

**Р. ДИЛОВАРОВ, Н. ҚОДИРОВ,  
А. САМИЕВ, А. ИМОМОВ**

# **ГЕОГРАФИЯ**

**(Материкҳо ва уқёнусҳо)**

Китоби дарсӣ барои синфи 7-уми  
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

**Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
тасдиқ кардааст**

**ДУШАНБЕ  
МАОРИФ  
2020**

**УДК 373.167.1**

**ББК 26.8 я 72**

**Д-64**

**Д-64.** Диловаров Р., Қодиров Н., Самиев А., Имомов А. **География (материкҳо ва уқёнусҳо).** Китоби дарсӣ барои синфи 7-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Душанбе: “Маориф”, 2020. – 272 сах.

### **Хонандагони азиз!**

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳравар шавед ва онро тоза нигоҳ доред. Қӯшиш кунед, ки соли таҳсил оянда ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову ороста дастраси хонандагони дигар гардад ва онҳо низ аз он истифодаи баранд.

### **Ҷадвали истифодаи китоб**

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				аввали сол	охири сол
1					
2					
3					
4					
5					

**ISBN 987-99947-1-532-9**

**Моликияти давлат**

**© МАОРИФ, 2020**

## ПЕШГУФТОР

Ҳоло шумо китоби нави географияро дар даст доред. Дар ин китоб маълумоте вучуд дорад, ки барои ҳар як шахси маърифатнок зарур мебошад. Аз китоб оид ба табииати материикҳо, уқёнусҳо ва тарзи ҳаёти одамон дар кишварҳои гуногуни рӯйи Замин маълумот мегиред.

Сохтори китоб чӣ гуна аст? Дар китоб се фасл вучуд дорад, ки ҳар қадоми он аз якчанд мавзӯй иборат аст. Ҳар як мавзӯй дар ҳуд оид ба масъалаи омӯхташаванда мазмуни муайян дорад. Ҳангоми хондани матнҳо онҳоро таҳлил кардан зарур аст. Ҷудо кардани чизи муҳим дар матн ва муайян кардани алоқамандиҳои он бо ҳарита, расм ва нақшаҳо дониши шуморо меафзояд. Баъзе ҷойҳои матн бо ҳатти маҳсус навишта шудааст, ки онро бо осонӣ фарқ кардан мумкин аст. Ба ин қисми матнҳо диққат дихед, зеро маҳз онҳоро дар хотир гирифтан лозим аст. Ба гайр аз матн дар китоб ҳаритаҳои географӣ ҷой дода шудаанд, ки манбаи муҳимми ба даст овардан донишҳои нав мебошанд.

Ба ҳаритаҳо, расмҳо ва нақшаҳои китоб диққат дихед. Онҳо бо матнҳо саҳт алоқаманданд ва аз рӯйи онҳо маълумоти навро ба даст овардан мумкин аст. Ҳулосаи охири матнҳои китоб ба шумо маънои асосии мавзӯй омӯхташавандаро дар шакли фишурда пешниҳод менамояд. Дар асоси онҳо шумо ҳулосаи ҳудро бароварда метавонед. Аз рӯйи саволу супориш ва тестҳои китоб шумо дониши ҳудро санцида метавонед. Инчунин саволу супоришро барои муҳокима ва сӯҳбат бо ҳамсинфон ва падару модарон истифода бурдан мумкин аст. Дар вақти кор бо китоб, аз ҳаритаҳои мавзӯии атлас ва ҳаритаҳои тарҳии он истифода бурдан хуб аст.

Китобро эҳтиёт кунед. Барои навиштани он муаллифон заҳмати зиёд кашидаанд, меҳнати онҳоро қадр кардан лозим аст. Баъди ҳатми омӯзиши географияи материикҳо ва уқёнусҳо китобатонро дар китобхона нигоҳ доред. Мо бисёр хурсанд мешавем, агар шумо китобро самаранок истифода баред.

Ба шумо барор мекоҳем.

## МУНДАРИЧА

§ 1. Муқаддима. Географияи материикҳо ва уқёнусҳо чиро меомӯзад? ..... 7

### ФАСЛИ I. ТАВСИФИ УМУМИИ КУРАИ ЗАМИН

**Боби 1. Тавсифи умумии табииати материикҳо ва уқёнусҳо ..... 10**

§ 2. Материикҳо, қитъаҳои олам ва давлатҳо .....	10
§ 3. Одамон чӣ тавр кураи Заминро омӯхтанд? .....	13
§ 4. Харита – сарчашмаи асосии маълумоти географӣ .....	19
§ 5. Минтақаҳои соатӣ дар кураи Замин .....	23
§ 6. Назарияи плитаҳои литосфери. Платформаҳо ва минтақаҳои чиндоршавӣ .....	27
§ 7. Шаклҳои релайефи замин. Пайдоиши ҳамвориҳо ва кӯҳҳо .	33
§ 8. Анбӯҳҳои ҳаво. Сиклонҳо ва антисиклонҳо .....	37
§ 9. Минтақаҳои иқлимии кураи Замин .....	42
§ 10. Гидросфера. Уқёнуси ҷаҳонӣ – қисми асосии гидросфера.	46
§ 11. Минтақаҳо (зонаҳо)-и табииати кураи Замин .....	52
§ 12. Аҳолии кураи Замин. Ҳалқҳо ва најодҳо .....	57

### ФАСЛИ II. ТАВСИФИ МИНТАҚАВИИ КУРАИ ЗАМИН

**Боби 2. Тавсифи уқёнусҳо ..... 62**

§ 13. Уқёнуси Ором .....	62
§ 14. Уқёнуси Атлантик .....	68
§ 15. Уқёнуси Ҳинд .....	73
§ 16. Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ .....	79

**Боби 3. Тавсифи материикҳо. Материики Авруосиё ..... 85**

§ 17. Мавқеи географӣ ва таърихи таҳқиқоти материики Авруосиё .....	85
§ 18. Соҳти геологӣ, релайеф ва сарватҳои зеризаминии Авруосиё .....	88
§ 19. Иқлими Авруосиё .....	93
§ 20. Обҳои доҳилии Авруосиё .....	97
§ 21. Зонаҳои табииати Авруосиё. Масъалаҳои ҳифзи табиат ..	101
§ 22. Ҳусусиятҳои аҳолӣ ва давлатҳои материик .....	106
§ 23. Давлатҳои қитъаи Аврупо .....	109
§ 24. Давлатҳои қитъаи Осиё .....	113

§ 25. Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил .....	118
§ 26. Ҷумҳурии Тоҷикистон .....	122
<b>Боби 4. Материки Амрикои Шимолӣ .....</b>	<b>127</b>
§ 27. Мавқеи географӣ ва таърихи тадқиқоти материки Амрикои Шимолӣ .....	127
§ 28. Соҳти геологӣ, рельеф ва сарватҳои зеризаминии материк .....	131
§ 29. Иқлими Амрикои Шимолӣ .....	134
§ 30. Обҳои дохилии материки Амрикои Шимолӣ .....	138
§ 31. Зонаҳои табиии материки. Маъсалаҳои ҳифзи табиат ..	141
§ 32. Ҳусусиятҳои аҳолӣ ва давлатҳои материки .....	146
§ 33. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико .....	151
§ 34. Канада .....	154
§ 35. Мексика .....	158
<b>Боби 5. Материки Амрикои Ҷанубӣ .....</b>	<b>162</b>
§ 36. Мавқеи географӣ ва таърихи тадқиқоти материки Амрикои Ҷанубӣ .....	162
§ 37. Соҳти геологӣ, рельеф ва сарватҳои зеризаминии материк .....	166
§ 38. Иқлими материки Амрикои Ҷанубӣ .....	169
§ 39. Обҳои дохилии материки Амрикои Ҷанубӣ .....	173
§ 40. Зонаҳои табиии материки. Маъсалаҳои ҳифзи табиат ..	176
§ 41. Ҳусусиятҳои аҳолӣ ва давлатҳои материки .....	181
§ 42. Бразилия .....	185
§ 43. Аргентина .....	189
<b>Боби 6. Материки Африқо .....</b>	<b>193</b>
§ 44. Мавқеи географӣ ва таърихи тадқиқоти материки Африқо .....	193
§ 45. Соҳти геологӣ, рельеф ва сарватҳои зеризаминии Африқо .....	196
§ 46. Иқлими Африқо .....	199
§ 47. Обҳои дохилии материки Африқо .....	203
§ 48. Зонаҳои табиии материки. Маъсалаҳои ҳифзи табиат ..	206
§ 49. Ҳусусиятҳои аҳолӣ ва давлатҳои материки Африқо..	211
§ 50. Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ .....	216
§ 51. Ҷумҳурии Мисри Араб .....	219


<b>Боби 7. Материки Австралия ва Уқёнусия (Океания) .....</b>	<b>223</b>
§ 52. Мавқеи географӣ ва таърихи тадқиқот. Соҳти геологӣ ва рельефи Австралия ва Уқёнусия .....	223
§ 53. Иқлим ва обҳои доҳилии Австралия ва Уқёнусия .....	228
§ 54. Зонаҳои табиии материк. Масъалаҳои ҳифзи табиат ..	232
§ 55. Аҳолӣ ва давлатҳо. Иттифоқи Австралия ва Зеландияи Нав .....	236
<b>Боби 8. Материки Антарктида .....</b>	<b>242</b>
§ 56. Мавқеи географӣ ва таърихи тадқиқоти Антарктида ..	242
§ 57. Табиати материки Антарктида .....	245
<b>ФАСЛИ ІІІ. ЗАМИН – ХОНАИ УМУМИИ МО</b>	
<b>Боби 9. Табақаи географӣ .....</b>	<b>250</b>
§ 58. Ҳусусиятҳои табақаи географӣ .....	250
§ 59. Таъсири мутақобили табиат ва ҷамъият .....	253
§ 60. Гузашта ва ояндаи Замин .....	257
<b>ЗАМИМАҲО .....</b>	<b>262</b>

## § 1. МУҚАДДИМА. ГЕОГРАФИЯИ МАТЕРИКХО ВА УҚЁНУСХО ЧИРО МЕОМЎЗАД?

*Ба хотир меорем:*

- ♦ “Географияи табиӣ (умумӣ)” чиро меомӯзад?
- ♦ Кадом роҳҳои тадқиқоти географӣ ва сарчашмаҳои маълумоти географӣ ба шумо маълум аст?

Дар синфи 6-ум шумо географияи табииро омӯхтед, ки дар натиҷа оид ба гуногуни табақаи географӣ ва қисмҳои он – литосфера, атмосфера, гидросфера ва биосфера маълумот ба даст овардед. Дар синфи 7-ум шуморо боз ҳам маълумоти ачибтар интизор аст. Ҳангоми омӯзиши географияи синфи 7-ум шумо бо табиати бою рангини материикҳо ва уқёнусҳо, ки масоҳат, табиат ва аҳолии якхела надоранд, шинос мешавед.



Аз омӯзиши географияи материикҳо ва уқёнусҳо шумо ба бисёр саволҳои худ ҷавоб мегирд. Барои чӣ дар материикҳо ҳамвориҳои васеъ ба минтақаҳои қӯҳсор табдил мейёбанд? Чаро дар баъзе материикҳо ҳарорат ниҳоят гарм ва дар дигараш хунук аст? Кадом ҳодисаҳои табиӣ дар уқёнусҳо ба амал меоянд? Материикҳоро аз қитъаҳои олам чӣ гуна фарқ мекунанд? Инчунин шумо оид ба ҷойгиршавии одамон дар материикҳо ва тарзи ҳаёти аҳолии давлатҳои алоҳидай ҷаҳон маълумот мегирд.

Ҳамин тарик, «Географияи материикҳо ва уқёнусҳо» шароиту сарватҳои табиии материикҳо ва уқёнусҳо, проблемаи истифодаи онҳо, инчунин аҳолӣ ва фаъолияти ҳочагидории инсонро дар гӯшаҳои гуногуни кураи Замин меомӯзад.

**Манбаъҳои маълумоти географӣ ва усулҳои азхуд кардан** **онҳо.** Барои омӯзиши табиати материикҳо ва уқёнусҳо аз роҳу усулҳои гуногуни тадқиқотӣ истифода мебаранд. Яке аз роҳҳои

асосии тадқиқотии омӯзиши география ин мушоҳида ва ченкунӣ мебошанд, ки дар натиҷаи онҳо маълумоти аввалиндарача оид ба хусусияти унсурҳои табиати материикҳо ва уқёнусҳо ҷамъ оварда мешаванд. Мушоҳидаҳо ва ченкуниҳо дар вақти экспедитсияҳо, ҳангоми бевосита дар объекти мушоҳида вуҷуд доштан, масалан дар истгоҳҳои тадқиқотии Антарктида, гузаронда мешаванд. Тадқиқотҳоро бисёр вақт бо истифода аз кишиҳои илмӣ-тадқиқотӣ, истгоҳҳои қайҳонӣ, ҳамсафарҳои сунъии Замин ва тайёраҳои маҳсус мегузаронанд. Дар асоси маълумоти ба даст овардашудаи географӣ суробҳои объектҳои географӣ, шаклҳои рельеф, анбӯҳҳои ҳавои даврзананда (сиклонҳо ва антисиклонҳо), дарёҳо бо сарбанд ва обанборҳои соҳташуда, инчунин ҳаритаҳои географиро таҳия мекунанд.

Дар фанни география ҳамчунин аз усули ба даст овардани маълумоти дуюмдарача истифода мебаранд. Гирифтани маълумоти дуюмдарачаро дар ҳамон вақт истифода мебаранд, ки агар объекти географиро бевосита мушоҳида кардан имкон надошта бошад. Дар ин ҳолат олимони тадқиқотчӣ аз усулҳои пешинаи маъмули батартибоварии маълумот истифода мебаранд. Маълумоти дуюмдарачаро олимон тадриҷан (охиста-оҳиста) ба даст меоранд. Барои онҳо манбаи асосии маълумот ҳарита, хусусан ҳаритаҳои мавзӯй ба ҳисоб меравад. Аз рӯйи таҳлили ҳаритаҳои хусусияти ҳодисаҳоро муқоиса карда, тасвири қаламрави муайянро соҳтан мумкин аст.

Маълумоти дуюмдарачаи географиро, инчунин аз ҷадвалҳо, диаграммаҳо, графикҳо ва нақшашо ба даст овардан мумкин аст. Яке аз усулҳои ба даст овардани маълумоти дуюмдарачаи географӣ ин тавсифи объектҳо мебошад. Хусусан онро ҳангоми тавсиф додани хусусиятҳои табиати материикҳои алоҳида, давлатҳо, баҳрҳо, ҷазираҳои асрорангез ва гайра истифода мебаранд. Айни ҳол барои тавсифи объектҳои географӣ аз видеосабтҳо, синамо ва намоишҳои телевизионӣ истифода мебаранд. Манбаи нави ба даст овардани маълумоти дуюмдарачаи географӣ ин Системаи маълумоти географӣ (СМГ) мебошад, ки барои таҳлил ва пешниҳоди маълумот аз компьютер ва шабакаи интернетӣ истифода мебаранд.

Дар дарсхои географияи материикҳо ва уқёнусҳо шумо низ тадқиқоти ба ҳуд ҳосси материикҳо ва уқёнусҳоро бо усули ба даст овардани маълумоти дуюмдарача истифода мебаред.

## **Хулоса:**

- Географияи материикҳо ва уқёнусҳо шароити табииӣ ва сарватҳои табиии материку үқёнусҳо, проблемаи истифодабарии онҳоро меомӯзад.
- Географияи материикҳо ва уқёнусҳоро омӯхта, мо бо аҳолии материикҳо ва фаволияти ҳоҷагидории онҳо дар тамоми гӯшаю канори сайёраи Замин шинос мешавем.
- Барои ба даст оварданӣ маълумот дар география аз дӯ гурӯҳи усулҳо: усулҳои аввалиндарача ва дуюминдарача истифода мебаранд.

## **Савол ва супориш:**

1. Тасаввур қунед, ки шумо рӯзноманигори телевизион ҳастед. Кадом маълумоти географиро оид ба материикҳо ва уқёнусҳо ба тамошобинони телевизион ҳабар медиҳед?
2. Фарқ байни мушиҳидони бевоситаи объектҳои географии маҳалли зисти худ ва шиносӣ бо онҳо тавассути СМГ дар чист?
3. «Географияи материикҳо ва уқёнусҳо» ва «Географияи умумӣ» чиро меомӯзанд? Шарҳ бидиҳед.
4. Аз рӯйи расми саҳ. 7 масоҳати материикҳо ва уқёнусҳоро мӯқоиса намоед. Муайян қунед, ки масоҳати уқёнусҳо аз масоҳати материикҳо ҷанд маротиба қалон аст.

## **Худро бисанҷед:**

### **1. Ҷумларо пурра қунед (калимаи мувофиқро гузоред).**

Ҳангоми омӯзиши географияи синфи 7-ум мо бо табииати боюн рангини материикҳо ва \_\_\_\_\_ ва хусусиятҳои аҳолии материикҳо шинос мешавем.

### **2. Ҷавоби дурустро интихоб қунед.**

Кадоме аз роҳҳои ҷамъоварии маълумоти географӣ ба аввалиндарача доҳил мешавад?

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| A. Тавассути ҳаритаҳо    | B. Тавассути видеосабтҳо |
| C. Ҳангоми экспедитсияҳо | D. Бо ёрии диаграммаҳо   |

## ФАСЛИ I. ТАВСИФИ УМУМИИ КУРАИ ЗАМИН

### БОБИ 1. ТАВСИФИ УМУМИИ ТАБИАТИ МАТЕРИКХО ВА УҚЁНУСХО


#### § 2. МАТЕРИКХО, ҚИТЪАХОИ ОЛАМ ВА ДАВЛАТХО

*Ба хотир меорем:*

- ♦ Кадом материкихоро номбар карда метавонед?
- ♦ Қитъаҳои олам аз материикҳо бо чӣ фарқ мекунанд?
- ♦ Кадом кашлофони бузурги географиро медонед?

Масоҳати тамоми сатҳи кураи Замин ба 510 млн  $\text{km}^2$  баробар аст. Сатҳи сайёраи моро хушкӣ ва об ишғол кардааст. Аз 2/3 ҳисса (71%)-и сатҳи Заминро об ва бокимонда 1/3 ҳисса (29%)-и онро хушкӣ ташкил медиҳад. Ба қисми хушкии сайёраи Замин материикҳо ва қазираҳо доҳил мешаванд.

**Материикҳо (континентҳо)** қисмҳои ниҳоят қалони хушкии мебошанд, ки аз ҳама тараф бо об ихота шудаанд. Дар сатҳи Замин шаш материикро ҷудо мекунанд: Авруосиё, Африқо, Амрикои Шимолӣ, Амрикои Ҷанубӣ, Антарктида ва Австралия. Ҳар як материик маҷмӯи табиию ҳудудии ба худ хос дорад.



*Материикҳо ва масоҳати онҳо*

Материкҳо аз рўйи масоҳат аз ҳам фарқ мекунанд. Ҷй тавре ки аз расм маълум аст, материки аз ҳама калон Авруосиё ва аз ҳама хурд Австралия мебошад. Материкҳоро асосан уқёнусҳо аз ҳам чудо мекунанд, валие дар баъзе ҷойҳо сатҳи замин онҳо бо ҳам часпидаанд ва бо гарданаҳои танги обӣ (гулугоҳҳо, каналҳо) аз ҳам чудо мешаванд.

**Қитъаҳои олам.** Аз сабаби он ки инсон заминҳои навро оҳиста-оҳиста қашф кард, барои ў чудо кардани замин ба қитъаҳои олам мувоғиқтар буд. Он қисми хушкӣ, ки барои аврупоиён хуб шинос буд, Олами қуҳна номида мешуд. Олами қуҳнаро Аврупо, Осиё ва Африқо ташкил медоданд. Дар давраи Кашфиётҳои бузурги географӣ қитъаи Амрико қашф гардид, ки Олами нав номида шуд. Аз ҳама дер қитъаҳои Австралия ва Антарктида қашф шуданд. Онҳо низ ба Олами Нав дохил мешаванд.

**Ҳамин тариқ, қитъаҳо низ шашто мебошанд:** Аврупо, Осиё, Африқо, Амрико, Австралия ва Антарктида. Фарқи қитъа аз материк дар он аст, ки ҳангоми ба қитъа чудо кардан, қисми калони хушкиро бо ҷазираҳои гирду атрофаш ба назар мегиранд. Дар вақти ба қитъаҳо чудо кардани хушкии рўйи Замин материкҳои Амрикои Шимолӣ ва Амрикои Ҷанубиро ба як қитъа – қитъаи Амрико дохил мекунанд. Материки Авруосиё бошад, ба ду қитъа – қитъаҳои Аврупо ва Осиё чудо мешавад.



Ҳудуди ҳамаи материкҳо ва қитъаҳо (ғайр аз Антарктида) байни давлатҳо тақсим карда шудааст.

**Давлатҳо.** Ҳамаи давлатҳои сайёраи мо, пойтахт ва шаҳрҳои калонтиарини онҳо дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳон нишон дода шудаанд. Ҳар як давлат қисми муайяни сатҳи заминро ишғол кардааст, низоми муайяни идоракунӣ ва сарҳадҳои худро дорад, ки онро *сарҳади давлатӣ* меноманд. Бисёр вақт сарҳадҳо аз худудҳои табии, масалан қаторкӯҳҳо, дарёҳо, кӯлҳо мегузаранд. Дар ҳолати набудани чунин ҳудудҳо ҳатти маҳсуси сарҳадӣ мекашанд, ки баъзан бо симхорҳо маҳкам шуда, хифз карда мешаванд.

Давлатҳои дунёро ба давлатҳои мустақил ва давлатҳое, ки аз ҷиҳати сиёсӣ озод нестанд (мустамлика), ҷудо мекунанд. Ҳоло дар рӯйи Замин зиёда аз 195 давлати мустақил вучуд дорад. Давлатҳои мустамлика ҳеле каманд ва онҳо асосан дар ҷазираҳо ҷойгир шудаанд.

Дар давоми таърихи инсоният давлатҳо ҷандин маротиба тағиیر ёфтаанд. Шумораи давлатҳои мустамлика зиёд шуда, ном, пойтахт ва сарҳади давлатҳо дигар мешуданд. Баъзе давлатҳои бузург пора шуда, ба якчанд давлати хурд табдил меёфтанд. Масалан, соли 1991 давлати Иттиҳоди Шӯравӣ пора шудва ба ҷойи он 15 давлати мустақил пайдо шуд. Баъзе давлатҳо дар замонҳои пеш пайдо шудаанд ва то имрӯз вучуд доранд. Давлатҳои Эрон, Испания, Чин, Ҳиндустон ва Ҷопон аз ҷумлаи онҳоянд.

Ҳудуди қалони материки Антарктида ба ягон давлат тааллук надорад. Мувофиқи шартномаи байналхалқие, ки соли 1959 ба имзо расидааст, ҳамаи давлатҳо дар ҳудуди он метавонанд танҳо тадқиқотҳои илмӣ баранд. Ягон давлати дунё ҳуқуқ надорад, ки ба табииати беҳамтои материки Антарктида зараррасонад.

### Хулоса:

- Қисми ҳушикӣи сатҳи Заминро ба шаши материки (қисмҳои қалони ҳушикӣ) ҷудо мекунанд: Авруосиё, Африқо, Амрикои Шимолӣ, Амрикои Ҷанубӣ, Антарктида ва Австралия.
- Дар баробари материкиҳо, қисмҳои қалони ҳушикӣи рӯйи Заминро бо ҷазираҳои атрофаишон ба қитъаҳои олам ҷудо мекунанд. Қитъаҳо низ шаштоанд: Аврупо, Осиё, Африқо, Амрико, Австралия ва Антарктида.
- Ҳоло дар рӯйи Замин зиёда аз 210 давлати мустақил вучуд дорад. Ҳамаи давлатҳои қураи Замин дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳон тасвир ёфтаанд.

### Савол ва супориши:

1. Материикҳо аз қитъаҳои олам ҷӣ фарқ доранд?
2. Материикҳо ва қитъаҳои оламро номбар кунед ва аз ҳарита нишон бидиҳед.

3. Кадом материк аз ду қитъа иборат аст?
4. Дар кадом қитъаи олам ду материк үйгир шудааст?
5. Кадом материкхо ва қитъаҳои олам номи якхела доранд?
6. Маҳалли аҳолининини шумо дар кадом материк ва кадом қитъаи олам үйгир шудааст?

**Худро бисанчед:**

**1. Ҷавоби дурустю интихоб қунед.**

Масоҳати тамоми сатҳи кураи Замин ба чанд  $\text{km}^2$  баробар аст?

A. 670 млн  $\text{km}^2$     B. 510 млн  $\text{km}^2$     C. 470 млн  $\text{km}^2$     D. 376 млн  $\text{km}^2$

**2. Ҷавобҳои «ҳа» ё «не»-ро интихоб қунед.**

Аз байни гуна (вариант)-ҳои ҷадвали зер қитъаҳои оламро ҷудо намоед:

ҳа	не	Амрико
ҳа	не	Амрикои Шимолӣ
ҳа	не	Африқо
ҳа	не	Осиё
ҳа	не	Австралия
ҳа	не	Амрикои Ҷанубӣ
ҳа	не	Антарктида
ҳа	не	Аврупо

### § 3. ОДАМОН ҔЙ ТАВР КУРАИ ЗАМИНРО ОМӮҲТАНД?


**Ба хотир меорем:**

- ♦ Номи сайёҳон ва қашлофони бароятон маълумро номбар қунед.
- ♦ Онҳо кадом қашфиётҳоро ба анҷом расондаанд?
- ♦ Пайдарҳамии қашфи қитъаҳоро бигӯед.
- ♦ Дар замонҳои қадим оид ба сайёраи мо кадом маълумот вуҷуд дошт?

Маълумоте, ки мо имрӯз аз китобҳо ва дигар сарчашмаҳо дар бораи Замин ба даст меорем, натиҷаи заҳмати ҷонданиҳазорсолаи сайёҳон, тадқиқотчиёну қашфиётчиён ва олимони географ мебошад. Ба туфайли меҳнати онҳо манзараи умумии ҷаҳони имрӯза ба вуҷуд омад. Дар ҳаритаҳо мебисёр номҳои географиеро дучор меоем, ки ба номи сайёҳон, баҳрнавардон, олимон, лашкаркашон ва шахсиятҳои сиёсӣ гузошта шудаанд.

Ҳоло олимони тамоми кишварҳо Заминро дар якҷоягӣ меомӯзанд, тадқиқотҳои кайҳонӣ мебаранд, экспедицияҳои байналхалқӣ ташкил мекунанд ва гайра. Дар байни олимони бисёр давлатҳои ҷаҳон оид ба дастовардҳои илмӣ табодули ахбор сурат мегирад.

**География дар замонҳои қадим.** Сарчашмаҳои таърихӣ донишҳои аввалини географиро ба ҳалқҳои Шарқи қадим мансуб медонанд. Ҳалқҳои ин минтақа – форсҳо, байнаннаҳрайниҳо, мисриҳо ва финикиҳо дар ташаккули донишҳои географӣ нақши муҳим бозидаанд. Шуғли кишоварзӣ, савдо, ҷойгиршавии ҳалқҳо ва ҷангӣ лашкаркашиҳо дониши одамонро оид ба олами атроф зиёд мекард. Ҳангоми аз биёбонҳо ва баҳрҳо гузаштан, ин ҳалқҳо аз рӯйи Офтоб, Моҳ ва ситорахо самти сафарро муайян мекарданд. Мутафаккирони Шарқи қадим аввалин маротиба вақт ва тақвимро тартиб додаанд. Онҳо даври Заминро ба дараҷа, солро ба 12 моҳ тақсим намуда, ба пайдоиши тақвим асос гузоштанд.



*Кишиҳои баҳрнавардони қадим*

Аз рӯйи навиштаҷот, расмҳо ва дигар сарчашмаҳои қадима олимон муайян кардаанд, ки мисриён ҳанӯз ҳазорҳо сол пеш ба мавзеъҳои марказии Африқо экспедитсияҳо мефиристониданд. Баҳрнавардон ва савдогарони финикиӣ молҳои худро дар кишиҳо бор карда, ба саёҳати дурудароз мебаромаданд. Онҳо аз баҳри Миёназамин шино карда мегузаштанд ва ба уқёнуси Атлантик ворид мешуданд. Ҷазираҳои Канарро маҳз финикиҳо кашф кардаанд. Тахминан 2600 сол пеш бо фармони фиръавни Миср аввалин маротиба баҳрнавардон бо кишиҳо дар муддати се сол атрофи материки Африқоро давр заданд ва омӯхтанд.

Дертар мутафаккирони Юнони қадим донишҳои ҷамъовардаи мардуми Шарқро боз ҳам васеътар намуданд. Онҳо кӯшиш карданд, ки пайдоиш ва соҳти олами атрофашонро шарҳ диданд. Мамлакатҳо ва сарзаминҳои маълуми ҳамонвақтаро ба ҳарита дароварданд.

Маълумот дар бораи корҳои Ҳеродот – олим, таърихшинос ва сайёҳи Юнони қадим, ки дар асари машҳураш «Таъриҳ дар нуҳ китоб» дарҷ гардидаанд, то замони мо омада расидааст. Дар ин китоб Ҳеродот оид ба кишварҳои соҳили баҳри Миёназамин ва берун аз он, андозаи калон доштани Замин ба таври васеъ маълумот додааст.

Риёзидон, ситорашинос ва географ – Эратосфен дар асрҳои II-III пеш аз давраи мо аввалин шуда даври Заминоро ҷен кард. Эратосфен дар корҳои худ заминҳоеро ҷудо кардааст, ки аз рӯйи шароити табии ҷаҳонро зиндагии аҳолӣ фарқ мекарданд. Эратосфен асосгузори илми география мебошад.


Файласуфи Юнони қадим – Арасту, устоди лашкаркаши машҳур Искандари Мақдумӣ, бо роҳи мушоҳидаҳои дуру дарози ҳодисаи гирифти Моҳ ва Офтоб ба хулосае омад, ки Замин шакли қураро дорад.

Ҳамзамони Эратосфен, олимни машҳури Юнони қадим – Птолемей дар маҷмӯаи худ «География», ки аз 8 ҷилд иборат буд, зиёда аз 8000 номи географӣ ва мавқеи (координатҳои географии) 400 нуқтаи рӯйи Заминоро нишон додааст. Ӯ инчунин роҳу усулҳои тартиб додани ҳаритаҳоро нишон додааст. Дар ҳаритаҳои Птолемей шаҳрҳо, дарёҳо, қуллаи қӯҳҳо, ҷазираҳо ва ғайра нишон дода шуда буд.


**География дар асрҳои миёна.** Илми география дар асрҳои миёна хеле паст рафт. Фикрҳо оид ба қурашаклии Замин қариб фаромӯш шуданд. Дар ин давра таъсири динҳо пурзӯр гашта, тасаввуроти диниро оид ба сайёраи Замин пуштибонӣ мекарданд.

Новобаста ба ин, дар ҳамон давра низ илм инкишоф мёфт. Миёнаҳои аср дар бисёр давлатҳо (Испания, Англия, Фаронса, Чехия ва ғ.) донишгоҳҳои аввалин кушода шуданд. Дар ин давра қашфиётҳои асоси арабҳо ба амал мебароварданд. Илми ҳаритаҳии арабҳо дар асоси ҳаритаҳои Птолемей рушд кард. Қишиҳои онҳо дар үкёнуси Ҳинд шино карда, дар қисмҳои шарқии Африқо мустамликаҳои худро таъсис доданд. Арабҳо бо үкёнуси Ҳинд то Чин, Ҳиндустон ва қишварҳои ҷанубу шарқии Осиё сафар мекарданد.

Дар миёнаҳои аср қишиғозӣ бо суръати баланд тараққӣ кард. Викингҳо санъати аз гил соҳтани қишиҳои қашф карданд. Қишиҳои вазнини гилий онҳоро аз мавҷҳои азими баҳрӣ муҳофизат мекард. Дар ҳамин давра қутбнамо пайдо шуд, ки ба баҳрнавардон имкон медод то ба масофаҳои дур сафар қунанд. Норманиҳо дар асрҳои IX-XI ҷазираҳои Исландия ва Гренландияро қашф карда, то соҳилҳои Амрикои Шимолӣ расиданд. Новгородиҳо дар ҳамин давра ба соҳилҳои үкёнуси Яхбастаи Шимолӣ сафар карда, ҷазираи Шпитсбергенро қашф карданд ва то резишгоҳи дарёи Об расиданд.



*Марко Поло*  
(1254 – 1324)



*А. Никитин*  
(? - 1475)



*Васко да Гама*  
(1469 - 1524)

Дар асри XIII сайёх ва савдогари венетсиягӣ Марко Поло дар пешравии илми география саҳми босазо гузошт. Ў ба сарзаминҳои Осиё сафар карда, заминҳои навро барои аврупоиён кушод. Марко Поло аввалин шуда, оид ба табиати кӯҳҳои Помир, Ҳиндустон ва Чин маълумот чамъ намуд.

Тоҷири рус Афанасий Никитин дар нимаи дуюми асри XV тавассути сарзамини Форс ва баҳри Араб ба Ҳиндустон сафар карда, оид ба мамлакатҳои дидаш маълумоти зиёдро дар асарҳояш навишт.

**Давраи Кашфиётҳои бузурги географӣ.** Дар баробари тараққиёти ҷамъияти инсонӣ илми география ҳам рушд кард. Дар давраи Кашфиётҳои бузурги географӣ савдо ва баҳрнавардӣ хеле инкишоф ёфт. Соли 1415 португалиҳо ба соҳилҳои шимолу гарбии Африқо фуромаданд ва қад-қади соҳилҳои ғарбии Африқо то нуқтаи ҷанубии он расиданд. Дар охири соли 1492 Христофор Колумб қитъаи Амрикоро кашф кард. Аз соли 1497 то 1499 Васко да Гама бо роҳи баҳрӣ ба Ҳиндустон сафар кард. Соли 1497 Ҷон Кабот соҳилҳои Амрикои Шимолиро омӯҳт. Солҳои 1519-1521 Фернан Магеллан саёҳати давриоламиро анҷом дод. Дар натиҷаи кашфиётҳо маълум гардид, ки Замин курашакл аст ва ҳамаи уқёнусҳо бо ҳам пайваст буда, қисми зиёди сатҳи Заминро об ташкил медиҳад.

**Давраи экспедицияҳои илмӣ.** Дар асрҳои XVII-XIX ҷустуҷӯйи роҳҳои нави баҳрӣ дар атрофи материкҳо ва заминҳои нав дар уқёнусҳо идома ёфтанд. Қисмҳои то ҳол барои илм



*Ф. Магеллан*  
(1470 - 1521)



*Дежнёв С. И.*  
(1605 - 1673)



*Ч. Кук*  
(1728 - 1779)

номаълуми материикҳо тадқиқ карда шуданд. Бо ташаббуси ҳукумати Русия экспедитсияҳои калон барои таҳқиқи қисмҳои шимолӣ, шимолу шарқии материики Авруосиё ва соҳилҳои шимолу гарбии Амрикои Шимолӣ ташкил карда шуданд.

Дар асри XIX системаи мустамликадории давлатҳои Аврупо ба авчи аълояш расид. Барои ҷустуҷӯйи заминҳо ва манбаъҳои даромади нав экспедитсияҳо ба қисмҳои дохилии материикҳо ташкил карда мешуданд. Аз тарафи Р. Амундсен, Р. Скот ва Ф. Нансен минтақаҳои кутбии Замин омӯхта шуданд. Дар ин давра оид ба соҳти атмосфера, ҳаракати анбӯҳҳои ҳаво ва пайдоиши рельефи Замин аввалин маълумоти назарияйӣ пайдо шуданд. Оид ба ягонагии табиати Замин ақидаҳои аввалин пайдо шуданд.

**Давраи муосири инкишофи донишҳо оид ба Замин.** Ин давра ба истифодаи методҳои нави омӯзиши Замин, ташкил намудани созмонҳои маҳсуси илмӣ, ки мақсадашон гузаронидани тадқиқотҳои илмӣ мебошад, вобаста аст. Аз тарафи бисёр давлатҳои ҷаҳон экспедитсияҳои калони илмӣ ба Кутбҳои Шимол ва Ҷануб (Арктика ва Антарктика) ташкил карда шуда, омӯзиши уқёнусҳо ба таври васеъ ба роҳ монда шуда буд.

Ба ин тадқиқотҳо киштии «Челленчер»-и англисҳо асос гузошта, киштиҳои дигари илмӣ онро давом доданд. Дар солҳои 60-уми асри XX зиёда аз 67 мамлакати ҷаҳон дар омӯзиши сайёраи Замин аз рӯйи барномаи «Соли байналхалқии геофизикӣ» иштирок карданд.

Ба кайхон равон кардани радифҳои маснӯи Замин ва киштиҳои кайхонӣ дар омӯзиши Замин имкониятҳои навро ба вучуд овард.

Бо саъю қӯшиши олимони бисёр кишварҳои ҷаҳон илми география бо қашфиётҳои нав бой гардид. Географҳо қонуниятиҳои ҷойгиршавии шаклҳои қалони рельефро муайян карда, роҳҳои омӯзиши даврзани анбӯҳҳои ҳавои атмосфера ва хокро ҳамчун унсури муҳимми табиат таҳия намуданд. Омӯзиши маҷмӯи табиӣ, хусусан Табакаи географии Замин яке аз вазифаҳои асосии илми география гардид. Ҳамин тариқ, география мунтазам аз илми тасвирию маълумотдиҳӣ ба илми шарҳдиҳандай хусусиятҳои табиат ва аҳолии Замин табдил ёфт.

### Хулоса:

- *Маълумоте, ки мо имрӯз дар бораи Замин дар даст дорем, натиҷаи заҳмати ҷондигӯзарсолаи сайёҳон, тадқиқотчиён, қашиофон ва олимони географ мебошад.*
- *Донишҳои аввалини географиро ба ҳалқҳои Шарқи қадим – форсҳо, байнаннаҳройниҳо, мисриҳо ва филиқҳо мансуб медонанд.*
- *Дар асрҳои миёна баробари тараққиёти ҷамъияти инсонӣ илми география ҳам рушд кард. Ин даварро ҳамчун давраи Кашифиетҳои бузурги географӣ мешинносанд.*
- *Давраи муосири инкишифи илми география ба истифодаи методҳои нави омӯзии Замин, ташкил намудани созмонҳои маҳсуси илмӣ, ки мақсадаишон гузаронидани тадқиқоти илмӣ мебошад, вобаста аст.*

### Савол ва супориши:

1. Давраҳои асосии ҷамъ шудани донишҳои географиро номбар кунед.
2. Мазмуни матни «Одамон чӣ тавр кураи Заминро омӯхтанд»-ро дар нақша тасвир кунед.
3. Қадом саёҳат ё экспедитсияҳо ба қашифиетҳои муҳимми географӣ сабаб шуданд?
4. Қашифиеtero, ки шумо барои худ аз хондани матни китоб ё дигар сарчашмаҳо гирифтед, номбар кунед.
5. Географияи имрӯза ба қадом масъалаҳо машгул аст?

### Худро бисанҷед:

#### 1. Чумларо пурра кунед (калимаи мувоғиқро гузоред).

Ба туфайли меҳнати бисёр олимон, сайёҳон ва баҳрнавардони ҳалқҳои гуногун манзараи умумии \_\_\_\_\_ ба вучуд омад.

## **2. Муовофиқа кунед (чавоби дурустстро аз сутуни рост ёбөд).**

Олимонро бо корнамоишон дар чадвали зер муайян кунед:

1. Марко Поло	A. Аввалин маротиба қитъаи Амрикоро кашф кардааст.
2. Христофор Колумб	B. Аввалин маротиба саёҳати давриоламиро анҷом додааст.
3. Васко да Гама	C. Зимни сафарҳои тиҷоратӣ сарзамиҳои Осиёро омӯҳтааст.
4. Фернан Магеллан	D. Аз ҷануби Африқо сафар карда, ба Ҳиндустон роҳи баҳрӣ кушод.

## **§ 4. ХАРИТА – САРЧАШМАИ АСОСИИ МАЪЛУМОТИ ГЕОГРАФӢ**

*Ба хотир меорем:*

Аз курси географияи синфи 6-ум ба хотир оред:

- ♦ *Харитаи географӣ чист?*
- ♦ *Харита аз нақшаи маҳал чӣ фарқ дорад?*
- ♦ *Миқёси харита чист?*
- ♦ *Кадом ҷенқуниҳоро аз рӯйи харита иҷро кардан мумкин аст?*

Шумо аз омӯзиши курси географияи синфи 6-ум медонед, ки харита тасвири хурдкардашудаи Замин дар рӯйи когаз буда, ихтирои бузурги инсон мебошад. Ҷамъияти инсонӣ дар давоми таърихи инкишофи худ ҳамеша аз харита истифода бурдааст. Ҳамаи тадқиқотҳои географӣ аз харита оғоз ёфта, байди ворид кардани натиҷаҳои он ба харита ба анҷом мерасад. Харита сарчашмаи асосии дониш ба ҳисоб рафта, кор карда тавонистан бо харита методи муҳимми донишандӯзӣ мебошад.

Муҳим будани харитаро дар ҳаёти инсон чӣ тавр шарҳ додан мумкин аст? Харита ба мо имкон медиҳад, ки мавқеи ҷойгиршавии объектҳо (кӯҳҳо, дарёҳо, кӯлҳо, шаҳрҳо) ва хусусият (баландии кӯҳҳо, андозаи кӯлҳо, дарозии дарёҳо)-и онҳоро муқоиса кунем. Масалан, ба харитай сиёсии Тоҷикистон нигоҳ карда, мо метавонем ба зудӣ муайян кунем, ки кадом шаҳрҳо дар шимол ва қадомаш дар ҷануби кишвар ҷойгир шудаанд. Ҳангоми кор бо харита имкони якбора мушоҳида намудани қисми муайяни сатҳи Замин ё тамоми кураи Замин вучуд дорад. Нисбати ҳамдигар ҷойгир шудани материикҳо, шакли материикҳо ва уқёнусҳо, ҷойгиршавии минтақаҳои иқлимиӣ ва зонаҳои табииро танҳо дар

харита дуруст мушоҳида кардан мумкин аст. Бо ёрии харита оид ба бисёр ҳодисаю қонуниятҳои табиат ва аҳолии кураи Замин ҳулосаи зарурӣ баровардан мумкин аст. Харита дар чен кардани масофаи байни объектҳои гуногун, муайян кардани чукурии оби баҳру уқёнусҳо ва баландиҳо аз сатҳи баҳр ба мо ёрӣ мерасонад.


Ҳамин тариқ, харита на танҳо манбай маълумоти географӣ, балки воситай маҳсуси иттилоотӣ ба ҳисоб меравад. Мазмуни харитаро бо матн ва ё сухан иваз кардан душвор аст. Бехуда нест, ки дар таърихи инсоният харита пештар аз хат ба вучуд омадааст.

Дар замонҳои қадим одамон мавқеи ҳудро аз рӯйи ҷойгиршавии дарёҳо, кӯлҳо, ҷангалҳо, теппаҳо ва ғайра муайян мекарданд. Ҷойҳоеро, ки барои онҳо маълум буд, дар девори горҳо, дар сангҳои ҳамвор ва танаи дараҳтон тасвир мекарданд. Дар оғоз одамон объектҳои табииро дар шакли ҳақиқиашон тасвир мекарданд. Баъдтар, баробари зиёд шудани тасаввурот оид ба табиат, истифода бурдани аломатҳои шартиро омӯҳтанд.

Аввалин харитаҳои географии ҳақиқӣ асрҳои VIII-VI пеш аз мелод, дар Юнон пайдо шудаанд. Дар давраи Империяи Рум (90-168-и мелодӣ), ҳусусан бо ташаббуси Клавдий Птолемей – харитасоз, математик ва ситорашиноси юнонӣ, санъати харитасозӣ хеле рушд карда буд. Дар давоми тамоми таърихи инкишифи ҷамъият харитасозӣ мунтазам такмил ёфт, дақиқии харитаҳо афзуд, тарзу усулҳои харитакашӣ иваз шуд ва аёниятии онҳо хубтар гашт. Барои беҳтар шудани ҳусусияти харитаҳо тадқиқотҳои қайҳонӣ нақши муҳим бозиданд.

**Ба ғурӯҳҳо ҷудо қардани харитаҳо.** Дар раванди таҳсил ва баъд шумо бо харитаҳои гуногун дучор меоед. Барои он ки харитаҳоро ҳамчун сарчашмаи маълумоти географӣ дуруст истифода баред, бояд таъйинот ва ҳусусиятҳои онҳоро донед. Харитаҳоро аз рӯйи ҷор ҳусусият ба ғурӯҳҳо ҷудо мекунанд: 1. Аз рӯйи дарбаргирии ҳудуди тасвиршаванда; 2. Аз рӯйи миқёс; 3. Аз рӯйи мазмун; 4. Аз рӯйи таъйинот (нигаред ба нақшай зер).

Аз рӯйи масоҳати дарбаргирии ҳудуд се ғурӯҳи харитаҳоро ҷудо мекунанд: 1 – харитаҳои ҷаҳонӣ (харитаи табиӣ ва сиёсии ҷаҳон, харитаи нимкураҳо); 2 – харитаи материкҳо, қисмҳои онҳо ва уқёнусҳо; 3 – харитаи давлатҳо ва қисмҳои онҳо.



### Таснифоти ҳаритаҳо

Ҳудуди дарбаргирандаи ҳарита ба миқёси он вобаста аст. Нақшаҳо ва ҳаритаҳои топографӣ, ки дар онҳо қисми хурди Замин тасвир мёёбанд, ба гурӯҳи ҳаритаҳои калонмиқёс доҳил мешаванд. Миқёси чунин ҳаритаҳо то 1:200 000 мешаванд. Миқёси ҳаритаҳои миёнамиқёс аз 1:200 000 то 1:1 000 000-ро дар бар мегиранд. Ҳаритаҳои хурдмиқёс аз 1: 1000 000 хурдтар соҳта мешаванд. Ҳамаи ҳаритаҳои китоби дарсӣ ва атласҳо хурдмиқёсанд.

*Миқёстро дар ҳаритаи чаҳон аз рӯйи материкҳо, үкёнусҳо ва давлатҳо муқоиса кунед. Муайян кунед, ки дар қадом ҳаритаҳо миқёс қалон ва дар қадомаш ҳурдтар аст. Сабабаширо бо ҳамсинфон муҳокима кунед.*

*Тасвири нимҷазираи Арабистонро дар ҳаритаи чаҳон ва ҳаритаи Авруосиё муқоиса карда, хулоса бароред.*

Ҳар қадар андозаи ҳудуди тасвиршаванда қалон бошад, ҳамон қадар миқёс ҳурд мешавад. Баробари ҳурд шудани миқёси ҳарита муфассалии тасвири объектҳои географӣ ва дақиқии ченқунӣ аз рӯйи ҳарита кам мешавад.

Аз рӯйи мазмун ҳаритаҳоро ба умумигеографӣ ва мавзӯй ҷудо мекунанд. Ҳаритаҳои умумигеографӣ унсурҳои асосии маҳал (рельеф, дарёҳо, кӯлҳо, нуқтаҳои аҳолинишин, роҳҳо, сарҳадҳо ва гайра)-ро тақрибан бо муфассалии якхела тасвир мекунанд. Масалан, яке аз ҳаритаҳои умумигеографӣ ҳаритаи топографӣ мебошад, ки дар он унсурҳои ҳудуди тасвиршаванда

ба таври муфассал нишон дода шудааст. Харитай сиёсии чаҳон, харитай табиии чаҳон, харитаҳои сиёсию табиии нимкураҳо ва материикҳоро низ ба қатори харитаҳои умумигеографӣ дохил кардан мумкин аст. Харитаҳои мавзӯй, баръакс, як ё ду унсури табиат, хочагӣ ё аҳолиро дар бар мегиранд. Масалан, харитаҳои хок, обҳо, иклим, аҳолӣ, соҳаҳои саноат ва ғайра харитаҳои мавзӯй мебошанд. Мазмуни харитаҳои мавзӯй ба муҳтавои мавзӯй омӯхташаванд вобаста аст. Масалан, дар харитай хок ҷойгиршавии хелҳои хок ва дар харитай иқлими тақсимоти ҳарорат, боришот, самти бодҳо нишон дода мешаванд. Унсурҳои дигари ин харитаҳо (шахрҳо, дарёҳо ва ғайра) ҳамчун нишона хизмат меқунанд.

Ҳар як харита бо мақсаде таҳия карда мешавад, ки вобаста ба он таъйиноти харитаро муайян меқунанд. Аз рӯйи таъйинот харитаҳои таълимӣ, обуҳавосанҷӣ, роҳёбӣ, ҳарбӣ ва ғайраро фарқ меқунанд. Дар мактаб ва дигар муассисаҳои таълимӣ аз харитаҳои таълимӣ истифода мебаранд.

Гурӯҳи маҳсусро харитаҳои компьютерӣ ташкил медиҳанд. Ин харитаҳое мебошанд, ки дар экрани компьютер мебароянд. Бо ёрии харитаҳои компьютерӣ бисёр масъалаҳои таълимиро ҳал кардан мумкин аст. Масалан, пайдоиши бодҳои мавсими (муссонҳо), вобастагии ҷойгиршавии минтақаҳои табиӣ (зонаҳои табиӣ) аз минтақаҳои иқлими, муайян кардани минтақаҳои зилзила дар сатҳи Замин ва ғайра.

Сатҳи Заминро танҳо дар глобус дуруст тасвир кардан мумкин аст, зеро кура будани Замин дар глобус таҷассум ёфтааст ва глобус асли ҳурдкардашудаи Замин мебошад. Тартиб додани харита кори мушкил ва хеле заҳматталаб аст, чунки сатҳи курамонандро дар ҳамворӣ тасвир кардан душвор аст. Олимон барои ин кор аз усулҳои математикии тасвири харитаҳо истифода мебаранд. Қарib дар ҳамаи харитаҳо хатоҳои тасвирӣ вучуд доранд.

### Хулоса:

- *Харита сарҷашмаи асосии донии ба ҳисоб рафта, ҳамаи тадқиқоти географӣ аз харита оғоз мейёбанд ва бо харита ба анҷом мерасанд.*
- *Аввалин харитаҳои географии ҳақиқӣ дар Юнон, асрҳои VIII-VI пеш аз мелод пайдо шудаанд.*
- *Дар давоми таърихи инқишифи ҷамъияти инсонӣ харита мунтазам тақмил ёфтааст.*
- *Харитаҳоро аз рӯйи чор ҳусусият ба гурӯҳҳо ҷудо меқунанд: аз рӯйи дарбаргирии ҳудуди тасвиришаванд, аз рӯйи миқёс, аз рӯйи мазмун ва аз рӯйи таъйинот.*

## **Савол ва супориши:**

1. *Харита дар ҳаёти инсон чӣ аҳаммият дорад?*
2. *Бо мисолҳо исбот кунед, ки харита сарчашмаи асосии маълумоти географӣ мебошад.*
3. *Хусусиятҳои асосии харитаро шарҳ дигед.*
4. *Кадоме аз ин миқёсҳо қалонтаранд: 1:25 000 000 ё 1:120 000 000? Фикрҳоятионро бо мисолҳо асоснок кунед.*

## **Худро бисанҷед:**

### **1. Ҷумларо пурра кунед (калимаи мувофиқро гузоред).**

“Барои он ки харитаҳоро ҳамчун \_\_\_\_\_ маълумоти географӣ дуруст истифода бурда тавонем, бояд таъйинот ва хусусияти онҳоро хуб донем”:

- A. Миқёси
- B. Ҳудуди
- C. Заҳмати
- D. Сарчашмаи

### **2. Мувофиқ кунед (ҷавоби дурустро аз сутуни рост ёбед).**

Мувофиқати таснифоти харитаҳоро дар ҷадвали зер муайян кунед:

1. Аз рӯйи ҳудуд	A. Ба харитаҳои таълимӣ, ҳарбӣ, обуҳавосанҷӣ, роҳёбӣ ва ғайраҳо ҷудо мешаванд
2. Аз рӯйи мазмун	B. Се ҳел мешаванд: қалон (то 1:200 000), миёна (аз 1:200 000 то 1:1000 000) ва хурд (аз 1:1000 000 хурдтар)
3. Аз рӯйи миқёс	B. Ба харитаи ҷаҳон, нимкураҳо, материкиҳо, үкёнусҳо, давлатҳо ва қисмҳои онҳо ҷудо мешаванд
4. Аз рӯйи таъйинот	B. Ба харитаҳои умумигеографӣ ва мавзӯй ҷудо мешаванд

## **§ 5. МИНТАҚАҲОИ СОАТӢ ДАР КУРАИ ЗАМИН**

### **Ба хотир меорем:**

- ♦ *Барои чӣ дар рӯйи Замин шабу рӯз иваз мешавад?*
- ♦ *Оё дар ҳама ҷои рӯйи Замин вақт баробар аст?*
- ♦ *Шабонарӯзро ба ҷонд соат ҷудо мекунанд?*

Ҳангоми саёҳат кардан ба минтақаҳои гуногуни сайёраи Замин одам дар вақтҳои гуногуни шабонарӯз меафтад. Дар Замин рӯзи нав аз канорҳои шарқии материки Авруосиё оғоз меёбад ва дар ҳудудҳои ғарбии қитъаи Амрико ва Үкёнусия (Океания) рӯз ба анҷом мерасад. Вокеият ҷунин аст, ки дар як лаҳзаи муайян дар минтақаҳои гуногуни кураи Замин соат вақти гуногуни шабонарӯзро нишон медиҳад. Ин аз он сабаб аст, ки Замин дар атрофи меҳвари худ давр мезанад. Замин дар атрофи меҳвари худ дар муддати 24 соат як даври пурраро анҷом медиҳад, ки онро

*шабонарұз* меноманд. Бо вұчуди ин, дар ҳамон як хатти меридиан, дар ҳамаи нүктаҳои рўйи Замин, аз кутби Шимол то кутби Җануб вақт як хел мебошад. Инро вақти офтобий ё вақти маҳаллی меноманд. Вақти маҳаллиро истифода бурдан он қадар мувофиқ нест. Бинобар ин мувофиқи созишиномаи байналхалкӣ кураи Замино ба 24 минтақаи соатӣ тақсим намуда, вақти минтақавии соатиро муайян кардаанд. Минтақаҳои соатӣ аз 0 то 23 номгузорӣ шудаанд. Дар доираи ҳар як минтақа вақти ягона мавҷуд аст. Ҳар як минтақаи соатӣ аз рўйи меридиан (тӯл)-ҳо бо паҳноии  $15^{\circ}$  чудо карда шудааст (тамоми кураи Замин –  $360^{\circ}$ -ро ба 24 соат тақсим намуда,  $15^{\circ}$ -ро ҳосил кардаанд). Вақт дар минтақаҳои соатии ҳамсоя аз ҳамдигар як соат фарқ мекунад.



*Минтақаҳои соатӣ дар рўйи Замин*

Минтақаҳои соатиро дар Замин аз гарб ба шарқ, аз рўйи меридиани нулӣ (ибитидой) хисоб мекунанд. Ин меридиан аз болои расадхонаи Гринвичи шаҳри Лондон мегузараад. Вақти меридиани Гринвичро вақти умумиҷаҳонӣ меноманд. Рақами ҳар як минтақаи соатӣ нишон медиҳад, ки он аз минтақаи Гринвич чанд соат фарқ дорад. Масалан, шаҳри Душанбе дар минтақаи панҷуми соатӣ ҷойгир шудааст, бинобар ин фарқи вақти он аз Гринвич 5 соатро ташкил медиҳад. Вақти Душанбе аз вақти Гринвич 5 соат пеш аст.

Мафхуми миңтақаи соатй ду мазмуни ассој дорад:

**1. Минтақаи соатии географӣ** – минтақаи шартие, ки дар сатҳи Замин аз рӯи меридианҳо, баъди ҳар  $15^{\circ}$  чудо карда шудааст;

**2. Минтақаи соатии маъмурӣ** – қисми сатҳи Замин, ки дар он мувофиқи баъзе қонунҳо вақти расмӣ муайян карда шудааст. Дар асл, ба хотири нигоҳ доштани вақти якхела дар ҳудуди муайяни маъмурӣ (ноҳия, вилоят, давлат) аз сарҳади минтақаи соатй мебароянд.

Минтақаҳои соатй дар гирдогирди кураи Замин нисбати меридиани ибтидой (Гринвич) ба таври мусбӣ (+) ва манғӣ (-) нишон дода мешаванд. Минтақаҳои соатие, ки аз меридиани ибтидой ба самти шарқ то меридиани  $180^{\circ}$  ҷойгир шудаанд, бо аломати “+” ва ба самти гарб бо аломати “-” ишора карда мешаванд. Дар қутбҳои Шимол ва Ҷануб, ки меридианҳо дар як нуқта муттаҳид мешаванд, фаҳмиши минтақаи соат маъни худро гум мекунад.

**Вақти декретӣ.** Вақти декретӣ вақти минтақавиеро меҳисобанд, ки дар фасли тирамоҳ (якшанбеи охири моҳи октябр) як соат зиёд карда мешавад ва дар фасли баҳор (охири моҳи март) ба вақти аввала бармегардад. Дар амал ин як соат қафо бурдани ақрабаки соат аст. Мисол, фарз кардем, ки ман то дирӯз соати 7-и субҳ аз хоб меҳестам, баъди гузарондани ақрабак соати 7:00-и дирӯза имрӯз ба 6:00 табдил ёфтааст, пас ман метавонам боз як соати дигар хоб кунам. Вақти декретӣ соли 1930 бо қарор (декрет)-и давлати Иттиҳоди Шӯравӣ ҷорӣ шуда буд ва аз ин хотир вақти декретӣ ном гирифт.

**Вақти тобистона.** Баргаштан аз вақти декретӣ ба вақти аввала (минтақавӣ)-ро вақти тобистона меноманд. Ҳангоми баргаштан ба вақти тобистона рӯзи якшанбеи охирини моҳи март ақрабак як соат пеш бурда мешавад. Яъне, вақти дирӯзai 7:00 имрӯз ба 8:00 табдил мейбад. Вақти декретӣ ва тобистонаро бо мақсади самаранок истифода бурдани равшанини рӯз ва сарфай қувваи барқ ҷорӣ карда буданд.

Дар бисёр кишварҳои ҷаҳон вақти декретӣ ва тобистона интихоб шудааст. Вале ҳамаи давлатҳои ҷаҳон аз рӯи он амал намекунанд. Вобаста ба шароити маҳал ва тақсимоти маъмурӣ мамлакатҳои минтақаҳои гуногуни ҷаҳон аз вақти ба ҳудашон мувофиқ истифода мебаранд. Дар Тоҷикистон вақти декретӣ ва

тобистона соли 1991 бекор карда шуд ва ҳоло кишвари мо аз вақти минтақавӣ истифода мебарад.

**Минтақаҳои соатӣ дар баҳру уқёнусҳо.** То соли 1920 ҳамаи киштиҳое, ки дар баҳри кушод шино мекарданд, аз вақти маҳаллӣ (вақти офтобӣ) истифода мебурданд. Дар киштиҳо соатҳои маҳсуси офтобӣ вучуд доштанд, ки аз рӯйи он вақтро муайян мекарданд. Соли 1917 дар конференси байни давлатҳои Англия ва Франсия масъалаи муайян кардани вақт дар оби баҳру уқёнусҳо тавсия дода шуд, ки ҳамаи киштиҳо дар баҳру уқёнусҳо аз рӯйи вақти минтақаҳои соатӣ (вақти умумиҷаҳонӣ) амал кунанд. Мувоғиқи он ҳамаи киштиҳо дар вақти дохил шудан ба ҳудудҳои обии ин ё он давлат бояд вақти ҳамон давлатро риоя кунанд. Ин қоидаро дар давоми солҳои 20-уми асри гузашта қариб ҳамаи давлатҳо қабул карданд.

### Хулоса:

- *Дар Замин рӯзи нав аз канорҳои шарқии материки Авруосиё оғоз гардида, дар ҳудудҳои гарбии қитъаи Амрико ва Үқёнусия (Океания) ба анҷом мерасад.*
- *Замин дар атрофи меҳвари худ дар муддати 24 соат як даври пурраро анҷом медиҳад, ки онро шабонарӯз меноманд.*
- *Дар ҳамон як ҳатти меридиан, дар ҳамаи нуқтаҳои рӯйи Замин, аз қутби Шимол то қутби Ҷануб вақт як хел мебошад, ки онро вақти офтобӣ ё вақти маҳаллӣ меноманд.*
- *Кураи замин ба 24 минтақаи соатӣ тақсим карда шудааст.*
- *Ҳар як минтақаи соатӣ аз рӯйи меридиан (тӯл)-ҳо бо наҳнои 15° ҷудо карда шудааст.*
- *Вақти декретӣ ва вақти тобистона бо мақсади самаранок истифода бурдани равшанини рӯз ва сарфои қувваи барқ ҷорӣ карда шудааст.*

### Савол ва супориши:

1. *Аз рӯйи ҳаритаи минтақаҳои соатӣ муайян қунед, ки ҳар як материк дар ҷанд минтақаи соатӣ ҷойгир шудааст.*
2. *Агар аз Тоҷикистон ба давлати Ҷопон (Япония) сафар қунем, ақрабаки соатро чӣ қадар пеш бурданамон лозим аст?*
3. *Барои чӣ тагийирёбии вақтро дар рӯйи Замин ҳодисаи қонунӣ меноманд?*
4. *Ҳисоби вақт дар рӯйи Замин аз қадом меридиан оғоз мегардад?*

5. Хусусиятхои вақти декретӣ ва вақти тобистонаро шарҳ дихед.
6. Дар баҳрҳо аз рӯйи кадом вақт истифода мебаранд?

**Худро бисанҷед:**

**1. Ҷавоби дурустро интихоб кунед.**

- |  |  |
|--|--|
| Дар ҳамон як хатти меридиан, дар ҳамаи нуқтаҳои рӯйи Замин, аз кутби Шимол то кутби Ҷануб вақт як хел мебошад, ки онро _____ меноманд? | А. Вақти декретӣ<br>Б. Вақти тобистона<br>В. Вақти маҳаллӣ<br>Г. Шабонарӯз |
|--|--|

**2. Дар ҳоначаҳои холии ҷадвал рақам гузоред.**

Пайдарҳамии дурусти баёни фикрро дар ҷадвали зер муайян кунед:

бо паҳноии 15° чудо карда шудааст
ҳар як минтақаи соатӣ аз рӯйи меридиан (тӯл)-ҳо
аз ҳамдигар як соат фарқ мекунад
вақт дар минтақаҳои соатии ҳамсоя

## § 6. НАЗАРИЯИ ПЛИТАҲОИ ЛИТОСФЕРӢ. ПЛАТФОРМАҲО ВА МИНТАҚАҲОИ ЧИНДОРШАВӢ

*Ба хотир меорем:*


- ♦ Фарқи қишири Замин аз Литосфера дар чист?
- ♦ Қишири материкии Замин аз қишири уқёнусӣ чӣ фарқ дорад?
- ♦ Астеносфера чист?

Сайёраи Замин таҳминан 4,6 млрд сол пеш пайдо шудааст. Мавқei ҳозираи географии материикҳо ва уқёнусҳо, хусусияти рельефи онҳо – натиҷаи инкишофи дурударози геологии Замин мебошад. Оид ба ташаккули сатҳи Замин, аз ҷумла инкишофи қисмҳои калони он – материикҳо ва уқёнусҳо якчанд фарзия вучуд дорад.

**1. Фарзияи А. Вегенер – Ҳаракати континентҳо (қисмҳои ҳушкӣ).** Соли 1912 олимӣ олмонӣ Алфред Вегенер (1880–1930) фарзияи ҳаракати континентҳоро пешниҳод кард. Мувофиқи ақидаи ўӯ, замонҳои пеш дар Замин танҳо як континенти бузург бо номи *Пангейя* вучуд дошт ва онро як уқёнус – *Панталасса* ихота карда буд (нигаред ба расми зер).

Қариб 200 млн сол пеш *Пангейя* ба ду материки калон – *Лавразия* ва *Гондвана* тақсим шуд. Дар байни онҳо уқёнуси *Тетис* ҷой гирифт. Аз *Лавразия* қисми зиёди материки *Авруосиё*,

Амрикои Шимолй ва қазираи Гренландия пайдо шуданд. Аз Гондвана Амрикои Ҷанубӣ, Африко, Антарктида, Австралия ва нимҷазираҳои Ҳиндустон ва Арабистон пайдо шуданд. Материкҳо мунтазам аз ҳамдигар дур шуда, дар давоми миллионҳо сол оҳиста-оҳиста шакли ҳозираашонро гирифтанд. Аммо фарзияи Вегенер фаҳмонда натавонист, ки қадом қувваҳо материкҳоро маҷбур мекунанд, ки дар қабати болоии мантия – астеносфера ҳаракат кунанд.



#### *Ҳаракати қисмҳои қалони ҳушкӣ (континентҳо)*

**2. Назарияи пайдоиши плитаҳо (пораҳо)-и литосферӣ.** Дар солҳои 60-уми асри XX, вақте ки системаи қаторкӯҳҳои байни-уқёнусӣ қашғ гардид, олимон назарияи плитаҳои литосфериро пешниҳод намуданд. Мувофиқи ин назария литосфераи Замин аз плитаҳо (пораҳо)-и қалони алоҳида иборат аст.

**Плитаҳои литосферӣ** – қисмҳои устувори литосфера мебошанд, ки дар рӯйи астеносфера бо суръати суст ҳаракат мекунанд.

Дар Замин қариб 20 плитаи литосферӣ вуҷуд дорад. Онҳо қисми материкий ва уқёнусии қишири Заминро дар баргирифтаанд. Гафсии плитаҳои литосферӣ дар материикҳо 150-200 км ва дар уқёнусҳо то 50 км аст. Плитаҳои калонтарини литосферӣ – плитаи Авруосиё, Ҳинду Австралия, Шимоли Амрикӣ, Ҷануби Амрикӣ, Африқӣ ва Антарктикий мебошанд.

Плитаҳои литосферӣ метавонанд аз ҳам дур шаванд, бо ҳам барҳӯранд ва ба таври мувозӣ бо ҳам баробар ҳаракат қунанд. Дар уқёнусҳо сарҳади плитаҳои литосфериро қаторкӯҳҳои байниуқёнусӣ ва новаҳои чуқуроб ташкил медиҳанд. Дар қаторкӯҳҳои байниуқёнусӣ моддаҳои мантия муњтазам ба боло мебароянд ва хунук шуда, саҳт мешаванд. Дар натиҷа канорҳои шикасташудаи он доимо васеъ мешавад ва дар ҷойи онҳо қисмҳои ҷавони қишири уқёнусии Замин пайдо мешаванд. Масалан, дар Қаторкӯҳи мобайни Атлантик, ки баландиаш қариб 3,5 км аст, дар новаҳои чуқуроб як плитаи литосферӣ ба зери плитаи дигар медарояд.


**Суръати ҳаракати плитаҳои литосферӣ ҳангоми бо ҳам барҳӯрдан 5-10 мм ва ҳангоми дуришавӣ 10-18 см дар як солро ташкил медиҳанд.**

Ҳангоми ба ҳамдигар дучор омадани плитаи пурқуввати материкий ва плитаи тунуки уқёнусӣ, плитаи уқёнусӣ ба зери плитаи материкий медарояд, гӯта мезанад. Дар зери Замин плитаи уқёнусӣ то мантия меравад ва аз нав гудохта мешавад. Плитаи материкий ба боло бардошта шуда, ба ҷинсҳои шикастай ҷиндоршуда табдил меёбад. Дар натиҷаи ҷунин таъсиррасонии байниҳамдигарии плитаҳои литосферӣ дар канори материик қаторкӯҳҳои баланд ё ҷазираҳои зериобӣ пайдо мешаванд. Ин ҳангом дар уқёнус чуқуробаҳо ва фурӯҳамидаҳои зериобӣ пайдо мешаванд.

Дар натиҷаи бо ҳам барҳӯрдани ду плитаи литосфериини материкий ҷинсҳо майдонанд шуда, ҷинҳо ва кӯҳҳои ҷавонро ба вуҷуд меоранд. Айнан ҳамин ҳодиса дар сарҳади плитаҳои Авруосиё

ва Ҳиндур Австралия ба назар мерасад, ки дар натиҷа күхҳои баландтарини ҷаҳон – Ҳимолой ба амал омаданд (нигаред ба расми зер).

## А В Р У О С И Ё



*Ҳаракати плитаҳои литосферӣ*

Гафсии чинсҳои таҳшинии платформа ба ҳисоби миёна 3 км ва аз ҳама зиёд то 20 км-ро ташкил медиҳад. Масалан, гафсии чинсҳои таҳшинӣ дар Пастии наздикаспий аз 20 км зиёдтар аст.

**3. Платформаҳо ва минтақаҳои чиндоршавӣ.** Материикҳо дар болои қитъаи нисбатан мустаҳками қишири Замин – платформаҳо ҷойгир шудаанд.

**Платформа** – қисми қалон ва нисбатан мустаҳками қишири Замин мебошад, ки аз таҳқурсии булӯрин ва чинсҳои таҳшинӣ иборат аст.

Платформаҳо соҳти дуқабата доранд. Таҳқурсии қадимаи платформа, ки аз чинсҳои магматикӣ ва метаморфӣ иборатанд, таҳқурсии булӯрин номида мешавад. Қабати болоии платформа аз чинсҳои таҳшинии нисбатан ҷавон иборатанд. Асосан платформаҳо релайефи ҳамвор дошта, дар онҳо ҳодисаҳои ба амал омадани вулқон ва зилзила мушоҳид намешавад. Дар ҳудуди платформа плита ва сипарҳоро ҷудо мекунанд.

**Плитаи платформа** – қисми платформаест, ки бо чинсҳои таҳшинӣ Ҷӯшида шудааст.

**Сипар** – барҷастагии платформа аст, ки дар он таҳқурсии кристаллӣ ба рӯйи Замин баромадааст.

Дар релайеф ба плитаҳои платформӣ – ҳамвориҳои паст ва ба сипарҳо – ҳамвориҳои баланд тааллук доранд. Бисёр сарватҳои

табии маъданӣ дар сипарҳо ҷойгир шудаанд, масалан марганетс, маъданни оҳан, уран ва алмос. Дар ҷинсҳои таҳшинии платформа нафт, гази табий, ангишт, намакҳо ва гайра ҳосил мешаванд.



### *Соҳти платформаҳо*

Платформаҳои қадима платформаҳои ҷавон ҳамроҳ мешаванд (онҳоро плита меноманд), масалан: Сибири Ғарбӣ ва Турон. Таҳкурсии онҳо дар зинаҳои дертари инкишифӣ қишири Замин пайдо шуда, асосан аз ҷинсҳои таҳшинӣ ва вулқоникӣ иборатанд.

Дар ҷойҳои ба ҳамдигар барҳӯрии плитаҳои литосферӣ минтақаҳои калони чиндоршавии рӯйи Замин пайдо мешаванд. Минтақаи чиндоршавӣ – қисми дароз қашидашудаи чиндори қишири Замин мебошад, ки дар он фаълонкии тектоники мушоҳида карда мешавад. Минтақаҳои чиндоршавии калонтарин Уралу Муғул, Үқёнусиоромӣ ва Алпу Ҳимолой мебошанд. Минтақаи Үқёнусиоромӣ үқёнуси Оромро ихота карда, ба он кӯҳҳои Анд, Кордилӣер, баландиҳои вулқоникии ҷазираҳои Алеут, Курил, Чопон, Филиппин ва Андҳои Антарктикӣ дохил мешаванд.

Минтақаи чиндори Алпу Ҳимолой ба тамоми материки Авруосиё тӯл қашида, кӯҳҳои Пиреней, Алпҳо, Қафқоз, Ҳимолой ва кӯҳҳои галаҷазираҳои Малайро фаро гирифтааст. Дар ин ҷо ҷараёнҳои фаъоли кӯҳпайдошавӣ, оташфишонии вулқонҳо ва заминчунбихо идома дорад.

Минтақаҳои алоҳидай калони чиндоршавӣ вилоятҳои чиндоршавиро ташкил кардаанд (масалан, Урал, Олтой).

Дар минтақаи чиндоршавии Үқёнусиоромӣ ҷойгир шудааст. Дар ин ҷо аз 540 вулқони оташфишони кураи Замин 328-тоаш воқеъ гаштааст.

Аз рӯйи пайдоиш таҳкурсии булӯри (кристаллӣ) платформаҳоро ба қадима ва ҷавон ҷудо мекунанд. Дар платформаҳои қадима синни таҳкурсӣ аз 1 миллиард сол зиёд аст. Дар сайёраи Замин 10 платформаи қадима вучуд дорад, аз ҷумла: Шарки Аврупой, Араб, Ҳиндустон, Сибир, Африқо ва гайра. Ба

## **Хулоса:**

- *Мувофиқи ақидаи Вегенер замонҳои пеш дар Замин танҳо як континенти бузург – Пангейя вуҷуд дошт ва онро як уқёнус – Панталасса иҳота карда буд.*
- *Литосфераи Замин аз қисмҳои калон иборат аст, ки плитахои литосферӣ номиде мешаванд.*
- *Дар ҷойхое, ки плитахои литосферӣ бо ҳам бармеҳӯранд, минтақаҳои калони чиндоршавӣ пайдо мешаванд.*
- *Платформа – ин қисми калон ва нисбатан мустаҳками қишири Замин мебошанд, ки аз таҳкурсии булӯрин ва ҷинсҳои таҳшинӣ иборат аст.*
- *Дар ҳудуди платформа плита ва сипарҳоро ҷудо меқунанд.*
- *Аз рӯи пайдоии таҳкурсии кристалӣ платформаҳоро ба қадима ва ҷавон ҷудо меқунанд.*

## **Савол ва супориш:**

1. *Материкҳои ҳозира аз қадом континентҳои азими қадима пайдо шудаанд?*
2. *Плитайи литосферӣ чист? Мисолҳо биёред.*
3. *Моҳияти назарияи плитахои литосферӣ аз чӣ иборат аст?*
4. *Қишири замини нисбатан мустаҳкам ва аз ҷиҳати тектоникий оромро чӣ меноманд?*
5. *Қадом қисмҳои платформаро плита ва қадомашро сипар меноманд?*
6. *Аз ҳарита ё атлас плитахои калони литосферӣ ва минтақаҳои чиндоршавиро ёбед, онҳоро ба ҳарита тарҳӣ гузаронед.*

## **Худро бисанҷед:**

### **1. Ҷумларо пурра қунед.**

Мавқei ҳозираи географии материкҳо ва уқёнусҳо – натиҷаи инкишифи дурударози \_\_\_\_\_ Замин мебошад.

### **2. Ҷавоби дурустро интиҳоб қунед.**

Моҳияти фарзияи А. Вегенер аз чӣ иборат буд?

- |                          |
|--------------------------|
| А. Минтақаҳои чиндоршавӣ |
| Б. Ҳаракати континентҳо  |
| В. Платформаҳои қадима   |
| Г. Плитахои литосферӣ    |

### **3. Ҷавобҳои «ҳа» ё «не»-ро дар давра гиред.**

Дурустии маълумотро оид ба платформаҳо ва минтақаҳои чиндоршавӣ дар ҷадвали зер муайян қунед:

ҳа	не	Материкҳо дар болои платформаҳо ҷойгир шудаанд
ҳа	не	Платформа қисми калон ва мустаҳками қишири Замин мебошад
ҳа	не	Платформаҳо соҳти сеқабата доранд

ҳа	не	Дар чойи бо ҳам бархӯрии плитаҳои литосферӣ минтақаҳои чиндоршавӣ пайдо мешаванд
ҳа	не	Ҳалқаи оташини вулқонӣ дар уқёнуси Ҳинд ҷойгир шудааст
ҳа	не	Дар минтақаҳои чиндоршавӣ фаъолнокии тектоникий мушоҳидат карда мешавад.

## § 7. ШАКЛҲОИ РЕЛӢЕФИ ЗАМИН. ПАЙДОИШИ ҲАМВОРИҲО ВА КӮҲҲО


*Ба хотир меорем:*

- ♦ *Кадом шаклҳои релӣефро медонед?*
- ♦ *Омилҳои доҳилий ва беруний чӣ гуна ба релӣеф таъсир мерасонанд?*
- ♦ *Аз рӯйи баландӣ кадом кӯҳҳо ва ҳамвориҳоро фарқ мекунед?*

**1. Шаклҳои қалони релӣефи Замин.** Ба шаклҳои қалон (глобали)-и релӣефи Замин – барҷастагиҳои материкий ва фурӯҳамидаҳои уқёнусӣ доҳил мешаванд. Баландии хушкӣ ба ҳисоби миёна аз сатҳи баҳр – 840 м ва ҷуқурии миёнаи оби уқёнус – 3800 метрро ташкил медиҳад. Барои пайдоиши онҳо қувваҳои доҳилии Замин нақши муҳимро мебозанд. Дар релӣефи материкиҳо ҳамвориҳои дар платформа ҷойгиршуда ва минтақаҳои кӯҳсорро ҷудо мекунанд. Дар қаъри уқёнусҳо релӣеф мураккаб аст. Дар он қаторкӯҳҳои байниуқёнусӣ, ҳамвориҳои зериобӣ ва новаҳои ҷуқури уқёнусӣ вуҷуд доранд.

**2. Пайдоиши ҳамвориҳо.** Шумо аллакай медонед, ки қисмҳои қалони қадимаи қишири Заминро платформаҳо ташкил додааст. Дар релӣеф платформаҳоро ҳамвориҳо ташкил медиҳанд. Масалан, дар материки Авруосиё, дар платформаи Шарқи Аврупой, ҳамвории Аврупои Шарқӣ, дар ҳудуди платформаи Сибири Фарбӣ – ҳамвории Сибири Фарбӣ ва дар платформаи Сибир – пахнкӯҳи Сибири Миёна ҷойгир шудаанд.

Аз рӯйи пайдоиши ҳамвориҳоро ба *аккумулятивӣ* (аз ҷинсҳои кӯҳии таҳшоншуда) ва *денудатсионӣ* (аз таъсири обу ҳаво фарсудашуда) тақсим мекунанд. Ҳамвориҳои аккумулятивӣ ҳангоми ҷамъшавии дурударози ҷинсҳои кӯҳӣ дар пастхамиҳои сатҳи Замин ба вуҷуд меоянд. Ба инҳо ҳамвориҳои Бузурги Чин (Хитой), Ҳинду Ганг ва Байнаннаҳрайн мисол шуда метавонанд. Баъзе ҳамвориҳои аккумулятивӣ аз сатҳи баҳр паст ҷойгир шудаанд (ҳамвории Наздикаспий – 28м).




### *Шаклҳои реліеф*

Ҳамвориҳои денудатсиониро асосан ба барҷастагиҳои таҳкурсии булӯрини платформаҳо мансуб медонанд. Денудатсия – ҷамъи равандҳои вайроншавии ҷинсҳои кӯҳӣ, қашонда овардани онҳо (бо таъсири об, бод ва яҳ) ва хобондани онҳо ба пастҳамиҳои сатҳи Замин мебошад. Ба ин ҳамвориҳо, паҳнкӯҳҳои Декан, Бразилия ва гарби Австралия доҳил мешаванд. Баъзан дар табиат ҳамвориҳое вомехӯранд, ки онҳоро аз рӯйи пайдоиш ҳам ба ҳамвориҳои аккумулятивӣ ва ҳам денудатсионӣ доҳил кардан мумкин аст. Масалан, ҳамвории Аврупои Шарқӣ ба қатори онҳо доҳил мешавад.

**3. Пайдоиши қӯҳҳо.** Ҷараёни пайдоиши қӯҳҳо ба ҳодисаҳои қатшавӣ ва фурӯравиҳои қиши Замин вобастаанд. Ин ҳодиса дар натиҷаи ҷамъшавии ҷинсҳои таҳшинӣ дар фурӯҳамидаҳои қиши Замин ва дар оянда бардошташавии онҳо вобаста аст. Ҷинсҳои таҳшинӣ дар ҷинҳо тағиир мёбад ва тарқишиҳо пайдо мешаванд. Ба ин тарқишиҳо магмаи тафсон медарояд ва хунук мешавад. Дар ҷойи фишурдашавии қиши Замин ба амал омадани шикасташавиҳо мумкин аст, ки дар натиҷа қисмҳои алоҳидаи ҳарсангӣ пайдо мешаванд. Бо ин шикасташавиҳо қисмҳои қалони қиши Замин ҳаракат мекунанд, мавқеи худро изваз мекунанд, баланд ё паст мешаванд. Дар натиҷа заминҳои яктарафа фурӯҳамида, горстҳо ва грабенҳо пайдо мешаванд.

Шакли релиефи яктарафа фурӯҳамида дар натиҷаи ба мисли зина паст шудани як қисми хушкӣ нисбати дигараш пайдо мешавад.



Горст дар натиҷаи баланд шудани қисми муайянни хушкӣ, ҳангоми аз ду тараф шикаста шудан ба амал меояд.

Грабен – қисми фурӯрафтai қишири Замин мебошад. Бисёр вақт дар ҷойи грабен кӯлҳои табии пайдо мешаванд.

Дар таърихи геологии Замин якчанд давраи кӯхпайдошавӣ ё чиндоршавиро ҷудо мекунанд. Кӯхпайдошавиҳои аз ҳама қадим зиёда аз 1 млрд сол пеш ба амал омадаанд. Чиндоршавиҳои минбаъда 500-100 млн сол пеш пайдо шудаанд. Чиндоршавиҳои аз ҳама ҷавон қариб 70 млн сол пеш сар шуда, то ҳол давом дорад.

Аз рӯйи пайдоиш кӯхҳоро ба кӯхҳои чиндор, кӯхҳои ҳарсангӣ, чиндору ҳарсангӣ ва вулқоникӣ ҷудо мекунанд.

*Кӯхҳои чиндор* ҳангоми кӯхпайдошавиҳои ҳосил мешаванд, ки дар натиҷаи он ҷинҳои кӯҳӣ маҷақ шуда, ба минтақаҳои чиндор табдил меёбанд. Масалан, дар минтақаи чиндоршавии Алпу Ҳимолоӣ, кӯхҳои чиндори Пиреней, Алпҳо, Қафқоз ва Ҳимолоӣ пайдо шудаанд. Кӯхҳои чиндор ҷавон ва баланд мешаванд, қуллаҳои нӯѓрез ва нишебиҳои ростфуромада доранд.

*Кӯхҳои чиндору ҳарсангӣ* – баландшавии сатҳи замин дар шакли горст ё гумбаз мебошад, ки бо шикастаҳои тектоникӣ ҷудо шудаанд. Барои ин кӯхҳо қуллаҳои ҳамвор хос мебошанд. Ин кӯхҳо ҳангоми дар ҷойи кӯхпайдошавии қадима ё дар канорҳои платформа пайдо мешаванд. Ба кӯхҳои чиндору ҳарсангӣ кӯхҳои Аждаҳо дар Африқо, Готҳои Фарбӣ ва Шарқӣ дар Осиё доҳил мешаванд.

Кӯхҳои чиндору ҳарсангӣ дар натиҷаи маротибаи дуюм кӯхпайдошавӣ дар минтақаҳои кӯхпайдошавӣ ба вучуд меоянд. Дар муқоиса бо кӯхҳои чиндор, ҳарсангӣ, қуллаҳо ва нишебиҳои нисбатан ҳамвор доранд. Ба кӯхҳои чиндору ҳарсангӣ кӯхҳои Скандинавия, қаторкӯҳи Верхоянск ва Кунлун дар материки Авруосиё доҳил мешаванд.



*Күххои чиндору харсангии  
Скандинавия*



*Күхи вулқонии Фудзияма*

Күххои вулқонӣ ҳангоми оташвишонии вулқонҳо ва ҷамъшавии моддаҳои вулқонӣ пайдо мешаванд. Ба ин күхҳо Кения дар Африқо, Фудзияма, Аарат ва Казбек дар Осиё дохил мешаванд.

#### **Хулоса:**

- *Ба шаклҳои рельефи миқёси сайёра барҷастагиҳои материкӣ ва фурӯҳамидаҳои уқёнусӣ дохил мешаванд.*
- *Шаклҳои асосии қалони рельефи материкҳоро ҳамвориҳо ва күхҳо ташкил медиҳанд.*
- *Күхҳо асосан дар минтақаҳои чиндоришавӣ, ҳамвориҳо дар платформа ҷойгир шудаанд.*
- *Аз рӯйи пайдоии ҳамвориҳои аккумулятивӣ ва денудатсиониро фарқ мекунанд.*
- *Күхҳоро аз рӯйи пайдоии ба чиндор, харсангӣ, чиндору харсангӣ ва вулқонӣ ҷудо мекунанд.*

#### **Савол ва супориши:**

1. *Шаклҳои қалони рельефи миқёси сайёравиро номбар қунед.*
2. *Аз рӯйи пайдоии қадом ҳамвориҳоро ҷудо мекунанд?*
3. *Күхҳо аз рӯйи пайдоии ҷанд ҳел мешаванд?*
4. *Бо мисолҳо фаҳмонед, ки барои чӣ ҳангоми омӯзиши рельефи сатҳи Замин соҳти қишири Заминро донистар зарур аст.*
5. *Муҳтасар ифода қунед, ки сабаби гуногуни рельефи Замин дар ҷист?*
6. *Ҳаритаҳои мавзӯи “Соҳти қишири Замин” ва “Ҳаритаи табиии ҷаҳон”-ро муқоиса намуда, ҷадвалӣ “Ҳамвориҳои қалонтарини кураи Замин” ва “Минтақаҳои қалонтарини чиндор”-ро пур қунед:*

Материк	Платформа	Ҳамвориҳо

Минтақаҳои чиндоршавӣ	Қӯҳҳо

7. Шаклҳои калони реліефро дар ҳаритаси тарҳӣ гузаронед.
8. Оё мумкин аст, ки дар ҷойи қӯҳҳо ҳамвориҳо ва дар ҷойи ҳамвориҳо қӯҳҳо пайдо шаванд? Ҷавобҳои худро асоснок қунед.
9. Бо мисолҳо исбот қунед. Ҷаро дар минтақае, ки Тоҷикистон ҷойгир шудааст, ҳодисаи заминчунбӣ ба амал меояд?

**Худро бисанҷед:**

**1. Ҷавоби дурустро интихоб қунед.**

- Гуногуни сатҳи Замин, ки бо андоза, пайдоиш ва синну сол фарқ мекунанд, чӣ номида мешавад?
- |           |
|-----------|
| A. Теппа  |
| Б. Ҷарӣ   |
| В. Қӯҳ    |
| Г. Реліеф |

**2. Ҷумларо пурра қунед (калимаи мувофиқро гузоред).**

Реліефи Замин дар натиҷаи таъсири қувваҳои дохилӣ ва берунӣ мунтазам \_\_\_\_\_ меёбад.

**3. Дар ҳонаҷаҳои ҳолӣ рақам гузоред.**

Пайдарҳамии дурусти баёни фикрро дар ҷадвали зер муайян қунед:

шаклҳои хурди реліеф пайдо мешаванд
барҷастагиҳои материқӣ ва фурӯҳамидаҳои укёнусӣ
ба вучуд омада, аз таъсири қувваҳои берунӣ бошад,
Дар натиҷаи таъсири қувваҳои
дохилии замин шаклҳои калони реліеф

## § 8. АНБҮҲҲОИ ҲАВО. СИКЛОНҲО ВА АНТИСИКЛОНҲО

**Ба хотир меорем:**

- ♦ Ҷӣ тавр ҳангоми ба баландӣ баромадан ҳарорати ҳаво гарм мешавад ва барои ҷӣ?
- ♦ Ҷиро намнокии ҳаво меноманд ва он аз ҷӣ иборат аст?
- ♦ Оид ба физиори атмосферӣ ҷӣ гуфта метавонед?

**1. Анбӯҳҳои ҳаво ва типҳои асосии он.** Ҷӣ тавре ки ба шумо маълум аст, гармшавии ҳаво ва бухоршавии об аз сатҳи Замин оғоз меёбад. Ҳангоми аз экватор ба сӯйи кутбҳо ҳаракат кардан ҳосиятҳои ҳаво аз рӯйи қонуниятҳои муайян тағиیر мебандад. Ин чунин маъно дорад, ки дар минтақаҳои гуногуни кураи


Замин анбўхҳои калони ҳаво бо ҳарорат, намӣ ва шаффоғӣ фарқ мекунанд.


**Анбўҳи ҳаво** – ҳаҷми калони ҳавое мебошад, ки дар ҳудуди муайян пайдо шуда, хосиятҳо (ҳарорат, намнокӣ ва шаффоғӣ)-и нисбатан якхела дорад.

Анбўхҳои ҳаво ба таври яклухт пайдо шуда, ҳаракат мекунанд ва дар гардиши умумии атмосфера иштирок мекунанд. Онҳо ҳазорҳо километри мураббай сатҳи Заминро ишғол карда, гафсиашон то 20-25 км-ро ташкил медиҳанд. Анбўхҳои ҳаво хунук ва гарм мешаванд. Анбўҳи ҳавои хунук дар болои сатҳи хунуки Замин пайдо шуда, анбўҳи ҳавои гарм дар болои сатҳи заминҳои гарм пайдо мешаванд.

Вобаста ба ҳусусияти сатҳи Замин, ки анбўхҳои ҳаво пайдо мешаванд, онҳоро ба *континенталӣ* (дар болои ҳушкӣ пайдошуда) ва баҳрӣ (дар болои об пайдошуда) ҷудо мекунанд. Анбўхҳои ҳавои континенталӣ ҳушк буда, баҳрӣ – намнок мебошанд. Ҳангоми ҳаракати анбўхҳои ҳаво дар сатҳи Замин онҳо гарм ё хунук, намнок ва ё ҳушк мешаванд.

Вобаста ба минтақаи ташаккулёбӣ якчанд типи анбўхҳои ҳаворо фарқ мекунанд – экваторӣ, тропикӣ, мұтадил, арктикӣ (*антарктикӣ*). Анбўҳи ҳавои экваторӣ (АХЭ) дар арзҳои экваторӣ пайдо мешавад. Ҳарорати миёна дар ин анбўҳи ҳаво гарм (+28 °C) ва намнокии ҳаво чи дар ҳушкӣ ва чи дар об зиёд аст. Анбўҳи ҳавои тропикӣ (АХТ) дар минтақаҳои тропикӣ пайдо шуда, ҳарорати ниҳоят баланд дорад. АХТ-и ҳушкӣ намнокии кам дошта, серчангӯ губор мебошад. Анбўҳи ҳавои мұтадил (АХМ) дар арзҳои мұтадили кураи Замин пайдо мешавад. Ин анбўҳи ҳаво дар болои ҳушкӣ зимистон хунуки ҳушк ва тобистон гарм ва нисбатан намнок аст. Анбўҳи ҳавои мұтадили баҳрӣ салқин ва намнок мебошад. Анбўхҳои ҳавои арктикӣ ва антарктикӣ дар арзҳои қутбӣ ба вучуд омада, бо ниҳоят хунук будани ҳарорат, хунук будан ва шаффоғӣ фарқ мекунанд.






**2. Фронтҳои атмосферӣ.** Анбұххой ҳаво доимо дар ҳаракатанд ва ҳангоми бо ҳам вохұрдани онҳо фронтҳои атмосферӣ пайдо мешаванд.

**Фронтъи атмосферӣ** – минтақаи сарқади байни ду анбұхъи ҳавое мебошад, ки хосиятҳои гүногүн доранд.

Пәннои фронти атмосферӣ ба садҳо километр мерасад. Фронтҳои атмосферӣ гарм ва хунук мешаванд. Ин ба он вобаста аст, ки қадом анбұхъи ҳаво бо қадом ҳарорат дар ҳудуди муайян ҳаракат карда, چойи дигарашро ишғол мекунад. Бисёр вақт фронтҳои атмосферӣ дар арзҳои мұтадил, ҳангоми вохұрдани анбұххой ҳавои хунуки арктикий ва гарми тропикй пайдо мешаванд.

Ҳангоми гузаштани фронтҳои атмосферӣ тағиyrёбии обу ҳаво мушоҳида мешавад. Дар вақти ҳаракати фронт ба сатхи гарми Замин обу ҳавои гарм мушоҳида шуда, абрҳои қабат-қабат ҳосил мешаванд ва борон меборад. Дар вақти ҳаракати фронти хунук обу ҳаво хунук шуда, боришоти күтохмуддати саҳт ба амал меояд ва бисёр вақт шамолҳои саҳт ва раъду барқ низ мушоҳида мешавад.

**3. Сиклонҳо ва антисиклонҳо.** Дар атмосфераи Замин, ҳангоми бо ҳам дучор омадани анбӯхҳои ҳавои гуногун ҳаракатҳои гирдбодшакли даврзанандай ҳаво – сиклонҳо ва антисиклонҳо пайдо мешаванд.



*(Нақшаш ҳаракати анбӯхҳои ҳаво дар сиклон ва антисиклон  
(барои Нимкураи шимолӣ)*

**Сиклон** – анбӯҳи калони ҳавои даврзанандай атмосферие мебошад, ки дар марказаи фишор паст ва дар атроф фишор баланд аст. Дар сиклон бодҳо аз атроф ба марказ мевазанд.

Дар маркази сиклон чараёнҳои болобарояндаи ҳаво мушоҳида мешавад. Ҳаракати ҳаво дар сиклон ба муқобили ақрабаки соат дар Нимкураи шимолӣ ва ба рафти ақрабаки соат дар Нимкураи ҷанубӣ ба амал меояд. Дар натиҷаи ҳаракати чараёни ҳавои болобароянда абрҳои гафс пайдо шуда, борони зиёд меборад. Тобистон, ҳангоми ба амал омадани сиклонҳо ҳарорати ҳаво паст шуда, зимистон баланд мешавад, ки ҳатто обшавии барфҳо мушоҳида мегардад. Сиклонҳои болои уқёнус асосан дар арзҳои мұйтадил ва тропикӣ пайдо мешаванд.

**Антисиклон** – анбӯҳи калони ҳавои даврзанандай атмосферие мебошад, ки дар марказаи фишор баланд ва дар атроф фишор паст аст. Дар антисиклон бодҳо аз марказ ба атроф мевазанд.

Дар антисиклон ҷараёни поёнфарояндаи ҳаво мушоҳида мешавад. Ҳаракати ҳаво дар антисиклон бо рафти ақрабаки соат дар Нимқураи шимолӣ ва ба муқобили он дар Нимқураи ҷанубӣ ба амал меояд. Барои антисиклонҳо ҳамеша (зимиштону тобистон) обу ҳавои нисбатан ором ва соғу хушк ҳос аст. Ҳангоми ба амал омадани антисиклон дар фасли тобистон ҳаво ниҳоят гарм ва зимиштон – ҳаво ҳунук мешавад. Антисиклонҳо асосан дар минтақаҳои яхбастаи Арктикау Антарктика ва арзҳои тропикий пайдо мешаванд.

### Хулоса:

- *Анбӯҳи ҳаво ин ҳаҷми қалони ҳаво аст, ки дар ҳудуди муайян пайдо шуда, ҳосиятҳои якхела дорад.*
- *Аз рӯйи пайдоши чор типи анбӯҳҳои ҳаворо фарқ мекунанд: экваторӣ, тропикий, мұтадил ва қутбӣ (арктикий ва антарктикий).*
- *Фронти атмосферӣ дар сарҳади анбӯҳҳои ҳавои дорон ҳосиятҳои гуногун пайдо шуда, метавонад гарм ва ҳунук бошад.*
- *Сиклон анбӯҳи қалони ҳавои даврзананда буда, дар марказаи фииор наст аст.*
- *Антисиклон низ ҳавои даврзананда аст, аммо баръакси сиклон дар маркази он фииор баланд аст.*

### Савол ва супориш:

1. *Ҳусусиятҳои анбӯҳи ҳаворо шарҳ дигед.*
2. *Қадом типи анбӯҳҳои ҳаворо номбар карда метавонед?*
3. *Ҳосияти ҳар қадом типи анбӯҳи ҳаворо фаҳмонед.*
4. *Фронти атмосферӣ чист? Он чӣ тавр пайдо мешавад?*
5. *Ҳусусияти фронтҳои атмосферии ҳунук ва гармро шарҳ дигед.*
6. *Сиклон ва антисиклонҳо чӣ тавр ба амал меоянд ва онҳо ба обу ҳаво чӣ ғуна таъсир мерасонанд?*
7. *Аз рӯйи тавсиф анбӯҳҳои ҳаворо муайян қунед: ҳарорати ниҳоят ҳунук дорад ва намииш кам аст; ҳарорати баланд ва намии хеле зиёд дорад; намии кам ва ҳарорати баланд дорад.*
8. *Агар тариқи радио обу ҳаворо эълон қунанд ва ғӯянд, ки антисиклон бо сиклон иваз мешавад, Шумо ба аҳли оилаи худ чӣ маслиҳат медиҳед?*

### Худро бисанҷед:

#### 1. *Ҷумларо пурра қунед (калимаи мувофиқро гузоред).*

*Анбӯҳи ҳаво* – ҳаҷми қалони ҳавое мебошад, ки дар ҳудуди муайян пайдо шуда, \_\_\_\_ нисбатан якхела дорад.

## 2. Ҷавоби дурустстро интихоб кунед.

Вобаста ба хусусияти сатҳи замине, ки анбӯҳҳои ҳаво пайдо мешаванд, онҳоро ба қадом гурӯҳҳо чудо мекунанд?

- А. Сиклон ва антисиклон
- Б. Фронтни гарм ва хунук
- В. Континенталий ва баҳрӣ
- Г. Тропикӣ ва экваторӣ

## 3. Ҷавобҳои «ҳа» ё «нега»-ро интихоб кунед.

Дурустии маълумоти ҷадвали зерро тасдиқ намоед:

ҳа	не	Пахнои фронти атмосферӣ ба садҳо километр мерасад
ҳа	не	Бисёёр вакт фронти атмосферӣ дар қутбҳо ба амал меояд
ҳа	не	Фронти атмосферӣ – минтақаи сарҳади байни ду анбӯҳӣ ҳавое мебошад, ки ҳосиятҳои гуногун доранд
ҳа	не	Ҳангоми гузаштани фронтҳои атмосферӣ тағиیرёбии обу ҳаво мушоҳид мешавад
ҳа	не	Дар сиклон бодҳо аз атроф ба марказ мевазанд
ҳа	не	Маркази антисиклон фишори паст дорад

## § 9. МИНТАҚАҲОИ ИҶЛМИИ КУРАИ ЗАМИН

*Ба хотир меорем:*

- ♦ ИҶлим аз обу ҳаво чӣ фарқ дорад?
- ♦ Қадом омилиҳои иҶлимҳосилқунандаро медонед?
- ♦ Оид ба иҶлим ва обу ҳавои маҳалли худ маълумот дигаред.

**1. Минтақаҳои иҶлим.** Нурҳои Офтоб дар арзҳои гуногун ба сатҳи Замин таҳти кунҷи гуногун меафтанд, ки дар натиҷа сатҳи Замин гармӣ ва равшаниро як ҳел намегирад. Арзи географӣ омили муҳимми иҶлимҳосилқунанда мебошад, ки ба ташаккулёбии анбӯҳҳои ҳавои минтақавӣ мусоидат мекунад. Мувофиқан, шароити иҶлимӣ мувофиқи қонунияти муайян аз экватор ба қутбҳо иваз мешаванд.

**Минтақаи иҶлимӣ – мавзеи муайянни сатҳи Замин мебошад, ки дар он шароити иҶлимӣ нисбатан якхела аст.**

*Минтақаҳои иҶлимиро ба асосӣ ва гузарандада ҷудо мекунанд. Минтақаҳои асосиро аз рӯйи ҳуқмронии типи анбӯҳҳои ҳаво фарқ мекунанд. Онҳо ҳафтто мебошанд: экваторӣ, тропикӣ (дутро), муътадил (дутро), арктикӣ ва антарктикӣ. Дар ҳар як минтақаи иҶлимӣ хусусиятҳои ба ҳамон минтақа ҳосси ҳарорати ҳаво ва боришот ташаккул мейбанд.*

Дар байни минтақаҳои иқлими асосӣ, минтақаҳои иқлими гузаранда ташаккул меёбанд, ки онҳо шаштоанд: дуто субэкваторӣ, дуто субтропикӣ, субарктикӣ ва субантарктикӣ. Дар минтақаҳои иқлими гузаранда ивазшавии мавсими анбӯҳҳои ҳаво мушоҳида мешавад. Анбӯҳҳои ҳаво аз минтақаҳои иқлими асосии ҳамсоя дар фаслҳои гуногуни сол ба минтақаҳои гузаранда меоянд. Минтақаҳои иқлими ҳамагӣ 13-тоанд. Ҷойгиршавии мутаносиби минтақаҳои иқлими нисбати экватор қонунияти минтақавияти географӣ мебошад.



*Конунияти минтақавияти географӣ дар минтақаҳои иқлими*

Аз сабаби он ки баробари ба дохири хушкӣ даромадан ҳарорат ва намнокӣ тағиیر меёбанд, дар ҳудуди минтақаҳои иқлими маҳалҳои иқлимиро чудо мекунанд, ки аз рӯи типи иқлим ба баҳрӣ, хушкӣ (континенталӣ), соҳилҳои гарбӣ ва шарқии материкҳо чудо мешаванд. Ин натиҷаи дурии ҳудудҳои гуногун аз уқёнусҳо, таъсири бодҳои доимио мавсимиӣ, ҷараёнҳои уқёнусӣ ва баланддии маҳал мебошад.

**2. Тавсифи минтақаҳои иқлими.** Минтақаи иқлими **экваторӣ** дар арзҳои экваторӣ ташаккул меёбад. Дар он тамоми сол анбӯҳҳои ҳавои экваторӣ бартарӣ доранд. Ҳангоми ҳарорати баланд ( $+26$  то  $+28^{\circ}\text{C}$ ) ҳавои гарм доимо ба боло ҳаракат мекунад, ки дар натиҷа абрҳои тӯдагии боронӣ пайдо мешаванд. Дар ин ҷо ҳар рӯз боронҳои сел ва раъду барқ ба амал меоянд. Микдори

боришоти солона 1500-3000 миллиметрро ташкил медиҳад. Минтақаи иқлими экваторй қисми аз ҳама намноки сатҳи Замин ба ҳисоб меравад. Дар давоми сол дар ин чо фақат як мавсим – тобистони гарму намнок мушоҳида мешавад.

Барои минтақаи *субэкваторӣ* ивазшавии мавсими анбӯҳҳои ҳаво хос аст. Дар ин минтақа тобистон анбӯҳҳои ҳавои гарми намнок, зимистон ҳавои гарму хушки тропикӣ ҳукмфармо мебошад. Ду мавсимро чудо мекунанд: тобистони гарми намнок ва зимистони тафсони хушк. Миқдори боришоти солона 1000-2000 миллиметрро ташкил медиҳад. Дар тобистон бориши зиёд ба амал меояд, ки ба омадани муссонҳои экваторй вобаста аст.

Минтақаҳои иқлими *тропикӣ* дар арзҳои тропикии нимкураҳои шимолӣ ва ҷанубӣ ҷойгир шудааст. Дар давоми сол дар ин чо анбӯҳҳои ҳавои тропикӣ ҳукмрон аст, ки ҳарорати баланд доранд. Ҳаво аз қабатҳои баланди атмосфера ба сатҳи Замин фуромада, фишори баландро ҳосил мекунад. Ҳангоми ба поён фуромадан, ҳаво гарм мешавад, бухори об конденсатсия намешавад ва абрҳоро ҳосил намекунад. Барои ҳамин дар тропикҳо, чун қоида, боришот кам аст. Ҳарорати ҳаво ба ҳисоби миёна то  $+35^{\circ}\text{C}$  гарм мешавад. Зимистон ҳарорат то  $+25^{\circ}\text{C}$  паст мефарояд. Дар ин чо се маҳалли иқлимиро чудо мекунанд, ки бо ҳусусиятҳои типи иқлими ҳуд аз ҳамдигар фарқ мекунанд: иқлими *соҳилҳои гарбӣ* – хушк ва салқин бо фаровонии шабнам ва туман; *тропикии континенталӣ* – минтақаҳои дохилии материкҳо бо иқлими ҳушк ва гарм; *тропикии намнок* – дар соҳилҳои шарқии материкҳо.

Минтақаҳои иқлими *субтропикӣ* тобистон дар зери таъсири анбӯҳҳои ҳавои тропикӣ ва зимистон – анбӯҳи ҳавои мұтадил ташаккул ёфтаанд. Дар онҳо се маҳалли иқлимиро фарқ мекунанд. Дар гарби материкҳо *типи иқлими баҳримиёназаминӣ* ташаккул меёбад, ки тобистон гарми ҳушк ва зимистон намноки гарм аст. Дар қисмҳои марказии материкҳо иқлими субтропикии континенталӣ бо тобистони гарму ҳушк (то  $+30^{\circ}\text{C}$ ) ва зимистони нисбатан ҳунук (аз 0 то  $+5^{\circ}\text{C}$ ) мавҷуд аст. Дар соҳилҳои шарқии материкҳо типи иқлими субтропикии намнок бо тобистони гарми боронӣ ва зимистони салқини намнок (1000–1500 мм) ташаккул ёфтаанд.

Минтақаҳои иқлими *муътадил* 1/4 ҳисса сатҳи Заминро ишғол кардаанд. Дар давоми сол дар ин чо анбӯҳҳои ҳавои мұтадил ҳукмрон мебошанд. Дар дохили минтақаҳои иқлими муътадил тағйироти мавсими ҳарорат ва боришот зоҳир мешавад. Аз

сабаби масоҳати калонро ишғол кардани ин минтақаи иқлимий (хусусан дар Нимкураи шимолӣ), дар он якчанд типҳои иқлими: баҳрӣ, континенталий ва муссониро чудо мекунанд.

Дар соҳилҳои гарбии материикҳо аз уқёнусҳо бодҳои гарбӣ мевазанд. Ин бодҳо тамоми сол боришот меоранд (1000 мм дар як сол) ва типи иқлими мұътадили баҳриро ҳосил мекунанд, ки тобистони салқин ва зимистони мұлоим доранд. Бо ҳаракат кардан ба дохили материикҳо иқлими мұътадили континенталий ҳосил мешавад. Амплитудаи ҳарорати ҳаво зиёд шуда, миқдори боришот кам мегардад (300-500 мм). Дар соҳилҳои шарқии материикҳо типи иқлими баҳрӣ (муссонӣ) ташаккул мейбад. Тобистон муссонҳои устувори уқёнусӣ боронҳои зиёд (800–1200 мм) меоранд. Зимистон хунуки хушк аст.

Ба минтақаҳои иқлими *субарктиկӣ* ва *субантарктиկӣ* низ ивазшавии мавсимии анбӯҳҳои ҳаво хос мебошад. Тобистон анбӯҳҳои ҳавои мұътадил, зимистон – арктиկӣ ва антарктиկӣ ҳукмрон мешаванд. Тобистон кӯтоҳи салқин ( $+5\dots+10^{\circ}\text{C}$ ) ва зимистон тӯлонии хунук (то  $-55^{\circ}\text{C}$ ) ва камбарф аст.

Минтақаҳои иқлими *арктиկӣ* ва *антарктиկӣ* дар минтақаҳои қутбии Замин ҷойгиранд. Сатҳи замини онҳо нури офтобро кам мегиранд (хатто ҳангоми рӯзҳои қутбӣ). Иқлими континенталии арктиկӣ дар Гренландия ва галақазираҳои Канадаи арктиկӣ ҳукмрон аст. Иқлими континенталии антарктиկӣ ба материики Антарктида хос аст, ки қарib тамоми сол хунуки қаҳратун аст. Барои иқлими арктиқӣ-уқёнусии Арктика тобистони хунук (то  $+2^{\circ}\text{C}$ ) ва намнокии нисбатан зиёд (то 400 мм) хос мебошад.

### Хулоса:

- Минтақаҳои иқлимиро аз рӯйи бартарии типи анбӯҳҳои ҳаво ҷудо мекунанд.
- Дар сатҳи Замин 13 минтақаи иқлимиро ҷудо мекунанд, ки аз онҳо 7-тоаи асосӣ ва 6-тоаи гузаранд мебошанд.
- Дар минтақаҳои иқлими асосӣ дар давоми сол як анбӯҳи ҳаво ҳукмрон аст, дар гузаранд – ивазшавии анбӯҳҳои ҳаво дар мавсимҳо ба амал меоянд.
- Дар ҳудуди минтақаҳои иқлимий боз маҳалҳои иқлимиро ҷудо мекунанд, ки аз рӯйи типи иқлими аз ҳам фарқ мекунанд.

### Савол ва супориши:

1. Дар қураи Замин қадом минтақаҳои иқлимиро ҷудо мекунанд?
2. Минтақаҳои иқлими асосиро номбар кунед.

3. Минтақаҳои иқлими гузарандаро номбар қунед.
4. Хусусияти минтақаҳои иқлими асосӣ ва гузарандаро шарҳ дигед.
5. Аз рӯйи ҳарита муайян қунед, ки минтақаи иқлими мұтадил дар қадом материк аз ҳама масоҳати қалонро ишгол кардааст.
6. Барои чӣ минтақаҳои иқлими нисбати ҳатти экватор ба таври мутаносиб ҷойгир шудаанд?

**Худро бисанчед:**

**1. Дар ҳоначаҳои холӣ ракам гузоред.**

Пайдархамии дурусти баёни фикрро дар ҷадвали зер муайян қунед:

	мавзеи муайяни сатҳи Замин мебошад,
	нисбатан якхела аст
	ки дар он шароити иқлими
	Минтақаи иқлими

**2. Ҷавоби дурустро интиҳоб қунед.**

Кадоме аз минтақаҳои иқлими дар сатҳи Замин масоҳати нисбатан зиёдро ишгол кардааст?

- |                |
|----------------|
| A. Мұтадил     |
| B. Тропикӣ     |
| C. Арктиկӣ     |
| D. Субэкваторӣ |

## § 10. ГИДРОСФЕРА. УҚЁНУСИ ҶАҲОНӢ – ҚИСМИ АСОСИИ ГИДРОСФЕРА

*Ба хотир меорем:*


- ♦ Мағҳуми “гидросфера”-ро шарҳ дигед.
- ♦ Қадом уқёнусҳоро медонед?
- ♦ Ҷиро Уқёнуси ҷаҳонӣ меноманд?

Симои нотакрори сайёраи моро ҷараёнҳои дар табақаи географӣ баамалоянда ташкил додаанд. Айнӯҳи обе, ки дар қишири Замин, сатҳи он ва атмосфера вучуд дорад, гидросфераро ташкил медиҳад. Гидросфера ин ҷамъи оби Замин мебошад, ки дар шакли саҳт, моеъ ва буг вучуд дорад.

Дар таърихи ташаккули сайёраи Замин об нақши муҳим бозидааст. Қариб ҳамаи равандҳои дар сайёраи Замин баамалоянда бо иштироки об мегузаранд. Равандҳо аз ҳисоби Офтоб қувва мегиранд. Қисми зиёди энергияи Офтобро қабатҳои Замин фурӯ мебаранд, коркард мекунанд ва ба дигар қабатҳо, ҳусусан гидросфера медиҳанд.

Бисёр одамон аз неъматҳои уқёнус истифода мебаранд. Барои нигоҳдории ҳаёт дар сайёраи Замин нақши уқёнус ниҳоят қалон

аст. Барои дуруст фаҳмидани нақши уқёнус хусусиятҳои табииати он: хосиятҳои об, ҷараёнҳо, алоқамандии уқёнус бо атмосфера ва ҳушкиро донистан зарур аст.



*Таркиби гидросфера*

**Нақши уқёнус дар ҳаёти Замин.** Аҳаммияти уқёнусро барои сайёраи Замин тасаввур кардан душвор аст. Абрҳо, борон, барф, ҷашмаҳо, дарёҳо ва кӯлҳо – ҳамаи ин қисмҳои уқёнус мебошанд, ки муваққатан аз он чудо шудаанд. Оби уқёнус яке аз пайвастагиҳои ачиби химияӣ ва мои гаронбаҳои табииат мебошад. Он миқдор обе, ки дар Замин мавҷуд аст, дигар дар ягон сайёраи Манзумаи Офтоб (Системаи офтобӣ) вучуд надорад.

Оби уқёнус гармиро дар ҳудаш нигоҳ дошта, ба атмосфера медиҳад ва онро намнок мекунад, ки дар натиҷа, як қисми он ба ҳушкӣ дода мешавад. Аз ин хотир уқёнусро идоракунандай ҳарорат дар сайёраи Замин меноманд.

Уқёнус доим таркиби газҳои атмосфераро нигоҳ медорад. Оксигене, ки дар таркиби об ҳал шудааст, аз оксигени таркиби атмосфера ду маротиба зиёд аст. Қабатҳои болоии оби уқёнус гази оксигенро аз ҳисоби обсабзҳои хурди обӣ – фитопланктонҳо дар натиҷаи фотосинтез мегирад. Ин оксигени ҳосилшуда ба қабатҳои поёнии атмосфера низ дохил мешавад. Дар наздикиҳои уқёнус нафаскашии одам сабук ва бароҳат аст.

Уқёнус гази карбонати зиёдатии атмосфераро ҳал карда, онро барои ташаккули скелет, гӯшмоҳӣ ва рифҳои марҷонии организмҳои зиндаи ҳуд истифода мебарад. Уқёнус ба организмҳои зинда таъсири калон мерасонад. Дар обҳои он, назар ба ҳушкӣ

организмҳои қадима зиёдтар зиндагӣ мекунанд. Оби уқёнус ба иқлим, хок, наботот ва ҳайвоноти хушкӣ таъсири калон мерасонад.

Ба шарофати кори бактерияҳо оби уқёнус то андозаи муайян тоза мешавад. Аз ин хотир, аксари партовҳое, ки дар хушкӣ ҳосил шудаанд, дар уқёнусҳо нест карда мешаванд. Омӯзиши уқёнус то андозае душвор аст. Беҳуда нест, ки олимон омӯзиши уқёнусҳоро ба омӯзиши кайҳон баробар медонанд.

**Обҳои Уқёнуси ҷаҳонӣ.** Уқёнус нигоҳдорандай асосии об дар рӯйи Замин буда, аз замонҳои қадим бо ҳусусиятҳои гайриодии ҳуд дикқати олимонро ба ҳуд ҷалб кардааст. Об ба тамоми қисматҳои Табақаи географӣ даромада, дар он ҷо кори муайянро иҷро мекунад.

Об чӣ тавр дар сайёраи Замин пайдо шудааст? Барои чӣ оби уқёнусҳо шӯр аст? Ин савол то охир ҳалли ҳудро наёфтааст, аммо олимон ҷунин таҳмин мекунанд, ки ҳангоми ба вучуд омадани литосфера об аз мантияи Замин ҷудо шудааст. Як қисми муайяни об аз кайҳон ба Замин омадааст.

Шӯрии оби уқёнусҳо – натиҷаи гузаштани равандҳои дурударози таърихии Замин мебошад. Ақидае, ки гӯё оби уқёнусҳоро дарёҳо шӯр карда бошанд, беасос баромад. Таъсири дарёҳоро факат дар минтақаҳои наздирезишгоҳии уқёнусҳо мушоҳидӣ кардан мумкин аст ва он ба шӯрии умумии оби уқёнус таъсир расонида наметавонад.

**Ҳосияти оби уқёнус.** Ҳосиятҳои асосии оби уқёнус шӯрӣ ва ҳарорати он аст. Оби шӯрии уқёнус аз маҳлули бисёр элементҳои химиявӣ иборат мебошад. Дар он бисёр газҳо, моддаҳои минералий ва моддаҳои органикӣ ҳал шудаанд. Ҳангоми аз мантияи Замин ҷудо шудани оби уқёнус дар таркиби он аллакай баязе намакҳо вучуд доштанд. Вобаста ба шӯрӣ, оби уқёнус ҳусусиятҳои маҳсус дорад, ба мисли: гармиғунҷоиш, ҳарорати пасти яхандӣ ва ҳарорати баланди ҷӯшиш.

Шӯрии оби уқёнус аз таносуби миқдори боришоти атмосферӣ ва буҳоршавӣ вобаста аст. Ин таносуб вобаста ба арзи географӣ тағиӣ мейёбад. Дар ноҳияҳои назди экватор шӯрии об қариб ба  $34^{\circ}/_{\text{oo}}$  (34 промилле), назди тропикҳо –  $36^{\circ}/_{\text{oo}}$ , дар минтақаҳои мұйтадил ва наздиқутбӣ ба  $-34^{\circ}/_{\text{oo}}$  баробар аст. Дар он минтақаҳои уқёнус, ки миқдори боришот аз буҳоршавӣ зиёд аст, шӯрии об кам мебошад. Шӯрии оби уқёнус дар наздиқии резишгоҳи дарёҳо низ кам аст.


Маълум аст, ки оби уқёнусҳо ба мисли хушкӣ аз таъсири нури Офтоб гарм мешавад. Аз сабаби он ки уқёнус қисми зиёди сатҳи хушкиро ишғол кардааст, гармиро нисбат ба хушкӣ зиёдтар мегирад. Ҳарорати сатҳи об якхела нест ва дар арзҳои гуногуни Замин тағиیر мейбад.

Тақсимоти ҳарорати оби уқёнус вобаста ба ҷараёнҳои уқёнусӣ, бодҳои доимӣ ва дар қисмҳои наздиҳоӣ аз таъсири ҷоришавии обҳои нисбатан гарми хушкӣ тағиир мейбад. Ҳарорати миёнаи оби уқёнус ба  $+17,5^{\circ}\text{C}$  баробар аст. Уқёнуси аз ҳама гарм – Ором ( $+19,4^{\circ}\text{C}$ ) ва уқёнуси аз ҳама хунук – Яхбастай Шимолӣ ( $-0,75^{\circ}\text{C}$ ) ба ҳисоб мераванд.

Вобаста ба чуқурӣ низ ҳарорати оби уқёнус тағиир мейбад. Баробари чуқур шудан ҳарорати оби уқёнус хунук мешавад ва дар чуқуриҳои 3-4 ҳазор метр аз  $+20$  то  $0^{\circ}\text{C}$ -ро ташкил медиҳад.

**Ях дар уқёнус.** Пайдошавии яхҳо дар уқёнус аз ҳарорати оби он вобаста аст. Маълум аст, ки оби уқёнус дар ҳарорати  $-2^{\circ}\text{C}$  ях мекунад. Оби уқёнус дар минтақаҳои арктикий ва субарктикий, ки зимистони тӯлонӣ ва хунук доранд, ях мебандад. Яхбандии об дар баязе баҳрҳои минтақаи мұнтақадил низ мушоҳида мешавад. Дар оби уқёнус яхбандиҳои яксола ва бисёрсоларо фарқ мекунанд. Аз материки яхпӯши Антарктида ва ҷазираҳои Арктика бисёр яхҳо кандо шуда, дар оби уқёнус шино мекунанд ва кӯҳҳои яхии шинокунанд – айсбергҳоро ташкил медиҳанд. Айсбергҳо манбаи оби ширин мебошанд, ки дар уқёнус шино мекунанд. Онҳо бо таъсири бодҳо ва ҷараёнҳои уқёнусӣ роҳи дуру дарозро тай менамоянд. Айсбергҳои материки Антарктида ниҳоят калон (то 150 км) дароз мешаванд. Айсбергҳо дар уқёнус то арзҳои 30 – 40-ум шино карда метавонанд. Ҳангоми шино айсбергҳо оҳиста-оҳиста об мешаванд. Дарозии умри онҳо аз 4 то 10 солро ташкил медиҳанд. Айсбергҳо барои киштиҳо монеа ва хатар эҷод карда метавонанд.

**Анбӯҳҳои об.** Ҳачми калони обе, ки дар қисмҳои муайяни уқёнус пайдо мешаванд, анбӯҳҳои об номида мешаванд. Анбӯҳҳои об бо ҳарорат, шӯрӣ, зичӣ, шаффоғӣ, мавҷудияти оксиген, олами органикӣ ва дигар хусусиятҳо фарқ мекунанд. Анбӯҳҳои об байни худ ва атмосфера алоқамандии зич доранд. Онҳо ба атмосфера гармӣ ва намӣ медиҳанд, гази карбонатро фурӯ бурда, гази оксиген хориҷ мекунанд. Уқёнусшиносон якчанд типи анбӯҳҳои обро чудо мекунанд (нигаред ба расми зер).



*Анбұххой оби уқёнуси Атлантик (аз рүйи буриши меридианы - аз 70° а.ч. то 60° а.ш.): 1 – сатхī; 2 – мобайнī; 3 – чукуроба; 4 - қаърý*

**Чараёнхой сатхī дар Уқёнуси чахоній.** Яке аз хусусиятхой оби уқёнус мунтазам ҳаракат кардани он мебошад. Олимон чунин ҳаракатхой оби уқёнусро чудо мекунанд: а) ҳаракатхой сатхī, ки онхоро қараён меноманд; б) ҳаракатхой мавчмонанд (мавчхой дар натиғаи таъсири бод ва мадду қазр баамалоянда); в) омехташавии амудии оби уқёнус. Ҳаракати амудии оби уқёнус аҳаммияти калон дорад: ҳангоми ба поён ҳаракат кардан, гази оксиген ба чуқурихой об дохил шуда, ҳаёти организмхой зериобиро таъмин мекунад. Ҳангоми ба боло ҳаракат кардани об бошад, моддахой органикӣ аз чукуроба ба сатхī об баромада, ҳаёти сатхиобиро таъмин мекунанд.

Чараёнхой уқёнусй ҳодисаҳои муҳташами табиӣ мебошанд. Дар онҳо ҳаҷми калони об ба мисли дарё доимо ба ҳазорхо километр ҳаракат мекунад. Чараёнхой уқёнусй метавонанд васеъ шаванд, ҳаракати худро оҳиста ва босуръат кунанд, самти ҳаракати худро иваз кунанд ва ҳатто ба ақиб гарданд. Чараёнхой гарм дар қисмҳои гарбии уқёнусҳо ба самти күтбҳо ҳаракат карда, арзҳои наздиқутбии заминро гарм мекунанд ва дар шарқ ба самти экватор дар шакли қараёнхой хунук бармегарданд. Чий қадар об дар ин гардиш иштирок мекунад? Факат як қараёни Голфстрим он микдор оберо ба гардиш медарорад, ки аз ҳамаи дарёҳои Замин 50-70 маротиба зиёд аст. Дар уқёнусҳо қараёнхой зиёд вұчуд доранд, ба мисли: пассатҳои шимолй, пассатҳои ҹанубй, қараёни бодҳои гарбӣ, қараёни шимоли уқёнуси Ором, Куросио, Перу ва гайра (нигаред ба ҳарита). Олимон сабабҳои пайдоиши қараёнхой уқёнусиро ба ҳаракати анбұххой ҳавои атмосферӣ, бодҳои доимӣ, моилии тири меҳвари Замин ҳангоми даврзанӣ, рельефи қаъри уқёнусҳо ва тарҳи материкҳо вобаста медонанд.

**Уқёнус ҳамчун мұхити зист.** Уқёнус гаҳвораи ҳаёт дар Замин ба хисоб меравад. Ташаккули ҳаёт дар уқёнус симои тамоми сайёраи Замири мұайян мекунад. Дар ҳама чойи уқёнус ҳаёт вучуд дорад. Ҳатто дар чуқурии зиёда аз 11 ҳазор метр (новаи Мариана) ҳаётро пайдо кардан мүмкін аст. Шароити зист дар уқёнус ҳангоми аз күтбұх ба экватор ва аз сатхи об ба қаъри он ҳаракат кардан тағийир меёбад. Аз ин хотир гуногуни ҳаёт дар уқёнусхो хеле аён аст.

Инкишофи ҳаёт дар уқёнус боиси тағийрәбии хусусиятхो (шүрій, мавчудияти газдо)-и анбұххой об гаштааст. Пахншавии обсабзхо дар уқёнус, ки ҳангоми фотосинтез гази оксиген хориц мекунанд, сабаби он гашт, ки миқдори ин газ дар об зиёд гардад. Гази оксиген аз об ба атмосфера хориц гардид ва таркиби онро дигар кард. Ин дар навбати худ ба он сабаб гашт, ки организмҳои зинда аз об ба хушкӣ бароянд. Ҳамаи организмҳои уқёнус як навъ муттахидиро ба вучуд меоранд, ки дар он ҳар як рустанӣ ва ҳайвон бо ҳам алоқаманд мебошанд.

Дар уқёнус, ба мисли хушкӣ, намудҳои гуногуни рустанӣ ва ҳайвонот мавчуданд. Андозай онҳо аз микроорганизмҳои хурде, ки бо چашми одиң дида намешаванд, то намояндагони организмҳои зинда, ки дарозиашон даҳҳо метрро ташкил медиҳанд, иборат аст.

### **Хулоса:**

- *Гидросфера ин ҷамъи оби Замин мебошад, ки дар шакли саҳт, моеъ ва буг вүчуд дорад.*
- *Қаріб ҳамаи равандҳои дар сайёраи Замин баамалоянда бо шитироки об мегузаранд.*
- *Бисёр одамон аз неъматҳои уқёнус истифода мебаранд. Барои нигоҳдории ҳаёт дар сайёраи Замин нақши уқёнус ниҳоят калон аст.*
- *Он миқдор обе, ки дар Замин мавчуд аст, дигар дар ягон сайёраи Манзумай Офтоб (Системаи офтобӣ) вүчуд надорад.*
- *Об дар рӯйи Замин аз мантия ҷудо шудааст ва як қисми мұайянни об аз қайҳон ба Замин омадааст.*
- *Хосиятҳои асосии оби уқёнус шүрӣ ва ҳарорати он аст.*
- *Пайдошавии яхҳо дар уқёнус аз ҳарорати оби он вобаста аст.*
- *Яке аз хусусиятҳои оби уқёнус мунтазам ҳаракат карданы он мебошад.*
- *Дар уқёнус, ба мисли хуикӣ, намудҳои гуногуни рустанӣ ва ҳайвонот мавчуданд.*

### **Савол ва супориш:**

1. Уқёнуси ҷаҳонӣ чист?
2. Якчанд мисол биғүед, ки нақши обро барои ҳаёти Замин исбот кунанд.

3. Укёнусро бо кадом мақсад меомұзанд?
4. Аз рүйи харита фарқи ҳарорати оби укёнусхоро дар нимкурахон шимолі ғанаубы мұайян қунед.
5. Обҳоу сатхи укёнус аз обҳоу қаъри укёнус чи фарқ доранд?
6. Дар кадом минтақаҳоу Укёнуси қаҳоні яхъо ҳосил мешаванд ва ажаммияти онҳо аз чи иборат аст?
7. Сабаби пайдошии қараёнхоу сатхи укёнусын дар чист?
8. Нақши олами органикии укёнусро барои табиат ва ҳаёти одамон шарҳ дихед.

**Худро бисанчед:**

**1. Қавобдҳоу «ҳа» ё «не»-ро интихоб қунед.**

Нақши укёнус барои ҳаёти Замин чунин аст:

ҳа	не	3/4 ҳисса сатхи заминро ташкил медиҳад
ҳа	не	Оби зиёд барои сайёраи Замин хатарнок аст
ҳа	не	Об яке аз мұьцизаҳои рүйи Замин аст
ҳа	не	Ҳамаи обҳои дигари сайёра қисмҳои укёнусанд
ҳа	не	Инсоният тамоми маводди рұзгорашро аз укёнус мегирад
ҳа	не	Укёнус намегузорад, ки замин зуд гарму хунук шавад

**2. Қавоби дурустло интихоб қунед.**

Ҳацми калони обе, ки дар қисмҳои муайяни укёнус пайдо мешавад, чи номида мешавад?

A. Шүрии об  
B. Анбұхи об  
B. Айсберг  
Г. Җараёни об

**3. Җумларо пурра қунед (қалимаҳои мувофиқро гузоред).**

Шароити зист дар укёнус ҳангоми аз қутбҳо ба \_\_\_\_\_ ва аз сатхи об ба \_\_\_\_\_ он ҳаракат кардан тағиyr меёбад.

## **§ 11. МИНТАҚАХО (ЗОНАХО)-И ТАБИИИ КУРАИ ЗАМИН**

**Ба хотир меорем:**

- ♦ Табақаи географий чист?
- ♦ Дар рүйи Замин кадом минтақаҳои иқлимиро қудо мекунанд?
- ♦ Ҷаро дар рүйи Замин шароити табиий якхела нест?

**1. Минтақаҳои географий ва зонахои табиий.** Аз рүйи намй ва гармии Офтоб, ки сатхи Замин мегирад, на фақат минтақаҳои иқлимій, балки комплексҳои табиии гуногунро қудо мекунанд. Минтақаҳои аз ҳама калони Табақаи географий – минтақаҳои географий мебошанд. Номи онҳо бо номи минтақаҳои иқлимій


мувофиқ меояд, зеро манзараи комплексҳои табииро шароити иқлимий муайян мекунад. Онҳо ба таври арзӣ аз экватор ба қутбҳо пахн шуда, яқдигарро дар хушкӣ ва об иваз мекунанд ва дар ҳар ду нимкура такрор мешаванд. Минтақаҳои географӣ бо иқлими, ҳок, олами наботот ва ҳайвонот фарқ мекунанд. Минтақаҳои географӣ дар уқёнусҳо аз рӯйи анҷӯҳҳои ҳаво, ҳосият ва гардиши оби уқёнус муайян карда мешаванд. Дар ҳар як минтақаи географӣ маҷмӯи зонаҳои табии ташаккул мейбад.

**Зонаи табии** – ҳудуди муайяnest, ки аз рӯйи ҳарорат, намнокӣ, ҳок, олами наботот ва ҳайвонот монанд мебошад.

Номи зонаҳои табии аз рӯйи аломати асосии он – рустаниҳо дода мешавад. Сабаби асосии дар дохири як минтақаи географӣ ҷойгир шудани якчанд зонаи табии – таносуби гуногуни гармӣ ва намӣ мебошад.

## 2. Зонаҳои табиии минтақаҳои экваторӣ ва субэкваторӣ.

Бешаҳои ҳамешасабзи экваторӣ дар ҳокҳои камҳосили сурхӣ зарҷватоб ва ҳарорати баланду боришоти зиёди солона ташаккул ёфтааст. Ин ҷангалҳо аз ҷиҳати сернамудӣ яке аз бойтарин ҷангалҳои сайёраи Замин ба ҳисоб мераванд. Барои онҳо рустаниҳои зич, якчанд қабат рӯйидани рустаниҳо ва дараҳтони қадашон рост ҳос аст. Дар ин ҷо даҳҳо ҳазор намуди рустаниҳо, аз ҷумла дараҳти нахл, дараҳтони чӯбашон пурқимат, сарахс-шаклҳои дараҳтмонанд мерӯянд. Ҳайвонот ба ҳаёти болои дараҳтон мутобиқ шудаанд, парандагон хеле зиёданд.



Бешаҳои намноки экваторӣ

Саваннаҳо ва ҷангалҳои камдараҳт дар минтақаҳои географии субэкваторӣ ва тропики пахн гаштаанд. Саваннаҳо – ин ҳамвориҳои сералағи күшод бо дараҳтони тоқа ва ҷакалакҳо мебошад. Дар мавсими камбориҷ алафҳо зард мешаванд ва барги дараҳтон мерезанд. Баъзе дараҳтон дар ин мавсими обро дар пояи ҳуд захира мекунанд. Дар саваннаҳо ҳайвонҳои сүмдори алафҳӯр ҳеле зиёданд (ғизолҳо, ғовмешҳо), ки дар ҷустуҷӯи ҳӯрок масофаи зиёдро тай мекунанд. Ҳайвонҳои дарранда низ ин ҷо зиёданд.

## Саваннаҳо ва ҷангалҳои

камдараҳт дар минтақаҳои географии субэкваторӣ ва тропики пахн гаштаанд. Саваннаҳо – ин ҳамвориҳои сералағи күшод бо дараҳтони тоқа ва ҷакалакҳо мебошад. Дар мавсими камбориҷ алафҳо зард мешаванд ва барги дараҳтон мерезанд. Баъзе дараҳтон дар ин мавсими обро дар пояи ҳуд захира мекунанд. Дар саваннаҳо ҳайвонҳои сүмдори алафҳӯр ҳеле зиёданд (ғизолҳо, ғовмешҳо), ки дар ҷустуҷӯи ҳӯрок масофаи зиёдро тай мекунанд. Ҳайвонҳои дарранда низ ин ҷо зиёданд.

*Дараҳти баобаби африқоӣ 20 метр баландӣ дошта, пояаш ҷунон гафс аст, ки агар 20 нафар одам даст ба даст гираанд, атрофи онро мепечонанд. Баобаб дар танаи ҳуд 120 000 л. обро захира мекунанд ва аз ин хотир ҳангоми сӯҳторҳо қариб ки осеб намебинад. Душмани ин дараҳтон филҳо мебошанд, зеро решашоу сероб ва ҷӯби баобабро дӯст медоранд.*

**3. Зонаҳои табиии минтақаҳои географии тропикӣ ва субтропикӣ.** Дар минтақаҳои шарқии наздиукӯнусии тропикҳо ҷангалҳо ташаккул ёфтаанд. Дар минтақаҳои марказӣ ва соҳилҳои гарбии материкҳо, ки таъсири ҷараёнҳои зиёд аст, биёбонҳо ва нимбиёбонҳо ташаккул ёфтаанд.

Биёбонҳо ва нимбиёбонҳои тропикӣ дар минтақаҳои тропикӣ масоҳати қалонро ишғол мекунанд. Ин зонаҳои табиии аз ҳама ҳушки қураи Замин ба ҳисоб рафта, аз ҷиҳати мавҷудияти рустаниҳо ва ҳайвонот камбағал мебошанд. Рустаниҳо ба шароити норасоии об мутобиқ шудаанд. Дар баъзеи онҳо решаш дароз инкишоф меёбад, ки аз чуқурии зиёд обро мечабад. Баъзеашон обро дар пояи ҳуд захира мекунанд, масалан рустании уд (алоэ). Баргҳои баъзе аз рустаниҳои биёбонӣ хурд шуда, ба ҳор табдил меёбанд, масалан гули ҳанҷарӣ (кактус). Ҳайвонҳои биёбон метавонанд муддати зиёд бе об тоқат намоянд (шутурҳо), масофаи зиёдро тай намоянд (ғизолҳо) ва ё ҳаёти шабона гузаронанд (морҳо, қалтакалосҳо ва ҳояндаҳо). Ҳоки нимбиёбонҳо тираҳоҳо ва ҳоки биёбонҳо сангчадор ё регзор аст.

*Биёбон – мавзеест, ки иҷлими ҳушки бебории ва рустаниҳои ниҳоят кам дорад.*

**4. Зонаҳои табиии минтақаҳои географии мұйтадил.** Ба биёбонҳо ва нимбиёбонҳои минтақаҳои мұйтадил тобистони гарми ҳушк ва зимистони камбарғи ҳунук ҳос аст. Наботот ва ҳайвоноти кам дорад. Зонаи *дашт* қисми хеле қалони минтақаи мұйтадилро ишғол кардааст. Дар ҳокҳои дорчинӣ ва сиёҳҳоқи дашт рустаниҳои гуногуни ҳӯшадор мерӯянд. Даштҳо мунтазам ба *бешадашт* табдил меёбанд. Дар ҳокҳои ҳокистарранги зонаи бешадашт ҳар ҷо-ҳар ҷо дараҳтони санавбар ва тӯс мерӯянд. Дар дашт ва бешадаштҳо бисёр намуди ҳояндағон зиндагӣ мекунанд, ки ҳӯроки асосии ҳайвонҳои дарранда мебошанд.

Қисми калони минтақаи мұтадилро зонаи бешаҳо ишгол кардаанд, ки бо қараёнхой мавсими худ фарқ мекунанд. Дар ин қоғамда даражатони пахнбарг, омехта ва сұзанбарг мерүянд. Дар қисми өзендердегі минтақаи мұтадил шароити иқлими баҳрі ва континенталии мұтадил бешаҳоның омехта ва пахнбарг ташаккул ёфтаанд. Дар қисми шимолии минтақаи мұтадил тайга пахн гаштааст. Дар ин қоғамда даражатони сұзанбарги коч, санавбар, сарв, дарахти чалғұза ва сарвиноз мерүянд.



*Биёбон*

**5. Зонаҳои табиии минтақаҳои географии субарктиқӣ ва субантарктиқӣ.** Дар минтақаи субарктиқӣ зонаҳои табиии тундра ва бешатундра қойғир шудаанд. Дар шароити зимистони қаҳратун ва тобистони күтоҳи салқини ин қоғамда тайга пахн гаштааст. Дар ин қоғамда даражатони сұзанбарги коч, санавбар, сарв, дарахти чалғұза ва сарвиноз мерүянд.

Бешатундра зонаи аз тайга ба тундра гузаранда мебошад. Дар ин зона, байни водий дарёҳо бешаҳо дар қытъаҳои алоҳидан мерүянд. Дар тундра гулсангҳо, геша ва гулҳои күтбӣ (бунафша, хаш-хаш) месабзанд. Хоки тундра торфии ботлоқӣ буда, моддаҳои пӯсидааш кам аст.

Хайвоноти тундра барои дар шароити саҳт зиндагӣ қардан пашми ғафси аз хунуқӣ муҳофизаткунанда ва ранги сафеди аз душманон хифзкунанда доранд. Дар зери пӯсташон қабати ғафси равған захира мекунанд, ки аз хунуқӣ онҳоро хифз мекунад.




*Биёбонҳои арктиқӣ*

**6. Зонаҳои табиии минтақаҳои географии арктиқӣ ва антарктиқӣ.** Дар минтақаҳои географии арктиқӣ ва антарктиқӣ биёбонҳои арктиқӣ ва антарктиқӣ ҳукм-фармоянд. Дар шароити хунукии доимӣ биёбонҳои яхӣ ташаккул ёфтаанд.

Олами рустаниҳои ин қоғамда камбағал аст. Дар баъзе ҷойҳо гулсангҳо ва ушнаҳо дучор мешаванду ҳалос. Аз хайвонот рӯбоҳи күтбӣ, гурғи күтбӣ, хирси

сафед, морж, тулен ва парандаҳои обӣ зиндагӣ мекунанд. Дар Антарктика парандаҳои асиб – пингвинҳо зиндагӣ мекунанд, ки қобилияти парвози худро гум кардаанд.



зонаҳои табиӣ дар ҳамвориҳо ҳангоми аз экватор ба қутбҳо ҳаракат кардан ба амал меоянд. Минтақаи баландии аввалини рустаниҳо ҳамеша ба зонаи табиие, ки дар доманаи кӯҳ ҷойгир аст, мувоғиқ меояд.

Минтақаи баландиро ба таври одӣ дар кӯҳҳои арзҳои шимолӣ, масалан, дар кӯҳҳои Урали Қутбӣ мушоҳида кардан мумкин аст. Рустаниҳои тундрагӣ дар доманаи кӯҳ дар баландии 200-500 м бо минтақаи сангреза ва болотар – минтақаи яхбандии доимӣ иваз мешаванд. Агар системаи кӯҳӣ дар минтақаи беша ҷойгир бошад, пас минтақаи поёни он беша ба ҳисоб меравад.

### Хулоса:

- ♦ Ивазшавии зонаҳои табиӣ аз рӯйи арзи географӣ ниишонаи зонавияти географӣ мебошад.
- ♦ Сабаби асосии ташаккулёбии зонаҳои табиӣ – таносуби гуногуни гармӣ ва намӣ аст.
- ♦ Номи зонаҳои табииро аз рӯйи аломати фарқунандай асосии он – рустаниҳо медиҳанд.
- ♦ Қонунияти ивазшавии комплексҳои табииро дар кӯҳҳо минтақаҳои баландӣ меноманд.

**7. Минтақаҳои баландӣ.** Дар кӯҳҳо, дар баробари тағиیر-ёбии иқлими ивазшавии комплексҳои табиӣ аз домана то қуллаи кӯҳ мушоҳида мешавад (нигаред ба расм). Ин гуна қонунияти ивазшавии минтақаҳои рустаниҳо минтақаҳои баландӣ меноманд. Пайдарҳамии ивазшавии минтақаҳои наботот дар кӯҳҳо ба мисли ивазшавии

## **Савол ва супориши:**

1. Зонаи табиӣ чист?
2. Кадом омилҳои табиӣ барои ташаккули зонаҳои табиӣ мусоидат мекунанд?
3. Зонаҳои табиии минтақаи мӯътадил чӣ хусусият доранд?
4. Тоҷикистон дар кадом зонаи табиӣ ҷойгир шудааст?
5. Минтақавияти баландӣ бо чӣ алоқаманд аст?
6. Дар кадом кӯҳҳо минтақаҳои баландӣ зиёданд: кӯҳҳои Урал ё Ҳимолой?
7. Аз рӯйи ҳарита мудайян қунед, ки зонаҳои табиӣ дар кадом материк аз ҳама зиёд ва дар қадомаши аз ҳама кам ҷойгир шудаанд.

## **Худро бисанҷед:**

### **1. Ҷавоби дурустро интихоб қунед.**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| Зонаи табиӣ чист? | A. Ҳудуди аз рӯйи ҳарорат, намӣ, хок, наботот ва ҳайвонот монанд; |
|                   | B. Қаламраве, ки олами ҳайвоноти якхела дорад;                    |
|                   | B. Минтақае, ки дар он олами наботот якхела аст;                  |
|                   | Г. Ин ҳамон минтақаҳои иқлими мебошанд.                           |

### **2. Ҷумларо пурра қунед (калимаи мувофиқро гузоред).**

Биёбонҳо ва нимбиёбонҳои тропикӣ дар минтақаҳои географии тропикӣ ҷойгир шуда, минтақаи аз ҳама \_\_\_\_\_ кураи Замин ба ҳисоб мераванд.

## **§ 12. АҲОЛИИ КУРАИ ЗАМИН. ҲАЛҚҲО ВА НАЖОДҲО**

### **Ба хотир меорем:**

- ♦ Кадом хусусиятҳои аҳолиро медонед?
- ♦ Ҳалқҳои қалони рӯйи Заминро номбар қунед.
- ♦ Дар бораи аҳолии маҳалли зисти ҳудо нақл қунед.

**Шумораи аҳолӣ** Дар сайёраи мо одамон ҳеле зиёданд. Дар замонҳои пеш ҷунин набуд. Муддати дуру дароз шумораи аҳолии сайёраи Замин ҳамагӣ якчанд миллионро ташкил медод. Ҳоло ҷунин миқдори аҳолӣ танҳо дар як давлат зиндагӣ мекунад. Аз асри XIX сар карда, шумораи аҳолии кураи Замин якбора афзуд. Ин ба беҳтар шудани тиб ва шароити зиндагии аҳолӣ вобаста аст.

Ҳоло дар рӯйи Замин зиёда аз 7,5 млрд одам зиндагӣ мекунад. Ин миқдори ҳеле зиёд аст. Тасаввур қунед, агар ҳамаи одамони

сайёраи Замин даст ба даст гирифта, дар экватори Замин истанд, занчири одамон 100 маротиба кураи Заминро мепечонад.

**Чойгиршавии аҳолӣ дар сайёраи Замин.** Аҳолӣ дар сатҳи Замин нобаробар чойгир шудааст. Дар баъзе минтақаҳо аҳолӣ зич чойгир шуда, баъзе минтақаҳои дигар тамоман аҳолӣ надоранд. Масалан, дар қуллаи вулқони Попокатепетл ҳеч кас зиндагӣ намекунад ва ҳеч гоҳ зиндагӣ ҳам намекард. Одамон барои зиндагӣ ҳамеша чойҳои мувофиқро интихоб мекунанд. Аксари одамони сайёра дар чойҳои зиндагӣ мекунанд, ки об, хоки серҳосил, иқлими мӯтадил ва рельефи ҳамвор мавҷуд аст.

Минтақаи аз ҳама сераҳолии сайёра Осиёи Шарқӣ ва Ҷанубӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин минтақа кариб нисфи аҳолии сайёраи Замин зиндагӣ мекунанд. Дар ин ҷо чунин давлатҳои сераҳолӣ ба мисли: Чин, Ҳиндустон, Ҷопон ва гайра чойгир шудаанд, ки дар шароити иқлими гарму намнок одамон аз замонҳои қадим ба заминдорӣ, парвариши шолӣ, гандум машғул буданд. Онҳо дар давоми сол якчанд ҳосил мегирифтанд. Минтақаи дигари сераҳолии кураи Замин – Аврупо ва баъзе ноҳияҳои Амрикои Шимолӣ ба ҳисоб мераванд.

**Нажод** – гурӯҳи калони одамонест, ки дар натиҷаи таърихи дурударози инкишифи инсоният ташаккул ёфта, дорои алломатҳои ҳосси беруна мебошанд ва ин алломатҳо аз насл ба насл мегузаранд.

**Нажодҳои одамон.** Ҳамаи одамон аз рӯйи шакл фарқ мекунанд. Дар сайёраи Замин ду одами якхеларо ёфтани душвор ва ҳатто файриимкон аст. Дар ин маврид сухан танҳо дар бораи соҳти беруни одамон намеравад. Бинобар ин, аз замонҳои пеш одамонро ба **нажодҳо** ҷудо мекунанд.



Нажоди занѓӣ



Нажоди мугулӣ



Нажоди аврупӣ

Намояндагони нажодҳо

Аломатҳои *фардӣ* ва *нажодиро* фарқ кардан лозим аст. Ба аломатҳои фардӣ тарҳи рӯй, ранги мӯй ва ҷашм дохил мешаванд, ки аз волидон ба фарзанд мегузаранд. Ба аломатҳои нажодӣ ранги пӯст, соҳти скелет, инчунин тарҳи рӯй дохил мешаванд. Фарқи ин аломатҳо дар он аст, ки аломатҳои фардӣ на ҳамавақт аз волидон ба фарзанд мегузаранд. Одамони зиёде ҳастанд, ки ба падару модари худ монанд нестанд. Аломатҳои нажодӣ ҳатман аз насл ба насл мегузаранд.

Аз замонҳои қадим сабабҳои пайдо шудани аломатҳои нажодӣ диққати одамонро ба худ ҷалб мекард. Ҳанӯз дар Юнони қадим ривоятҳое буданд, ки сабабҳои пайдоиши нажодҳоро шарҳ медоданд. Дар замони ҳозира сабаби пайдо шудани аломатҳои нажодиро дар таъсири шароити табиии муҳити зисти одамон, ҳусусан иқлими мебинанд. Масалан, одамоне, ки дар иқлими гарм зиндагӣ мекарданд, аввал пӯсташон ранги гандумгун, баъд қаҳваранг ва оҳиста-оҳиста сиёҳ мешаванд. Барои чӣ? Барои он ки пӯсти сиёҳ одамро аз гармии Офтоб хуб муҳофизат мекунад. Мӯйи ҷингилаи сокинони таҳҷоии материки Африқо онҳоро аз офтобзани нигоҳ медорад. Лабони гафс ва бинии паҳни онҳо ҷараёнҳои бухоршавӣ ва ҳунуккуни организмро осон мегардонад. Бинобар ин, одамоне, ки ҷунин аломатҳои нажодӣ доранд, дар иқлими гарм нисбат ба одамони сафедпӯст худро хуб ҳис мекунанд.

Сокинони Аврупо, ки дар иқлими ҳунук зиндагӣ мекунанд, баръакс аз Офтоб танқисӣ мекашиданд. Аз ин лиҳоз дар ин ҷо одамоне, ки ранги пӯсташон сафед буд, афзалият доштанд. Барои аз ҳунуки муҳофизат кардан, дар марҳои аврупойи риши гафси дабдабанок мебаромад, ки ин ҳусусият дар сокинони Африқо қариб дид намешавад.

Ҷун қойида се нажоди асосиро ҷудо мекунанд: *аврупоидҳо*, *муғулоидҳо* ва нажоди *экваторӣ* (*зангҳо*). Баъзе олимон нажоди қалони ҷорӯм – австралиягиҳоро ҷудо мекунанд, ки ба он сокинони муқими Африқо ва папуасҳои Гвинеяи Нав дохил мешаванд.

Пайдоиши нажодҳои асосиро ба шароити маҳсуси ҳаётӣ вобаста медонанд. Аврупоидҳо – ин сокинони Аврупо, зангиҳо – сокинони Африқо ва муғулоидҳо сокинони Осиё мебошанд. Аммо дар ҳазорсолаи охир ин манзара вайрон шуд. Намояндагони нажоди аврупой қариб тамоми аҳолии таҳҷоии Амриқо ва

Австралияро нест карда, чойи онхоро гирифтанд. Аврупоиҳо гуломони африқоиро барои кор дар заминҳои корам ба Амрико бурданд. Дар натиҷа најоди зангӣ аз рӯйи шумора дар Амрико чойи дуюмро ишғол кард. Таракқиёти тамаддун мунтазам таъсири шароити табииро ба одам суст кард. Дар замони мо материк ё давлати калоне нест, ки дар он намояндагони ҳамаи најодҳоро дучор наоем.

**Халқҳои кураи Замин.** Инсониятро на фақат ба најодҳо чудо мекунанд. Ҳар як најод метавонад аз даҳҳо халқҳои гуногун иборат бошад. Халқҳо дороз забон, маданият, урфу одат ва ҳудуди муайяни зист мебошанд. Ҳисоб кардан душвор аст, ки дар рӯйи Замин ҷанд ҳалқият зиндагӣ мекунад, аммо таҳмин мекунанд, ки шумораи халқҳои рӯйи Замин ба якҷанд ҳазор баробар аст. Ҳар як ҳалқ аз миллионҳо, даҳҳо миллион ва ҳатто садҳо миллион нафар одам иборат мебошанд. Вале дар рӯйи Замин баъзе ҳалқҳое ҳастанд, ки шумораи онҳо хеле кам мондааст, онҳо ҳамагӣ садҳо ва ҳатто даҳҳо нафарро ташкил медиҳанд.

Аслан ҳар як ҳалқ забони гуфтугӯйии ҳудро дорад, аммо баъзан истисност. Масалан, бо забони англисӣ на фақат англисҳо гап мезананд. Бо забони испаниӣ таҳминан 50 млн испаниҳо ва зиёда аз 400 млн сокинони давлатҳои қитъаи Амрико гап мезананд. Ҳамин тарик, ҳалқҳоро на фақат аз рӯйи забон фарқ кардан мумкин аст.

Барои халқҳои ҷаҳон тарзи зиндагӣ низ аҳаммияти муҳим дорад. Урфу одат, расму таомул, қасбу ҳунарҳои анъанавӣ, мусиқӣ ва рақс – маданияти халқҳоро ифода мекунад. Халқҳо, инчунин аз рӯйи эътиқоди динӣ фарқ мекунанд.

**Динҳо.** Дар давраҳои гуногуни таъриҳӣ дар дунё динҳои зиёд пайдо шудаанд. Баъзе динҳо ба таври васеъ паҳн шудаанд, баъзеи дигарашон шумораи ками пайравон доранд. Дар рӯйи замин ягон дине нест, ки одамонро золимию бераҳмӣ, тарсӯй, ҳасисӣ ва дурӯғгӯйиро омӯзонад. Баръакс, ҳамаи динҳо одамонро ба бовичдонӣ, боадолатӣ ва меҳнатдӯстӣ даъват мекунанд.

Ҳамин тарик, дар рӯйи олам динҳои зиёд вуҷуд доранд. Динҳои паҳншудатарин сето мебошанд: насрония (масехият), буддоия ва ислом. Аксари диндорони сайёра ҳудро ба яке аз ин се дин мансуб медонанд. Ин се дин динҳои ҷаҳонӣ ба ҳисоб мераванд.

## **Хулоса:**

- ♦ Ахолии кураи Замин дар садсолаи охир босуръат афзуд ва шумораи он ҳоло зиёда аз 7,5 млрд нафарро ташкил медиҳад.
- ♦ Инсоният дар тамоми сайёра сокин шудааст, валие аксари одамон дар минтақаҳои барои зиндагӣ мувофиқ ҷой гирифтаанд (соҳили баҳрҳо, ҳамвориҳо, назди дарёҳо ва гайра).
- ♦ Дар минтақаҳои наздикутбӯй, биёбонҳо ва баландкӯҳҳо ахолӣ кам ҷойгир шудааст.
- ♦ Инсониятро ба се најсади асосӣ ҷудо мекунанд: аврупойӣ, мугул ва зангӣ.
- ♦ Ҳар як најсад аз ҳалқу миллатҳои зиёд иборат аст.
- ♦ Қисми асосии ахолии ҷаҳон се динро менарастанд: насрония (масехият), буддоия ва ислом.

## **Савол ва супориш:**

1. Шумораи ахолии сайёраи Замин чӣ миқдор аст?
2. Минтақаҳои сераҳолии кураи Замин дар кучо ҷойгир шудаанд?
3. Нажсадҳои асосиро номбар кунед ва хусусияти онҳоро шарҳ дигҳед.
4. Кадом минтақаҳои кураи Замин камаҳолӣ ба ҳисоб мераванд? Барои ҷӣ?
5. Кадом динҳо дар дунё аз ҳама паҳнишудатарин ба ҳисоб мераванд?
6. Аз ҳарита давлатҳоеро ёбед, ки бо забонҳои англисӣ, испанӣ, русӣ ва ҷинӣ гап мезананд.

## **Худро бисанҷед:**

### **1. Ҷавоби дурустро интихоб кунед.**

Шумораи ахолии кураи Заминро муайян кунед:

А. 5 млрд нафар; Б. 5,5 млрд нафар; В. 6 млрд нафар; Г. 7,5 млрд нафар.

### **2. Ҷавобҳои “ҳа” ё “не”-ро интихоб кунед.**

Минтақаҳои асосии ҷойгиршавии ахолии рӯйи Заминро дар ҷадвали зер муайян кунед:

ҳа	не	Осиёи Шарқӣ
ҳа	не	Осиёи Ҷанубӣ
ҳа	не	Австралия ва Укёнусия (Океания)
ҳа	не	Қисмҳои шимолии Африқо
ҳа	не	Аврупо ва баъзе ноҳияҳои Амрикои Шимолӣ

### **3. Ҷумларо пурра кунед (калимаи мувофиқро гузоред).**

Нажод – гурӯҳи калони одамонест, ки дар натиҷаи таърихи дурударози инкишифӣ инсоният ташаккул ёфта, дорои \_\_\_\_\_ хосси беруна мебошанд.

## ФАСЛИ II. ТАВСИФИ МИНТАҚАВИИ КУРАИ ЗАМИН

### БОБИ 2. ТАВСИФИ УҚЁНУСХО

Обҳои кураи Замиро ба 4 уқёнус ҷудо мекунанд: уқёнуси Ором, уқёнуси Атлантик, уқёнуси Ҳинд ва уқёнуси Яхбастай Шимолӣ. Уқёнусҳо аз рӯйи хусусиятҳои мавқеи географӣ, табиат ва аҳамияташон барои табиату инсон аз ҳам фарқ мекунанд. Ҳамаи уқёнусҳо бо ҳам пайвастанд ва дар якчоягӣ Уқёнуси ҷаҳониро ташкил медиҳанд.



Уқёнуси ҷаҳонӣ

### § 13. УҚЁНУСИ ОРОМ

*Ба хотир меорем:*

- ♦ Қадом уқёнусҳоро медонед?
- ♦ Қишири замини уқёнусӣ аз материкӣ чӣ фарқ дорад?
- ♦ Сиклонҳо ва антисиклонҳо аз ҳам чӣ фарқ доранд?

Уқёнуси Ором аз қитъаи Аврупо хеле дур аст, vale маҳз аврупоиҳо номи онро гузоштаанд. Соли 1520 ҳангоми саёҳати давриолами бахрнаварди португалӣ Фернан Магеллан номи уқёнуси Оромро гузоштааст. Магеллан аз байни аврупоиҳо аввалин шуда материки Амрикои Ҷанубиро давр зада



гузашт ва ба фазои калони обӣ дохил шуд. Баъд аз чанд вақти шино кардан ӯ фаҳмид, ки ба уқёнуси нав даромадааст. Аз сабаби он ки дар вақти гузаштани уқёнус обу ҳавои хуб онҳоро ҳамроҳӣ кард, Магеллан номи онро Ором гузошт.

**Мавқеи географӣ.** Уқёнуси Оромро инчунин уқёнуси Бузург меноманд, зеро дар сайёраи Замин уқёнуси калонтарин ба ҳисоб меравад. Ҳудуди ишғолкардаи уқёнуси Ором баробари ҳудуди ҳамаи се уқёнуси дигар аст. Масоҳати он ба  $178,6$  млн  $\text{km}^2$  баробар аст, ки аз масоҳати якҷояи ҳамаи материкҳо зиёдтар мебошад.

Сарҳади шимолии уқёнуси Ором шартан аз гулугоҳи Беринг, дар ҷануб аз соҳилҳои шарқии Австралия то соҳилҳои Антарктида тӯл мекашад. Сарҳад дар ин ҷо шартан аз рӯйи меридианҳо қашида шудааст. Дар уқёнуси Ором қарib ҳамаи минтақаҳои географӣ, ғайр аз минтақаи антарктикий вуҷуд доранд. Дар қисмҳои марказии уқёнус минтақаи экваторӣ ҷой гирифтааст ва экватор уқёнусро ба ду хиссаи баробар ҷудо кардааст.

Уқёнуси Ором соҳилҳои материкҳои Авруосиё, Австралия, Амрикои Шимолӣ ва Ҷанубиро мешӯяд. Гарчанде ки материкҳо ва давлатҳо аз ҳамдигар дар масофаи якчанд ҳазор километр дур ҷойгир бошанд ҳам, обҳои уқёнуси Ором онҳоро бо ҳам мепайвандад. Зеро ба воситаи оби уқёнус роҳҳои муҳимми баҳрӣ мегузаранд, ки давлатҳои Осиё, Амрико ва Австралияро васл мекунанд.

**Таърихи қашифӣ ва азхудкуни уқёнус.** Дар соли 1513 истилогари испанӣ Васко Нунес де Балбоа ба гарб ҳаракат кард ва аз аврупоиён аввалин шуда, қитъаи Амрико гузашт ва ба соҳилҳои обҳои фароҳи номаълум расид. Азбаски ин обҳо аз ҷойи мушоҳида ҷанубтар ҷойгир шуда буд, номи баҳри Ҷанубиро гирифт. Баъд аз 7 сол Ф. Магеллан ба ин обҳо номи уқёнуси Оромро гузошт.

Баҳрнаварди англisis Чеймс Кук солҳои 1768-1771 дар уқёнуси Ором бисёр ҷазираҳоро қашф кард, аз ҷумла ҷазираҳои Гавай ва Рифи Калони Саддӣ. Дар аввалҳои солҳои 1930 қишии илмӣ-тадқиқотии англisisҳо – “Дисковери П” чукуриҳои қисми ҷанубии уқёнусро андоза карда, дар қаъри уқёнус қаторкӯҳи зериобиро қашф кард. Омӯзиши релиефи қаъри уқёнусро идома дода, қишии шӯравии “Витяз” соли 1957 ҷойи аз ҳама чукури Уқёнуси ҷаҳонӣ – новаи Марианаро қашф кард.

**Рельефи қаър.** Дар қаъри укёнуси Ором қаторкӯҳҳои калон, ҳамвориҳо, баландиҳо ва пастиҳои зиёд мавҷуданд. Ин гуногуннамудии шаклҳои рельефи қаъри укёнус ба хусусиятҳои соҳти қиши замин саҳт вобастагӣ дорад.

Зери оби укёнус қиши замини укёнусӣ дошта, бисёртар аз рельефи мавҷмонанди теппадор иборат аст. Аммо дар зери оби укёнус қаторкӯҳҳои зиёд, аз ҷумла кӯҳҳои вулқонӣ хеле зиёданд. Дар байни онҳо қаторкӯҳи байниуқёнусӣ аз ду қисм иборат аст: Ҷануби укёнуси Ором ва Шарқи укёнуси Ором. Дарозии умумии ин ду қисм ба 11500 км ва паҳнони он дар баъзе ҷойҳо ба 850 км баробар аст.

Рельефи қаъри укёнуси Ором дар назди материки Авруосиё ва Австралия хеле гуногун аст. Ин ҷо силсилаҷазираҳои дарозтарин ва новаҳои ҷуқуртари ни сайёра ҷойгир шудаанд. Ҷойи ҷуқуртари ни укёнуси Ором ва Уқёнуси ҷаҳонӣ – новаи Мариана (11022м) дар ҳамин минтақа ҷойгир шудааст.


**Иқлим ва обҳои укёнус.** Ҳарорати сатҳи оби укёнус дар қисмҳои марказии он дар давоми сол аз +26 то +29°C гарм аст. Дар шимол ва ҷануби укёнус ҳарорат то -0,5°C паст мефарояд. Чунин тағиیرёбии ҳарорати зонавӣ дар тақсимоти ҳавои укёнус низ мушоҳид мешавад. Дар айни замон ҳарорати об ва ҳаво ҳатто дар ҳудуди як минтақаи географӣ фарқ мекунад. Масалан, дар минтақаи мұтадил, дар назди соҳилҳои Авруосиё ҳарорати ҳаво зими斯顿 аз -20 то -22°C, дар назди соҳилҳои Амрикои Шимолӣ ҳамагӣ то 0°C паст мефарояд. Сабаби ин дар мавҷуд будани фишори паст ва ё сиклон мебошад. Дар ин минтақа анбӯҳҳои об ва ҳаво аз самти шимол меоянд, бинобар ин иқлими он хунук аст. Дар шарқи минтақаи мұтадил ҳаракати баръакси анбӯҳи об ва ҳаво мушоҳид мешавад. Аз ин хотир анбӯҳҳои об ва ҳаво дар ин минтақа нисбатан гарм аст.

Ба мисли ҳарорат, миқдори боришот низ ҳангоми аз шимол ба ҷануби укёнус ҳаракат кардан тағиир меёбад. Аз рӯйи миқдори боришот дар қисмҳои гарбӣ ва шарқии укёнус низ тағиирот мушоҳид мешавад. Дар шарқи арзҳои тропикӣ, ки антисиклон ҳукмфармо аст, ҳаво хушк мебошад.

Дар тақсимоти шӯрии оби укёнус қонунияти муайян вучуд дорад. Шӯрии камтарини оби укёнус (камтар аз 32 %) дар арзҳои наздикутбӣ мушоҳид мешавад, ки сабаби он дар кам будани бухоршавӣ, зиёд будани боришот нисбати бухоршавӣ ва қисман

ба обшавии яххо вобаста мебошад. Баробари наздик шудан ба арзҳои тропикий шӯрии оби уқёнус меафзояд ва то  $36^{\circ}/_{\text{oo}}$  зиёд мешавад.

**Чараёнҳои уқёнуси Ором.** Чараёни аз ҳама калон ва пуркувати уқёнуси Ором ва умуман тамоми Уқёнуси ҷаҳонӣ – чараёни *Бодҳои Гарбӣ* мебошад. Ҳар сол ин чараён он миқдор обро мегузаронад, ки аз оби ҳамаи дарёҳои қураи Замин 200 маротиба зиёд мебошад. Ин ягона чараёне мебошад, ки сайёраи моро печондааст. Дарозии он 30 000 км ва паҳноиаш таҳминан 1000 км аст. Пайдоиши ин чараёни пуркуватро олимон ҷунин шарҳ медиҳанд, ки ҳангоми ҳаракат кардани он материикҳо халал намерасонанд. Бодҳое, ки ин чараёнро ба вучуд меоранд, ҳусусан ҷанубтари арзи 40-ум ниҳоят саҳт мевазанд.



**Чараёнҳо дар уқёнуси Ором**

Яке аз чараёнҳои гарму пуриқидори уқёнуси Ором чараёни *Куросио* мебошад. Ҳарорати об дар сатҳи он аз  $+12$  то  $+28^{\circ}\text{C}$  аст, ки дар натиҷаи таъсири он иқлими соҳилҳои Ҷопон нисбатан гарм аст. Чараёни Куросио якҷоя бо чараёнҳои *Калифорния* ва *Пассати Шимолӣ* гардиши доиравии обро дар минтақаи тропики шимолӣ ба вучуд меоранд. Анбӯҳҳои об зери таъсири ҳавои даврзананда ба самти ақрабаки соат ҳаракат мекунанд.

**Олами органикӣ ва сарватҳои табиии** уқёнуси Ором хеле гуногун аст. Хусусан, арзҳои экваторӣ ва тропикии уқёнус аз олами органикӣ бой мебошад. Дар уқёнус зиёда аз 2000 намуди моҳӣ ва 6000 намуди нармбаданҳо зиндагӣ мекунанд. Дар уқёнус бисёр намуди ширхӯрон ва планктонҳо (организмҳои дар об озод зиндагиунанд) вучуд доранд. Фаровонии гизо таваҷҷуҳи ҳайвонҳои аз ҳама калони сайёра – китҳоро ҷалб мекунад ва онҳо дар уқёнуси Ором ба таври васеъ паҳн шудаанд.



*Моҳидорӣ дар уқёнус*

минералӣ ва гайра истифода мешаванд.

Дар қаъри уқёнус, хусусан дар қисмҳои тунукоба захираҳои калони сарватҳои минералӣ ёфт шудаанд. Дар ин ҷо як қатор кони маъданҳои оҳану марганетс ва дар тунукоба конҳои нафту газ ҷойгиранд.

**Уқёнусия (Океания).** Уқёнусия – маҷмӯи ҷазираҳои қисми марказӣ ва ҷанубу гарбии уқёнуси Оромро меноманд. Дар ин ҷо қариб 10 000 ҷазира бо масоҳати 1,3 млн км<sup>2</sup> мавҷуданд. Қаламраве, ки ҷазираҳо паҳн шудаанд, 60 млн км<sup>2</sup>-ро ташкил медиҳад. Ин чунин маъно дорад, ки андозаи ҷазираҳо он қадар калон нест, аммо ҷазираҳо аз ҳам дур ҷойгиранд.

Ҷазираҳои аз ҳама калони Уқёнусия – Гвинеяи Нав ва Зеландияи Нав мебошанд. Ин ҷазираҳо боқимондаи материки қадимаи Пангя мебошанд. Дар Уқёнусия, инчунин ҷазираҳои зиёди вулқонӣ мавҷуданд, ки дар онҳо ҷашмаҳо гарм ва шаршараҳои зебо хеле зиёданд. Нуқтаи баландтарини Уқёнусия вулқони Мауна-Кеа мебошад, ки баландии он аз сатҳи баҳр ба 4205 м баробар аст.

Дар обҳои гарми минтаҳои экваторӣ ва тропикии уқёнуси Ором дар чукурии 50 м кӯҳҳои зериобиро полипҳои марҷонӣ – ҳайвонҳои хурди бемуҳраи баҳрӣ пӯшондаанд. Баъди фавти

Уқёнуси Ором аз *сарватҳои биологӣ* бой аст. Нисфи зиёди сайди моҳӣ ва дигар маҳсулоти баҳриро одамон аз уқёнуси Ором ба даст меоранд. Дар фермаҳои маҳсуси баҳрӣ обсабзҳоро парвариш мекунанд, ки барои истехсоли йод, бром, намаки калий, нуриҳои

марчонхо бокимондаи скелети оҳакии онҳо ҷамъ мешаванд ва ҷазираҳои марҷониро ҳосил меқунанд. Дар наздикии соҳилҳои шарқии Австралия иншооти марҷонии калонтарин – *Рифи Калони Саддӣ* ҷойгир шудааст. Дарозии он 2300 км, пахноияш 150 километрро ташкил медиҳад. Қабати оҳакии гафс (1200 м), ки аз қаъри уқёнус боло шудааст, дар давоми миллионҳо сол ташаккул ёфтааст.

Ҷазираҳои марҷонӣ баланд нестанд ва сатҳи ҳамвор доранд. Онҳо асосан аз атоллҳо иборат мебошанд. Атолл – ҷазираҳои марҷонии дар қуллаи вулқонҳои зериобӣ пайдошуда мебошанд, ки шакли давраро ҳосил карда, мобайнашон тунукобаи рустанизор мебошанд. Дар Уқёнусия садҳо атоллҳо мавҷуданд, ки баъзеашон якҷоя шуда, галаҷазираҳоро ташкил додаанд. Атоллҳо аз сатҳи об ҳамагӣ 3-4 м баланд мешаванд.

### **Хулоса:**

- ♦ Гуногуни табиати уқёнуси Ором пеш аз ҳама ба мавқеи географии он вобаста аст.
- ♦ Қисми зиёди қаъри уқёнуси Оромро ҳамвориҳо ташкил додаанд.
- ♦ Дар зери оби уқёнус кӯҳҳои вулқонӣ ва ҷуҷуробаҳои зериобӣ хеле зиёданд, ки дар кураи Замин ҳамто надоранд.
- ♦ Олами организии уқёнуси Ором дар арзҳои поёни (назди экватор), назди соҳилҳои материкҳо ва обҳои сатҳии уқёнус хеле бой аст.
- ♦ Ба Уқёнусия ҷазираҳои қисми марказӣ ва ҷанубу гарбии уқёнуси Ором доҳил мешаванд, ки қариб аз 10 000 ҷазира иборатанд.

### **Савол ва супориш:**

1. Минтақаҳои географиеро, ки дар онҳо уқёнуси Ором ҷойгир шудааст, номбар кунед.
2. Аз ҳарита ва атласҳо истифода бурда, тиҳҷои асосии иқлими уқёнусро муайян кунед.
3. Объектҳои географии уқёнуси Оромро ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед.
4. Уқёнуси Ором барои инсоният чӣ аҳаммият дорад?
5. Аз рӯйи ҳарита ҷараёнҳои гарм ва ҳунуки уқёнусро муайян кунед ва қонунияти ҷойгиршавии онҳоро шарҳ дигед.

### **Худро бисанҷед:**

#### **1. Ҷавоби дурустро интиҳоб кунед.**

Кадоме аз шахсони зер номи уқёнуси Оромро гузоштаанд?:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| А. Христофор Колумб; | Б. Афанасий Никитин; |
| В. Фернан Магеллан;  | Г. Чеймс Кук.        |

## **2. Чавобҳои “ҳа” ё “не”-ро интихоб кунед.**

Ақидаҳои ҷадвали зерро тасдиқ кунед:

ҳа	не	Уқёнуси Ором дар сайёрай Замин уқёнуси қалонтарин ба ҳисоб меравад
ҳа	не	Икълими уқёнуси Ором тамоми сол ҳарорати паст дорад
ҳа	не	Худуди ишғолкардаи уқёнуси Ором баробари ҳудуди ҳамаи се уқёнуси дигар аст
ҳа	не	Масоҳати уқёнус ба 178,6 млн км <sup>2</sup> баробар аст, ки аз масоҳати якҷояи ҳамаи материкҳо зиёдтар мебошад
ҳа	не	Аммо дар зери оби уқёнус қаторкӯҳҳо, аз ҷумла кӯҳҳои вулқонӣ хеле каманд
ҳа	не	Олами органикӣ ва сарватҳои табиии уқёнуси Ором хеле гуногун ва бой аст.

## **3. Ҷумларо пурра кунед (калимаҳои мувофиқро гузоред).**

Ҷазираҳои аз ҳама қалони Уқёнусия \_\_\_\_\_ ва \_\_\_\_\_ мебошанд.

## **§ 14. УҚЁНУСИ АТЛАНТИК**

**Ба хотир меорем:**

- ♦ Қаторкӯҳҳои зериобӣ чӣ гуна ба амал меоянд?
- ♦ Бо ҳам алоқамандии уқёнус ва атмосфераро чӣ гуна шарҳ дода метавонед?
- ♦ Оид ба алоқамандии уқёнус ва ҳушикӣ мисолҳо оред.

Уқёнуси Атлантик дар байни дигар уқёнусҳо аз ҳама ҷавон аз тарафи одамон омӯхташудатарин ба ҳисоб меравад. Масоҳати он қарib 92 млн км<sup>2</sup>-ро ташкил медиҳад. Аз ҷиҳати масоҳат дар ҷаҳон ҷойи дуюмро (баъди уқёнуси Ором) ишғол мекунад. Новобаста аз он ки уқёнуси Атлантик нисбат ба дигар уқёнусҳо оби дарёҳоро зиёдтар қабул мекунад, уқёнуси шӯртарин ба ҳисоб меравад. Дар бा�ъзе минтақаҳои уқёнуси Атлантик ҳарорати об то -1,8 °C паст мефарояд, вале дар умум оби он хеле гарм аст.

**Мавқеи географӣ.** Уқёнуси Атлантик гайр аз материки Австралия соҳилҳои ҳамаи материкҳои дигарро мешӯяд. Дарозии он аз Шимол ба Ҷануб (аз рӯйи меридиани 30° т.ғ.) - 13 ҳазор км ва ҷойи аз ҳама паҳни уқёнус - 6700 километрро ташкил медиҳад. Хатти экватор маркази уқёнусро бурида мегузарад.



Уқёнуси Атлантик  
дар глобус

Аз сабаби он ки бари укёнус дар муқоиса бо укёнуси Ором ду маротиба тангтар мебошад, ба укёнуси Атлантик таъсири хушкӣ зиёдтар аст. Хусусан таъсири материкҳо дар баҳрҳо ва ҳалиҷҳо қисми шимолии укёнус ҳис карда мешавад. Баъзе баҳрҳои укёнус, масалан, баҳри Миёназамин, ҳазорҳо километр ба доҳили хушкӣ даромадаанд. Дар соҳилҳои укёнуси Атлантик қариб 70 давлат ҷойгир шудааст ва боркашонӣ ба воситай Атлантик нисбати дигар укёнусҳо зиёдтар аст. Ба хотири хубтар шудани алоқаҳои баҳрӣ бо укёнуси Ором канали Панама кофта шудааст. Канали Суэтс бошад, укёнуси Атлантико бо укёнуси Ҳинд мепайвандад.

**Таърихи қашф ва азхудкуни укёнуси Атлантик.** Дар соҳилҳои укёнуси Атлантик аз замонҳои қадим давлатҳои зиёди Аврупо ҷойгир буданд. Аврупоиҳо давоми асрҳои зиёд дар обҳои баҳри Миёназамин шино мекарданд. Аммо ба обҳои укёнуси Атлантик аввалин шуда баҳрнавардони шӯҷои финикий баромаданд. Маҳз онҳо роҳи баҳриро ба шимол, ба ҷазираҳои Британи кушоданд. Барои онҳо арзҳои ҷанубии ин укёнус низ шинос буд. Финикиҳо дар укёнуси Атлантик ба гарб, то ҷазираҳои Азор шино мекарданд.

Дар нимаи дуюми асри XVIII олими амрикӣ Б. Франклин аввалин маротиба ҳаритаи ҷараёни гарми пуркувваттарини Атлантик – *Голфстримро* тартиб дод. Маълумотҳои аниқ оид ба чуқурии оби укёнус дар аввалҳои асри XIX пайдо шуд. Дар ин масъала экспедитсияи аввалини укёнусшиносии Англия бо қишии “Челленчер” соли 1870 ба муваффақиятҳои қалон ноил шуд. Онҳо қаторкӯҳҳои Атлантики Шимолӣ ва Атлантики Ҷанубӣ, новаи аз ҳама чуқури Пуэрто-Рикоро қашф карданд.

Баъд аз қашфи эхолот (асбоб барои муайян кардани чуқурии укёнус) дар омӯзиши рельефи қаърӣ дигаргунӣ ба амал омад.

**Рельефи қаъри укёнус.** Рельефи қаъри укёнуси Атлантик ба мисли укёнуси Ором ниҳоят гуногун ва бисёр вақт давоми рельефи материкҳо аст. Аммо дар бисёр ҷойҳо рельефи қаъри укёнус ҳамвор мебошад. Тунукобаҳои укёнус асосан дар соҳилҳои гарбии он –ноҳияҳои назди ҷазираҳои Багам ҷойгир шудаанд, ки чуқурии онҳо аз 10 метр зиёд нест.


Шаклҳои назарраси рельефи қаъри укёнуси Атлантик – қаторкӯҳҳои Атлантики Шимолӣ ва Атлантики Ҷанубӣ мебошанд. Онҳо дар якҷояй қаторкӯҳи байниуқёнусиро ташкил медиҳанд, ки аз шимол ба ҷануби укёнус тӯл қашидаанд. Паҳни ин қаторкӯҳ 300 км ва баландиаш 2 км-ро ташкил медиҳад. Дар баъзе ҷойҳои укёнус қуллаи ин кӯҳҳо аз об берун баромада, ҷазираҳоро ҳосил кардаанд. Ҷойи аз ҳама чуқури укёнус – ҳамии

Руэрто-Рико мебошад, ки дар қисми гарбии уқёнус чойгир шуда, чукурии он ба 8742 м баробар аст (аз рўйи баъзе сарчашмаҳо – 9207 м). Дар уқёнус минтақаҳои шикасташудаи қишири замин хеле зиёданд ва ҳодисаҳои зилзила ва баромадани вулқонҳо мушоҳида мешаванд. Дар уқёнуси Атлантик низ ҷазираҳои вулқонӣ хеле зиёданд.

### Шаффоғии обро чӣ гуна муайян мекунанд?

Зиёда аз 100 сол мешиавад, ки шаффоғии обро бо асбоби Секкӣ муайян мекунанд. Секкӣ асбоби сафеди гирд буда, қутри он ба 30 см баробар аст. Онро аз қишиғӣ бо ресмон ба об сар медиҳанд ва то қадом ҷуқурии об намоён будани доги сафедро ҷен мекунанд. Рекорди шаффоғии оби Уқёнуси ҷаҳонӣ соли 1987 дар баҳри Үзделлаи соҳилҳои гарбии Антарктида муайян шуд. Сафедии асбоби Секкӣ то ҷуқурии 79 м намоён буд ва танҳо дар ҷуқурии 80 м аз назар гоиб шуд.

**Иқлим ва обҳои уқёнус. Олами органикӣ ва сарватҳои табии.** Ба монанди уқёнуси Ором дар қисмҳои шимолӣ ва ҷанубии уқёнуси Атлантик об ва иқлим хунук мебошад. Дар қисмҳои шарқӣ ва гарбии як минтақаи географӣ иқлим фарқ мекунад. Масалан, дар қисми гарбии минтақаи музътадил иқлим нисбат ба қисми шарқии он хунуктар мебошад. Дар гарб боришот кам аст. Сабаби инро дар гардиши доиравии ҳаво ва оби уқёнус мебинанд. Дар минтақаи тропикӣ, баръакс, дар гарб иқлим нисбати шарқ гарму намонок аст. Обҳо низ дар гарби ин минтақа гармтар мебошанд.



Дар гуногуни ҳарорати оби уқёнус ҷараёнҳо нақши муҳим мебозанд. Саҳми ҷараёни Голфстримро алоҳида қайд кардан лозим аст. Ин ҷараёни гарм дар

Үкёнуси ҳаҳонӣ аз ҳама пуркуват ба ҳисоб меравад. Пахнони ин ҷараён 75 км буда, то чуқурии 700-800 м оби сатҳи үкёнус ҳаракат мекунад. Ҳарорати анбӯҳи оби он ба +28 °C баробар буда, бо суръати 10 км/соат ҳаракат мекунад. Ин ҷараён аз оби ҳамаи дарёҳои кураи Замин 80 маротиба зиёдтар оби үкёнусро ба ҳаракат медарорад. Ҷараёни Голфстрим аз баҳри Кариб сарчашма гирифта, бо ҳаличи Мексика ба воситаи гулугуҳи Флорида ба үкёнуси кушод мебарояд. Номи Голфстрим маъни “ҷараёни ҳалиҷ”-ро дорад.

Голфстрим якҷоя бо ҷараёнҳои Канар ва Пассати Шимолӣ дар минтақаи тропикии шимоли үкёнуси Атлантик гардиши доиравии бузурги обро ба вучуд меоранд, ки анбӯҳҳои об ба мисли үкёнуси Ором ба рафти ақрабаки соат ҳаракат мекунанд. Айни замон ба мисли үкёнуси Ором дар минтақаи тропикии ҷанубӣ ҷараёнҳои Атлантикаи Ҷанубӣ – Бодҳои Ғарбӣ ва Пассати Ҷанубӣ ба муқобили ақрабаки соат дар гардиши доиравӣ ҳаракат мекунанд.

Оби үкёнуси Атлантик хеле шӯр аст. Шӯрии об дар ҳама ҷойи үкёнус яххела нест. Шӯрии зиёдтарин дар минтақаҳои тропикии үкёнус мушоҳида мешавад, ки ба 37,5‰ баробар аст. Дар он ҷойҳои үкёнус, ки оби дарёҳо ба он мерезанд, шӯрии об паст – 18 ‰ ва дар тунукобаҳои баҳри Балтика ҳамагӣ ба 8 ‰ баробар мебошад.

Оби үкёнуси Атлантик дар байнӣ обҳои Үкёнуси ҳаҳонӣ аз ҳама шаффоғ ба ҳисоб меравад. Масалан, дар оби баҳри Узделла ашёро дар чуқурии 79 м дидан мумкин аст. Ин нишондоди баландтарини шаффоғии об аст. Яке аз шаффофтарин обҳои Үкёнуси ҳаҳонӣ инчунин оби баҳри Саргас мебошад. Дар ин баҳр ашё дар чуқурии то 66,5 м дидা мешавад.

**Олами органикӣ ва сарватҳои табиии үкёнус.** Олами органикӣ үкёнуси Атлантик аз бисёр ҷиҳат ба үкёнуси Ором монанд аст. Ҳаёт дар үкёнуси Атлантик низ ба таври зонавӣ тақсим шуда, асосан дар наздикии соҳили материкҳо ва сатҳи об паҳн гаштааст. Дар муқоиса бо үкёнуси Ором олами органикӣ үкёнуси Атлантик камбағал аст. И淨 олимон ба ҷавонтар будани үкёнуси Атлантик нисбат медиҳанд. Бо вучуди ин одамон аз үкёнус 20%-и моҳӣ ва дигар маҳсулоти ҳӯроквории баҳрии ҳаҳониро ба даст меоранд. Дар арзҳои мӯътадил ва қутбӣ намудҳои гуногуни китҳо – вол (кашалот), қасатка ва ғайра зиндагӣ мекунанд. Намудҳои ҳарчангшаклҳо низ ба таври васеъ паҳн шудаанд.

Омӯзиши уқёнус бо мақсади хоҷагидорӣ аз бисёр ҷиҳат ба сарватҳои минералии он вобаста аст. Қисми зиёди сарватҳои минералӣ дар минтақаҳои тунукоба (шелф)-и уқёнус ҷой гирифтаанд. Танҳо дар баҳри Шимолӣ зиёда аз 100 кони нафту газ ёфт шудааст, ки дар онҳо садҳо иншооти ҷоҳқобӣ наасб ва дар қаъри баҳр кубурҳои нафту газкашон сохта шудаанд. Зиёда аз 3000 истгоҳҳои нафту газкашӣ дар тунукобаи ҳаличи Мексика кор мекунанд. Дар обҳои наздикии Канада, Британияи Кабир ангиштсанг ва дар соҳилҳои гарбии Африқо – алмос истеҳсол мекунанд. Аз замонҳои қадим намаки оширо аз оби баҳр истеҳсол мекунанд.

Ба воситаи уқёнуси Атлантик ба самтҳои гуногун шоҳроҳҳои обии муҳим мегузаранд. Дар уқёнус бандарҳои калонтарини ҷаҳон ҷойгир шудаанд.

Фаъолияти хоҷагидории инсон боиси дар масофаҳои калон ифлосшавии оби уқёнуси Атлантик шудааст. Ифлосшавӣ дар баъзе баҳрҳои уқёнус зиёдтар ба назар мерасад. Масалан, баҳри Миёназамин аз қабили онҳост. Миқдори зиёди моддаҳои ифлоскунанда инчунин бо оби дарёҳо ба уқёнус ворид мешаванд. Ҳар сол дар натиҷаи садамаҳо ва сабабҳои дигар ба оби уқёнус ҳазорҳо тонна нафт ва маҳсулоти нафтӣ мерезад.

### **Хулоса:**

- ♦ Уқёнуси Атлантик ба монанди уқёнуси Ором минтақавияти арзӣ дорад, vale бари он танг аст. Аз ин хотир таъсири ҳуишӣ ба ин уқёнус зиёдтар аст.
- ♦ Қаъри уқёнуси Атлантик асосан ҳамвор аст, аммо дар маркази он қаторкӯҳҳои мобайниуқёнусӣ ҷойгир шудааст.
- ♦ Иқлими Атлантик ба мисли иқлими уқёнуси Ором ниҳоят гуногун бӯда, аз шимол ба ҷануб ва аз гарб ба шарқ тағйир меёбад.
- ♦ Уқёнуси Атлантик аз сарватҳои биологӣ ва минералӣ бой аст.
- ♦ Фаъолияти хоҷагидории инсон дар уқёнуси Атлантик сабаби ифлосшавии оби он шудааст.

### **Савол ва супориши:**

1. Кадом ҷиҳатҳои монанд ва фарқи мавқеи географии уқёнусҳои Атлантик ва Оромро медонед?
2. Қаторкӯҳҳои мобайниуқёнусии Атлантик ва Ором бо чӣ фарқ мекунанд?
3. Бо ёрии ҳаритаҳои атлас ва дигар ҳаритаҳои дастрас уқёнусҳоеро муайян кунед, ки дар натиҷаи қандани каналҳои Суэц ва Панама бо ҳам пайваст шудаанд.

- Барои чӣ киишиҳои бодбондори қадима аз Амрикои Шимолӣ то Англия масофаро тезтар тай мекарданд, вале агар баръакс сафар кунанд, дертар ба Амрико мерасиданд?
- Фаҳмонед, барои чӣ ҳарорати об дар қисми марказии уқёнуси Атлантик  $+28^{\circ}\text{C}$ , вале дар қисмҳои наздикутбии он аз  $0^{\circ}\text{C}$  наст аст?

**Худро бисанҷед:**

**1. Ҷавоби дурустро интихоб қунед.**

Масоҳати уқёнуси Атлантик чӣ қадар аст?

**A. 92 млн км<sup>2</sup>      B. 90 млн км<sup>2</sup>      C. 81 млн км<sup>2</sup>      D. 78 млн км<sup>2</sup>**

**2. Ҷавобҳои “ҳа” ё “не”-ро интихоб қунед.**

Ақидаҳои ҷадвали зерро тасдиқ қунед:

ҳа	не	Уқёнуси Атлантик, ғайр аз материки Австралия, соҳилҳои ҳамаи материикҳои дигарро мешӯяд.
ҳа	не	Канали Суэтс уқёнуси Атлантикро бо уқёнуси Ҳинд мепайвандад.
ҳа	не	Маълумотҳои аниқ оид ба чуқурии оби уқёнус дар аввалҳои асри XXI пайдо шуд.
ҳа	не	Рельефи қаъри уқёнуси Атлантик ҳамвор буда, дар он ягон кӯҳ дучор намешавад.
ҳа	не	Оби уқёнуси Атлантик дар байнин обҳои Уқёнуси ҷаҳонӣ аз ҳама шаффофт ба ҳисоб меравад.
ҳа	не	Қисми зиёди сарватҳои минералӣ дар минтақаҳои тунукоба (шелф)-и уқёнус ҷой гирифтаанд.

## § 15. УҚЁНУСИ ҲИНД

**Ба хотир меорем:**

- Гуногунии рельефи қаъри уқёнусҳо ба чӣ вобаста аст?
- Уқёнуси Ҳинд аз рӯйи масоҳат дар ҷаҳон ҷойи ҷангуаро шигол мекунад?
- Аз рӯйи миқёс масофаи байнин уқёнуси Ҳинд ва Тоҷикистонро муайян қунед.

Уқёнуси Ҳинд қариб пурра дар Нимкураи ҷанубӣ ҷойгир шудааст. Дар ин уқёнус аз ҳама нишебиҳои саҳти материкиӣ ва дар тунукобаҳо захираҳои калонтарини нафту гази ҷаҳонӣ мавҷуданд. Ҷараёнҳо дар уқёнуси Ҳинд самти худро ду маротиба дар давоми сол иваз мекунанд. Дар обҳои уқёнус моҳие зиндагӣ мекунад, ки онро моҳии миллионҳо сол пеш азбайнрафта ҳисоб мекарданд.



**Мавқеи географӣ.** Масоҳати Уқёнуси Атлантик ба 76,2 млн км<sup>2</sup> баробар буда, аз рӯйи масоҳат дар байни уқёнусҳои дигар чойи сеюмро ишғол мекунад. Сарҳадҳои он аз соҳилҳои материикҳои Африқо, Авруосиё, Австралия ва Антарктида мегузараанд. Ба уқёнус материки Авруосиё таъсири калон мерасонад. Таъсири он хусусан дар қисмҳои шимолии уқёнус эҳсос карда мешавад. Дар қисми шимолии уқёнус мавҷуд будани баҳрҳо ва ҳалиҷҳои калон ба ин мусоидат мекунанд.

Аз шимоли уқёнус роҳҳои асосии баҳрӣ мегузараанд, ки бандарҳои баҳрии уқёнусҳои Атлантик ва Оромро мепайванданд.


**Таърихи қашф ва азхудкуни уқёнуси Ҳинд.** Уқёнуси Ҳинд ҳанӯз ба финикиҳо маълум буд. Дар охирҳои асри VI-и пеш аз мелод онҳо саёҳати худро аз баҳри Сурх оғоз карда, атрофи материки Африқоро давр зада, ҳангоми сафар ба уқёнуси Атлантик аз обҳои уқёнуси Ҳинд шино карда гузаштанд.

Дар тадқиқоти уқёнуси Ҳинд баҳрнавардони араб, Васко да Гама (1497-1499), Чеймс Кук (охири асри XVIII) сахми босазо гузаштаанд. Омӯзиши васеи уқёнуси Ҳинд дар охири асри XIX оғоз ёфт. Дар нимаи аввали асри XX бо ташаббуси олимони Олмон, Дания, Англия ва дигар кишварҳо чойи чуқуртарини уқёнуси Ҳинд – новаи Зонд қашф шуд. Инчунин, як қисми қаторкӯҳҳои зериобии байниуқёнусӣ қашф карда шуд.

Нисбати дигар уқёнусҳо олимон ба уқёнуси Ҳинд камтар диққат медоданд. Аз ин сабаб, соли 1960 бо ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид аввалин Экспедитсияи байналхалқии омӯзиши уқёнуси Ҳинд ба кори худ оғоз намуд, ки шаш сол давом кард. Дар ин экспедитсия намояндагони зиёда аз 20 давлати дунё ширкат варзиданд. Олимон омӯзиши қаторкӯҳи байниуқёнусиро ба анҷом расониданд ва муайян шуд, ки дар Уқёнуси ҷаҳонӣ системai ягонаи қаторкӯҳҳои зериобӣ вучуд дорад. Файр аз релайефи қаъри уқёнус олимон, инчунин системai мураккаби ҷараёнҳои сатҳиобии уқёнуси Ҳиндро омӯхтанд.

**Релайефи қаъри уқёнус.** Новобаста ба он ки масоҳати уқёнус дар муқоиса нисбати дигар уқёнусҳо хурд аст, релайефи қаъри он гуногун мебошад. Дар ҳаличи Бангола нишебии материкий ба самти қаъри уқёнус таҳти кунҷи  $45^{\circ}$  хобидааст. Чунин нишебии зиёdro дигар дар ягон чойи Уқёнуси ҷаҳонӣ дучор омадан мумкин нест. Танҳо дар наздикии ҷазираҳои Зонд дар қаъри уқёнус минтақаи баландӣ пайдо мешавад. Ин ҷо қаторкӯҳҳои зиёди зериобӣ мавҷуданд, ки ба сатҳи

об дар шакли қазираҳои вулқонӣ баромадаанд. Дар ин мавзех зиёда аз 300 вулқон вуҷуд дорад, ки 100-тои он амалкунанда мебошанд. Қад-қади камони вулқонҳо чукуробаҳо ҷойгир шудаанд. Масалан, дар ин минтақа новаи Зонд ҷойгир шудааст, ки ҷои аз ҳама чукури укёнуси Ҳинд ба ҳисоб меравад (7729 м).



*Буриши укёнус дар назди соҳил*


Шакли аз ҳама қалони рельефи укёнуси Ҳинд қаторкӯхи мобайниуқёнусӣ мебошад. Он аз се шоҳа иборат аст, ки аз марказ ба ҳар тараф паҳн шудаанд. Дар ҷануби укёнус қисмҳои ин қаторкӯҳ бо қаторкӯҳҳои зериобии укёнусҳои Атлантик ва Ором пайваст мешавад.

Минтақаҳои шикасташудаи қаторкӯҳи мобайниуқёнусӣ дар шимоли укёнуси Ҳинд минтақаҳои серзилзилаи қишири Замин ба ҳисоб мераванд. Мавҷудияти ҷашмаҳои гарм ва заминҷунбихо аз ин шаҳодат медиҳанд.

*Моҳи декабри соли 2004 заминҷунбии даҳшатовар рӯй дод, ки маркази он дар укёнуси Ҳинд, 250 км дуртар аз қисми шимолии ҷазираи Суматра ҷойгир буд. Аз ин ҳодиса давлатҳои Индонезия, Шри-Ланка, Ҳиндустон, Таиланд, Малайзия, Бирма, Бангладеш ва ҷазираҳои Малдив зарари ҷиддӣ диданд. Оғат ба баъзе давлатҳои материки Африқо низ таъсир расонд (ҷазираҳои Сейшел, Сомалий, Танзания, Кения).*

**Иқлим ва обҳои укёнус.** Барои иқлими укёнуси Ҳинд минтақавияти арзӣ хос мебошад. Ҳангоми ба арзҳои баланд (ба материки Антарктида) наздик шудан иқлим ва обҳои укёнус хунук мешаванд. Ҳарорати об дар бисёр қисми сатҳи укёнус аз +20 °C зиёд аст. Обҳои соҳилҳои тропикии укёнуси Ҳинд дар ҷаҳон аз ҳама гарм ба ҳисоб мераванд. Масалан, ҳарорати оби баҳри Сурх +34... 35 °C-ро ташкил медиҳад. Ҳарорати об танҳо дар соҳилҳои материки Антарктида аз 0 °C паст мешавад.

Дар тақсимоти боришоти укёнус низ минтақавияти арзй мушоҳид мешавад. Дар арзҳои экваторӣ дар давоми сол қариб 3000 мм боришот ба амал меояд. Дар ноҳияҳои тропик (баҳри Сурх ва халиҷи Форс) микдори боришоти солона ҳамагӣ 100 мм-ро ташкил медиҳад.



**Ҷараёнҳои укёнуси Ҳинд**

Таносуби микдори боришот ва бухоршавӣ ба шӯрии об таъсир мерасонад. Агар шӯрии об дар минтақаҳои экватор 34 % бошад, пас он дар минтақаҳои тропикӣ ба 37 % баробар аст. Дар баҳри Сурх шӯрии аз ҳама зиёди оби Укёнуси ҷаҳонӣ – 42 % ба қайд гирифта шудааст. Зоро ба ин баҳр ягон дарё намерезад ва дар давоми сол ҳамагӣ 25 мм боришот мешавад.

Зери таъсири гардиши ҳаво дар қисми шимолии укёнуси Ҳинд анбӯҳҳои об ду маротиба самти ҳаракати ҳудро иваз мекунанд. Ҷараёнҳои Пассати Ҷанубӣ, Сомали ва ҷараёнҳои муссонии назди соҳилҳои Африқо ва Авруосиё дар ин минтақа гардиши доиравии муссониро ҳосил мекунанд. Обҳо дар ин гардиш ним сол ба самти акрабаки соат ва ним соли дигар ба муқобилии акрабаки соат ҳаракат мекунанд.

Дар қисми ҹанубии укёнуси Ҳинд гардиши анбӯхи обҳо ба монанди гардиши оби укёнусҳои Ором ва Атлантик мебошанд. Ҷараёнҳои укёнусий дар ин ҷо ба муқобили самти ақрабаки соат ҳаракат намуда, гардиши доиравии калонро ҳосил мекунанд.

**Олами органикӣ ва сарватҳои табӣ.** Олами органикии қисми шимолии укёнуси Ҳинд хеле бой аст. Сабабаш дар он аст, ки якҷоя бо оби дарёҳо ба ин минтақаи укёнус моддаҳои гизоии зиёд доҳил мешаванд. Дар натиҷаи афзоиши босуръати планктонҳо оби баъзе минтақаҳои укёнус “гул” карда, ранги худро дигар мекунанд (масалан, номи баҳри Сурх аз ҳамин сабаб гузашта шудааст).

Дар укёнус бисёр намудҳои моҳӣ, наҳангҳо, суфрамоҳиҳо, марҷонҳо, ситораҳои баҳрӣ, морҳо ва сангпуштҳои обӣ, нармбаданҳо ва ширхӯрони баҳрӣ зиндагӣ мекунанд. Аз парандаҳо – уқоби баҳрӣ (албатрос) ва пингвинҳо зиёдтар паҳн шудаанд.

Укёнуси Ҳинд бо сарватҳои минералии худ машҳур аст. Пеш аз ҳама дар укёнус захираҳои калони нафту газ ёфт шудаанд. Захираҳои калонтарини нафти ҷаҳонӣ дар ҳаличи Форс ҷойгиранд. Дар тунукобаҳои укёнус конҳои маъданӣ оҳан, марганетс ва мисро ёфтаанд.

*Нимаи аввали аспи XX дар наздикии соҳилҳои тропикии Африко моҳиеро доштанд, ки дар иљм ҳангомаро ба вуҷуд овард. Суҳан дар бораи моҳии латимерия меравад, ки онро 70 миллион сол пеш азбайнафта меҳисобиданд. Ба олимон муюссар гардид, ки якчанд тои ин моҳиҳоро дастгир қунанд, аммо онҳо дар шароити сунъӣ зиндагӣ карда натавонистанд ва зуд ба ҳалокат расиданд.*

Вобаста ба фаъолияти ҳочагидории инсон, хусусан дар қисмҳои шимолии он оби укёнус ифлос шудааст. Ин ифлосиҳо бештар ба истеҳсол ва қашондани нафт тааллуқ доранд, ки барои мавҷудоти зиндаи укёнус зарарнок мебошанд.

### Хулоса:

- ♦ *Оби сатҳи укёнуси Ҳинд дар ҷаҳон аз ҳама гарм ва аз ҳама шӯр мебошад.*
- ♦ *Иқлими укёнуси Ҳинд дар шимол муссонӣ буда, дар қисми ҹануб ба монанди иқлими укёнусҳои Ором ва Атлантик мебошад.*
- ♦ *Олами органикӣ дар қисми шимолии укёнуси Ҳинд назар ба қисми ҹанубии он бойтар аст.*
- ♦ *Дар укёнуси Ҳинд сарватҳои минералиӣ ба таври васеъ паҳн шудаанд.*

### **Савол ва супориш:**

1. *Фаҳмонед, ки барои чӣ дар қисми ҷанубии уқёнуси Ҳинд гардиши анибӯҳҳои ҳаво ва об ба мисли уқёнусҳои Ором ва Атлантик ба амал меояд?*
2. *Дар мисоли уқёнуси Ҳинд мавҷудияти алоқамандии гардиши атмосфера ва обҳои сатҳи уқёнусро исбот қунед.*
3. *Дар паҳнишавии олами органикии уқёнусҳои Ҳинд, Атлантик ва Ором ҷӣ фарӯҳ ва умумиятҳо вуҷуд доранд?*
4. *Ҷӣ тавр шарҳ додан мумкин аст, ки уқёнуси Ҳинд аз ҳама гарм ва шӯр аст?*
5. *Дар ҳаритаи тарҳӣ объектҳои географии уқёнуси Ҳиндро тасвир қунед: баҳрҳо, ҳалиҷҳо (ҳалиҷи Форс), ҷазираҳо, новаҳои ҷуқур ва қаторкӯҳҳои зериобӣ.*
6. *Бо ёрии ҳаритаҳои дастрас умумияти ҷараёниҳои уқёнусҳои Ҳинд, Атлантик ва Оромро муайян қунед.*

### **Худро бисанҷед:**

#### **1. Ҷумларо пурра қунед (калимаи мувофиқро гузоред).**

Масоҳати уқёнуси Атлантик ба  $76,2$  млн  $\text{km}^2$  баробар буда, аз рӯйи масоҳат дар байнӣ уқёнусҳои дигар ҷойи \_\_\_\_\_ ишғол мекунад.

#### **2. Ҷавоби дурустро интиҳоб қунед.**

Кадом сол бо ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид аввалин Экспедитсияи байналмилалии омӯзиши уқёнуси Ҳинд ба кори худ оғоз кард?

A. 1958      B. 1960      C. 1968      D. 1972

#### **3. Ҷавобҳои “ҳа” ё “не”-ро интиҳоб қунед.**

ҳа	не	Ҷойи аз ҳама ҷуқурӣ уқёнуси Ҳинд новаи Зонд ба ҳисоб меравад, ки ҷуқурӣ он ба $7729$ м баробар аст.
ҳа	не	Дар ҳалиҷи Бангола нишебии материкӣ ба самти қаъри уқёнус таҳти қунци $45^{\circ}$ ҳобидааст.
ҳа	не	Шакли аз ҳама қалони рельефи уқёнуси Ҳинд қаторкӯҳӣ мобайниуқёнусӣ мебошад.
ҳа	не	Ҳарорати оби уқёнуси Ҳинд дар соҳилҳои материки Антарктида ба $+45^{\circ}\text{C}$ баробар аст.
ҳа	не	Дар баҳри Сурх шӯрии аз ҳама зиёди оби Уқёнуси ҷаҳонӣ $-32\%$ ба қайд гирифта шудааст.
ҳа	не	Олами органикии қисми шимолии уқёнуси Ҳинд хеле бой аст.

## § 16. УҚЁНУСИ ЯХБАСТАИ ШИМОЛӢ

*Ба хотир меорем:*

- ♦ *Барои чӣ иқлим дар минтақаи назди қутбҳо хунук аст?*
- ♦ *Кадом минтақаҳоу уқёнусро тунукуба (шелф) меноманд?*
- ♦ *Мавқеи географии уқёнус ба шароити табиии он чӣ гуна таъсир мерасонад?*

Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ аз рӯи масоҳат дар байни уқёнусҳои сайёра аз ҳама хурд мебошад. Он аз уқёнуси Ором 12 маротиба хурд аст. Чуқурии уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ он қадар зиёд набуда, қисми зиёди онро тунукуба (шелф) ишғол кардааст. То охири асри XIX дар бораи уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ қариб чизе намедонистанд. Сабаб дар он аст, ки ин уқёнус иқлими қаҳратун дорад ва фасли зимистон пурра бо ях пӯшида мешавад.

**Мавқеи географӣ.** Масоҳати уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ 14,1 млн км<sup>2</sup>-ро ташкил дода, дар канори шимолии кураи Замин ҷойгир шудааст. Сарҳади он аз соҳилҳои шимолии материкҳои Авруосиё ва Амрикои Шимолӣ мегузарад. Соҳилҳои он ниҳоят қаҷу килеб буда, аз баҳрҳо ва ҳалиҷҳои зиёд иборат аст. Аз рӯи микдори ҷазираҳо уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ баъди уқёнуси Ором ҷойи дуюмро ишғол мекунад. Аксари ҷазираҳо пайдоиши материкӣ дошта, бо пиряҳҳо пӯшида шудаанд. Чуқурии миёнаи оби уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ – 1225 м ва ҷойи аз ҳама чуқуртарини он 5527 м дар баҳри Гренландия ҷойгир аст.

Ба уқёнус дарёҳои сероб мерезанд, ки оби ширини онҳо ба шароити табиии ноҳияҳои наздиҳои үкёнус таъсир мерасонанд. Аммо ба табииати уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ аз ҳама зиёд уқёнуси Атлантик ва Ором таъсир мерасонанд. Оби ин уқёнусҳо бо баҳрҳо ва гулугуҳҳо озодона ба уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ ворид мешаванд.

**Таърихи қашф ва азхудкуни уқёнус.** Муддатҳои зиёд уқёнуси Яхбастаи Шимолиро ҳамчун баҳри тунукуб мешумориданд. Танҳо баъд аз экспедитсияи тадқиқотчии кутб – Фритоф Нансени норвегӣ (солҳои 1893-1896) маълум шуд, ки дар асл ин уқёнус аст.

Дар солҳои 1925-1926 олимони норвегӣ Р. Амундсен ва амрикоӣ Р. Берд уқёнусро аз баландии ҳаво омӯҳтанд. Онҳо аввал



Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ дар глобус

бо ҳавопаймо ва баъд бо дастгоҳи сабуки пургаз (дирижабл) тадқиқоти худро анҷом доданд. Соли 1937 баъди аз тарафи олимони шӯравӣ дар пораҳои яхҳои шинокунанда ташкил намудани истгоҳҳои илмӣ дар тадқиқоти уқёнус марҳалаи нав оғоз ёфт. Дар охири солҳои 1940 олимони шӯравӣ дар қаъри уқёнус қаторкӯҳҳои калонро қашф карданд. Ба ин қаторкӯҳҳо номҳои Ломоносов ва Менделеевро доданд.



*Киштии атомии яхшикани  
“Арктика”*

Дар солҳои 1968-1969 чор нафар сайёҳи англис бори аввал, пои пиёда тамоми уқёнуси Яхбастаи Шимолиро аз Аврупо то Амрико тай намуданд. Онҳо олами зиндаи кутбрӯ омӯхта, дар бораи обу ҳавои он маълумот чамъ оварданд.

Соли 1977 ба олимон мүяссар шуд, ки Қутби Шимолиро бо

киштӣ фатҳ намоянд. Ин киштии яхшикани атомии “Арктика” буд. Ба шарофати ин киштӣ маълумоти зиёд оид ба яхҳои уқёнус гирд оварда шуда, имкониятҳои нав дар омӯзиши Арктика ба вучуд омад. Ҳоло ҳам дар уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ истгоҳҳои шинокунандаи илмии Русия амал мекунанд.

*Яхи уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ ба яхпораҳо ҷудо шудааст, ки баъзан қутри онҳо ба 10 км баробар мебошад. Зери таъсири бодҳо ва ҷаҳонҳо ин пораҳои калони ях ҳаракат (шино) мекунанд. Дар болои ана ҳамин гуна яхпораҳо истгоҳҳои илмӣ-тадқиқотӣ сохта шудаанд.*

**Релайефи қаъри уқёнус.** Ҳусусияти асосии релайефи қаъри уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ ин дар масоҳатҳои калон мавҷуд будани минтақаи тунукоб мебошад. Паҳнони минтақаи тунукоб қад-қади соҳилҳои материки Авруосиё таҳминан 1300 км-ро ташкил медиҳад. Қаторкӯҳҳои калонтарини уқёнус – қаторкӯҳҳои Ломоносов ва Менделеев мебошанд.

Қаторкӯҳи мобайнини уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ амалан давоми қаторкӯҳи мобайнини уқёнуси Атлантик мебошад. Дар уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ ҳодисаҳои заминчунбӣ ва вулқонизм кам ба қайд гирифта шудаанд.

**Иқлими ҳамон уқёнус.** Шароити иқлими уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ аз дигар уқёнусҳо фарқи калон дорад. Ҳарорати оби

сатҳи уқёнус дар фасли зимистон қариб дар ҳама чо хунук буда, ба  $-1,8^{\circ}\text{C}$  баробар аст. Тобистон ҳарорати оби сатҳи уқёнус аз  $+5^{\circ}\text{C}$  баланд намешавад. Бинобар ин, қисми марказии уқёнус тамоми сол бо ях пӯшида шудааст. Зимистон ях 9/10 хиссаи уқёнус ва тобистон қариб нисфи онро мепӯшонад. Фафсии умумии яхи уқёнус ба ҳисоби миёна 3 м-ро ташкил медиҳад.

Дар фасли зимистон ҳарорати ҳаво дар уқёнус то  $-40^{\circ}\text{C}$  мерасад. Тобистон кӯтоҳи хунук аст ва ҳарорати ҳаво дар бисёр қисмҳои уқёнус  $-10\text{--}12^{\circ}\text{C}$ -ро ташкил медиҳад. Ҳарорати гарм дар давоми сол дар соҳилҳои Аврупо мушоҳида мешавад, ки ин ба таъсири ҷараёнҳои гарми уқёнуси Атлантик вобаста аст.


#### **Яхҳои Арктика об мешаванд. Сабабаш гарм шудани сайёраи**

*Замин аст. Мувоғиқи ҳисоби олимон дар 30 соли охир 1/10 ҳиссаи яхҳои Арктика об шудааст. Бинобар ин, сатҳи оби Уқёнуси ҷаҳонӣ дар оянда тадриҷан баланд мешавад. Фарз кардем, ки агар яхҳои Арктика танҳо дар қисмҳои хушкии он об шаванд, дар ин ҳолат сатҳи оби Уқёнуси ҷаҳонӣ 8 м баланд мешавад.*

Ях оби уқёнусро аз таъсири бевоситаи атмосфера нигоҳ медорад. Бинобар ин бар хилофи уқёнусҳои дигар ҷараёнҳои уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ ба гардиши бодҳои атмосфера кам вобастагӣ доранд. Дар ташаккулӯбии онҳо таъсири пурзӯри ҷараёнҳои уқёнусҳои Атлантик ва Ором калон аст. Инчунин, дарёҳои қисми Осиёи материки Авруосиё ба уқёнус мерезанд, ки ҷараёни онҳо ба воситаи қисми марказии уқёнус ҳаракат карда, аз байни ҷазираи Гренландия ва Аврупо мегузаранд. Ҳамин тариқ, ҷараёни болоқутӣ пайдо мешавад.

Дар умум шӯрии оби уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ дар натиҷаи обшавии мунтазами яхҳо он қадар баланд нест. Дар баҳрҳои алоҳида, ки ба онҳо дарёҳо мерезанд, шӯрии об ба 25-29 % баробар аст. Аммо дар он ҷойҳое, ки обҳои уқёнусҳои Атлантик ва Ором доҳил мешаванд, шӯрии об то 35 % баланд мешавад.

**Олами органикӣ ва сарватҳои табии.** Бо сабаби хунуки қаҳратун будани иқлими уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ, олами органикӣ он камбағал аст. Қисми назди уқёнуси Атлантикий он аз ҷиҳати мавҷудияти намудҳо бартарӣ дорад. Дар ин чо, дар соҳилҳои кӯҳҳои ҳарсангӣ парандаҳои зиёд ҷамъ омада, “бозори парандаҳо”-ро ташкил мекунанд.



*Нақшаи ҷараёнҳои уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ*

Моҳиҳои гуногуне, ки дар обҳои уқёнус зиндагӣ мекунанд, барои даррандаҳо: тюленҳо, моржҳо, делфини қутбӣ, рӯбоҳи қутбӣ ҳӯроқи асосӣ ба ҳисоб мераванд. Хирси сафед даррандаи ҳокими Арктика мебошад. Вай моҳӣ, тюлен ва дигар ҳайвонҳои обиро шикор мекунад. Хирси сафед ҳайвони аз ҳама калони ширҳӯри Арктика аст. Вазни он аз 400 то 600 кг-ро ташкил дода, дарозии баданаш зиёда аз 2,5 м мешавад. Хирси сафед ҳудро дар об, хушкӣ ва болои ях озод ҳис мекунад.

Арктика барои қишириёнӣ мувоғиқ нест, вале қад-қади соҳилҳои Авруосиё роҳи Шимолии баҳрӣ вучуд дорад. Дарозии ин роҳ 5600 км мебошад. Ҳар сол ин роҳ ба муддати аз ду то чор моҳ дар фасли тобистон аз яхҳо нисбатан озод мешавад ва дар ҳамин вақт қишириҳои яхшикан дар он ҳаракат мекунанд. Барои қишириёнӣ айсбергҳои уқёнус ҳалал мерасонанд.

Шароити табиии сарди уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ аз ҳудкунии сарватҳои табииро мушкил мекунад. Бо вучуди ин дар соҳилҳои назди Сибирии уқёнус қалъагӣ ва дар соҳилҳои Канада ва Аляска нафту газ истеҳсол мекунанд. Дар баҳри Баренс ва баҳри Кара захираҳои калони нафту газ ёфт шудаанд.

**Ҳифзи табииати Арктика.** Вобаста ба гардиши атмосфера якҷоя бо анбӯҳҳои ҳаво ба уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ моддаҳои



Айсберг

ифлоскунанда аз минтақаҳои саноатии сайёра ворид мешаванд. Барои ҳамин оид ба кам кардани партовҳо на танҳо дар як минтақаи муайян, балки дар миқёси тамоми сайёра чораҳои зарурӣ андешидан лозим аст.

Бо назардошти он ки омӯзиши минтақаҳои қутбӣ барои табииати Замин ниҳоят зарур аст, солҳои 2007-2008

Соли байналхалқии қутбӣ эълон шуда буд. Мақсади асосии он омӯзиши иқлими ва арзёбии оқибатҳои тағйирёбии он ба муҳити табиии минтақаҳои қутбӣ, инчунин таҳия намудани тавсияҳои амалӣ оид ба бурдани корҳои хоҷагидорӣ дар мавзеи “хунукиҳои абадӣ” мебошад.

### Хулоса:

- ♦ Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ дар канори шимолии Замин ҷойгир шудааст.
- ♦ Хусусияти асосии рельефи қаъри уқёнус мавҷудияти тунукобаҳои васеъ мебошад.
- ♦ Уқёнус иқлими қаҳратуни дорад, бинобар он қариб тамоми сол бо ях нӯшида шудааст.
- ♦ Олами органикии уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ камбагал, вали то дараҷае гуногуннамуд аст.
- ♦ Дар натиҷаи фаъолияти хоҷагидории инсон оби уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ ифлос шудааст ва дар масъалаи тозагии он қӯшиши ҳамаи давлатҳои сайёра зарур мебошад.

### Савол ва супориш:

1. Баҳрҳо ва ҷазираҳои уқёнуси Яхбастаи Шимолиро номбар кунед.
2. Қадом қисмҳои уқёнус дар фасли тобистон аз яхҳо озод мешаванд?
3. Барои чӣ фақат қисмҳои наздиатлантиқии уқёнус аз олами органикӣ бой аст?
4. Шӯрии нисбатан ками оби уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ ба чӣ вобаста аст?
5. Нақшаи муқоисавии ду уқёнусро интиҳобан тартиб душед. Ҳангоми таҳия аз рӯйи нақшаи зер кор кунед:
  - Хусусиятҳои мавҷеи географӣ;
  - Хусусиятҳои соҳти қаъри уқёнус;

- *Хусусиятхои иқдими укёнус;*
- *Чараёнхо ва анбўйҳои об;*
- *Олами органикӣ;*
- *Сарватҳои табиӣ;*
- *Масъалаҳои ифлосшавии об.*

**Худро бисанҷед:**

**1. Ҷавоби дурустро интиҳоб кунед.**

Чуқурии аз ҳама зиёди укёнуси Яхбастаи Шимолӣ ба чанд метр баробар аст?

А. 1225 метр    Б. 3467 метр    В. 5527 метр    Г. 2255 метр

**2. Ҷумларо пурра кунед (калимаҳои мувофиқро гузоред).**

Дар укёнуси Яхбастаи Шимолӣ ҳодисаҳои заминчунбӣ ва вулқонизм \_\_\_\_\_ рӯй медиҳанд.

**3. Дар хоначаҳои холии ҷадвал рақам гузоред.**

Пайдарҳамии дурусти баёни фикрро дар ҷадвали зер муайян кунед:

	дар мавзеи “хунукиҳои абадӣ” мебошад
	инчунин таҳия намудани тавсияҳои амалӣ оид ба бурдани корҳои хочагидорӣ
	Мақсади асосии Соли байналхалқии қутбӣ
	омӯзиши иқлим ва арзёбии оқибатҳои тағиӣирёбии он ба муҳити табиии минтақаҳои қутбӣ,

## БОБИ 3. ТАВСИФИ МАТЕРИКХО. МАТЕРИКИ АВРУОСИЁ

Бисёр вақт материки Авруосиёро осорхонаи табиат мегӯянд – осорхонаи иқлимҳои гуногун, дарёҳо, зонаҳои табиӣ, шаклҳои рельеф, осорхонаи ҳалқҳо ва забонҳо. Барои чӣ? Барои он ки дар ягон материки дигар ба мисли Авруосиё чунин муъчизаҳои беназири табиат вуҷуд надоранд. Дар ин ҷо кӯҳи аз ҳама баланд, қӯли аз ҳама қалон, қӯли аз ҳама чуқур, фурӯҳамидаи пасттарини ҳушкӣ, қӯли аз ҳама шӯр, қӯли аз ҳама ҳушоб, давлати қалонтарин ва давлати ҳурдтарини қураи Замин ҷойгиранд. Материк аз рӯйи омилҳои хосси геологию географӣ, табиию иқлимӣ, таъриҳӣ, сукуноти инсон, фаъолияти ҳочагидории аҳолӣ, тарзи зисту зиндагии онҳо аз дигар материки ғарб мекунад.

Авруосиё қалонтарин материки қураи Замин ба шумор меравад. Аз давраҳои қадим тоҷикон дар ин материки зиндагӣ доштанд. Онҳо дар ин материки якумин давлати бузурги тоҷикон – давлати Сомониёнро бунёд кардаанд.



Авруосиё дар глобус

### § 17. МАВҶЕИ ГЕОГРАФӢ ВА ТАЪРИХИ ТАДҚИҚОТИ МАТЕРИКИ АВРУОСИЁ

*Ба хотир меорем:*

- ♦ Авруосиёро қадом уқёнусҳо иҳота кардаанд?
- ♦ Ҷараёнҳои гарму ҳунуки уқёнус ба шароити табиӣ чӣ таъсир мерасонанд?
- ♦ Қадом тадқиқотчиёни уқёнуси Яхбастаи Шимолиро номбар карда метавонед?

**Мавҷеи географӣ.** Авруосиё байни ҳатти экватор ва арзи  $77^{\circ}$  а.ш. ҷойгир шуда, тамоми минтаҳаҳои географии Нимкураи шимолиро дар бар мегирад. Авруосиё аз ғарб ба шарқ ба дарозии 16 ҳаз. км тӯл қашидааст.

Нуқтаҳои канории Авруосиё дар шимол – димогаи Челюскин, дар ҷануб – димогаи Пиайӣ, дар ғарб – димогаи Рока ва дар шарқ – димогаи Дежнёв мебошанд.

Материки Авруосиёро ду қитъаи олам – Аврупо ва Осиё ташкил додаанд. Сарҳади шартии байни ин қитъаҳо бо мавзеъҳои шарқии қӯҳҳои Урал, аз дарёи Эмба, соҳили шимолии

баҳри Каспий ва хамии Кумаю Манич мегузарад. Ҳудуди обӣ аз баҳрҳои Азов ва Сиёҳ, инчунин аз гулугоҳҳое, ки баҳрҳои Сиёҳ ва Миёназамиро мепайвандад, мегузарад. Агар ба ҳаритай табиии Авруосиё нигаред, маълум мешавад, ки ҳатти соҳили материк дар гарб бештар қаҷу қилем аст. Ин ба омилҳои географию геологии пайдоишашон алоқаманд мебошад. Дар қисмати шимолӣ уқёнуси Атлантик ба дохили ҳушкӣ даромада, нимҷазираи Скандинавияро ҳосил кардааст. Дар ҷануби материк нимҷазираҳои Арабистон ва Ҳиндустон бо андоза ва ҳусусиятҳои табиии ҳуд фарқ мекунанд. Онҳоро қадом уқёнус ихота кардааст? Дар соҳили ҷанубии Авруосиё ҷазираҳо каманд. Дар қисми ҷануби уқёнус ҷазираи Қалонтарин – Шри Ланка воқеъ аст.

Ҳатти соҳили Авруосиё дар шарқ хеле мураккаб ва қаҷу қилем мебошад, ки он ба давраҳои инкишофи геологӣ алоқаманд аст. Қисми шарқии материкро оби уқёнуси Ором ихота менамояд. Баҳрҳои Қанориро аз уқёнуси Ором силсилаи нимҷазираҳо (Камчатка) ва ҷазираҳо ҷудо кардаанд. Ҷазираи аз ҳама Қалон дар ин қисм – Зонди Қалон мебошад.

Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ, ки материки Авруосиёро аз шимол ихота кардааст, он қадар ба ҳушкӣ надаромадааст. Нимҷазираҳои аз ҳама Қалон – Кола, Таймир, Чукотка мебошанд. Аз соҳил каме дур ҷазираҳои Замини нав, Сибири Нав, Новосибирск ва як қатор ҷазираҳои дигар низ ҷой гирифтаанд.

*Авруосиё ягона материкест, ки онро ҳамаи ҷор ӯқёнуси қураи Замин ихота кардаанд (аз шимол – ӯқёнуси Яхбастаи Шимолӣ, аз ҷануб – ӯқёнуси Ҳинд, аз шарқ – ӯқёнуси Ором ва аз гарб – ӯқёнуси Атлантик).*

**Таърихи тадқиқоти Авруосиё.** Авруосиё ба мисли Африқо аз аввал маскани одамон будааст. Дар материки Авруосиё тамаддунҳои қадимтарини дунё пайдо шуда рушд кардаанд. Таърихи Ҳиндустон, Ҷин, Байнаннаҳрайн ва Осиёи Миёна ҳазорсолаҳоро дар бар мегиранд.

Нисбат ба дигар материкҳо табииати Авруосиё хубтар омӯхта шудааст. Ҳусусан, минтақаҳои сераҳолии Аврупо ва Осиё пурра омӯхта шудаанд. Ин минтақаҳо ҳанӯз дар давраҳои хеле қадим омӯхта шуда буданд. Аллакай олимони замони қадим минтақаҳои гуногуни материкро тавсифи аниқ дода буданд.

Маълумоти бештар дар натиҷаи лашкаркашиҳо ҷамъ оварда шудаанд. Инчунин, савдогарон, ки бо Роҳи абрешим аз Аврупо ба

Чин сафар доштанд, оид ба кишварҳои гуногун нақл мекарданд. Дар асрҳои миёна арабҳо донишҳои географиро оид ба Осиё ба аврупоиён паҳн карданд.

Ҳанӯз дар асри XIII аврупоиён маълумоти аввалинро доир ба Осиёи Марказӣ, Шарқӣ ва Ҷанубӣ аз рӯйи сафарҳои Марко Поло итолиёй ба даст оварда буданд. Марко Поло дар муддати 25 сол ба бисёр кишварҳои Осиё сафар кардааст.

Дар омӯзиши Авруосиё олимон ва сайёҳони рус саҳми босазо гузоштаанд. Ҳанӯз дар асри XV савдогар ва сайёҳи рус Афанасий Никитин оид ба табиат ва аҳолии Ҳиндустон маълумот чамъ оварда буд.

Қариб 10 сол, аз соли 1734 то 1742 аз тарафи Академияи илмҳои Русия Экспедитсияи Шимолӣ ташкил карда шуд, ки дар натиҷаи он соҳилҳои уқёнуси Яхбастай Шимолӣ ва Ором аз нимҷазираи Ямал то Камчатка омӯхта, ба ҳарита дароварда шуданд.



Петр Семёнов  
Тян-Шанский

Географи рус Пётр Семёнов дар миёнаҳои асри XIX аввалин шуда кӯҳҳои Тиёншонро омӯхт, нақшай минтақавияти баландиро дар ин кӯҳҳо нишон дод. Ҳизматҳои ўро ба назар гирифта, Академияи илмҳои Русия номи ўро Пётр Семёнов Тян-Шанский гузошт.

Олими дигари рус Николай Пржевалский бо экспедитсияи худ ҷорӣ маротиба ба Осиёи Миёна сафар карда, пиёда, аспсавор ва шутурсавор 30 ҳазор км масофаро тай кардааст. Ў оид ба дарёҳо, ғизогирии онҳо, кӯлҳо, биёбонҳо, қаторкӯҳҳо ва набототу ҳайвоноти ин минтақа маълумоти пуркимат чамъ овардааст. Дар омӯзиши табиати Осиёи Миёна кори Пржевалскийро шогирдони ў П. Козлов ва В. А. Обручев идома доданд.

### Хулоса:

- ♦ Авруосиё материки бузургтарини ҷаҳон мебошад, ки аз ду қитъа – Аврупо ва Осиё иборат аст.
- ♦ Ягона материке мебошад, ки онро 4 уқёнус иҳота кардаанд.
- ♦ Соҳилҳои Авруосиё қаҷу қилембанд ва дар онҳо даҳҳо баҳр ҷойгир шудаанд. Дар баҳрҳо ба миқдори зиёд ҷазираҳо ҷойгир шудаанд.
- ♦ Авруосиё ватани асли (қадимӣ)-и инсоният аст.
- ♦ Дар омӯзииши материки Марко Поло, Афанасий Никитин, Семёнов Тян-Шанский, Н. Пржевалский ва бисёр дигарон саҳм гузоштаанд.

### **Савол ва супориш:**

1. Материки Авруосиё аз рўйи масоҳат дар байни дигар материикҳо қойи чандумро ишғол мекунад?
2. Дар материик кадом қитъаҳоро ҷудо мекунанд ва сарҳади онҳо аз кучо мегузарад?
3. Аз дарсҳои таърих ба хотир оварда гўед, ки Роҳи абрешиим аз кадом минтақаҳои материик мегузашт.
4. Аз ҳарита истифода бурда, координатҳои географии нуқтаҳои канории материикро муайян қунед.
5. Аз рўйи ҳарита атрофи материикро давр занед, номи баҳрҳо, ҳалиҷҳо ва ҷазираҳои калонтаринро қайд қунед.

### **Худро бисанҷед:**

#### **1. Ҷавоби дурустро интиҳоб қунед.**

Кадоме аз ин қитъаҳо дар материки Авруосиё چойгир аст?

- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| А. Осиё ва Амрико; | Б. Африқо ва Австралия;  |
| В. Аврупо ва Осиё; | Г. Аврупо ва Антарктида. |

#### **2. Ҷумларо пурра қунед (калимаи мувофиқро гузоред).**

Бисёр вақт материки Авруосиёро \_\_\_\_\_ табиат мегўянд.

#### **3. Мувофиқа қунед.**

Номи олимону тадқиқотчиёнро бо қашфиёташон дар ҷадвали зер мувофиқ гузоред:

1. Марко Поло	А. Табиати Осиёи Миёнаро омӯхтааст
2. Афанасий Никитин	Б. Кӯҳҳои Тиёншонро омӯхтааст
3. Пётр Семёнов	В. Табиат ва аҳолии Ҳиндустонро омӯхтааст
4. Николай Пржевальский	Г. Осиёи Марказӣ, Шарқӣ ва Ҷанубиро омӯхтааст

## **§ 18. СОХТИ ГЕОЛОГӢ, РЕЛӢЕФ ВА САРВАТҲОИ ЗЕРИЗАМИНИИ АВРУОСИЁ**

### **Ба хотир меорем:**

- ♦ Зери таъсирни кадом қувваҳо релӣефи Замин ташаккул мейбад?
- ♦ Кадом платформаҳои қадимае, ки шумо пеш омӯхтед, асоси материикҳоро ташкил медиҳанд?
- ♦ Ба қувваҳои берунии Замин чӣ доҳил мешавад?

**Соҳти геологияи материик.** Дар худуди Авруосиё якчанд плита (пора)-и литосферӣ ҷой гирифтаанд. Бар хилофи дигар қисмҳои калони хушкӣ (континентҳо), Авруосиё аз шаш платформаи қадима иборат аст. Чортой он замони пеш ба Лавразия доҳил

мешуданд: Аврупои Шарқӣ, Сибир, Чину Кореягӣ ва Ҷануби Хитоӣ. Боз ду платформаи дигар, платформаҳои Араб ва Ҳиндустон аввал ба ҳайати материки қадими Гондвана дохил мешуданд ва дар натиҷаи кӯҳпайдошавии охирин ба Авруосиё пайвастанд. Дар баробари платформаҳои қадим, инчунин платформаҳои ҷавон дучор мешаванд, ки қалонтаринашон платформаи Турон ва Сибири Ғарбӣ мебошанд.

Платформаҳои байни ҳам бо минтақаҳои ҷиндоршуда пайваст шудаанд, ки онҳо дар давраҳои гуногуни геологӣ ба вучуд омадаанд. Минтақаҳои ҷавони ҷиндор дар сарҳади плитаҳои литосферӣ ҷойгир шудаанд. Дар минтақаи воридшавии плитаҳои үқёнусиоромӣ ва Филиппин ба зери плитаи Авруосиё Минтақаи ҷиндоршудаи Үқёнусиоромӣ ба вучуд омадааст. Дар натиҷаи бо ҳам барҳӯрии плитаҳои Авруосиё бо Африкӣ ва Ҳинду Австралиягӣ минтақаи ҷиндоршудаи Алпу Ҳимолоӣ ба вучуд омадааст. Ҳардӯи ин минтақаҳои бузурги ҷиндоршавӣ дар галаҷазираҳои Малай пайваст мешаванд.

**Рельефи материқ.** Материки Авруосиё аз рӯи хусусиятҳои рельеф аз дигар материқҳо якчанд фарқият дорад:

1. Авруосиё аз материқҳои дигар хеле баланд аст. Материқ ба ҳисоби миёна аз сатҳи баҳр 840м баланд мебошад;

2. Дар ҳудуди он кӯҳҳои баландтарини ҷаҳон ҷой гирифтанд. Баландтарини онҳо Ҳимолоӣ бо қуллаи Ҷомолунгма (Эверест) 8848м мебошад. Соли 1953 аввалин шуда сокини Зеландияи Нав – Эдмунд Хиллари ба ин қулла баромадааст;

3. Ҳамвориҳои Авруосиё андозаи азим доранд ва ба ҳазорҳо километр тӯл кашидаанд. Ҳамвориҳо дар Авруосиё нисбат ба материқҳои дигар хеле зиёданд;

4. Дар Авруосиё фарқи баландиҳо бузург аст. Фарқи байни баҳри Мурда (аз сатҳи үқёнус – 400 м паст), пастхамиҳои ҳушк (пастхамии Турон – 154 м) ва қуллаи баландтарини Ҳимолоӣ ба 9 км мерасад.

**Шаклҳои асосии рельефи материқ.** Ҳамвории Сибири Ғарбӣ аз рӯи масоҳат яке аз қалонтарин ҳамвориҳои қураи Замин аст. То баланд шудани қабати Замин дар ҷои ҳамворӣ баҳр мавҷуд буд. Бо ҳамин сабаб сатҳи он аз ҷинсҳои таҳшонии пайдоишашон баҳрию континенталӣ (ҳушкӣ) таркиб ёфтааст ва сатҳи ҳамвор дорад. Пиряҳои қадим дар сатҳи ҳамвориҳои қисми шимолии Авруосиё тарҳи қатортеппаҳои моренагиро боқӣ гузоштаанд.

Күхҳои Авруосиё ҳам монанди ҳамвориҳо аз ҷиҳати пайдоиш ва синну сол гуногунанд. Ҷиндоршавии Күхҳои Нав, ки дар канорҳои ҷанубӣ ва шарқии материк ҷой гирифтаанд, ду минтақаи бузурги кӯҳиро ба вучуд овардаанд. Минтақаи Алпу Ҳимолой, ки дар қисми ҷанубии Авруосиё ҷойгир шудааст, аз уқёнуси Атлантик то уқёнуси Ором тӯл қашдаааст. Ба он қаторкӯҳҳо Пиреней, Алп, Карпат, Қафқоз, Копетдог, Помир ва Ҳимолой доҳил мешаванд.

Дар баъзе мавзеъҳои минтақаи кӯҳҳои Алпу Ҳимолой якчанд қаторкӯҳҳои нави азимтарини Помири Тибет пайдо шудаанд. Тасмаи кӯҳҳои ҷиндори минтақаи уқёнуси Ором аз Камчатка сар шуда, дар ҷазираҳои Зонди Калон ба охир мерасанд. Дар Авруосиё онҳо ба ҳалқаи вулқонии уқёнуси Ором ва мавзеи амалиётҳои зилзилавии он доҳил мешаванд. Бо ҳамин сабаб дар баъзе қуллаи қаторкӯҳҳо вулқонҳои хомӯш ва оташфишон ҷойгир мебошанд. Кӯҳҳои Скандинавия, Урал, Тиёншон ва Олтой аз ҷиҳати пайдоиш ба силсилақӯҳҳои қадим мансуб мебошанд. Ин кӯҳҳо дар зери таъсири раванди ҷараёнҳои табиии берунӣ ниҳоят вайрон шудаанд. Баъзеи онҳо минбаъд аз нав баланд шудаанд, ба мисли Тиёншон ва Олтой.

**Ноҳияҳои зилзила ва вулқонҳо.** Дар ҳудуди Авруосиё, ки он аз минтақаи пуркудрати зилзилавии кураи Замин гузаштааст, қисми зиёди зилзилаҳои фоҷиаовари рӯйи Замин рух медиҳад. Минтақаи фаъолтарин минтақаи зилзилавии уқёнуси Ором аст, ки бисёр зилзилаҳо ба он вобастаанд. Яке аз чунин зилзилаҳо солҳои 1923, 2015 пойтаҳти Чопон – шаҳри Токио ва шаҳри Фуқосимаи ин қишиварро ҳароб кард. Дар натиҷаи зилзила садҳо ҳазор кас ҳалок шуд. Заминаларзai саҳт ва ҳаробкунандо мудҳиш соли 1948 дар Ашқобод – пойтаҳти Ҷумҳурии Туркманистон ба вучуд омад, ки қувваи ҷунбиш ба 9-10 балл расид. Аз 132 ҳазор аҳолии шаҳр бештар аз 100 ҳазораш талаф ёфт. Шаҳр ба ҳаробазор табдил ёфт. Соли 1966 дар шаҳри Тошканд – пойтаҳти Ҷумҳурии Ӯзбекистон қувваи зилзила зиёда аз 6 баллро ташкил кард. Бештар аз 360 ҳазор бино саҳт осеб диду ҳароб гашт, ҳазорон оила бехонаву дар монданд. Соли 1988 дар Ҷумҳурии Арманистон қувваи ҷунбиш дар маркази зилзила зиёда аз 8-9 баллро ташкил дод. Аз рӯйи



*Куллаи Эверест*

маълумоти мавчуда 40-45 ҳазор одамон ҳалок шуданд. Қариб 500 ҳазор нафар бе сарпаноҳ монданд. Шаҳри Спитак пурра ҳароб шуд. Минтақаи сейсмикии Авруосиё аз канори ҷанубии Авруосиё мегузарад.

Ба минтақаҳои сейсмикӣ ноҳияи вулқонҳо ҳам мувоғиқ меоянд. Вулқонҳо дар «Ҳалқаи оташ»-и уқёнуси Ором маҳсусан бисёранд. Баландтарин (4750м) вулқони оташфишони Авруосиё – Ключевский аст. Дар яке аз ҷазираҳои Зонди Калон вулқони Кракатау ҷой гирифтааст, ки дар гузашта бо оташфишонии туркӯдраташ машҳур буд. Вулқонҳо дар ҷазираҳо ва соҳили баҳри Миёназамин бисёранд. Вулқон кӯҳ ва ҷазираҳои нав, ҷинсҳои кӯҳи (туғи вулқонӣ)-ро ба вучуд оварда, сатҳи материикро тафйир медиҳанд.

Одамон истифодаи баъзе ҳодисаҳои вулқониро ёд гирифтанд: буғи гарм, ки аз қаъри замин мебарояд, турбинаи неругоҳи барқиро давр занонда метавонад. Масалан, ҷунин неругоҳи барқӣ дар Русия, дар нимҷазираи Камчатка соҳта шудааст. Онҳо дар мамлакатҳои дигар ҳам мавчуданд. Оби гарми ҷашмаҳоро барои гарм кардан хонаҳо ва гармхонаҳо истифода мебаранд.

**Сарватҳои зеризамиинӣ.** Дар дунё талабот ба сарватҳои табиии зеризамиинии гуногун босуръат меафзояд. Авруосиё бо бисёр будани захираҳои маъданӣ худ аз дигар материикҳо фарқ мекунад.

Авруосиё аз захираи баъзе маъданҳои рангае, ки дар ҷаҳон кам вомехуранд, (масалан, қалъагӣ ва волфрам) ниҳоят бой аст. Конҳои онҳо минтақаи ба ном яке аз ҷасмаҳои металлии қалъагию волфрам ҳосил карда, дар қисми шарқии Авруосиё тӯл қашидаанд. Қалъагӣ ва волфрам дар саноат ҳамаҷониба истифода мешаванд. Дар Сибири Шимолӣ, Шарқӣ, Алдан, болооби Лена, атрофи дарёи Амур, қисми шимолии чумхуриҳои Қазоқистон, Ўзбекистон, Куриё, Чопон, дар қисми гарбии Саха (Ёқутистон) конҳои алмос, дар Тоҷикистон нуқра ва дигар қанданиҳои фоиданок мавчуданд. Дар нимҷазираи Ҳиндустон ва ҷазираи Шри-Ланка, Помир конҳои сангҳои гуногуни қиматбаҳо – ёқути қабуд, ёқути сурҳ мавчуданд. Сарватҳои зеризамиинии маъданӣ дар қаър, дар таҳқурсии кристалии платформаҳо ва дар маҳалҳои ба сатҳи замин барояндаи ҷинсҳои магматикӣ хобидаанд. Кони қалонтарини маъданӣ оҳан дар Русия – Аномалияи магнитии Курск (АМК) аз ҷиҳати пайдоиш бо ҷинсҳои кӯҳии метоморфозӣ алоқаманд аст.

Авруосиё аз сарватҳои зеризамиинии пайдоишашон таҳшинӣ бой аст. Он аз ҷиҳати захираҳои нафт ва гази табииӣ аз материикҳои дигар афзалият дорад. Ноҳияҳои нафтдори Авруосиё инҳоянд: ҳамвории Сибири Ғарбӣ, Қафқоз ва нимҷазираи Арабистон. Дар қаъри баҳри Шимолӣ, Туркманистон, нимҷазираи Манқишилӯқ пастии Наздикаспий ҳавзаҳои нафт мавқеи асосӣ доранд. Дар Қувайт, Ироқ, Эрон, Чин, Ҳиндустон ба меъёри зиёд нафт ва газ истихроҷ карда мешавад.

Конҳои газ дар Ҷумҳуриҳои Туркманистону Ӯзбекистон, ҳамвории Сибири Ғарбӣ, дар Шарқӣ Наздик ва Миёна ёфт шудааст. Русия аз ҷиҳати захира ва истехсоли гази табииӣ дар ҷаҳон ҷойи аввалро ишғол мекунад. Калонтарин конҳои ангишт дар ҳавзаҳои Донетск, Кузбас, Новокузнетск, Караганда, Тунгуска, инчунин Чини Шарқӣ ва нимҷазираҳои Ҳиндустон, Осиёи Марказӣ, Тоҷикистон ва дигар мавзеъҳои Авруосиё ҷойгиранд.

#### **Хулоса:**

- ♦ Дар ҳудуди Авруосиё якчанд плитаҳо (*пораҳо*)-и литосферӣ ҷой гирифтааст.
- ♦ Платформаҳои калонтарин Авруоси Шарқӣ, Сибир, Чину Корея ва Чини Ҷанубӣ аз ҳама қадиманд.
- ♦ Дар ҳудуди Авруосиё қуллаҳои баландтарини ҷаҳон ҷойгир шудаанд.
- ♦ Ҳамвории Сибири Ғарбӣ аз рӯйи масоҳат яке аз калонтарин ҳамвориҳои кураи Замин аст.
- ♦ Минтақаҳои фаъолтарини серзилзилаи дунё дар материки Авруосиё ҷой гирифтаанд.
- ♦ Захираҳои калонтарини сарватҳои табииӣ дар материки Авруосиё ҷойгир шудаанд.

#### **Савол ва супорииш:**

1. Плитаҳои литосфериро номбар қунед, ки дар ҳудуди материки Авруосиё ҷойгиранд ва онҳоро аз ҳарита нишон дигҳед.
2. Бо истифодҳои ҳарита кӯҳҳо ва ҳамвориҳои калонтарини Авруосиёро номбар қунед ва нишон дигҳед.
3. Баландтарин қуллаи Авруосиё ва ҷаҳон чӣ ном дорад ва он дар кучо ҷойгир аст?
4. Қадом сарватҳои табииӣ дар материик зиёданд ва захираҳои бештарӣ онҳо дар кучо ҷойгир шудаанд?
5. Дар ҳаритаи тарҳӣ (контурӣ) кӯҳҳо, ҳамвориҳо, минтақаҳои серзилзилаи қонҳои калонтарини қанданиҳои фоиданоки материикро гузаронед.

**Худро бисанчед:**

**1. Чавоби дурустю интихоб кунед.**

Баландий куллаи Чомолунгма (Эверест) чӣ қадар аст?

А. 4567м;    Б. 7930м;    В. 8952м;    Г. 8848м.

**2. Ҷумларо пурра кунед (калимаи мувофиқро гузоред).**

Соли \_\_\_\_\_ аввалин шуда сокини Зеландияи Нав – Эдмунд Хиллари ба куллаи Эверест баромадааст.

**3. Дар хоначаҳои холиши ҷадвал рақам гузоред.**

Пайдарҳамии дурусти баёни фикро дар ҷадвали зер муайян кунед.

	маъданӣ худ аз дигар
	Авруосиё бо
	материкҳо фарқ мекунад
	бисёр будани захираҳои

## § 19. ИҶЛИМИ АВРУОСИЁ

**Ба хотир меорем:**

- ♦ Фарқи анбӯҳҳои ҳавои баҳрӣ ва континенталӣ (хушкӣ) дар чист?
- ♦ Муссонҳо чӣ тавр ба амал меоянд?
- ♦ Ба фикри шумо барои чӣ дар Авруосиё тити континенталии иҷтимаи афзалият дорад?

Дар ташаккулёбии иҷтими материки Авруосиё омилҳои гуногуни географӣ таъсир мерасонанд. Шароити иҷтимӣ дар Авруосиё назар ба дигар материкҳо сардтар мебошад, ки дигаргуншавии онро на фақат аз шимол ба ҷануб, балки аз гарб ба шарқ низ мушоҳида кардан мумкин аст.

Пеш аз ҳама паҳноии масоҳати материк аз шимол ба ҷануб, дарозии ҳудуди он аз гарб ба шарқ, ба тақсимоти ҳудуди гармию ҳунуқӣ таъсири бевоситаи худро мерасонад. Тобистон маҳсусан, байни тропикҳои шимолӣ ва экватор гарм аст, ки дар он ҷо офтоб дар уфуқ хеле баланд мебарояд. Вобаста ба ин ҳолат дар ин ҷо сатҳи замини маҳал нисбат ба доираи кутбӣ таҳминан ду баробар зиёд гармӣ мегирад.

Чун дигар материкҳо, дар кӯҳҳои Авруосиё ивазшавии шароити иҷтимӣ мувофиқи қонуниятиҳои минтаҳаҳои баландӣ тағиیر меёбад. Ин ҳолат бештар дар баландшавии зинаҳои иҷтими иӯҳҳои Тибет, Алп, Қафқоз, Ҳимолой, иҷтими баланд-кӯҳии Помир мушоҳида мешаванд. Иҷтими нимҷазираҳои Ҳиндустон ва Ҳиндучин ба муссонҳо вобаста аст. Танҳо тобистон, вакте ки материк ниҳоят метафсад ва дар болои он ноҳияи фишори пасти атмосфера ҳосил мешавад, аз уқёнус анбӯҳи ҳавои истивоӣ (экваторӣ) меояд. Муссонҳо аз уқёнуси Ҳинд ба миқдори

ниҳоят зиёд бориш меорад. Зимистон муссон аз материик мевазад ва бо пассати шимоли шарқӣ мувофиқ меояд.

Ҳамин тарик, таъсири уқёнусҳо ба иқлим дар кам шудани миқдори бориш аз канорҳо ба қисмҳои дохилии материик, инчунин дар пасту баландии ҳарорат зоҳир мешавад. Кӯҳҳои баланди Авруосиё – Алп, Қафқоз, Ҳимолой ва Помир аз гарб ба шарқ тӯл кашидаанд. Онҳо имкон намедиҳанд, ки ба ҷануб бодҳои хунуки шимолӣ дохил шаванд. Вале анбӯҳи ҳавои сернам аз уқёнуси Атлантик бемалол ба дарунтари материик дохил мешавад. Дар роҳи муссонҳои аз уқёнус вазанда, ки қаторкӯҳҳо қад кашидаанд, бориш маҳсусан бисёр мешавад.

*Чунончи, дар доманаи қаторкӯҳҳои Ҳимолои Ҷанубӣ Шарқӣ дар як сол бештар аз 400мм ва дар мавзеи серборишиштарини рӯйи Замин – Черапунҷаи машҳур 11000мм бории мешавад. Дар нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои Ҳисор соле ба ҳисоби миёна аз 1200мм то 2000мм бории мешавад. Ин маҳалли серборишиштарини Тоҷикистон ба шумор меравад.*

**Минтақаҳои иқлимиӣ ва ҳелҳои иқлими Авруосиё.** Ҷазираҳои арктикий материики Авруосиё ва қисми шарқии он, ки ба уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ ҳамشاфт мебошанд, дар минтақаҳои иқлими арктикий ҷой гирифтаанд. Дар ин ҷо тамоми сол ҳавои хушк ва хунуки арктикий ҳукмрон аст. Ҳарорат ҳамеша паст аст ва зимистон хунукии ниҳоят саҳт мешавад.

Минтақаи иқлими субарктикий чун минтақаи тангбар дар тамоми материик тӯл кашида, дар гарб ҷазираи Исландияро фаро гирифтааст. Иқлими он нисбат ба минтақаи арктикий андаке мулоим аст.

Ҳудуди аз ҳама зиёди Авруосиё дар минтақаи мӯътадили шимолӣ воқеъ аст. Ба туфайли аз гарб дохил шудани анбӯҳи ҳаво дар ин минтақа ивазшавии ҳелҳои иқлим аз самти гарб ба шарқ маҳсусан хуб аён мешавад.

Дар қисмати гарби Авруосиё ба туфайли анбӯҳи ҳавое, ки аз уқёнуси Атлантик ворид мегардад, зимистон мулоим шуда, ҳарорати миёнаи январ аз  $0^{\circ}\text{C}$  баландтар ва тобистон аз  $+10$  то  $+18^{\circ}\text{C}$  мешавад. Бориш бисёр буда, бештар аз 1000мм-ро ташкил медиҳад. Рӯзҳои офтобӣ дар тобистон кам буда, зимистон обу ҳаво тағиیرёбанда шуда, пайиҳам борони сим-сим меборад ва мавзеъро дуру дароз туман фаро мегирад. Баъзан барф ҳам меборад, вале ба зудӣ об мешавад. *Инро иқлими баҳрии минтақаи мӯътадил меноманд.*

Дар шарқ, то күххой Урал иқлими мұтадили континенталй афзалият дорад. Дар ин чо таъсири бодҳои уқёнуси Атлантик суст мешавад. Ҳавои материк тобистон гарм ва зимистон хунук мешавад. Дар ҳамвории Аврупой Шарқй обу ҳаво ноустувор аст. Зимистон рұзхой соғу офтобиро ҳавои мұлоим иваз мекунад ва тобистон осмонро абр пүшонда, борон меборад.

Анбұхи ҳавои континенталиро иқлими худудхое, ки дар шарқи Урал, Осиёи Миёна ва Марказии минтақаи мұтадил өзі гирифтааст, муайян мекунад. Тобистон дар рўйи сатҳи замин ҳаво ниҳоят гарм шуда, зимистон то  $-50^{\circ}\text{C}$  мерасад ва бештар аз ин ҳам сард мегардад. Ҳавои аз уқёнуси Атлантик омада қаріб бебориш мебошад. Зимистон барф кам меборад ва сатҳи Замин дар чуқурии зиёд ях мекунад. *Инро иқлими континенталии минтақаи мұтадил меноманд*. Дар шарқи ин минтақа иқлими муссонй ҳукмфармост. Ҳусусияти асосии он ивазшавии анбұхи ҳаво дар фаслҳои сол мебошад. Дар Авруосиё иқлими муссонй на танҳо минтақаи иқлими мұтадил, балки боз ду минтақаро фаро мегирад.

Минтақаи иқлими субтропикӣ Авруосиёро аз нимчазираи Пиреней то уқёнуси Ором бурида гузаштааст. Тобистон баробари воридшавии ҳавои тропикӣ обу ҳавои гарму хушк барқарор мегардад. Борон аҳён-аҳён меборад, осмон беабр «абадан кабуд», зимистон дар соҳили баҳри Миёназамин обу ҳаво ҳусусиятҳои хосси ҳудро дорад: ҳаво гарм ва пайдарҳам борон меборад, нашъұнамои рустаниҳо зиёд мешавад. Бодҳои серрутубати гарбӣ аз уқёнуси Атлантик бориш меоранд. Ҳарорати миёна дар ҳама чо аз  $0^{\circ}$  баланд аст. *Инро иқлими субтропикии баҳримиёназаминӣ меноманд*. Дар қаламрави Тоҷикистон иқлими хушки субтропикӣ (дар водиҳои Вахш ва Ҳисор), ки тобистон гарму тӯлонӣ, зимистон кӯтоҳу нарм ва камбориш аст, ҳукмрон мебошад.

Дар соҳили уқёнуси Ороми Авруосиё, дар минтақаи субтропикӣ тобистон анбұхи ҳаво аз уқёнуси Ором ба микдори зиёд бориш ва абрҳои ғализ оварда, ҳарорати ҳаворо паст мекунад. Бисёр вақт борони сел меборад. Дарёҳо аз об пур шуда, аз соҳил мебароянд, киштзор, роҳҳо, дехаҳоро пахш мекунанд. Зимистон аз қисмҳои дохилии материк ҳавои хунуки континенталй мевазад ва ҳарорат мумкин аст то  $0^{\circ}\text{C}$  паст фурояд. Чунин иқлими субтропикии муссонй меноманд.

**Таъсири иқлими ба ҳочагидории инсон.** Шароити иқлими Авруосиё аз бисёр ҷиҳат ба фаъолияти ҳочагии аҳолӣ таъсир кардааст. Агар тобистон дар қисмати шимоли материк ба соҳаи кишоварзӣ норасои гармӣ халал расонад, дар қисми ҷанубии

материк ҳарорати баланд дар тропикҳо ба рӯёндани ду-се ҳосил дар як сол мусоидат мекунад. Вале намай намерасад. Дар шарқ, ҷануби шарқ ва ҷануби материк иқлими муссонӣ барои кишоварзӣ мусоид аст. Дар заминҳои сергил буттаи чой ва найшакар парвариш мекунанд. Дар минтақаи иқлими мұйтадил, маҳсусан дар он چое, ки тобистон гарму зими斯顿 на он қадар хунук аст, гандум, ҷуворимакка ва дигар зироати ғалладона, инчунин лаблабуи қанд, дараҳти себ, ток парвариш мекунанд. Дар соҳилҳои баҳри Миёназамин иқлими нарму гарм ба парвариши зироати субтропикӣ имконият медиҳад.

#### Хулоса:

- ♦ Дар ташаккулёбии иқлими материки Авруосиё омилҳои гуногуни географӣ таъсир мерасонанд.
- ♦ Шароити иқлими дар Авруосиё назар ба дигар материкҳо сардтар мебошад, ки дигаргуншиавии онро на фақат аз шимол ба ҷануб, балки аз гарб ба шарқ низ мушиоҳида кардан мүмкін аст.
- ♦ Дар қаламрави Авруосиё қариб ҳама минтақаҳои иқлими Нимқураи шимолиро мушиоҳида кардан мүмкін аст.
- ♦ Шароити иқлими Авруосиё аз бисёр ҷиҳат ба фаъолияти ҳоҷагии аҳолӣ таъсир кардааст.

#### Савол ва супориши:

1. Омилҳоеро, ки ба ташаккули иқлими Авруосиё таъсир мерасонанд, номбар кунед.
2. Минтақаҳои иқлими ва навъҳои иқлими материкро номбар кунед.
3. Ҷойи аз ҳама сербории материк қуҷост ва ҷаро дар он ҷо боришот зиёд аст?
4. Муссонҳо дар қадом қисми материк зиёд мушиоҳида мешаванд?
5. Дар ҳаритаи тарҳии материк минтақаҳои иқлимиро гузаронед ва нуқтаи сербориштарин ва камбориштаринро қайд кунед.

#### Худро бисанҷед:

##### 1. Ҷавоби дурустро интиҳоб кунед.

Микдори боришоти солона дар минтақаи Черапунҷӣ ба ҷанд баробар аст?

А. 11000 мм;      Б. 12000 мм;      В. 1200 мм;      Г. 500 мм;

##### 2. Ҷумларо пурра кунед (қалимаи мувофиқро гузоред).

Ҳудуди аз ҳама зиёди Авруосиё дар минтақаи \_\_\_\_\_ шимолӣ воқеъ аст.

##### 3. Ҷавоби дурустро интиҳоб кунед.

Иқлими муссонӣ дар қадом қисми материк таъсир мерасонад?

А. Шарқ;      Б. Ҷануби Шарқ;      В. Шимол;      Г. Ҷануб.

## § 20. ОБХОИ ДОХИЛИИ АВРУОСИЁ

*Ба хотир меорем:*

- ♦ Чиро ҳавзай ҷараёнҳои дохилӣ меноманд?
- ♦ Ҷӣ тавр пиряҳҳо дар сатҳи Замин ва кӯҳҳо пайдо мешаванд?
- ♦ Қадом дарёҳо ва кӯлҳои Авруосиёро медонед?
- ♦ Барои ҷӣ дар баҳри Мурда одам гарқ намешавад?

**1. Хусусияти шабакаи дарёҳо.** Авруосиё дорои захираҳои бузурги обҳои дохилӣ мебошад. Дарёҳои материк қариб нисфи оби дарёҳои тамоми сайёрато ба ҳамаи чор уқёнус мерезанд. Обтақсимкунаки асосӣ аз кӯҳҳои Осиёи Миёна ва Шимолу Шарқии Сибир мегузарад. Шабакаи дарёҳои материк нобаробар тақсим шудааст. Системаҳои аз ҳама пуркуввати дарёй дар Осиёи Шимолӣ, Шарқӣ ва Ҷанубӣ ҷойгир шудаанд. (Шумо ҷӣ фикр доред, барои ҷӣ ин тавр аст?) Дар қисмҳои марказии материк шабакаи дарёҳо кам аст ё умуман вучуд надоранд.

**2. Дарёҳо.** Ба ҳавзай уқёнуси *Яхбастаи Шимолӣ* шабакаи калони дарёҳои Осиёи Шимолӣ тааллук доранд. Дар ин ҷо дарёҳои Об, Енисей ва Лена ҷойгиранд. Онҳо аз кӯҳҳои Сибири Ҷанубӣ сарчашма гирифта, заминҳои ботлоқро гузашта ба шимол ҷорӣ мешаванд. Як қисми ҳавзай ин дарёҳо дар минтақаи яхбандии дохилӣ ҷойгир шудаанд. Дарёҳои шимолӣ аз ҳисоби барф ва боронҳо сероб мешаванд. Яхбандии оби ин дарёҳо то 6-8 моҳ давом карда, серобшавии дарёҳо охири фасли баҳор ва аввали фасли тобистон ба амал меояд. Қисмҳои поёни дарёҳо барои ҷӯбкашонӣ (ғӯлаҷӯҳои дараҳтони буридашударо ба оби дарё мепартоянд ва ҷараёни об онҳоро то поён мебарад) истифода бурда мешаванд.

Аз дарёҳои ҳавзай уқёнуси *Ором* – Амур, Хуанхэ, Янсизи ва Меконг нисбатан серобтаранд. Манбаи серобии онҳо борон аст, аммо манбаи серобии дарёи Амур барф аст. Дар тобистон бо омадани муссонҳо давраи серобӣ оғоз мегардад, ки обхезиҳоро ба вучуд меорад. Янсзи (аз забони хитой – «дарёи кабуд») дарёи аз ҳама сероб ва аз ҳама дарозтарин (6300км)-и материки Авруосиё мебошад. Ин дарё аз кӯҳҳои Тибет сарчашма гирифта, дараҳои танги пасто-баландро мегузарад ва ба Ҳамвории Кабири Чин дохил мешавад, аз байни кӯлҳо ва ботлоқҳо давр зада, ба баҳри Шарқи Чин мерезад. Янсзи – роҳи муҳимми киштигардии Осиё ба ҳисоб рафта, барои обёрии заминҳо истифода мешавад.



*Дарёи Янсзи*

Хуанхэ (аз забони хитой – «дарёй зард») – дарёй аз ҳама обаш хираи ҷаҳон ба шумор меравад. Дар қисми ҷараён марказӣ ин дарё ба миқдори зиёд ҳоки зардро шуста дар худ ҳал мекунад ва ранги тирадо мегирад.

Дарёҳои ҳавзаи уқёнуси Ҳинд – Ганг (2700 км), Ҳинд, Даҷла ва Фрот мебошанд, ки аз кӯҳҳо сарчашма гирифта, манбаи обшорон аз ҳисоби барф ва пиряҳҳо аст. Баъди ба ҳамворӣ фаромадан аз ҳисоби борон сероб мегарданд. Дарёҳои нимҷазираи Ҳиндустон аз ҳисоби муссонҳо дар фасли тобистон сероб мешаванд. Оби дарёҳои ҳавзаи уқёнуси Ором барои обёрии заминҳо ба таври васеъ истифода мешаванд.

Дарёҳои ҳавзаи уқёнуси Атлантик системаҳои калони дарёҳоро ташкил намедиҳанд. Онҳо бо кам будан ва тақсимоти нисбатан баробари ҷараён фарқ мекунанд. Дарёҳои шимолӣ ях мебанданд ва аз ҳисоби барфу боронҳо сероб мешаванд. Давраи серобии онҳо фасли тобистон фаро мерасад. Манбаи оби дарёҳои ҷанубӣ аз борон ва обҳои зеризаминӣ мебошад. Давраи серобии онҳо фасли зимистон аст. Дарёҳои калонтарин – Дунай (2850 км), Рейн, Днепр манбаи омехта доранд. Дарёҳои ҳавзаи Атлантик барои киштирионӣ истифода мешаванд.



Дарёи Волга

Авруосиё мебошад. Ин дарё қарib тамоми сол сероб аст ва барои ҳочагии қисми аврупоии Русия аҳаммияти калон дорад. Дарёҳои Сирдарё, Амударё ва Зарафшон пурра барои обёрия ва дигар корҳои ҳочагидории инсон сарф шуда, то резишгоҳ рафта намерасанд. Солҳои пеш ба ҳавзаи баҳри Арал мерехтанд.

**3. Кӯлҳо ва ботлоқҳо.** Кӯлҳои Авруосиё аз рӯйи речай обӣ ва пайдоиш фарқ мекунанд. Дар таркишҳои қишири Замин кӯлҳои дарозрӯя – Байкал, Баҳри мурда, Балхаш, Иссиқкӯл ҷойгир шудаанд.

Байкал кӯли аз ҳама чуқуртарин (1637м)-и кураи Замин мебошад. Дар кӯли Байкал 20%-и оби нӯшокии сайёраи Замин заҳира шудааст. Оби ин кӯл бо тозагӣ ва шаффоғии худ дар ҷаҳон ҳамто надорад.

Чисмхоро дар дохили ин күл то чуқурии 40 м дидан мумкин аст. Дар күли Байкал бисёр намудхой эндемикӣ (намудхое, ки танҳо дар ҳамин ҷо вомехӯранд) зиндагӣ мекунанд.

Баҳри мурда дар фурӯҳамидаи Гхор ҷои гирифтааст. Номи ҳудро аз он сабаб гирифтааст, ки дар он мавҷудоти зинда дучор намешавад. Шӯрии об ба 350 % баробар аст. Шӯрии аз ҳад зиёд зичии обро зиёд кардааст ва ҳатто одам дар оби он фарқ намешавад. Лойқаи минералӣ ва намаки ин кӯлро барои табобат ва истехсоли ҳар гуна ҳамираҳои ороиши рӯю пӯст истифода мебаранд.

Кӯлҳои тектоникий – Балатон, Ханка, Тонлепас чуқурии зиёд надоранд. Қисми шимолии материк аз обанборҳои начандон калон бой аст, ки дар натиҷаи фаъолияти пиряҳҳо пайдо шудаанд. Кӯлҳои пиряҳӣ дар ҷои обшудаи пиряҳҳои қадима пайдо шуда, бо дарёчаҳои хурд ба ҳам пайваст мешаванд ва системаи дарёю кӯлхоро ҳосил мекунанд (масалан, кӯлҳои Браслав дар Беларус). Калонтарин кӯлҳои тектоникию пиряҳӣ кӯли Ладога, Онега ва Таймир мебошанд.

Дар минтақаҳои хушк кӯлҳои қадима ба мисли Элтон, Баскунчак дар Пастии наздикастий бисёранд. Баъзеи онҳо дар фасли тобистон хушк мешаванд ва дар ҷояшон қабати тунуки намакро бокӣ мемонанд. Баҳри Арал ва кӯли калонтарини шӯрии чаҳон – баҳри Каспий (376 ҳаз. км<sup>2</sup>) низ пайдоиши қадима доранд. Ин кӯлҳо аз давраҳои уқёнуси Тетис бокӣ мондаанд.

Хусусияти фарқкунандай Авруосиё ба таври васеъ паҳншавии ботлоқ ва заминҳои ботлоқдор мебошад. Дар ҳудуди тундра ва бешатундра онҳо то 80%-ро ташкил медиҳанд. Дар минтақаҳои муссонии Осиё низ ботлоқҳо зиёданд.

**4. Каналҳо, обанборҳо.** Дар материки Авруосиё каналҳои зиёд кофта шудаанд, ки барои бо ҳам пайвастани дарёҳо ва обёрии заминҳо истифода мешаванд. Каналҳоро барои киштиронӣ низ истифода мебаранд. Калонтарини онҳо – Кил, Беломору Балтика ва Кабири Чин (аз ҳама дарозтарин дар ҷаҳон, 1782 км) мебошанд.



Санся – калонтарин НОБ-и ҷаҳон

Барои обёрий каналҳои Қароқум (дар Осиёи марказӣ) ва Раҷастхон (дар нимҷазираи Ҳиндустон) мебошанд.

Дарёҳои Осиё 1/3 хиссаи захираҳои энергетикии ҷаҳонро доро мебошанд. Дар болооби дарёи Янсзи неругоҳи барки обии калонтарини ҷаҳон – «Санся» соҳта шудааст. Дар

дарёхой Сибир обанборхой калонтарин: Братское дар Ангара ва Красноярск дар Енисей сохта шудаанд. Иншооти калонтарини гидротехникий Аврупо занцири обанборхой Волгау Кама ба хисоб мераванд.

**5. Яхбандии хозира.** Масоҳати хеле калони Авруосиёро пиряҳҳои ҳозира пӯшондаанд. Онҳо дар бисёр ҷазираҳои шимолӣ ва дар Исландия, Шпитсберген, Замини Нав, дар ҷазираҳои дигар, инчунин дар қӯҳҳои аз ҳама баланд – Алп, Ҳимолой, Тиёншон ва Помир мавҷуданд. Пиряҳҳои қӯҳӣ поён фуромада, сарчашмаи оби дарёҳои сершумор мегарданд.

**Яхбандиҳои бисёрсола.** Дар ҳудуди калони Авруосиёи Шимолӣ дар ҷазираҳои Исландия, Шпитсберген, Замини Нав ва дар қӯҳҳои Алп, Ҳимолой, Тиёншон, Помир яхбандии бисёрсола паҳн шудааст. Онро яхбандии «абадӣ» ҳам меноманд. Яхбандии бисёрсола қариб сеяки ҳудуди материки Авруосиёро дар бар гирифтааст. Ҷафси қабати яхбастаи ҷинсҳои қӯҳӣ аз ҷанд метр дар нимҷазираи Кола, то 1500 м дар нимҷазираи Таймир ва Помир мерасад. Тобистон қабатҳои яхбаста то чукурии 40-150 см об мешаванд.

Сабаби ҳосил шудани яхбандии бисёрсола, ҷунонки олимон меҳисобанд, зимистони хунуку камбарф ва ҳарорати миёнаи солонаи аз  $0^{\circ}\text{C}$  паст мебошад.

Дарёҳое, ки аз қабати замини яхбаста ҷорӣ мешаванд, баҳорон хеле сероб шуда, ботлоқҳои сершумор ҳосил мекунанд, зоро ба қабати замин заҳида наметавонанд. Яхбандии бисёрсола соҳтмони роҳ, биноҳои истиқоматӣ ва дигар иншооти ҳочагиро душвор мегардонад.

#### Хуноса:

- ♦ *Дарёҳои материки қариб нисфи оби дарёҳои тамоми саёро бо ҳамаи ҷорӣ ӯқёнус мерезанд.*
- ♦ *Дарёҳои калонтарини Авруосиё қариб тамоми сол сероб мебошанд.*
- ♦ *Қўлҳои калонтарини ҷаҳон дар ҳудуди Авруосиё ҳосил шудаанд.*
- ♦ *Қўли Байкал чукуртарин, тозатарин ва шаффофтарин қўли саёраи Замин аст.*
- ♦ *Яхбандиҳои ҳозиразамон дар қисми шимолии Авруосиё масоҳати калонро ташкил мекунанд.*

#### Савол ва супории:

1. *Дарёи аз ҳама дарозтарин ва серобтарини материкиро номбар кунед.*
2. *Қўли аз ҳама чуқури материки ва ҷаҳон кадом аст?*
3. *Кадом дарёҳои Авруосиё дорони захираҳои бузурги гидроэнергетикий мебошанд?*

4. Аз рўйи пайдоши кўлҳои материкиро ба қадом гурӯҳҳо ҷудо кардан мумкин аст?
5. Дарёҳо ва кўлҳои қалонтарини материки Авруосиёро ба ҳаритаси тарҳӣ гузаронед.
6. Матни китобро истифода бурда, ҷадвали зерро нур кунед. Оид ба ҳар як ҳавза як-ду мисол оред:

Ҳавзаи дарё	Дарозӣ, км	Физогирӣ	Давраи серобӣ	Истифода

Худро бисанҷед:

**1. Ҷавоби дурустро интихоб кунед.**

Аксари дарёҳои материки Авруосиё ба ҳавзаи қадом уқёнусҳо тааллуқ доранд?

- А. Уқёнуси Яхбастай Шимолӣ;
- Б. Ҳавзаи уқёнуси Ором;
- В. Ҳавзаи уқёнуси Атлантик;
- Г. Ба ҳамаи ҳавзаи уқёнусҳо.

**2. Мувофиқа кунед.**

Дарёҳоро бо ҳавзае, ки ба он тааллуқ доранд, дар ҷадвали зер мувоғиқ гузоред:

1. Волга	1. Ҳавзаи уқёнуси Яхбастай Шимолӣ
2. Лена	2. Ҳавзаи доҳилии материки
3. Хуанхэ	3. Ҳавзаи уқёнуси Ҳинд
4. Ганг	4. Ҳавзаи уқёнуси Ором

**3. Ҷумларо нурра кунед (калимаи мувофиқро гузоред).**

Дар қўли Байкал \_\_\_%-и оби нўшокии сайёраи Замин захира шудааст.

## § 21. ЗОНАҲОИ ТАБИИИ АВРУОСИЁ. МАСЪАЛАҲОИ ҲИФЗИ ТАБИАТ

*Ба хотир меорем:*

- ♦ Дар материки Авруосиё қадом минтақаҳои иқлими вуҷуд доранд?
- ♦ Минтақавияти баландӣ чист?
- ♦ Барои чӣ дар Авруосиё қариб ҳамаи зонаҳои табии вомехӯранд?

Дар ҳудуди материки Авруосиё тамоми минтақаҳои иқлими Нимкураи шимолӣ воқеъ аст, бинобар ин дар ин ҷо тамоми минтақаҳои табии (зонаҳои табии)-и ҷаҳонро мушоҳида кардан мумкин аст. Дар масоҳати қалони материки онҳо аз гарб ба шарқ ва зина ба зина аз шимол ба ҷануб тӯл мекашанд.

Аз ин сабаб дар ҷойгиршавии зонаҳои табиии Авруосиё ҳам монанди материкиҳои дигар қонуни минтақавияти арзӣ зоҳир мешавад.

**1. Зонаҳои табии. Зонаҳои табии минтақаҳои иқлими арктикий ва субарктикий.** Биёбонҳои арктикий, тундра ва бешатундра дар Авруосиё чандон ба самти ҷануб паҳн нашудаанд. Дар табиати ҳар ду минтақаҳои материк умумияти бисёр мушоҳид карда мешавад ва ин тасодуфӣ нест. Зоро минтақаҳо дар канори шимолии материк ҷой гирифтаанд ва дар он мавзъе нишондоди давраи ҳарорати пасту дуру дароз мавҷуд аст. Дар ин ҷо яхбандии бисёrsola ва ботлоқҳои фароҳи зиёд мавҷуданд. Аз мавҷудоти зинда дар шимол: обсабзҳо, ушна, моҳу гулсангҳо, аз ҳайвонҳо: мешғов, хирси сафед, тюлен ва парандҳои гуногун зиндагӣ мекунанд.

**Зонаҳои табиии минтақаи муътадил.** Зонаҳои беша. Зонаи беша дар Авруосиё ҳудуди аз ҳама калонро ишғол мекунад. Аз ҷиҳати масоҳат тайга аз ҳама калон аст. Дар минтақаи иқлими муътадил тобистон нисбат ба тундра ва бешатундра хеле гарм ва давомнок аст. Аз ҳамин сабаб барои сабзиши муътадили набототи дараҳтӣ шароити мусоид пайдо мешавад. Зонаи беша масоҳати калонро ишғол намуда, дар қисми шимолии он дараҳтони сӯзанбарг (тайга) ва ҷануби он дараҳтони паҳнбарг мерӯянд.

**Ҳоки минтақаи тайга ҳокистарранг аст.** Дар бешаҳои тайгаи нимҷазираи Скандинавия ва Финландия дараҳтони сӯзанбарги ба ҳунукӣ тобовар – санавбар ва коч, дар шарқи қӯҳҳои Урал – дараҳтони пихта, санавбари сибирӣ, ки сидра меноманд, инчунин дараҳти ҷалғӯза (лиственнитса) мерӯянд. Дараҳти ҷалғӯза ягона дараҳти сӯзанбарг аст, ки зимистон баргаш мерезад ва боз месабзад.

Барои бешаҳои паҳнбарг шоҳбулут ва булат бештар ҳос аст. Бешаҳои шоҳбулут дар иқлими серрутубати гарм хуб афзоиш мейёбанд. Дар ин ҷо зерфун, фарқ ва дараҳтони дигар низ мерӯянд. Олами ҳайвонот дар тайга зиёдтар афзоиш дорад. Дар бешаҳои омехта ва паҳнбарг бисёр ҳайвонот: гург, хирс, гавазн ба ин шароит мутобиқ шудаанд ва таҳти муҳофизати инсон мебошанд. Зубр ва бабри ўссурӣ ба Китоби сурҳ доҳил шудаанд.

**Зонаҳои табиии бешадашт ва дашт.** Заминҳои сиёҳҳои дашт ва бешадашт бо ҳосилхезии худ машҳуранд. Бинобар он масоҳати калони бешадашт ва дашт қарib пурра шудгор карда шудаанд. Набототи табий танҳо дар мамнӯъгоҳҳо ва маҳалҳои барои шудгор нобоб бοқӣ мондааст. Таносуби гармӣ ва рутубат дар онҳо барои парвариши зироати гуногуни галладона, лаблабуи қанд, офтоб-параст ва дигар зироатҳои кишоварзӣ мусоид аст. Ҳайвоноти дашт, асосан ҳояндаҳо буда, алаф меҳӯранд. Бисёри онҳо дар лонаҳо зиндагӣ мекунанд – ҳази даштӣ, юрмон, сугур, мушҳои гуногун.

**Зонаҳои табиии нимбиёбон ва биёбон.** Тобистони хушк ва гарм дар минтақаи нимбиёбон ва биёбон ба ҳок, наботот

ва олами ҳайвонот таъсир расондааст.

Шароит барои нашъунамои рустаниҳо хеле мураккаб аст: хушкии ҳаво, гармии баланд, зимистони хунуқ, тӯғонҳо. Биёбонҳои гарму хушк маҳсусан аз наботот камбагаланд. Масалан, биёбони Гоби. Реги равони биёбони Такла-Макан бо беҳаётӣ худ ҳайратовар аст. Саксавул, курай, явшон, рустаниҳои хосси биёбони минтақаи мӯътадили Авруосиё ба шумор мераванд.



*Биёбони Гоби*

Гиёху буттаҳо ба иқлими хушк мутобиқ шудаанд. Регзор оби боронҳои аҳён-аҳён боридаро мечаббад ва вақте ки баҳор Офтоб каме гармӣ кард, биёбон аз нав зинда мешавад. Дар хоки нимбиёбон ва биёбон намак бисёр аст ва дар ин шароит танҳо баъзе гиёҳҳо ба монанди ушна месабзад.

Дар нимбиёбон ва биёбонҳо хоянда ва сумдорҳо бештар мебошанд. Дар Осиёи Марказӣ шутури дуқӯҳона, хари ёбой – кулон вомехӯранд.

*Бешаҳо ва буттаҳои субтропикии Авруосиё.* Дар Аврупо, дар соҳилҳои гарми баҳри Миёназамин минтақаҳои беша ва буттаҳои ҳамешасабзи дуруштбарг паҳн шудааст. Файр аз ин буттарҳо нисбат ба бешазор масоҳати калонро ишғол кардаанд.

Хоки дорчинранг, ки дар ин мавзеъ афзалият дорад, хосилхез аст. Набототи ҳамешасабз ба гармои тобистон ва хушкии ҳаво хуб мутобиқ шудаанд. Онҳо барги гафси дураҳшон дошта, дараҳтон барги тангбар доранд ва баъзан мӯяқ доранд. Ин бухоршавии обро кам мекунад. Дар шароити зимистони серборони мулоим сабза хуб нашъунамо мейёбад. Масоҳати бешаҳои табий дар соҳилҳои баҳри Миёназамин қарib тамоман нест шудаанд. Дар ҷойи онҳо паттазори буттаҳои ҳамешасабз ва дараҳтони қадпаст, шоҳтути заминӣ, ки баргҳояш майдан дураҳшону хордор ва файра ба вучуд омаданд. Аз рустаниҳои маданий зайдун, ток, ситрусхо ва рустаниҳои дигарро парвариш мекунанд.

Зонаи минтақаи бешаҳои субтропикии тағиیرёбандай сернам (муссонӣ) ҷанубу шарқи Авруосиё, қисми ҷануби Чин ва Ҷопонро ишғол кардааст. Дар ин ҷо бар хилофи баҳри Миёназамин тобистон сербориш ва зимистон нисбатан хунуку салқин аст. Аз ин сабаб рустаниҳои ҳамешасабз – монијолиё, камелия, лавр ва дараҳти бамбук мерӯяд. Аҳолӣ дар ҷойҳои аз бешазор холӣ шолӣ, чой, дараҳтони ситрусхӣ парвариш мекунанд.

*Зонаи нимбиёбон ва биёбонҳои субтропикий ва тропикий.*

**Супории:** Аз рӯйи харитай атлас хусусиятҳои хосси табиати ин зонахоро мустақилона омӯзед.

*Зонаи саваннаҳо, бешаҳои субистивоӣ (субэкваторӣ) ва истивоӣ (экваторӣ).* Дар саваннаҳои Авруосиё байни алафҳои баланд асосан ҳӯшадорҳо, нахл, ақоқиё, дараҳтони заранд (тик) ва сали қиматбаҳо месабзанд. Дар баъзе мавзеъҳо бешаҳои камдаҳаҳт вомехӯранд. 3-4 моҳ дар фасли хушкии сол баъзе дараҳтон, аз ҷумла дараҳтони заранд ва сал ҳазонрез мешаванд. Дараҳти заранд ҷӯби саҳти пурқимат дорад, ки дар об намепӯсад. Дараҳти сал ҳеле қалон мешавад, қадаш то 35м ва гафсиаш 2м. Ҷӯби он аҳаммияти қалони соҳтмонӣ дорад.

Дар зонаи бешаҳои субистивоии сернами тағиیرёбанда нисбат ба саванна борон бештар меборад, аммо давраи кӯтоҳи бебориш ҳам мешавад. Танҳо баъзе дараҳтон дар давраи бебориш баргрез мешаванд. Бешаҳои субистивоӣ бо гуногунии навъи дараҳтон фарқ мекунанд. Олами ҳайвоноти саваннаҳо ва бешаҳои субистивоӣ гуногунанд, вале умумияти зиёде доранд. Дар Ҳиндустон ва қазираи Шри-Ланка то ҳол филҳои ёбӣ зиндагӣ мекунанд. Филҳои ромшударо дар корҳои вазнини ҳоҷагӣ истифода мебаранд. Дар он ҷо маймунҳо бисёранд.

**2. Зонаҳои табиӣ дар минтақаҳои баландӣ.** Дар Авруосиё нисбат ба материикҳои дигар ноҳияҳои минтақавияти баландӣ бештар аст. Зоро қарип нисфи масоҳати материикро кӯҳҳо ишғол кардаанд. Минтақавияти баландиро дар нишебиҳои ҷанубии Ҳимолой, ки боронҳои муссонӣ фаровон мешавад ва дар Аврупо, дар нишебиҳои ҷанубии кӯҳҳои Алп, дар қисми гарбии сербориши онҳо мушоҳида кардан мумкин аст.

**3. Ҳифзи табиат.** Авруосиё материики аз ҳама омӯхташуда ва сераҳолии сайёра ба ҳисоб меравад. Дар бисёр минтақаҳои он ифлосшавии ҳаво ва хок мушоҳида мешавад. Махсусан барои саломатии инсон партовҳои радиоактивӣ зарарноканд. Аз ҳодисаҳое, ки дар натиҷаи ба садама дучор шудани неругоҳҳои барки атомӣ ба амал меоянд, аҳолӣ зарари қалон мебинад. Мушкини буриданни бераҳмони ҷангалҳо одамонро ба ташвиш андохтааст. Дар Осиё, хусусан дар қазираи Калимантан ҷангалҳои пурқиматро барои рӯёндани палмаи равғандех мебуранд. Қарип ҳамаи ҷангалҳои муссонии Осиёи Шарқӣ бурида шудаанд. Ҷаронидани аз ҳад зиёди чорво дар ҷарогоҳҳои хушки Осиёи Марказӣ, Фарбӣ ва Ҷанубу Фарбӣ ба холишавии заминҳо овардааст. Обёрии аз ҳад зиёди заминҳо дар минтақаҳои хушк хокро ба шӯршавӣ расондааст, ки аллакай 40%-и масоҳати

материкро ишғол кардааст. Фочиаи мудхиши ин хушкшавии баҳри Арал мебошад. Ҳоло дар ҷои хушкшудаи баҳри биёбони Аралқум пайдо шудааст.

### Хулоса:

- ♦ Дар ҳудуди Авруосиё тамоми зонаҳои табиии саидаро муюҳида кардан мумкин аст.
- ♦ Шимоли материкро зонаи биёбонҳои арктиқӣ, тундра ва бешатундра ишғол кардааст.
- ♦ Минтақаи мӯътадил начандон масоҳати калонро ишғол кардааст, аммо бо рангорангии зонаҳои табиии худ фарқ мекунад: ҷангалҳои сӯзанбарг, омехта ва паҳнбарг, бешадашт, дашт, биёбон ва нимбиёбон.
- ♦ Дар арзҳои поёни материк саваннаҳо, биёбонҳо ва нимбиёбонҳо паҳн шудаанд.
- ♦ Зонавияти баландӣ бештар дар кӯҳҳои Ҳимолой муюҳида мешавад.
- ♦ Табииати материкро ҳавфи ифлосиавӣ ва нестишавии набототу ҳайвонот таҳдид мекунад.

### Савол ва супориш:

1. Зонаҳои асосии материкро номбар кунед ва аз ҳарита нишон дигед.
2. Кадом минтақаи географӣ бо гуногуни зонаҳои худ фарқ мекунад? Барои чӣ?
3. Кадоме аз зонаҳои табииӣ аз тарафи инсон бештар тагиир дода шудааст? Барои чӣ?
4. Аз рӯйи расм фарқи зонавияти баландиро дар кӯҳҳои Алт ва Ҳимолой муайян кунед.
5. Дар ҳаритаи тарҳӣ зонаҳои табиии материкро гузаронед ва номи онҳоро нависед.

### Худро бисанҷед:

#### 1. Ҷавоби дурустро интихоб кунед.

Кадоме аз рустаниҳои номбаршуда дар тундра мерӯянд?  
А. Савр    Б. Лишайник    В. Себ    Г. Санавбар

#### 2. Дар ҳоначаҳои холи ҷадвал рақам гузоред.

Пайдарҳами дурусти ҷойиршавии зонаҳои табиии Авруосиёро аз шимол ба ҷануб дар ҷадвали зер муайян кунед:

	Беша
	Тундра
	Биёбонҳои арктиқӣ
	Бешатундра

#### 3. Ҷумларо пурра кунед (калимаи мувоғиқро ёфта гузоред):

Ҳоло дар ҷои хушкишудаи баҳри Арал биёбони \_\_\_\_\_ пайдо шудааст.

## § 22. ХУСУСИЯТХОИ АҲОЛӢ ВА ДАВЛАТХОИ МАТЕРИК

*Ба хотир меорем:*

- ♦ Оид ба пайдоиии аҳолии қитъаи Амрико чӣ гуфта метавонед?
- ♦ Ба андешаи шумо аҳолии материки Авруосиё чӣ тавр ҷойгир шудааст?
- ♦ Кадом давлатҳои материки Авруосиёро номбар карда метавонед?
- ♦ Дар бораи яке аз давлатҳои материик нақл қунед.

Авруосиё ба мисли Африқо ватани қадимтарини инсоният мебошад. Дар ин ҷо бокимондаи аҷододи пешинаи инсоният ёфт шудаанд. Бокимондаҳои ёфтшуда давраҳои гуногуни инкишофи инсониятро нишон медиҳанд. Ин бозёфтҳо дар қисмҳои гуногуни материик пайдо карда шудаанд: маркази Аврупо, нимҷазираи Арабистон, Чин, ҷазираҳои Зонд ва ғайра. Аз ин хотир дар бораи пайдоиши аҳолии материик ҳочати гап нест, дар Авруосиё ҳамеша аҳолӣ мезист.

Авруосиё таърихи бою кӯхан дорад. Дар ин ҷо аввалин давлатҳои ҷаҳон пайдо шудаанд, ба мисли: Ориёно, Ассирия, Вавилон, Ҳиндустон, Чин ва ғайра. Онҳо дар рушди тамаддуни инсонӣ нақши бузург бозида, баъди худ бисёр ёдгориҳои таърихири бокӣ гузаштаанд.

**Шумора ва ҷойгиршавии аҳолӣ.** Дар материки Авруосиё зиёда аз 4,7 млрд одам, яъне зиёда аз 75%-и аҳолии кураи Замин зиндагӣ мекунад. Дар Авруосиё давлатҳои сераҳолитарини ҷаҳон – Чин ва Ҳиндустон ҷойгир шудаанд, ки ҳар қадомаш аз 1 млрд нафар зиёд аҳолӣ доранд. Дар материик, инчунин давлати аз ҳама камаҳолии ҷаҳон – Ватикан ҷойгир шудааст, ки ҳамагӣ 1000 нафар аҳолӣ дорад. Ин нисбат ба аҳолии Чин ва Ҳиндустон миллион маротиба кам аст.

Авруосиё ниҳоят бузург аст ва бо шароити табиии худ фарқ мекунад, аз ин сабаб аҳолӣ дар ҳудуди он нобаробар ҷойгир шудааст. Дар материик минтақаҳое ҳаст, ки дар он аҳолӣ хеле зич ҷойгир шудааст. Дар ҷунун ҷойҳо шароит барои рушди ҳочагӣ – иқлими мусоид ва ҳоки серҳосил мавҷуд аст. Ҳамин гуна шароитро дар поёноби дарёҳои Ганг, Ҳуанхэ, Янси, Меконг ва ғайра мушоҳида кардан мумкин аст. Ғайр аз ин қариб дар тамоми Аврупо аҳолӣ зич ҷойгир шудааст. Аммо дар материик ҷойҳое ҳаст, ки қариб тамоман аҳолӣ надорад. Масалан, кӯҳсори Тибет, биёбони Гобби, нимҷазираи Арабистон ва бисёр минтақаҳои дигари кӯҳсор.

Дар материки Авруосиё шаҳрҳои калон зиёданд, ки баъзеи онҳо аз замонҳои қадим вучуд доранд. Шаҳрҳои Балх, Бухоро, Маро, Рим, Лондон, Париж, Масков, Шанхай, Пекин, Калкутта ва дигарҳо аз қабили шаҳрҳои калони сайёра ба ҳисоб мераванд. Токио – шаҳри қадим ва дуюмин шаҳри калонтарини ҷаҳон мебошад, ки дар материки Авруосиё (пойтахти давлати Ҷопон) ҷойгир шудааст. Аҳолии ин шаҳр зиёда аз 20 миллионро ташкил медиҳад, ки аз аҳолии бисёр давлатҳо зиёдтар аст.

**Таркиби аҳолӣ.** Таркиби аҳолии Авруосиё аз рӯйи нажод ва миллату ҳалқиятҳо хеле гуногун аст. Қисми зиёди аҳолиро ҳалқҳои нажоди аврупоӣ ташкил медиҳанд. Дар Авруосиё ду шоҳаи нажоди аврупоиро ҷудо мекунанд: шоҳаи шимолӣ ва шоҳаи ҷанубӣ. Шоҳаи ҷанубии ин нажод бо ҷашмон ва мӯйи сиёҳ фарқ мекунанд. Намояндагони шоҳаи шимолии ин нажод пӯсти сафед, ҷашмони қабуд ва мӯйи равшан доранд.

Дар Авруосиё намояндагони нажоди муғул низ хеле зиёданд. Онҳо дар даштҳои Осиё пайдо шудаанд. Ҳалқҳои нажоди муғул асосан дар Осиёи Марказӣ ва Шарқӣ зиндагӣ мекунанд.

Дар қисми аз ҳама ҷануби материки намояндагони нажоди австралиягӣ зиндагӣ мекунанд. Ба ин нажод баъзе ҳалқҳое, ки дар ҷануби нимҷазираи Ҳиндустон ва ҷазираҳои Осиёи Ҷанубӣ зиндагӣ мекунанд, доҳил мешаванд.

Таркиби этникии (этнография – илме, ки тарзи зиндагӣ) урфу одати ҳалқҳо ва маданияти моддию маънавии онҳоро меомӯзанд) аҳолии Авруосиё боз ҳам мураккабтар аст. Дар Аврупо, ки аҳолии он қисми ками аҳолии материкиро ташкил медиҳад, зиёда аз 60 ҳалқу миллати таҳҷоӣ зиндагӣ мекунанд. Аммо дар як давлати Ҳиндустон аҳолӣ бо сад забон ғап мезананд. Ҳалқҳои аз ҳама калони Авруосиё, ки шумораашон аз 100 млн зиёд аст – чинҳо, ғанголиҳо, русҳо, ҷопонҳо ва ветнамиҳо мебошанд.

**Давлатҳои материки.** Дар материки Авруосиё қариб 100 давлат вучуд дорад ва онҳо аз ҳамдигар хеле фарқ доранд. Дар байни онҳо давлатҳои калон, ба мисли Русия, Чин ва Ҳиндустон мавҷуданд. Русия дар дунё давлати калонтарин мебошад. Дар баробари давлатҳои калон дар материки давлатҳо ҳастанд, ки онқадар калон нестанд, ҳатто ниҳоят хурданд. Ин давлатҳо – Лихтенштейн, Андорра, Сан-Марино, Малта, Сингапур ва ғайра мебошанд. Давлати аз ҳама хурдтарини дунё низ дар Авруосиё

чойгир шудааст. Ин давлати Ватикан аст, ки дар дохили шахри Рим мавчуд буда, масоҳати он ҳамагӣ 2 км<sup>2</sup> аст.

Дар материки Авруосиё давлатҳои бой ва тараққикарда зиёданд, ки дар онҳо сатҳи зиндагии мардум хеле баланд аст. Ба ин давлатҳо – Британияи Кабир (Англия), Олмон (Германия), Фаронса, Ҷопон ва ғайра доҳил мешаванд. Аммо давлатҳое низ ҳастанд, ки хеле камбағаланд ва сатҳи зиндагии аҳолиашон паст аст – Афғонистон, Непал, Бутан, Лаос.

Давлатҳои Авруосиё аз ҳамдигар на факат аз рӯйи масоҳат, шумораи аҳолӣ ва тарзи зиндагӣ фарқ мекунанд. Дар Авруосиё, инҷунин динҳо, урғу одат, маданият ва шакли ҳочагидорӣ хеле гуногун аст.

### Хулоса:

- ♦ Авруосиё ба мисли Африқо ватани қадимтарини инсоният мебошад.
- ♦ Авруосиё таърихи бою қуҳан дорад, дар ин ҷо аввалин давлатҳои ҷаҳон пайдо шудаанд.
- ♦ Дар материки Авруосиё зиёда аз 4,7 млрд яъне зиёда аз 75%-и аҳолии кураи Замин зиндагӣ мекунад.
- ♦ Дар Авруосиё давлати сераҳолитарин, камаҳолитарин, қалонтарин ва ҳурдтарини ҷаҳон чойгир шудааст.
- ♦ Аз сабаби гуногун будани шароити табииӣ аҳолӣ дар қаламрави материки Авруосиё нобаробар чойгир шудааст.
- ♦ Таркиби аҳолии Авруосиё аз рӯйи најсад ва миллату ҳалқиятҳо хеле гуногун аст.
- ♦ Давлатҳои Авруосиё аз рӯйи дараҷаи тараққиёт, динҳо, урғу одат, маданият ва шакли ҳочагидорӣ аз ҳам фарқ мекунанд.

### Савол ва супориши:

1. Шумораи аҳолии материки Авруосиё чӣ қадар аст?
2. Давлати аз ҳама сераҳолӣ ва камаҳолии Авруосиёро номбар кунед.
3. Қадом шаҳрҳои қалонтарини материкиро номбар карда метавонед?
4. Қадом минтақаҳои Авруосиё нисбатан сераҳолӣ мебошанд? Барои чӣ?
5. Оид ба таркиби аҳолии Авруосиё чӣ гуфта метавонед?
6. Аз рӯйи ҳаритаи сиёсӣ давлатҳои Авруосиёро ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед.

### Худро бисанҷед:

#### 1. Чумларо пурра кунед (калимаи мувоғиқро гузоред).

Дар материки Авруосиё давлатҳое ҳастанд, ки хеле камбағаланд ва сатҳи зиндагии аҳолиашон \_\_\_\_\_ аст.

## **2. Җавоби дурустро интихоб кунед.**

Кадоме аз давлатҳои номбаршуда, ки дар Авруосиё ҷойгиранд, таърихи кӯҳантарин дорад?

А. Қазоқистон;      Б. Русия;      В. Покистон;      Г. Ҳиндустон

## **3. Мувофиқа қунед.**

Нажодҳоро бо минтақаҳои паҳншавиашон дар материк мувофиқ гузоред:

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Нажоди авропой     | A. Дар Осиёи Марказӣ ва Шарқӣ |
| 2. Нажоди муғул       | Б. Дар ҷануби Осиё            |
| 3. Нажоди австралиягӣ | В. Асосан дар қитъаи Аврупо   |






## **§ 23. ДАВЛАТҲОИ ҚИТЪАИ АВРУПО**

*Ба хотир меорем:*

- ♦ Кадом давлатҳои Аврупо дар таърих нақши мухим бозидаанд?
- ♦ Аз ҷиҳати масоҳат қитъаи Аврупо қалон аст ё Осиё?
- ♦ Ба ҳарита нигаред ва гӯёд, ки шумораи давлатҳои Аврупо зиёд аст ё Осиё?

Аврупо аз ҷиҳати масоҳат он қадар қитъаи қалон нест, аммо дар он қариб 50 давлати мустақил ҷой гирифтааст. Ин қитъа аз замонҳои пеш сераҳолӣ буд. Дар Аврупо якчанд минтақаро чудо мекунанд: Аврупой Шимолӣ, Миёнა, Ҷанубӣ ва Шарқӣ.

**Аврупой Шимолӣ.** Дар минтақаи Аврупой Шимолӣ 5 давлат ҷой гирифтааст: Исландия, Дания, Швейцария, Норвегия ва Финландия. Шакли давлатдории Исландия ва Финландия ҷумҳурияйӣ ва дигарҳояш шакли монархӣ (шоҳигарӣ) аст.

Давлатҳои Аврупой Шимолӣ дорои захираҳои бойи табии мебошанд. Қисми зиёди масоҳати Финландия бо ҷангалҳои тайга пӯшида шудааст. Финҳо аз давраҳои пеш бойигарии ҷангалро истифода мебурданд. Ҳангоми соҳтмон онҳо бештар аз масолехи ҷӯб истифода мебаранд. Швейцария аз захираҳои маъдани оҳан ва уран бой аст. Норвегия ва Дания аз Баҳри Шимолӣ нафт ва гази табии истеҳсол мекунанд. Дарёҳои кӯҳҳои Скандинавия барои истеҳсоли неруи барқ истифода мешаванд. Дания аз рӯйи истеҳсоли қувваи барқи бодӣ дар ҷаҳон пешсаф аст. Дар ҳамаи давлатҳои Аврупой Шимолӣ моҳидорӣ рушд кардааст.

Давлатҳои Аврупой Шимолӣ, новобаста аз қалон будани қаламравашон, нисбат ба дигар давлатҳои Аврупо камаҳолӣ мебошанд. Таркиби миллии аҳолии Аврупой Шимолӣ нисбатан якхела аст. Дар ин минтақа омехташавии ҳалқҳо кам ба назар мерасад.



**Бо ракамхо дар харита шурааданд:**

1. Дания
2. Нидерландия
3. Белгия
4. Люксембург
5. Швейцария
6. Андорра
7. Монако
8. Сан Марино
9. Ватикан
10. Словения
11. Словакия
12. Хорватия
13. Босния ва Герсеговина
14. Черногория
15. Албания
16. Македония
17. Эстония
18. Молдова
19. Малта

*Харитаи сиёсии Аврупо*

Дар ҳамаи давлатҳои Аврупои Шимолӣ иқтисодиёт ба дараҷаи баланд тараққӣ кардааст.

**Аврупои Миёна.** Қисми зиёди давлатҳои қитъаи Аврупо дар ин минтақа чойгир шудаанд. Онҳо хеле гуногунанд: дар байнашон давлатҳои калон, ба мисли Олмон ва Фаронса, инчунин давлатҳои хеле хурд (Лихтенштейн, Люксембург) вучуд доранд. Релиефи ин минтақа асосан ҳамвор аст, дар баъзе чойҳо теппаҳо вучуд доранд.

Дар қисми ҷанубии минтақаи кӯҳҳои Алп давлатҳои Австрия, Швейцария ва Лихтенштейн чой гирифтаанд, ки онҳоро давлатҳои Алпӣ меноманд.

Аврупои Миёна ба қадри кофӣ зичаҳолӣ аст. Фаъолияти ҳоҷагидории аҳолӣ дар ин минтақа хеле зиёд аст ва гӯшаҳои табиат, ки дар таъсири инсон набошад, кам аст. Сарватҳои табиӣ аз замонҳои пеш истифода мешуданд ва захираи онҳо қариб тамом шудааст. Солҳои 60-уми асри XX дар қаъри Бахри Шимолӣ захираи калони нафт ёфт шуд, ки ҳоло аз тарафи Англия ва Нидерландия ба таври васеъ истифода мешавад.

Аврупои Миёна яке аз минтақаҳои тараққикардаи ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Соҳаи асосии саноати аксари давлатҳо мөшинсозӣ аст. Олмон ва Британияи Кабир киштӣ истеҳсол мекунанд. Техникаҳои гуногуни маширо бошад, Олмон ва Нидерландия; Фаронса ва Британияи Кабир – тайёра (самолёт).

автомобилҳои гуногунро – Олмон, Фаронса ва Британияи Кабир. Дар кишварҳои ин минтақа инчунин либос, пойафзор, дору ва бисёр дигар молу маҳсулоти саноатӣ истехсол мекунанд.

Давлатҳои Аврупои Миёна таърихи бою қадима доранд ва бисёр ёдгориҳои таърихири барои инсоният гузаштаанд. Шаҳрҳои қадимаи Фаронса, Олмон, Австрия ва Британияи Кабир ба рӯйхати Мероси инсоният дохил карда шудаанд.

**Аврупои Ҷанубӣ.** Давлатҳои ин минтақа дар нимҷазираҳои калони баҳри Миёназамин: Пиреней, Аппенин ва Балкан ҷойгир шудаанд. Иқлими мусоиди баҳримиёназаминӣ бо тобистони гарми офтобӣ ва зимистони мулоими намнок фарқ мекунад. Зимистон дар хок ба қадри кофӣ намӣ ҷамъ мешавад ва тобистон рустаниҳо зуд афзоиш мекунанд. Аз ин хотир дар ин ҷо барои қишоварзӣ шароити хуб муҳайё аст. Ин минтақа низ аз замонҳои қадим макони одамнишиҳ буд.

Дар минтақа бисёр ҳалқҳо зиндагӣ мекунанд, ба мисли: итолиёҳо, испаниҳо, португалиҳо ва юнониҳо. Бисёри ин ҳалқҳо бо забонҳое гап мезананд, ки аз забони қадимаи лотинӣ пайдо шудаанд. Забони юнониӣ бошад, ба ягон забони дигари дунё монанд нест. Ҳалқҳои Аврупои Ҷанубӣ дар рушди тамаддуни инсоният саҳми калон гузаштаанд. Юнони қадим ва Руми қадим маркази адабиёт, санъат, фалсафа ва корҳои муҳандисию техникий буданд. Дертар аз байни ҳалқҳои Аврупои Ҷанубӣ шоирон, нависандагон, рассомон, бастакорон ва сайёҳону баҳрнавардони машҳур баромаданд.

Бойигарии асосии ин минтақа иқлими он аст, ки барои истироҳат ва дамгирии одамон хеле мусоид мебошад. Ҳар сол миллионҳо одамон аз гӯшаю канори дунё барои истироҳат ва дамгирӣ ба ин минтақа меоянд. Минтақаи Баҳримиёназамин на факат макони истироҳат аст, балки истеҳсолкунандай маҳсулоти гуногуни қишоварзӣ ва саноатӣ ба ҳисоб мераванд.

**Аврупои Шарқӣ.** Ба минтақаи Аврупои Шарқӣ гурӯҳи давлатҳое, ки аз соҳилҳои баҳри Балтика дар шимол то соҳилҳои баҳрҳои Миёназамин ва Сиёҳ дар ҷануб ҷойгир шудаанд, дохил мешаванд.

Қисми зиёди ин минтақаҳо ҳамворӣ ишғол кардааст. Дар пастии қад-қади соҳилҳои баҳри Балтика қисми зиёди давлатҳои Полша, Литва, Латвия, Эстония ва Беларус ҷойгир шудаанд. Дар ҳамвориҳо дарёҳои Висла, Одра ва Даугава ором ҷорӣ

мешаванд. Баробари ба ҹануб ҳаракат кардан, сатҳи замин баланд мешавад, ки давлатҳои Чехия ва Словакияро фаро мегирад. Дар ин ҷо системаи қӯҳҳои начандон баланди Карпат (куллаи баландтаринаш 2655 м дар худуди Словакия) мавҷуд аст. Қӯҳҳои Карпат табиати зебо доранд. Венгрия, ки бо қӯҳҳои Карпат иҳота шудааст, дар пастии Байнидунаи ҷойгир аст. Дарёи калонтарини Аврупои Шарқӣ – Дунай аз байни Венгрия мегузарад. Дар қисми шарқии Венгрия қӯли Балатон ҷойгир шудааст, ки ҷойи дӯстдоштаи истироҳаткунандагон мебошад.

Дар ар шарқи Венгрия гурӯҳи давлатҳои Аврупои Шарқӣ ҷойгир шудаанд, ки табиаташон ба табиати давлатҳои Аврупои Ҷанубӣ монанд аст. Инҳо давлатҳои Булғория, Хорватия, Сербия, Македония ва Черногория мебошанд.

Дар давлатҳои Аврупои Шарқӣ сарватҳои зеризаминӣ нисбатан камтаранд. Дар Полша ва Чехия конҳои калони ангишт мавҷуданд. Дар Венгрия захираи боксит ва дар Руминия нафт ёфт шудааст.

Файр аз қӯҳҳои Карпат дар дигар қисмҳои Аврупои Шарқӣ зичии аҳолӣ зиёд аст. Дар қӯҳҳои Аврупои Шарқӣ аз замонҳои қадим аҳолӣ ба ҹангалбурӣ ва ҷорводорӣ машғул буданд.

### **Хулоса:**

- ♦ Аврупо дар муқоиса бо дигар қитъаҳо начандон калон аст, вале дар он давлатҳои сершумор вуҷуд доранд, ки онҳоро ба ҷор минтақа ҷудо мекунанд.
- ♦ Қисми зиёди давлатҳои Аврупо аз ҷиҳати иқтисодӣ тараққикарда мебошанд.
- ♦ Аврупо дар пешрафти тамаддуни инсонӣ саҳми калон дорад.
- ♦ Дар Аврупои Европӣ давлатҳои аз ҳама тараққикарда – Олмон, Британияи Кабир ва Фаронса ҷойгир шудаанд.
- ♦ Бойигарии асосии Аврупои Ҷанубӣ иқлими мусоид ва соҳили баҳрии гарм мебошад.

### **Савол ва супориш:**

1. Дар қитъаи Аврупо ҷанд давлат мавҷуд аст?
2. Аврупоро ба қадом минтақаҳо ҷудо мекунанд?
3. Давлатҳои Аврупо барои пешрафти тамаддуни инсонӣ чӣ нақши бозидаанд?
4. Қадом минтақаи Аврупо аз қадом намуди сарватҳои табииӣ бой аст?
5. Оид ба минтақаҳои истироҳатии Аврупо нақл кунед.
6. Давлатҳои Аврупоро ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед.

**Худро бисанчед:**

**1. Чавоби дурустю интихоб кунед.**

Дар китъаи Аврупо чанд давлат вучуд дорад?

А. 40 давлат;      Б. 45 давлат;      В. 50 давлат;      Г. 60 давлат.

**2. Җумларо нурра кунед (калимаҳои мувоғикро гузоред).**

Дар минтақаи Аврупои Шимолӣ \_\_\_\_ давлат чой гирифтааст.

**3. Дар хоначаҳои холии сутуни чап рақам гузоред.**

Пайдарҳамии дурусти баёни фикрро дар ҷадвали зер муайн кунед:

	нисбат ба дигар давлатҳои Аврупо
	Давлатҳои Аврупои Шимолӣ
	новобаста аз қалон будани қаламравашон
	камаҳолӣ мебошанд

## § 24. ДАВЛАТҲОИ ҚИТЪАИ ОСИЁ

**Ба хотир меорем:**

- ♦ Кадом динҳо дар қитъаи Осиё пайдо шудаанд?
- ♦ Давлати сераҳолии дунёй қадом буд?
- ♦ Делтаи дарё гуфта, чиро меноманд?

Дар Осиё 49 давлати мустақил вучуд дорад. Қитъаи Осиё хеле қалон аст ва вобаста ба шароити табиӣ, ҳусусиятҳои аҳолӣ ва иқтисодиёт дар ҳудуди он якчанд минтақаҳоро чудо мекунанд.

**Осиёи Ҷанубу Фарбӣ.** Минтақаи Осиёи Ҷанубу Фарбӣ ҳудуди васеъро ишғол кардааст, ки аз шимол бо баҳрҳои Миёназамин ва Сиёҳ, аз ҷанубу гарб бо баҳри Сурх ва аз ҷанубу шарқ бо уқёнуси Ҳинд ҳамсарҳад аст.

Дар Осиёи Ҷанубу Фарбӣ якчанд давлати қалону хурд ҷойгир шудаанд. Аз рӯйи соҳти давлатдорӣ Урдун, Арабистони Саудӣ, Баҳрайн, Қувайт, Қатар ва Амороти Муттаҳидаи Араб давлатҳои шоҳигарӣ ва боқимонда ҷумҳурий мебошанд.

Қисми шимолии Осиёи Ҷанубу Фарбиро кӯҳҳо ихота кардаанд. Кӯҳҳои Элбурс ва Загрос аз Туркия то Эрон тӯл қашидаанд. Дар нимҷазираи Арабистон яке аз биёбонҳои ҳушки ҷаҳон Руб-эл-Ҳалиҷ ҷойгир шудааст. Дарёҳо дар минтақа каманд. Ду дарёи қалонтарин Даҷла ва Фурӯт (Тигр, Евфрат) мебошанд. Ин дарёҳо аз кӯҳҳои Туркия сарчашма гирифта, аз ҳисоби барфу борон сероб мешаванд. Онҳо қаламрави ҳушки Ирокро гузашта, ба ҳаличи форс мерезанд.

Бойигарии асосии минтақа нафт аст, ки дар баъзе давлатҳо захираи зиёд дорад. Фурӯши нафт ба баъзе қишварҳои ин минтақа

имкон дод, ки сатҳи зиндагии мардумро баланд бардоранд. Захираҳои калони нафт дар Арабистони Саудӣ, Қатар, Амороти Муттаҳидаи Араб ва дигар давлатҳо хеле зиёд аст. Аз рӯйи фурӯши нафт Арабистони Саудӣ дар ҷаҳон ҷойи аввалро ишғол мекунад.

Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ маркази тамаддуни қадимтарини инсоният мебошад. Дар ин ҷо одамон ҳанӯз 11 000 сол пеш ба заминдорӣ машғул буданд. Баъдтар шаҳрҳо, ҳат ва қонунҳо пайдо шуданд.

Аз се ду ҳиссаи аҳолии Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ дар шаҳрҳо зиндагӣ мекунанд. Аҳолии деҳот асосан дар замин кор мекунанд ё ба парвариши шутур, буз ва гӯсфанд машғуланд. Аз рустаниҳо асосан ҷав, гандум, хурмо, зайтун ва ситрусҳо парвариш карда мешаванд. Саноат бештар дар Эрон ва Туркия тараккӣ кардааст.

Аз рӯйи шумора ҳалқҳои калонтарини минтақа – арабҳо, эрониҳо ва туркҳо мебошанд. Бо забони арабӣ 11 давлати ин минтақа сухан мегӯянд.

**Осиёи Шарқӣ.** Минтақа қисми марказӣ ва шарқии Осиёро фаро мегирад. Дар ин ҷо яке аз давлатҳои бузурги ҷаҳон – Хитой (Чин) ҷойгир шудааст. Дигар давлатҳои минтақа аз рӯйи масоҳат нисбат ба Чин хеле хурданд. Ҳамаи давлатҳо (ғайр аз Муғалистон) ба соҳилҳои үқёнуси Оромроҳи баромад доранд. Давлати Ҷопон пурра дар ҷазираҳо ҷойгир шудааст.

Рельефи қисми гарбии Осиёи Шарқӣ аз паҳнкӯҳҳои баланд ва қаторкӯҳҳо иборат аст. Дар биёбонҳои дохилӣ тобистон гарм ва зимистон хеле хунук мешавад. Биёбони беҳаёти Гоби дар қисми шимолии Чин ва Муғалистон ҷойгир шудааст.

Дар ҷануби минтақа кӯҳсари Тибет мавҷуд аст, ки тобистони салқин ва зимистони қаҳратун дорад. Қисми шарқии минтақаро ҳамвориҳои ҳосилхез, паҳнкӯҳҳо ва водиҳои дарёии сераҳолӣ ишғол кардааст. Аз қисми шарқии Чин ду дарёи бузург – Ҳуанхэ ва Янсизи ҷорӣ мешаванд.

Дар Ҷопон вулқонҳои амалкунанда ва хомӯш хеле зиёданд. Нуқтаи баландтарини Ҷопон вулқони Фудзияма мебошад, ки дар ҷазираи Хонсю ҷойгир шудааст. Дар ҳудуде ки Ҷопон ҷойгир шудааст, плитаи үқёнусиоромӣ ба зери плитаи Авруосиё медарояд. Заминчунбихо, ки дар ин ҷо зуд-зуд рӯй медиҳанд, ба ҳамин ҷараён вобастаанд.

Осиёи Шарқӣ ҳамагӣ 5 давлатро дар бар мегирад: Чин, Муғалистон, Ҷопон, Кореяи Шимолӣ ва Кореяи Ҷанубӣ. Аз сабаби он ки дар ин минтақа давлати Чин мавҷуд аст, саҳми қаламрав ва аҳолии онро дар Осиё зиёд кардааст. Чин аз ҷиҳати

қаламрав дар ҷаҳон ҷойи сеюм ва аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ ҷойи аввалро ишғол мекунад.

Ҳамаи давлатҳои ин минтақа, гайр аз Ҷопон аз рӯйи соҳти давлатдорӣ ҷумҳурӣ мебошанд. Ҷопон давлати императорӣ аст.

Дар байнӣ ҳамаи давлатҳои минтақа Ҷин аз рӯйи таъмин будан бо сарватҳои табии фарқ мекунад. Ин давлат барои рушди иқтисодиёти худ қариб ҳама намуди шароит ва ашёи хомро дорад. Канданиҳои фоиданоки асосии Ҷин ангишт ва нафт мебошанд. Ҷин аз замонҳои пеш бо истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ машгӯл буд. Ҳоло ин кишвар аз рӯйи истеҳсоли гандум, пахта, шолӣ, гӯшт ва маҳсулоти пахта дар ҷаҳон дар ҷойи аввал меистад. Дар дунё аз се як ҳиссаи парвариши ҳук ба Ҷин рост меояд. Ҳоло Ҷин яке аз давлатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ тараққикардатарини ҷаҳон ба шумор меравад.

Ҷопон низ ба қатори давлатҳои тараққикардаи ҷаҳон мансуб аст. Ин давлат яке аз бузургтарин давлати саноатӣ ва савдои ҷаҳон мебошад. Ҷопон аз рӯйи истеҳсоли автомобил, техникаи майшӣ ва чӯян дар ҷаҳон машҳур аст. Қишиҳои калонтарини баҳрӣ дар Ҷопон истеҳсол мешаванд (дарозии баъзеи онҳо то 400 м мешавад). Ачиб он аст, ки дар баробари ин қадар пешравӣ, дар Ҷопон сарватҳои табии хеле каманд. Он қисми зиёди маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва ашёи хоми саноатиро аз ҳориҷи кишвар мешавад.

Дар минтақаи Осиёи Шарқӣ бисёр ёдгориҳои машҳури табии ва таърихӣ мавҷуд аст. Қисми зиёди онҳо дар Ҷин ва Ҷопон ҷойгир шудаанд. Ёдгории таърихии аз ҳама машҳури ин минтақа Девори Кабири Ҷин (Хитой) мебошад, ки дарозии он зиёда аз 4000м аст. Соҳтмони ин девор якчанд даҳсолаҳо давом кардааст.

**Осиёи Ҷанубӣ.** Ба Осиёи Ҷанубӣ ҳудуде доҳил мешавад, ки аз гарб дар байнӣ Эрону Афғонистон ва аз шарқ то Мянма

(Бирма) тӯл кашидааст. Аз шимол ин минтақа бо Ҷин ҳамсарҳад аст. Бисёри давлатҳои ин минтақа – Бангладеш, Ҳиндустон, Малдивҳо, Покистон ва Шри-Ланка давлатҳои ҷумҳуриявианд. Бутан давлати шоҳигарӣ аст. То вакъҳои наздик Непал ҳам давлати шоҳигарӣ буд, ҳоло ҷумҳурӣ аст.



Ҳаритаи табиии Осиёи Ҷанубӣ

Қисми шимолии минтақаро күххой баландтарини чаҳон (Қарокурум ва Ҳимолой) ишғол кардаанд. Дар қисми ҷанубии минтақа ҳамвориҳои ҳосилхез домун паҳн кардаанд, ки онҳо аз дарёҳои Ҳинд, Ганг ва Брахмапутра сероб мешаванд. Дарёҳои Брахмапутра ва Ганг дар поёноби худ якҷоя шуда, дар дунё қалонтарин делтаро ҳосил мекунанд. Дар ҳудуди ин делта қариб як давлати миёна чой гирифтааст – давлати Бангладеш.

Дар Осиёи Ҷанубӣ аз се як ҳиссаи аҳолии кураи Замин зиндагӣ мекунанд. Давлатҳои аз ҳама сераҳолии ин минтақа Ҳиндустон, Покистон ва Бангладеш мебошанд. Ин минтақа дар ҷаҳон аз ҳама сермиллаттарин ба ҳисоб меравад.

Дар байни ҳашт давлати Осиёи Ҷанубӣ – Ҳиндустон аз се ду ҳиссаи масоҳати онро ташкил медиҳад. Дар Ҳиндустон таҳминан аз ҷор се ҳиссаи аҳолии Осиёи Ҷанубӣ зиндагӣ мекунад. Ин давлати аз ҳама тараққикардаи минтақа мебошад, ки дорои саноати пурӯзвват аст. Ҳиндустон заҳираҳои бойи ангишт, маъданӣ оҳан ва нафт дорад.

**Осиёи Ҷанубу Шарқӣ.** Давлатҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ дар нимҷазираи Ҳиндухитой ва ҳазорон ҷазираҳои қисми шарқ ва ҷануби он ҷойгир шудаанд. Дар минтақа күхҳо ва заминҳои ҳосилхез, ки дар онҳо аҳолии зиёд зиндагӣ мекунанд, зиёданд. Дарёҳои минтақа бисёранд ва дарёи аз ҳама калон Меконг ба ҳисоб меравад.

Дар Осиёи Ҷанубу Шарқӣ 10 давлат вучуд дорад. Соҳти давлатдории Камбоча, Малайзия, Таиланд ва Бруней шоҳигарӣ аст. Ҳамаи дигар давлатҳо ҷумҳурий мебошанд.

Дар минтақа бисёр давлатҳо дар ҷазираҳо чой гирифтаанд. Малайзия қисман дар материк ва қисман дар ҷазираи Калимантан ҷойгир шудааст. Ҳудуди Сингапурро таҳминан 50 ҷазира ташкил медиҳанд. Қаламрави Филиппин 7100 ҷазира ва Индонезия – зиёда аз 13 600 ҷазираро дар бар мегиранд. Дар ҷазираҳои Филиппин ва Индонезия күхҳо бисёранд. Ҳардую ин давлатҳо дар минтақаи ҳатарноки серзилзила ҷойгир шудаанд. Дар қуллаи баъзе күхҳо вулқонҳои амалкунанда вучуд доранд.

Дар Осиёи Ҷанубу Шарқӣ қариб 500 млн одам зиндагӣ мекунанд, аксарияташон бо малайиҳо, ҳиндуҳо ва хитоиҳо хешу таборӣ доранд. Ин ҷо бо забонҳои гуногун ҳарф мезананд, фақат дар як Индонезия миқдори забонҳо ба 250 мерасад. Динҳои ҳалқҳои минтақаи Осиёи Ҷанубу Шарқӣ буддоия ва ислом аст.

Сингапур давлати аз ҳама хурд, vale әз ҳама бойи мінтақа ба ҳисоб меравад. Сингапур дар асл шаһр давлат аст. Ҳоло Сингапур маркази калони саноатии мінтақа ба ҳисоб меравад. Дар ин әз молу маҳсулоти саноати химия, электроника, таңхизоти илмӣ, матоъ ва қишиғи истеҳол меқунанд. Индонезия, Малайзия ва Таиланд низ саноати худро хуб инкишоф додаанд. Кишварҳои нисбатан қафомондаи мінтақа Ветнам, Лаос ва Камбожа мебошанд. Ба рушди онҳо ҷангҳое, ки дар садсолаи охир аз сар гузаронидаанд, таъсири манғӣ расонид.

### Хулоса:

- ♦ Қитъаи Осиё хеле калон аст ва вобаста ба шароити табиӣ, ҳусусиятҳои аҳолӣ ва иқтиносидиёт дар ҳудуди он ҷанд мінтақаро ҷудо меқунанд.
- ♦ Минтақаи Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ ҳудуди васеъро ишғол кардааст, ки аз шимол бо баҳрҳои Миёназамин ва Сиёҳ, аз ҷанубу гарб бо баҳри Сурх ва аз ҷанубу шарқ бо уқёнуси Хинд ҳамсарҳад аст.
- ♦ Осиёи Шарқӣ минтақаи қисми марказӣ ва шарқии Осиёро фаро мегирад. Дар ин әз яке аз давлатҳои бузурги ҷаҳон – Чин ҷойгир шудааст.
- ♦ Ба Осиёи Ҷанубӣ ҳудуде дохил мешавад, ки аз гарб дар байни Эрону Афғонистон ва аз шарқ то Мянма (Бирма) тӯл кашидааст.
- ♦ Давлатҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ дар нимҷазиари Ҳиндустонӣ ва ҳазорон ҷазираҳои қисми шарқ ва ҷануби он ҷойгир шудаанд.
- ♦ Ҳамаи давлатҳои Осиё дорон табиат, аҳолӣ, уфу одат ва иқтиносидиёти худ мебошанд ва дар пешрафти тамаддуни инсонӣ ҳиссаи худро гузоштаанд.

### Савол ва супориш:

1. Қитъаи Осиёро ба қадом минтақаҳо ҷудо меқунанд?
2. Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ дар куҷо ҷойгир аст?
3. Дар минтақаи Осиёи Шарқӣ давлати аз ҳама калонтарин қадом аст?
4. Минтақаи Осиёи Ҷанубӣ дар қадом қисми Осиё ҷойгир аст ва ба он қадом давлатҳо дохил мешаванд?
5. Давлатҳои минтақаи Осиёи Ҷанубу Шарқиро номбар қунед.
6. Дар ҳаритаи тарҳӣ сарҳади давлатҳои бузургро ҷудо қунед ва онҳоро аз рӯйи минтақаҳо ранг қунед.

### Худро бисанҷед:

#### 1. Ҷавоби дурустро интихоб қунед.

- Девори Кабири Чин дар қадом | А. Осиёи Ҷанубу Ғарбӣ;  
минтақаи Осиё ҷойгир шудааст? | Б. Осиёи Шарқӣ;  
В. Осиёи Ҷанубӣ; | Г. Осиёи Ҷанубу Шарқӣ.

## **2. Мувофиқа кунед.**

Давлатхоро бо миңтақаи чойгиршавиашон мувофиқ кунед:

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 1. Туркия    | A. Осиёи Җанубу Шарқӣ |
| 2. Ҳиндустон | B. Осиёи Шарқӣ        |
| 3. Индонезия | C. Осиёи Җанубу Ғарбӣ |
| 4. Ҷопон     | D. Осиёи Җанубӣ       |

## **3. Ҷумларо пурра кунед (калимаи мувофиқро гузоред).**

Дар байни ҳашт давлати Осиёи Җанубӣ – Ҳиндустон аз се \_\_ хиссаи масоҳати онро ташкил медиҳад.

## **§ 25. ИТТИХОДИ ДАВЛАТХОИ МУСТАҚИЛ**

*Ба хотир меорем:*

- ♦ Оид ба давлати абарқудрати Иттиҳоди Шӯравӣ чизе шунидаед?
- ♦ Маънои калимаи «мустақил»-ро шарҳ дихед.
- ♦ Оё Тоҷикистон ба ин иттиҳод доҳил мешавад?

Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) аввалин маротиба аз тарафи сарварони давлатҳои Русия, Украина ва Беларус 8 декабри соли 1991 дар Беларус ташкил карда шуд. Ин иттиҳод якбора, баъди аз байн рафтани давлати бузурги Иттиҳоди Шӯравӣ ба вучуд омад. То барҳам хӯрдан, дар ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ 15 чумхурий вучуд дошт: Русия, Украина, Беларус, Латвия, Литва, Эстония, Молдавия, Гурҷистон, Арманистон, Озарбойҷон, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Туркманистон. Баъди пошҳӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ чумхуриҳои ҳайати он давлатҳои мустақил эълон шуданд.

То соли 1993 қариб ҳамаи чумхуриҳои собиқ давлати Иттиҳоди Шӯравӣ (ғайр аз чумхуриҳои наздибалтика – Латвия, Литва, Эстония) ба ҳайати ИДМ доҳил шуда буданд. То имрӯз аз ҳайати ИДМ боз ду давлат – Гурҷистон (соли 2009) ва Украина (соли 2018) баромаданд.

Мувофиқи тақсимоти қитъаҳо баъзе давлатҳои ИДМ ба Қитъаи Аврупо (Беларус, Молдова) ва боқимонда давлатҳо (Арманистон, Озарбойҷон, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Туркманистон ва Тоҷикистон) ба Қитъаи Осиё доҳил мешаванд. Русия давлати калонтарини ҷаҳон мебошад. Масоҳати он аз гарб ба шарқ зиёда аз 10 ҳаз. километр тӯл қashiдааст. Бинобар ин қисми гарбии он то кӯҳҳои Урал ба Қитъаи Аврупо ва қисми шарқиаш, баъди кӯҳҳои Урал ба Қитъаи Осиё доҳил

мешавад. Он қисмеро, ки давлатҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Туркманистон ва Қирғизистон ҷойгир шудаанд, Осиёи Марказӣ меноманд.

Соҳти давлатдории ҳамаи аъзои ИДМ ҷумҳурияйӣ аст, сарварии ин давлатҳоро президент ба уҳда дорад.

**Табииати ИДМ** ниҳоят гуногун аст. Ин ба қалон будани ҳудуди он вобаста мебошад. Қисми зиёди ҳудуди ИДМ-ро ҳамвории Аврупои Шарқӣ ташкил медиҳад, ки аз қӯҳҳои Урал дар Русия то қаламрави Беларус ва Молдова тӯл кашидааст. Дар ҳамворӣ баландиҳо ва теппаҳоеро дучор омадан мумкин аст, ки баландиашон аз 200м зиёд нестанд. Дар ҷануби ин ҳамворӣ, дар байни баҳрҳои Каспий ва Сиёҳ силсилақӯҳҳои Қафқоз ҷой гирифтааст. Табииати ин қӯҳҳо ниҳоят зебо аст ва олами набототу ҳайвоноти бой дорад.



#### *Истикҳои Давлатҳои Мустақил*

Аз қӯҳҳои Урал ба самти шарқ, дар масоҳати қалон – Ҳамвории Сибири Ғарбӣ ҷой гирифтааст. Ин дар ҷаҳон ҳамвории қалонтарини таҳт (теппа ва баландиҳо надорад) ба ҳисоб меравад. Дар қисмҳои ҷанубии он, дар заминҳои ҳосилхез кишоварзӣ рушд кардааст. Қисми марказӣ ва шимоли ҳамвориро ҷангал, ботлоқзорҳо ва минтақаҳои яхбандии бисёرسола ишғол кардаанд.

Аз ҳамвории Сибири Ғарбӣ то соҳилҳои уқёнуси Ором дар қаламрави Русия минтақаҳои кӯҳӣ вуҷуд дорад, ки онҳо ба пахнкӯҳҳо ва кӯҳҳои баланд чудо мешаванд. Дар нимҷазираи Камчатка вулқонҳои амалкунанда зиёданд.

Дар Осиёи Марказӣ биёбонҳо ва минтақаҳои кӯҳиро чудо мекунанд. Кӯҳҳои баландтарини ИДМ – кӯҳҳои Помир дар Тоҷикистон ҷойгир шудаанд. Дар ин минтақа Тоҷикистон ва Қирғизистон кишварҳои кӯҳӣ ва Ӯзбекистону Туркманистон кишварҳои ҳамвор ба ҳисоб мераванд. Қисми зиёди ҳудуди Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Туркманистонро биёбон ва даштҳо ишғол кардаанд.

Иқлими дар ҳудуди давлатҳои ИДМ гуногун аст. Дар Шимол аз биёбонҳои Арқтикии қаҳратуни ҳудуди Русия сар карда, то субтропикҳо дар Ҷануб (Қафқоз, Осиёи Марказӣ) мушохидар карда мешавад. Ҳудуди қалони ИДМ дар минтақаи мұтадил ҷойгир шудааст, ки барои рушди кишоварзӣ мусоид аст.

Кишварҳои ИДМ аз сарватҳои табиӣ бой мебошанд. Дар байни онҳо Русия фарқ мекунад. Ин давлат захираҳои бойтарини қанданиҳои фоиданок ва ҷангали ҷаҳониро доро мебошад.

Дараҷаи *тараққиёти иқтисодиёти* давлатҳои ИДМ низ гуногун аст. Дар байни онҳо Русия ва Беларус нисбат ба дигар давлатҳо хуб тараққӣ кардаанд. Соҳаи саноати ин давлатҳо қариб ҳама намуди молу маҳсулоти ниёзи мардумро истеҳсол мекунанд. Кишоварзӣ низ дар ин мамлакатҳо рушд ёфтааст. Дар кишварҳои дигари иттиҳод соҳаи кишоварзӣ бартарӣ дорад ва нисбат ба саноат бештар маҳсулот истеҳсол мекунад. Кишоварзии ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна ба парвариши пахта, зироатҳои галладона ва меваи сабзавот машғуланд.

Байни давлатҳои ИДМ шартномаҳои гуногун оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи иқтисодӣ ва ҳарбӣ баста шудааст. Тибқи ин шартномаҳо давлатҳои аъзои иттиҳод байни ҳам молу маҳсулоти саноатӣ ва кишоварзии ҳудро савдо мекунанд. Ҳар як давлати аъзои ИДМ боз дар алоҳидагӣ бо ҷандин кишварҳои ҳориҷи дуру наздик муносибатҳои иқтисодӣ доранд.

### Хулоса:

- ♦ *Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) аввалин маротиба аз тарафи сарварони давлатҳои Русия, Украина ва Беларус соли 1991 ташкил карда шуд.*
- ♦ *Ин иттиҳод якбора, баъди аз байн рафтани давлати бузурги Иттиҳоди Шӯравӣ ба вуҷуд омад.*
- ♦ *Давлатҳои ИДМ дар ду қитъа – Аврупо ва Осиё ҷойгир шудаанд.*
- ♦ *Шароити табиӣ, иқтим ва сарватҳои табиӣ дар қаламрави ИДМ хеле гуногун аст.*

- *Иқтисодиёти ИДМ* гуногунсоҳа буда, байни онҳо муносибатҳои савдо ба роҳ монда шудааст.
- *Ҳар як давлати аъзои ИДМ* боз дар алоҳидагӣ бо чандин кишиварҳои хориҷи дуру наздик муносибатҳои иқтисодӣ доранд.

### **Савол ва супориш:**

1. *Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил* кай ба вучӯд омадааст?
2. *Асосгузорони ИДМ* қадом ҷумҳуриҳои собиқ *Иттиҳоди Шӯравӣ* мебошанд?
3. *Иттиҳоди Шӯравӣ* чӣ гуна давлат буд?
4. Ҳоло ба ҳайати ИДМ қадом давлатҳо доҳил мешаванд?
5. *Оид* ба табиати ИДМ чӣ гуфта метавонед?
6. Аз ҷиҳати иқтисодӣ давлатҳои ИДМ чӣ гуна рушд кардаанд?
7. Аз ҳаритаҳои дастрас истифода бурда, муайян кунед, ки қадом материкҳо аз ҷиҳати масоҳат аз мамлакати Русия хурдтаранд?
8. Давлатҳои ИДМ-ро ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед.

### **Худро бисанҷед:**

#### **1. Ҷавоби дурустро интихоб кунед.**

ИДМ дар ҷойи қадом давлати барҳамхӯрда ба вучӯд омад?

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| А. Британияи Кабир | Б. Федератсияи Русия |
| В. Иттиҳоди Шӯравӣ | Г. Ҷумҳурии Украина  |

#### **2. Мувофиқа кунед.**

Давлатҳои Аврупой ва Осиёии ИДМ-ро муайян кунед:

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. Қитъаи Аврупо | A. Тоҷикистон |
| 2. Қитъаи Осиё   | B. Молдавия   |
|                  | C. Озарбойҷон |
|                  | D. Беларус    |
|                  | E. Ўзбекистон |

#### **3. Ҷавобҳои «ҳа» ё «не»-ро интихоб кунед.**

Дурустӣ ё нодурустии ақидаҳоро дар ҷадвали зер муайян кунед:

ҳа	не	ИДМ моҳи декабри соли 1991 ташкил шудааст.
ҳа	не	Аз рӯзи аввали ташкилёбии ИДМ ҳамаи ҷумҳуриҳои собиқи Шӯравӣ ба он шомил шуданд.
ҳа	не	Ба ҳайати ИДМ 10 давлати соҳибҳтиёр шомил аст.
ҳа	не	Русия бузургтарин ва пуриқидортарин давлати ИДМ аст.
ҳа	не	Шароити табиӣ дар тамоми қаламрави ИДМ як хел аст.
ҳа	не	Ҳамаи давлатҳои ИДМ соҳтори идоракунии президенտӣ доранд.

## § 26. ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

*Ба хотир меорем:*

- ♦ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қадом қитъа ҷойгир шудааст?
- ♦ Оид ба табиат ва хоҷагии Тоҷикистон чӣ медонед?
- ♦ Саҳми Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои байналхалқӣ аз чӣ иборат аст?

Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати мустақил ва ҳуқуқбунёд буда, дар қисми марказии қитъаи Осиё ҷойгир шудааст. 9-уми сентябрி соли 1991 Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқлолияти давлатӣ ба даст овард. То ин вақт ҳамчун ҷумҳурии бародарӣ дар ҳайати давлати Иттиҳоди Шӯравӣ қарор дошт. Масоҳати Тоҷикистон 142 600 км<sup>2</sup>, пойтахташ шаҳри Душанбе аст. Тоҷикистон аз шимолу гарб бо Ӯзбекистон (1161 км), аз шимолу шарқ бо Қирғизистон (870 км), аз шарқ бо Ҷин (414 км) ва аз ҷануб бо Афғонистон (1206 км) ҳамсарҳад мебошад.



Ҷумҳурии Тоҷикистон

Қаламрави Тоҷикистон мувофиқи тақсимоти марзию маъмурӣ аз вилояти муҳтор, вилоят, шаҳр, ноҳия, шаҳрак, ҷамоат ва деҳа иборат аст.

**Табиати Тоҷикистон.** Тоҷикистон кишвари кӯҳсор ва манбаи обҳои ширини минтақа аст. Сарзамини Тоҷикистон аз 300 то 7495 метр (қӯллаи Исмоили Сомонӣ) баландтар аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. 93%-и ҳудуди Тоҷикистонро кӯҳҳо ва 7%-и онро

ҳамвориҳо ишғол кардаанд. Қўхҳои Тоҷикистон ба системаи кўхҳои Тиён-Шон ва Помир мансубанд. Аксари дарёҳои қалонтарини Осиёи Миёна аз барфу пиряҳҳои кўхҳои Тоҷикистон сарчашма мегиранд.

Иқлими Тоҷикистон гарми хушк буда, тобистонаш дарози гарм ва зимистонаш кўтоҳи салқин аст. Фасли тобистон (моҳи июл) ҳарорати ҳаво аз +50°C дар ноҳияи Панҷ то -8°C дар Помири Шарқӣ (минтақаи Булунқӯл)-ро ташкил дода, дар фасли зимистон (моҳи январ) ҳарорат аз +22 °C (дар ноҳияи Панҷ) то -61 °C (дар Булунқӯл) тағиیر меёбад. Вобаста аз пастиву баландии маҳал аз сатҳи баҳр дар Тоҷикистон чанд навъи иқлим ташаккул меёбад:

**1. Иқлими хушки субтропикӣ** (дар водиҳои Вахш ва Ҳисор) тобистон тӯлониву гарм, зимистон кўтоҳу нарм ва мизони (меъёри) бориш кам (150-200 мм) аст.

**2. Иқлими муътадил** дар минтақаҳои миёнакӯҳ, ки тобистон серун (салқин) ва зимистон сард буда, мизони бориш бисёр (то 1550 мм) аст.

Иқлими Тоҷикистон барои парвариши зироатҳои гуногун ва рушди соҳаи кишоварзӣ мусоид аст. Иқлими мусоид ва хокҳои серҳосили водию ҳамвориҳои Тоҷикистон имкон медиҳанд, ки дехқонон дар байзе минтақаҳо аз заминҳои кишоварзӣ то чор навбат ҳосил ба даст оранд.



*Куллаи Исмоили Сомонӣ*

Тоҷикистон Ому, Панҷ, Вахш, Сир, Зарафшон мебошанд. Оби дарёҳои Тоҷикистон асосан барои обёйӣ карданӣ заминҳо ва истеҳсоли неруи барқ истифода мешаванд. Тоҷикистон аз рӯйи захираҳои гидроэнергетикӣ дар ҷаҳон мавқеи ҳаштумро ишғол мекунад. Кӯлҳои Тоҷикистон асосан дар қисми марказӣ ва минтақаи Помир ҷойгир шудаанд. Қарокӯл, Зоркӯл, Шуркӯл, Рангӯл, Искандаркӯл, Яшилкӯл ва Сarez қалонтарин кӯлҳои Тоҷикистон мебошанд.

Мавқеи табиию географӣ, рельеф, шароити иқлимиӣ ва бисёр будани захираи барфу пиряҳҳо омили асосии пайдоиши дарё ва кӯлҳои Тоҷикистон мебошанд. Қисми зиёди дарёҳои Тоҷикистон ба ҳавзаи баҳри Араб тааллук доранд. Дарёҳои қалонтарини

Кӯҳҳои Тоҷикистон манбаи бузурги пиряҳҳо мебошанд. Қарӣ 6%-и сарзамини Тоҷикистон бо пиряҳҳо пӯшида шудаанд. Пиряҳҳо асосан дар баландиҳо 3500-5500 м ба вучуд омадаанд. Пиряҳҳо манбаи асосии таъмини оби дарёҳо ба ҳисоб мераванд.

Олами наботот ва ҳайвоноти Тоҷикистон хеле гуногун мебошад. Дар Тоҷикистон зиёда аз 5 ҳазор намуди рустаниҳо мерӯянд, ки 1500 намуди он рустаниҳо доругӣ мебошанд. Олами ҳайвоноти Тоҷикистон низ гуногун аст. Вобаста ба баландӣ паҳншавии олами ҳайвоноти Тоҷикистон гуногун аст. Ҳайвоноти қишвар аҳаммияти ҳочагӣ, ширкорӣ ва табобатӣ доранд.

**Аҳолӣ.** Афзоиши табиии аҳолии Тоҷикистон (аз ҳисоби таваллуд зиёд шудани аҳолӣ) баланд аст. Мувофиқи маълумоти охирин, шумораи аҳолии Тоҷикистон моҳи майи соли 2018 ба 9,5 миллион нафар расид. Қисми зиёди аҳолии қишвар дар деҳот зиндагӣ мекунанд. Ҳоло таҳминан 73%-и аҳолии Тоҷикистон дар деҳот ва 27%-и он дар шаҳрҳо зиндагӣ мекунанд. Аммо вобаста ба рушду тараққиёти шаҳрҳо дар Тоҷикистон сол то сол шумораи аҳолии шаҳрӣ меафзояд. Шаҳрҳои калонтарини ҷумҳурӣ – Душанбе, Ҳуҷанд, Ҷоҳарӣ, Қӯлоб, Ҳоруғ, Ваҳдат, Панҷакент, Турсунзода, Истаравшан мебошанд.

**Ҳочагӣ.** Ҳочагии Тоҷикистон системаи ягона буда, таркиби он аз соҳаҳои гуногун иборат аст. Қисми зиёди аҳолии Тоҷикистон дар соҳаи қишоварзӣ кор мекунанд. Қишоварзони мамлакат ба парвариши зироатҳои гуногун: пахта, боғдорӣ ва токпарварӣ машгуланд. Ҳар сол аз Тоҷикистон ба мамлакатҳои дуру наздик ҳазорҳо тонна маҳсулоти қишоварзӣ (меваю сабзавот, хушкмева ва гайра) содир карда мешавад. Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 110 мамлакати ҷаҳон робитаҳои иқтисодию фарҳангӣ дорад.

Аз соҳаҳои саноат – энергетика, металлургия, истеҳсоли масолехи соҳтмон, саноати сабук ва ҳӯрокворӣ хуб тараққӣ кардаанд. Наклиёти асосии Тоҷикистонро автомобилӣ, роҳи оҳан ва ҳавоӣ ташкил медиҳанд. Соҳаи соҳтмон дар қишвар босуръат тараққӣ карда истодааст. Соҳтмони биноҳои истиқоматӣ, мактабҳо, корхонаҳо, нақбҳо, роҳҳо, маҷмӯаҳои варзишӣ ва гайра



Нақб дар ағбаи қӯҳӣ

босуръят идома доранд. Солҳои охир соҳаҳои хизматрасонӣ ба таври назаррас рушд ёфтааст. Ин аз он сабаб аст, ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи туризм диққати маҳсус дода истодааст. Соҳаи варзиш низ яке аз соҳаҳои инкишоффтаи қишвар ба шумор меравад. Варзишгарони тоҷик мунтазам дар мусобиқаҳои сатҳи минтақаӣ ва ҷаҳонӣ ширкат варзида, сазовори ҷойҳои намоён мешаванд.

**Нақши Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои байналмилаӣ (глобалий).** Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарварии Президенти қишвар – Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳалли бисёр масъалаҳои сатҳи ҷаҳонӣ саҳми босазо мегузорад. Мушкилоти марбут ба об, мубориза бо гардиши маводди муҳаддир, терроризм ва экстремизм аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша аз минбарҳои баланди байналмилаӣ бардошта мешаванд.

### Хулоса:

- ♦ Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати мустақил ва ҳуқуқбунёд буда, дар қисми марказии қитъаи Осиё ҷойгир шудааст.
- ♦ Масоҳати Тоҷикистон  $142\,600\text{ км}^2$ , аҳолиаш 9,5 миллион ва пойтахтиши шаҳри Душанбе аст.
- ♦ Тоҷикистон аз шимолу гарб бо Ӯзбекистон, аз шимолу шарқ бо Қирғизистон, аз шарқ бо Ҷин ва аз ҷануб бо Афғонистон ҳамсарҳад мебошад.
- ♦ Тоҷикистон кишвари қӯҳсор ва манбаи обҳои ширини минтақа аст.
- ♦ Қӯҳҳои Тоҷикистон манбаи бузурги тиряҳҳо буда, қариб 6%-и сарзамини Тоҷикистон бо тиряҳҳо пӯшида шудаанд.
- ♦ Ҳоҷагии Тоҷикистон системаи ягона буда, таркиби он аз соҳаҳои гуногун иборат аст.
- ♦ Тоҷикистон дар ҳалли бисёр масъалаҳои сатҳи ҷаҳонӣ саҳми босазо мегузорад.

### Савол ва супориши:

1. Тоҷикистон дар қадом материк ва қадом қитъа ҷойгир шудааст?
2. Ҷумҳурии Тоҷикистон кай истиқлолияти давлатӣ ба даст овард?
3. Давлатҳои ҳамсояи Тоҷикистонро номбар кунед ва онҳоро дар ҳарита нишон дӯхед.
4. Қадом ҳусусиятҳои табииати Тоҷикистонро медонед?
5. Дарё ва қӯлҳои Тоҷикистонро аз ҳарита нишон дӯхед.
6. Таркиби ҳоҷагии Тоҷикистон чӣ гуна аст?
7. Саҳми Тоҷикистонро дар ҳалли масъалаҳои байналмилаӣ шарҳ дӯхед.
8. Дарё, кӯл ва шаҳрҳои қалонтарини Тоҷикистонро ба ҳарита тарҳӣ гузаронед.

## Худро бисанчед:

### 1. Чавоби дурустро интихоб кунед.

Тоҷикистон дар қадом қитъа чойгир шудааст?

А. Австралия      Б. Африқо      В. Осиё      Г. Аврупо

### 2. Ҷумларо пурра кунед (калимаи мувофиқро гузоред).

Сарҳади дарозтарини Тоҷикистон бо кишвари ҳамсояни мебошад, ки дарозии он ба 1206 км баробар аст.

### 3. Чавобҳои «ҳа» ё «не»-ро интихоб намуда, дурустӣ ё нодурустии ақидаҳоро дар ҷадвали зер тасдиқ кунед:

ҳа	не	Сарзамини Тоҷикистон аз 300 то 7495 метр аз сатҳи баҳр баланд чойгир шудааст.
ҳа	не	Иқлими Тоҷикистон гарми хушк буда, тобистонаш дарози гарм ва зимистонаш кӯтоҳи салқин аст.
ҳа	не	Нуқтаи гармтарини Тоҷикистон Помири Шарқӣ мебошад
ҳа	не	93%-и ҳудуди Тоҷикистонро ҳамвориҳо ва 7%-и онро кӯҳҳо ишғол кардаанд.
ҳа	не	Иқлими Тоҷикистон барои рушди соҳаи кишоварзӣ мусоид аст.
ҳа	не	Қарокӯл, Зоркӯл, Шӯркӯл, Рангкӯл, Искандаркӯл, Яшилкӯл ва Сарез қалонтарин кӯлҳои зебоманзари Тоҷикистон мебошанд.
ҳа	не	73%-и аҳолии Тоҷикистон дар деҳот ва 27%-и он дар шаҳрҳо зиндагӣ мекунанд.
ҳа	не	Нақлиёти асосии Тоҷикистон – нақлиёти обӣ мебошад.

## БОБИ 4. МАТЕРИКИ АМРИКОИ ШИМОЛӢ

Амрикои Шимолӣ материки шимолии Нимкураи гарбӣ ба шумор меравад. Он аз қутби шимолӣ ба тарафи экватор тӯл кашидааст, ки дар худуди он шароити гуногуни табииро мушоҳида кардан мумкин аст.

Дар назди соҳилҳои Амрикои Шимолӣ як қатор ҷазираю галаҷазираҳои калон ҳосил шудаанд. Дар қисми шимолӣ ҷазираи Гренландия ва галаҷазираҳои арктикий Канада ба ҳисоб меравад. Дар қисми шарқӣ ҷазираи Нюфаундленд ҷойгир буда, дар ҷанубу шарқ ҷазираҳои Багам, Антилҳои Хурд ва Калон ба вучуд омадаанд.

Инчунин ҷазираҳои зиёд аз тарафи шимолу гарб ва гарб ба Амрикои Шимолӣ мансуб мебошанд. Инҳо ҷазираҳои Алеут, Малика Шарлотта, Ванкувер ва галаҷазираҳои Александр мебошанд.



Амрикои Шимолӣ  
дар глобус

### § 27. МАВҶЕИ ГЕОГРАФӢ ВА ТАЪРИХИ ТАДҚИҚОТИ МАТЕРИКИ АМРИКОИ ШИМОЛӢ

*Ба хотир меорем:*

- Амрикои Шимолӣ бо қадом ҳусусиятҳои мавҷеи географии ҳуд аз дигар материкҳо фарқ мекунад?
- Қитъаи Амрикою авлалин маротиба кӣ қашф карда буд?
- Барои чӣ Амрикою «Чаҳони нав» меноманд?

**1. Мавҷеи географӣ.** Амрикои Шимолӣ аз рӯйи бузургии масоҳат баъди Авруосиё ва Африқо дар ҷои З-юм меистад. Масоҳати он  $20,4$  млн  $\text{km}^2$ , бо ҷазираҳои атроф  $24,3$  млн  $\text{km}^2$ -ро ташкил медиҳад. Андозаи материк аз шимол ба ҷануб тангтар мешавад. Аз сабаби он ки материк аз шимол ба ҷануб ба масофаи дароз тӯл кашидааст, қарib ҳамаи минтақаҳои иқлимий дар он ҷоирифтаанд ва бо гуногуни шароити табӣи фарқ мекунанд.

Нуқтаи канории шимолии материк – димогаи Мёрчисон, ҷанубӣ – димогаи Марято, шарқӣ – димогаи Сент-Чарлз ва гарбӣ – димогаи шоҳзода Уэлск мебошанд.

Амрикои Шимолӣ пурра дар нимкураҳои гарбӣ ва шимолӣ ҷойгир шудааст. Аз ҳудуди он тропики шимолӣ ва доираи Қутби Шимол мегузараад. Қисми бештари масоҳати материк дар арзҳои қутбӣ ва муътадил ҷойгир шудааст. Амрикои Шимолӣ нисbat ба дигар материкҳо шимолтар ҷойгир аст.

Материки Амрикои Шимолиро обҳои З уқёнус (Яхбастаи Шимолӣ, Ором ва Атлантик) ихота кардааст. Хатти соҳилии материки дар шимол ва ҷануб қаҷу килемии зиёд дорад. Калонтарин галаҷазираҳои дунё – Канадаи Арктиқӣ дар шимоли доираи Кутби Шимол ҷой гирифтаанд. Ин галаҷазираҳо аз 36,5 ҳазор ҷазираҳои пайдоиши материки душта иборат мебошанд. Гулугоҳи Девис материкиро аз калонтарин ҷазираи ҷаҳон Гренландия, ки 2,18 млн  $\text{km}^2$  масоҳат дорад, ҷудо менамояд. Дар соҳилҳои шимолии Амрикои Шимолӣ ҳаличи Гудзон ба дохири материки даромадааст, ки нимҷазираи Лабрадорро ба вучуд овардааст. Соҳилҳои ҷанубии материки, аз ҷумла нимҷазираҳои Флорида ва Юкатанро оби ҳаличи Мексика ихота кардааст. Амрикои Шимолиро аз Амрикои Ҷанубӣ баҳри Кариб ҷудо мекунад. Баҳри Кариб аз уқёнуси Атлантик тавассути камони ҷазираҳои Антил ҷудо мешавад.


Материки Авруосиёро аз Амрикои Шимолӣ гулугоҳи танги (86 км) Беринг ҷудо мекунад. Амрикои Шимолӣ дар ҷануб бо Амрикои Ҷанубӣ ҳамсарҳад аст. Сарҳади ҷанубии материки гарданаи Панама ба ҳисоб меравад, ки дар ибтидои асри XX дар он канали киштигардӣ соҳта шуд.

**2. Амрикои Шимолӣ кай қашф шуд?** Аввалин сайёҳоне, ки ба Амрикои Шимолӣ рафтанд, викингҳо ё норманҳо (одамони шимолӣ) – аҷдодони норвегҳо ва шведҳои мусир буданд. Аз рӯйи ривоятҳо, дар охири асри X намояндаи викингҳо – Эйрик шахсест, ки дар ҷазираи Исландия аввалин шуда по гузошт. Вай аз ҷазираи Исландия ба тарафи гарб шино намуда, ба соҳилҳои замини нав расид ва буттазорҳои сабзи соҳилро дида онро Гренландия (замини сабз) номид. Баъдтар маълум гардид, ки ҷазира қарib ки пурра яхпӯш аст. Деҳаҳои норманиҳо дар Гренландия қарib 400 сол арзи ҳастӣ намуданд.

Факат дар охири асри XV аз тарафи Христофор Колумб (соли 1492) дубора ин материки қашф карда шуд. Ӯ то охири умр гумон мекард, ки заминҳои қашфнамудааш Ҳиндустон мебошад. Аз ин рӯ, заминҳои нав қашфшударо ҳамасрони Колумб Вест-Индия меномиданд, ки маънояш «Ҳиндустони Фарбӣ» буд. Материкиҳои Амрикои Ҷанубӣ ва Шимолӣ дар якҷоягӣ – қитъаи Амрикоро ташкил медиҳанд.

**3. Тадқиқоти материки.** Баъд аз Колумб ба ин қитъа баҳрнавардон аз мамлакатҳои дигари Аврупо сафар карданд. Аз ҳамин давра сар карда аврупоиҳо заминҳои қашфнамудаашонро ба мустамликаи худ медароварданд. Соли 1497 Ҷон Кабот ҷазираҳои Нюфаунленд ва нимҷазираи Лабрадорро қашф

кард. Аз асри XVI сар карда фаронсавиҳо шимоли материқро ба мустамликаи худ дароварданд. Жак Карте халиҷ ва дарёро кашф кард, ки ба онҳо номи Лаврентияи муқаддасро гузошт. Дар охири асри XVII фаронсавиҳо кӯлҳои бузурги Амрикоро кашф намуданд.



Чон Кабот



Витус Беринг

Асрҳои XVI-XVIII англисҳо ба нохияҳои дохили материқ экспедитсия ташкил намуданд. Генри Гудзон халичи калонро дар шимоли материқ кашф кард. Александр Маккензи дарё ва кӯхи бузургеро кашф намуд, ки баъдтар бо номи ў гузошта шуданд.

Якумин бор дар таърихи кашфиётҳои географӣ баҳрнавардони рус шимолу гарбии материқро кашф намуданд. Соли 1732 аввалин бор кишиҳои баҳрнавардони рус таҳти фармони Иван Фёдоров ва Михаил Гвоздев ба соҳилҳои шимолу гарбии материқ расиданд. Баъдтар соли 1741 дар давраи экспедитсияи Бузурги Шимол Витус Беринг ва Алексей Чириков ҷазираҳои Алеут ва соҳилҳои ҷанубу гарбии Аляскаро ба ҳарита ворид намуданд.

Дар охири асри XVIII аввалин дехаҳои муҳочирони русро дар Аляска Григорий Шелихов асос гузошт. Заминҳои навкашфшуда аз ҳайвоноти мӯйинадор бой буда, дар обҳои соҳилӣ кит ва турбаҳои баҳрӣ шикор менамуданд. Дар миёнаи асри XIX дехаҳои русҳои муқимишуда қад-қади соҳилҳои уқёнуси Ором то 38° а.ш. тӯл кашиданд. Қисмати гарбии материқ номи «Амрикои русӣ»-ро гирифт. Вале дар соли 1867 империяи Русия, ки қудрати минбаъд аз худ намудан ва нигоҳ доштани ин қаламравро надошт, онро ба ИМА фурӯҳт.

Дар асри XIX кӯшишҳо дар бораи ҷустуҷӯи роҳи баҳрӣ аз уқёнуси Атлантик ба уқёнуси Ором аз шимоли материқ анҷом дода шуданд. Солҳои 1903-1906 ба баҳрнаварди норвегӣ Руал Амундсен муюссар шуд, ки инроҳо кушояд.

## **Хулоса:**

- ♦ Амрикои Шимолӣ аз рӯйи бузургии масоҳат баъди Авруосиё ва Африқо дар ҷои сеюм меистад.
- ♦ Амрикои Шимолӣ пурра дар нимкураҳои гарбӣ ва шимолӣ ҷойгир шудааст.
- ♦ Материки Амрикои Шимолиро обҳои З уқёнус (*Яхбастаи Шимолӣ, Ором ва Атлантик*) иҳота кардааст.
- ♦ Аввалин сайёҳоне, ки ба Амрикои Шимолӣ рафтанд, викингҳо ё норманҳо (одамони шимолӣ) – аҷдодони норвегҳо ва шведҳои муосир буданд.
- ♦ Кашфиёту тадқиқоти материки баъди асри XV ба таври васеъ сурат гирифт, ки дар он намояндагони давлатҳои ғуногуни ҷаҳон саҳм гузоштанд.

## **Савол ва супориш:**

1. Масоҳати материки Амрикои Шимолӣ чӣ қадар аст?
2. Материк дар қадом нимкураҳо ҷойгир шудааст?
3. Ҳусусиятҳои мавқеи географии Амрикои Шимолиро шарҳ дигед.
4. Оид ба тадқиқоти материки Амрикои Шимолӣ маълумот дигед.
5. Ҷаро ҳукумати Русия нимҷазираи Аляскаро ба ИМА фурӯҳт?
6. Үнсурҳои мавқеи географӣ ва тадқиқоти материкиро ба ҳаритаи марҳӣ гузаронед.

## **Худро бисанҷед:**

### **1. Ҷавоби дурустро интиҳоб қунед.**

Масоҳати материки Амрикои Шимолӣ чӣ қадар аст?

A. 22,4 млн км<sup>2</sup>   B. 17,5 млн км<sup>2</sup>   C. 30,3 млн км<sup>2</sup>   D. 24,3 млн км<sup>2</sup>

### **2. Ҷумларо пурра қунед (калимаи мувофиқро гузоред).**

Материки Авруосиёро аз Амрикои Шимолӣ гулугоҳи танги \_\_\_\_\_ ҷудо мекунад.

### **3. Ҷавобҳои «ҳа» ё «не»-ро интиҳоб намуда, дурустӣ ё нодурустии ақидаҳоро дар ҷадвали зер тасдиқ қунед:**

ҳа	не	Намояндаи викингҳо Эйрик шахсест, ки дар ҷазираи Исландия аввалин шуда по гузаштааст.
ҳа	не	Амрикои Шимолӣ пурра дар нимкураҳои гарбӣ ва шимолӣ ҷойгир шудааст.
ҳа	не	Амрикои Шимолӣ нисбат ба дигар материкиҳо дар ҷануб ҷойгир аст.
ҳа	не	Қад-қади соҳилҳои шарқии материки нимҷазираи Калифорния ҷойгир шудааст.
ҳа	не	Амрикои Шимолиро обҳои З уқёнус ( <i>Яхбастаи Шимолӣ, Ором ва Атлантик</i> ) иҳота кардааст.
ҳа	не	Солҳои 1903-1906 ба баҳрнаварди норвегӣ Руал Амундсен мусассар гардид, ки роҳи шимолиро аз уқёнуси Атлантик қушояд.

## § 28. СОХТИ ГЕОЛОГӢ, РЕЛӢЕФ ВА САРВАТҲОИ ЗЕРИЗАМИНИИ МАТЕРИК

**Ба хотир меорем:**

- *Фарӯи байни платформаҳои Гондвана ва Лавразия дар чист?*
- *Дарёҳо ва пиряҳҳо кадом корҳоро анҷом дода метавонанд?*
- *Материки Амрикои Шимолӣ аз кадом сарватҳои табииӣ бой аст?*

**1. Амрикои Шимолӣ чӣ тавр ба вучуд омад?** 180 млн сол пеш материки қадимаи бузурги Пангея ба ду қисмат – Лавразия ва Гондвана ҷудо шуд. Минбаъд аз Лавразия Амрикои Шимолӣ ҷудо шуда ба материки мустақил табдил ёфт. Қисми бештари материқ дар плитай литосферии Амрикои Шимолӣ ҷойгир буда, танҳо қисмати ҷанубии он дар плитай Кариб ҷойгир шудааст.

**2. Соҳти тектоникӣ.** Дар таҳкурсии қисмати шарқии ин қитъаи ҳушкӣ платформаи қадимаи Амрикои Шимолӣ хобидааст. Дар шимолу шарқ таҳкурсии платформа ба сатҳи Замин баромада, сипари Канадаро ташкил медиҳад. Дар гарб ва ҷануб таҳкурсии платформа бо қабати гафси ҷинсҳои таҳшонӣ пӯшида шуда, плитаро ташкил медиҳад. Платформаи Амрикои Шимолӣ бо минтақаи ҷиндори синну солашон ғуногун ихота шудааст. Дар ҷанубу шарқ ба он қӯҳҳои қадимаи ҷиндори атлантикӣ, дар шимол минтақаи қадимаи арктикӣ якҷоя мешавад. Дар қисми гарбии платформа минтақаи нисбатан ҷавони Кордилієр (аз испании «силсилаи қӯҳҳо») доман паҳн кардааст. Ин қаторкӯҳҳо дар натиҷаи ба ҳам бархӯрдани плитаҳои литосферии Амрикои Шимолӣ ва үқёнуси Ором пайдо шуда, як қисми камари ҷиндори қалонмиёсӣ үқёнуси Ором ба ҳисоб мераванд.

**3. Релӣеф.** Ташаккулёбии релӣеф ба соҳти қишири Замин ва таърихи инкишофи геологии ин қисмати ҳушкии кураи Замин алоқаманд аст. Дар қисмати шарқии материқ минтақаи пастӣ ва ҳамвориҳои талу теппадор ташаккул ёфтааст.

Дар сипари Канада баландиҳои денудацисионии Лаврентия ҷойгир шудаанд, ки 150-600 м. баландӣ доранд. Релӣефи он дар натиҷаи фаъолияти вайронкунандаи пиряҳи қадима пайдо шудааст. Пиряҳ ба мисли техникаи заминҳамворкунанда амал карда, баландиҳои ҷинсҳои саҳти сипарро ҳамвор кард ва онро ба ҳарсангҳои гирд табдил дод. Баъд аз ҳуд пиряҳ ҳарсангҳои лӯнда, фурӯҳамидаҳои кӯлӣ ва водиҳои кӯшодро бо сойҳои деворҳояшон ростфуромада бокӣ монд. Ҳангоми обшавии пиряҳ сойҳо бо об нур шуданд ва фёрдҳоро ба вучуд оварданд.

**Фёрд –** ҳалиҷи танги қаҷӯ қилем, ки ба доҳили ҳушкӣ даромадааст ва соҳилҷои ростфуромада дорад.

Дар ҷануб, дар платформаи Амрикои Шимолӣ ҳамвориҳои теппадори Марказӣ ҷой гирифтаанд. Баландии теппаҳои он аз 200 то 500 м аст. Дар қисми шарқии он ба масофаи 4000 км аз шимол ба ҷануб ҳамвориҳои Кабир ҷойгир шудаанд, ки ҳамии платформаро ишғол кардаанд. Ин ҷо паҳнкӯҳи баланди (500 – 1500 м) ба самти шарқ ҳамшуда ҷой гирифтааст. Сатҳи он бо ҷарҳои зиёд бурида шудааст.

Қад-қади канорҳои ҷанубу шарқии материк кӯҳҳои баландиашон миёнаи Аппалачи ҷой гирифтаанд. Онҳо нишебии моил ва қуллаҳои гирд доранд. Дар шимоли ин кӯҳҳо нишонаҳои давраи яхбандии қадим бокӣ мондаанд. Дар назди кӯҳҳои Аппалачи гори карсти (сатҳи замине, ки хоҳаш аз ҷинсҳои гаҷ, оҳак ва ғ. иборат аст)-и дарозтарини дунё – Флинт-Мамонтова ҷойгир аст, ки дарозии он ба 630 км баробар аст.

Қисми гарбии Амрикои Шимолӣ бо системаи кӯҳҳои азими Кордилъер ишғол шудааст. Он аз якчанд қаторкӯҳ иборат аст, ки аз шимол ба ҷануб тӯл қашдаанд. Дар канорҳои шарқии ин минтақаи кӯҳӣ кӯҳҳои ҳарсангӣ ҷойгир шудаанд. Дар ин ҷо паҳнкӯҳи Йеллоустон мавҷуд аст, ки бо ҷашмаҳои гарм ва вулқонҳои ҳомӯшишудаи худ машҳур мебошад.

*Паҳнкӯҳи Йеллоустон (аз забони англисӣ «санги зард») дар даҳанаи қалони вулқони ҳомӯшишуда ҷойгир шудааст. Дар ин ҷо 200 ҷашмаи гарм мавҷуд аст. Ҷаворони оби гарми баъзеи онҳо то баландии 40 м мерасад.*

Дар қисми марказии Кордилъер кӯҳҳо нисбатан қадима ва баланд мебошанд. Баландии қуллаи Мак-Кинли дар кӯҳи Денали ба 6194 м баробар аст, ки ин қуллаи баландтарини материк мебошад (қаторкӯҳҳои Аляска).

Қаторкӯҳҳои Кордилъер бо пастиҳо ва паҳнкӯҳҳо аз ҳам чудо шудааст. Аз ҳама ҷои пасти материк Водии Марг ном дорад, ки аз сатҳи баҳр 86 м паст ҷойгир шудааст. Дар ҷои аз ҳама паҳни минтақаи Кордилъер паҳнкӯҳи Ҳавзаи Калон ҷойгир шудааст. Дар ҷанубтари он паҳнкӯҳи Колорадо ва кӯҳсори Мексика бо вулқонҳои амалкунанда (масалан, вулқони Орисаба) мавҷуд аст.

**4. Сарватҳои табии.** Дар плитай платформаи қадима захираҳои қалони сарватҳои сӯзишворӣ ва химиявӣ хобидаанд. Конҳои қалони нафту газ дар ҳамвориҳои Кабир ва Марказӣ, Аляска ва пастии Наздимексика ҷойгир шудаанд. 1/3 ҳиссаи захираи ангишти ҷаҳонӣ дар доманаи кӯҳи Аппалачи ҷой гирифтааст. Захираи қалони намаки калий дар кӯлҳои Кабири Амрико мавҷуд аст.

Ба сипари Канада ва минтақаҳои чиндоршуда конҳои маъданӣ металҳои сиёҳ ва ранга рост меоянд. Захираҳои калони маъданӣ оҳан дар нимҷазираи Лабрадор, ноҳияҳои Кӯли Болой ва шимоли Аппалачи ҷамъ омадаанд. Захираи боксити ҷазираи Ямайка дар ҷаҳон ҷойи дуюмро ишғол мекунад. Уран дар паҳнкӯҳи Колорадо ёфт шудааст. Дар ҷануби баландии Лаврения нимҷазираи Аляска захираҳои калони тилло мавҷуд аст.

### Хулоҳа:

- ♦ Қисми зиёди материк дар плитаи литосферии Амрикои Шимолӣ ҷой гирифтааст.
- ♦ Қисми шарқии материкро ҳамвориҳо ва қисми гарбии онро системаи кӯҳҳои Кордилъер ишғол кардаанд.
- ♦ Ба рельефи шимоли материк яхбандии қадима таъсири ҳудро гузаштааст.
- ♦ Ба минтақаи Кордилъер баамалоии вулқонҳо ва зилзилаҳо хос аст.
- ♦ Материк аз сарватҳои таҳсииниӣ ва маъданӣ бой мебошад.

### Савол ва супориш:

1. Шаклҳои асосии рельефи материкро номбар қунед ва онҳоро аз ҳарита нишон дигҳед.
2. Яхҳои қадима дар қадом қисми материк қадом шаклҳои рельефро ба вуҷӯд овардаанд?
3. Фёрд чист ва он ҷӣ тавр пайдо мешавад?
4. Барои ҷӣ кӯҳҳои Кордилъер дар гарби материк пайдо шудаанд?
5. Аз ҳаритаҳои дастрас истифода бурда, унсурҳои рельефи материкро ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед.

### Ҳудро бисанҷед:

#### 1. Ҷавоби дурустӣ интиҳоб қунед.

Таҳминан ҷаҳонд миллион сол пеш материки Пангейя ба Лавразия ва Гондвана чудо шуд?

A. 180 млн сол    B. 230 млн сол    C. 400 млн сол    D. 500 млн сол

#### 2. Ҷумларо пурра қунед (калимаи мувоғикро гузоред).

Қаторкӯҳҳои Кордилъер дар натиҷаи ба ҳам барҳӯрдани плитаҳои литосферии Амрикои Шимолӣ ва уқёнуси \_\_\_\_\_ пайдо шудаанд.

#### 3. Дар ҳонаҷаҳои ҳолии тарафи ҷали ҷадвали зер рақам гузоред.

Пайдарҳамии дурусти баёни фикрро дар ҷадвали зер муайн қунед:

	ҷой гирифтаанд
	шарқии материк кӯҳҳои баландиашон
	миёнай Аппалачи
	Қад-қади канорҳои ҷанубу

## § 29. ИҚЛИМИ АМРИКОИ ШИМОЛӢ

*Ба хотир меорем:*

- ♦ *Чараёнҳои уқёнусӣ чӣ гуна ба иқлим таъсир мерасонанд?*
- ♦ *Ба шумо қадом бодҳои маҳаллӣ маълуманд?*
- ♦ *Қадом омилҳои иқлимиҳосилкунанда ва типҳои иқлимиро медонед?*

**1. Омилҳои иқлимиҳосилкунанда.** Аз сабаби он ки материк аз шимол ба ҷануб ба масофаи дароз тӯл қашидааст, дар ҳудуди он ба ғайр аз минтақаи экваторӣ бокимонда ҳамаи минтақаҳои иқлими дигар вучуд доранд. Қисми зиёди материк дар минтақаи иқлими мӯтадил ҷойгир шудааст. Пахн будани ҳудуди материк дар ин минтақа барои ҳосил шудани иқлими континенталӣ дар қисмҳои марказии он мусоидат кардааст. Аз сабаби танг шудани ҳудуди материк, дар ҷануби минтақаҳои тропикӣ ва субтропикӣ масоҳати начандон қалонро ишғол кардаанд.

Ҷазираи Гренландия ва Галаҷазираҳои арктикийи Канада зери таъсири бодҳои шимолу шарқӣ дар минтақаи фишори баланди атмосферӣ қарор доранд. Зимиston дар материк, аз сабаби хунук шудани ҳаво фишори баланд ва тобистон, аз сабаби гарм шудани ҳаво, фишори паст ҳукмфармо мегардад.

Дар соҳилҳои уқёнусиоромии материк, ба арзҳои мӯтадил бодҳои намноки гарбӣ мевазанд. Канорҳои ҷанубу гарбии материк зери таъсири пассатҳое қарор доранд, ки аз уқёнуси Атлантик мевазанд.

Кӯҳҳои Кордильер, ки аз шимол ба ҷануб тӯл қашидаанд, пеши роҳи анбӯҳи ҳавои баҳриро аз уқёнуси Атлантик мегиранд ва намегузоранд, ки ба доҳили материк ворид шаванд. Релайефи ҳамвори қисмҳои шимолии материк ба анбӯҳи ҳавои тропикӣ имкон медиҳад, ки бемалол ба ин минтақа дохил шавад. Ҳавои хунуки арктикий то қисмҳои ҷанубии материк пахн шуда метавонад.

Ба қисмҳои шимолу шарқии материк ҷараёни Лабрадор таъсир карда, ин минтақаро салқин мекунад. Ҷараёни гарми Аляска қисмҳои шимолу гарбии материкро гарм ва намнок мекунад. Дар тропикҳо ва субтропикҳо ҷараёни хунуки Калифорния соҳилҳои гарбии материкро хунук ва хушк мекунанд. Ҷараёни пурқуввати Голфстрим сабаби боридани боришоти зиёд дар канорҳои ҷанубу шарқии материк мешавад.

**2. Минтақаҳои иқлими ва типҳои иқлими.** Материки Амрикои Шимолиро ба шаш минтақаи иқлими чудо мекунанд: арктикий, субарктикий, мӯтадил, субтропикӣ, тропикӣ ва субэкваторӣ. Минтақаи иқлими арктикий қариб тамоми ҷазираи Гренландия, шимоли Галаҷазираҳои арктикийи Канада ва канорҳои шимолии материкро дар бар мегирад. Дар ин ҷо қариб тамоми сол

анбўхҳои ҳавои хунуки арктиқӣ ҳукмфармо аст. Дар шарқи галаҷазираҳо ва соҳили Гренландия типи иқлими арктиқии баҳрӣ паҳн шудааст, ки ҳарорати ҳаво дар моҳи январ  $-25$ – $30$  °C, моҳи июл ба  $0$  + $5$  °C баробар аст. Боришоти солона асосан дар шакли барф 300-600 мм меборад. Ба қисмҳои марказии Гренландия ва гарби Галаҷазираҳои арктиқии Канада типи иқлими қаҳратуни арктиқии континенталий ҳос аст. Ҳарорати моҳи январ  $-35$ – $50$  °C, моҳи июл аз  $-5$ – $10$  °C, боришот то 100-120 мм кам мешавад.

Минтақаи субарктиқӣ ҷануби Галаҷазираҳои арктиқии Канада, ҷазираи Гренландия ва қисми хушкии материкро то  $60^{\circ}$  а.ш. дар бар мегирад. Барои ин минтақа ивазшавии мавсими анбўхҳои ҳаво ҳос аст. Дар қисми марказии минтақа типи иқлими континенталии субарктиқӣ ҳукмрон аст. Зимистон хунуки қаҳратун ( $-25$ – $30$  °C) ва тобистони салқини (+ $5$  + $10$  °C) боронӣ (200-400 мм дар давоми сол) ҳос аст. Иқлими соҳилҳо субарктиқии баҳрӣ мебошад.

*Ҳарорати пасттарини ҳаво ( $-70$  °C) дар шимоли Гренландия ба қайд гирифта шудааст. Дар хушкии яклухти материк ҳарорати пасттарин дар паҳнкӯҳи Юкон ( $-64$  °C) ба қайд гирифта шудааст. Дар ин ҷо анбўхӯи ҳаво дар пастхамӣ ҷойгир мешавад, бинобар ин хеле хунук аст.*

Минтақаи мұтадил дар материк аз ҳама масоҳати калонро ишғол кардааст. Аз сабаби ба таври арзӣ калон паҳн шуданаш дар он боз се минтақаро чудо мекунанд: дар шарқ ва гарб – иқлими баҳрӣ, дар марказ – иқлими континенталий. Дар шарқ, зери таъсири анбўхҳои ҳавои атлантиқӣ ва ҷараёни хунуки Лабрадор типи иқлими мұтадили баҳрӣ ташаккул мейбад. Ҳангоми ба гарб ҳаракат кардан иқлимин мұтадили континенталий мешавад, ки зимистони хунук (аз  $-25$  °C дар шимол то  $-5$  °C дар ҷануб) ва тобистони гарм (аз + $10$  то + $24$  °C) дорад. Боришот аз шарқ ба гарб кам мешавад ва мувоғиқан аз 900 то 300 мм-ро ташкил медиҳад. Дар соҳилҳо уқёнуси оромии материк типи иқлими мұтадили баҳрӣ бо зимистони нисбатан гарм ( $-5$  + $5$  °C) ва тобистони салқин (+ $10$  + $8$  °C) ҳукмфармо аст. Қарид тамоми сол дар ин ҷо ҳавои абронок, бод ва боришот мушоҳида карда мешавад. Бодҳои гарбӣ дар уқёнуси Ором аз намай сер шуда, дар нишебиҳои шамолраси Кордиллер боришоти зиёдро ба амал меоранд (1500-3000 мм).

Дар минтақаи иқлими субтропикӣ (байни  $30$  ва  $40^{\circ}$  а.ш.) фасли зимистон аз гарб анбўхҳои ҳавои мұтадил ва тобистон анбўхҳои ҳавои хушку гарми тропикӣ доҳил мешаванд. Дар он се минтақа (намнок, континенталий ва баҳримиёназамий)-ро

чудо мекунанд. Дар канорхой чанубу шарқй иқлими субтропикии намнок паҳн шудааст, ки бо зимишони мулодими намнок (+8 +14 °C) ва тобистони гарми намнок (+25 +27 °C) фарқ мекунад. Дар ин ҷо тамоми сол боронҳои зиёд (1500-2000 мм) ба амал меоянд, ки онҳоро тобистон муссонҳо ва зимишон сиклонҳо меоранд.

Ба қисми мобайни ин минтақа типи иқлими субтропикии континенталӣ бо тобистони гарми хушк (+24 +28 °C) ва зимишони салқин (-5 +10 °C) бо боришоти кам (то 400 мм) хос аст. Дар Водии Марг ҳарорати баландтарини ҳаво (+56,7 °C) дар Нимкураи гарбӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар қаторкӯҳҳои соҳилӣ ва водии Калифорния типи иқлими баҳримиёназаминӣ бо субтропикҳои хушк паҳн шудааст.

Дар минтақаи иқлими тропикӣ се типи иқлимиро фарқ мекунанд: намнок, континенталӣ ва биёбонҳои соҳилӣ. Барои Вест-Индия ва соҳилҳои халичи Мексика типи иқлими тропикии намнок хос аст. Дар ин ҷо ҳарорати баланди ҳаво (+16 +28 °C) бо боришоти зиёди (1500-2000 мм) баробар мушоҳида мешавад.

**3. Ҳодисаҳои ноҳуши табиӣ ва бодҳои маҳаллӣ.** Фарқ дар ҳарорат ва фишори ҳавои байнӣ хушкӣ ва уқёнус сабаби пайдоиши сиклонҳои тропикӣ мегардад. Онҳоро дар Амрикои Шимолӣ ураган меноманд. Ураган – анбӯҳи ҳавои даврзананда бо ҷараёни болобароянда мебошад. Онҳо асосан дар обҳои халичи Мексика ва баҳри Кариб ба вучӯд меоянд. Ураганҳо бештар дар охири тобистон ва аввали тирамоҳ рӯй медиҳанд, ки бо ҳуд боронҳои сел ва обхезиро меоранд. Онҳо қувваи бузурги вайронкунанда ва оқибатҳои садамавӣ доранд.

Фарқи ҳарорат ва фишор дар қисмҳои гуногуни хушкӣ сабаби дар қисми шарқии Кӯҳҳои Ҳарсангӣ пайдо шудани гирдбодҳои торнадо, смерҷ мегардад.

**Торнадо – гирдбоди даврзанандаи қифмонанди атмосферӣ мебошад.**

Торнадо шакли борики қифмонанд дошта, аз абрҳои тӯдагии боронӣ иборат аст. Дар маркази торнадо фишори атмосферӣ



*Водии Марг – ҷойи аз ҳама гарм дар материк*

ниҳоят паст буда, дар атрофи он ҳавои болобароянда ба таври морпеч давр мезанад. Торнадо бо суръати то 500 км/соат ҳаракат карда, дараhtonро аз решашон меканад ва сохтмонҳоро вайрон мекунад.

### Хулоса:

- ♦ Ҳарорати пасттарини ҳаво ( $-70^{\circ}\text{C}$ ) дар шимоли Гренландия ба қайд гирифта шудааст. Дар хушкии яклухти материк ҳарорати пасттарин дар паҳнкӯҳи Юкон ( $-64^{\circ}\text{C}$ ) ба қайд гирифта шудааст.
- ♦ Фарқ дар ҳарорат ва физиори ҳавои байни хушкӣ ва уқёнус сабаби пайдоии сиклонҳои тропики мегардад. Онҳоро дар Амрикои Шимолӣ ураган меноманд.

### Савол ва супориш:

1. Омилҳоеро, ки ба ташаккулёбии иқлими материки Амрикои Шимолӣ таъсир мекунанд, гӯед.
2. Минтақаҳои иқлими тапхӯи иқлими материкро номбар қунед.
3. Барои чӣ дар қисмҳои марказии материк иқлими хушк ҳукмфармо аст?
4. Ураган ва торнадо чист? Онҳо дар кӯҷо ва чӣ тавр пайдо мешаванд?
5. Барои чӣ қисми шимолу гарбии материк ҷойи аз ҳама намонк ба ҳисоб меравад?
6. Дар ҳаритаи тарҳӣ минтақаҳои иқлими материкро гузаронед ва бо рангҳои гуногун ранг қунед.

### Худро бисанҷед:

#### 1. Ҷавоби дурустро интихоб қунед.

Кадоме аз минтақаҳои иқлими номбаршуда дар Амрикои Шимолӣ вучуд надорад?

А. Субтропикий      Б. Экваторӣ      В. Тропикий      Г. Муътадил

#### 2. Ҷумларо пурра қунед (калимаи мувоғикро гузоред).

Аз сабаби танг шудани ҳудуд дар \_\_\_\_\_ материк, минтақаҳои тропикий ва субтропикий масоҳати начандон калонро ишғол кардаанд.

#### 3. Дар ҳонаҷаҳои ҳолии тарафи чапи ҷадвали зер рақам гузоред.

Пайдарҳамии дурусти баёни фикрро дар ҷадвали зер муайян қунед:

	қайд гирифта шудааст, ки он
	дар шимоли Гренландия ба
	Ҳарорати пасттарини ҳавои материк
	ба $-70^{\circ}\text{C}$ баробар аст

## § 30. ОБХОИ ДОХИЛИИ МАТЕРИКИ АМРИКОИ ШИМОЛӢ

*Ба хотир меорем:*

- ♦ Кӯлҳо аз ҷиҳати шӯрӣ чӣ фарқ доранд?
- ♦ Қадом намудҳои тиряҳҳоро медонед?
- ♦ Дар қаламрави материк қадом дарё, кӯлҳо ва яхбандҳои ҳозира вучуд доранд?

**1. Ҳусусияти системаи дарёҳо.** Амрикои Шимолӣ аз обҳои дохилӣ бой аст. Обтаксимунаки асосӣ аз канорҳои гарбии материк мегузарад ва ба Кӯҳҳои Харсангӣ рост меояд. Дарёҳо ва кӯлҳои материк ба ҳавзai се уқёнус – Атлантик, Яхбастай Шимолӣ ва Ором даҳл доранд. Ҳавзai дохилӣ он қадар қалон нест ва қисми зиёди Ҳавзai Калон ва кӯҳсori Мексикаро дар бар мегирад.

**2. Дарёҳо. Ҳавзai уқёнуси Атлантик** дар қисми шарқӣ масоҳати начандон қалони материкро ишғол кардааст. Дарёҳо дар ин минтақа зич ҷойгир буда, серобанд, аз борон ва барф сероб мешаванд. Дар ин ҷо қалонтарин системаи дарёи материк – дарёи Миссисипи (маънояш бо забони ҳиндӯҳои Амрико «дарёи қалон») бо шоҳобҳояш ҷойгир шудааст. Миссисипи дарёи аз ҳама дароз (6420 км) ва серобтарини материки Амрикои Шимолӣ мебошад. Ин дарё аз шимоли ҳамвориҳои марказӣ сарчашма гирифта, онҳоро аз шимол ба ҷануб бурида мегузарад. Миссисипи асосан дар ҳамворӣ ҷорӣ шуда, дар фасли баҳор сероб ва тобистону зимиштон камоб мешавад.

Дар ҷараёни мобайни Миссисипи ба он шоҳоби аз ҳама дарозаш – Миссури (бо забони ҳиндӯҳо «дарёи лойқадор») ҳамроҳ мешавад. Миссури аз Ҳамвориҳои Кабир ҷорӣ шуда, ҷинсҳои ковокро мешӯяд ва обаш ранги хираи бурро мегирад.

Дар поёнтари ҷараёни Миссисипи ба он шоҳоби аз ҳама серобаш – Оғайо ҳамроҳ мешавад. Миссисипи дар қисми поёноб ҳамгаштҳои зиёд дорад ва дар резишгоҳ (ҳаличи Мексика) делтаи қалонро ҳосил мекунад.

Ба ҳавзai уқёнуси Атлантик, инчунин дарёи Лаврентияи Муқаддас дохил мешавад. Ин дарё аз ҷиҳати серобӣ дар материк ҷои дуюмро ишғол мекунад. Ҳангоми ба уқёнус реҳтан он резишгоҳи дарозтаринро дар ҷаҳон ҳосил мекунад, ки ба 400 км баробар аст.

Дарёҳои ҳавзai уқёнуси Яхбастай Шимолӣ 1/5 ҳиссаи обҳои дохилии материкро ташкил медиҳанд. Ин ба қаҳратун будани иқлими вобаста аст. Ба муддати 6-8 моҳ дарёҳои шимоли материк қариб то қаърашон ях мебанданд. Оби онҳо аз ҳисоби барф аст

ва давраи серобӣ ба охири фасли баҳор ва аввали тобистон рост меояд. Дарёи калонтарини ин ҳавза Маккензи (4250 км) мебошад, ки аз ҷиҳати дарозӣ дар материк ҷойи дуюмро ишғол мекунад.

**Ҳавзаи уқёнуси Ором** дар шарқи материк, дар ҳудуди минтақаи кӯҳсари Кордилъер ҷойгир шудааст. Дарёҳои ҳавзаи уқёнуси Ором аз кӯҳҳо сарчашма мегиранд, бинобар ин водиҳои танг, ҷараёни тез, остонаҳо ва шаршараҳои зиёд доранд. Дарёи аз ҳама дарози ин ҳавза – Юкон (3700 км) мебошад. Ин дарё дар фасли тобистон аз оби пиряҳ сероб мегардад. Дарёи аз ҳама сероби ин ҳавза дарёи Колумбия мебошад. Ин дарё захираи бузурги гидроэнергетикӣ дорад.

Дар ҷануби он дарёи Колорадо (2740 км) ҷорӣ аст. Ин дарё номи ҳудро аз рӯйи ранги сурҳи сиёҳтоб доштани обаш гирифтааст, ки бо забони испанӣ маънои «сурх»-ро дорад. Ин дарё аз Кӯҳҳои Харсангӣ сарчашма гирифта, паҳнкӯҳи Колорадоро бурида мегузарад ва Дараи Калон (Канони Калон)-и машҳурро ба вучуд овардааст.

**Канон** – водии ҷуқури дарё бо нишебиҳои зинадор ва қаъри танг, ки дар он маҷрои дарё ҷойгир шудааст.

Канони Калон яке аз машҳуртарин дараҳои дарёии ҷаҳон ба ҳисоб рафта, ҷуқурии он 1800 м ва дарозиаш ба 446 км баробар аст. Ҳангоми бурида гузаштани паҳнкӯҳ, дарё ҷинсҳоеро дар канон намоён кард, ки синну солашон ба миллионҳо сол баробар аст.

**3. Қўлҳо.** Амрикои Шимолӣ қўли зиёд дорад, ки бисёри онҳо дар ноҳияҳои яхбандии қадимаи материкӣ ҷойгир шудаанд. Дар фурӯҳамида пастхамии онҳо таъсири пиряҳ бокӣ мондааст. Масалан, Қўли Хирси Калон ва Виннипег чунинанд. Мавзеи фурӯҳамидаи бисёр қўлҳо пайдоиши пиряҳио тектоникӣ доранд. Дар байнин онҳо қўли ҷуқуртари ни материк Неволничи Калон (614 м) ва гурӯҳи калони қўлҳои шириноби ҷаҳон – Қўлҳои Кабири Амрико мавҷуданд. Ба онҳо қўлҳои Болой, Гурон, Мичиган, Эри ва Онтарио доҳил мешаванд. Қўли Болой аз ҷиҳати масоҳат (82,4 ҳаз. км<sup>2</sup>) калонтарин қўли шириноби сайёра мебошад. Қўлҳои Эри ва Онтарио дарёи Ниагара пайваст мекунад. Дар ин дарё шаршараи машҳури Ниагара мавҷуд аст, ки оби он аз баландии 50 м ба поён мерезад.

Ба қўлҳои қадима Қўли Калони Шўр доҳил мешавад, ки дар паҳнкӯҳи Ҳавзаи Калон ҷойгир шудааст. Шўрии оби он аз 140% дар сатҳ то 300% дар ҷуқуроб тағиیر мейбад. Дар қўл истеҳсоли намак ба роҳ монда шудааст. Қўлҳои вулқонӣ дар нимҷазираи Аляска ва ҷазираҳои Алеут мавҷуданд.



*Канёни калон*



*Шаршараи Ниагара*

**4. Яхбандии ҳозира.** 10%-и масоҳати материки Амрикои Шимолиро яхҳо пӯшондаанд. Қисми зиёди яҳҳои материқ дар ҷазираи Гренландия ( $1,8$  млн км $^2$ ) ҷойгир шудаанд. Пиряҳҳои Гренландия ва Галачазираҳои арктикий Канада пайдоиши қадима доранд, яъне боқимондаи яхбандии қадимаи бузурги материкий мебошанд. Ҷойи гафстарини яҳ дар Гренландия ба  $3400$  м баробар аст.

Яхбандии кӯҳӣ дар Кордилайерҳо паҳн шудааст, ки  $3/4$  ҳиссаи он ба Кордилайерҳои Аляска рост меояд. Яхбандии аз ҳама зиёд дар кӯҳҳои Или Муқаддас муайян карда шудааст, ки пиряхи Хаббард (дарозиаш  $115$  км, масоҳаташ  $20$  ҳаз. км $^2$ ) қалонтарини онҳо мебошад. Пиряҳҳои Амрикои Шимолӣ аз таъсири гармшавии иқлим босуръат об мешаванд.

Ғайр аз пиряҳҳои рӯйпӯшӣ ва кӯҳӣ дар материқ яхбандии қабатҳои замин вучуд доранд, ки онро яхбандии доимӣ меноманд.

**Яхбандии доимӣ – қабати болои қишири Замин, ки дар он муддати зиёд ҳарорат аз  $0$  °С баланд намешавад.**

Яхбандии доимӣ дар канорҳои шимолии материқ паҳн шудааст. Барои пайдо шудани онҳо қабати тунуки барф ва ҳарорати доимии паст мусоидат кардааст. Дар ин ҷо қабати болои замин аз як-ду то садҳо метр яҳ мебандад ва ҳатто дар фасли тобистон об намешавад. Фасли тобистон танҳо қабати якчанд сантиметраи болӣ об мешаваду халос.

### **Хулоса:**

- ♦ *Материки Амрикои Шимолӣ аз обҳои доҳилӣ бой аст.*
- ♦ *Миссисипи дарёи аз ҳама дароз ва сероби материқ ба ҳисоб меравад.*
- ♦ *Аксари кӯлҳои қисми шимолии материқ пайдоииши пиряҳӣ ва вулқонию тектоникий доранд.*
- ♦ *Қӯли Болоӣ аз рӯйи масоҳат қалонтарин қӯли обаи ширини сайёраи Замин мебошад.*

- ♦ Яхбандии ҳозира дар ҷазираи Гренландия, Галаҷазираҳои арктикийи Канада ва Кордильерҳои Аляска паҳн шудааст.
- ♦ Яхбандии доимиӣ дар қисмҳои шимоли материк мушоҳида мешавад.

### **Савол ва супориш:**

1. Ҳавзаи қадом укёнус дар материк масоҳати аз ҳама калонро ишғол кардааст?
2. Дарёҳои калони материкро номбар кунед ва онҳоро дар ҳарита нишон дигҳед.
3. Канон чист? Дар қадом дарё Канони Калони машҳур пайдо шудааст?
4. Аз рӯйи пайдошии ҳавза бисёри қўлҳои Амрикои Шимолиро ба қадом гурӯҳ ҷудо мекунанд ва онҳо дар кучо ҷойгир шудаанд?
5. Таъсири иқлимиро ба ҷараён ва гизогирини дарёҳои Амрикои Шимолӣ шарҳ дигҳед.
6. Дарё ва қўлҳои материкро ба ҳарита тарҳӣ гузаронед.

### **Худро бисанҷед:**

**Ҷумларо нурра қунед (калимаи мувофиқро гузоред):**

Калонтарин дарёи материки Амрикои Шимолӣ – дарёи \_\_\_\_\_ мебошад.

### **2. Мувофиқа қунед (ҷавоби дурустро аз сутуни рост ёбед).**

Мувофиқатии ҳавзахоро бо дарёҳо дар ҷадвали зер муайян қунед:

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Ҳавзаи укёнуси Атлантик        | A. Юкон                |
| 2. Ҳавзаи укёнуси Яхбастаи Шимолӣ | B. Лаврентияи мукаддас |
| 3. Ҳавзаи укёнуси Ором            | C. Маккензӣ            |

### **2. Ҷавоби дурустро интиҳоб қунед.**

Шаршараи машҳури Ниагара, ки садои он аз масофаи 50 км шунида мешавад, дар қадом дарё ҷойгир шудааст?

A. Миссисипи      B. Миссури      C. Ниагара      D. Колорадо

## **§ 31. ЗОНАҲОИ ТАБИИИ МАТЕРИК. МАСъАЛАҲОИ ҲИФЗИ ТАБИАТ**

### **Еа хотир меорем:**

- ♦ Қўлҳо аз ҷиҳати шўрӯй чӣ фарқ доранд?
- ♦ Қадом намудҳои тиряҳҳоро медонед?
- ♦ Дар материк қадом минтақаҳои иқлимиро ҷудо мекунанд?

Дар Амрикои Шимолӣ гайр аз минтақаи экваторӣ дигар ҳамаи минтақаҳои иқлими ҷойгир шудааст. Аз рӯйи гуногунӣ зонаҳои табиии минтақаи иқлими мӯътадил фарқ мекунанд, ки масоҳати калонро ишғол кардаанд. Дар шимоли материк аз сабаби ҳамвор будани рельеф ва баробар паҳн шудани нури Офтоб, зонаҳои табиий ба таври арзӣ иваз мешаванд. Дар

чануби материк зонаҳои табиӣ ба таври меридианӣ (аз шимол ба чануб) ҷойгир шудаанд. Дар Амрикои Шимолӣ гайр аз минтақаи экваторӣ дигар ҳамаи минтақаҳои иқлими ҷойгир шудааст.

**1. Зонаҳои табиӣ.** Дар минтақаи географии арктикий дар қисми зиёди ҷазираи Гренландия ва шимоли Галаҷазираҳои Арктикий Канада зонаи табиии *биеёнхӯи арктикий* ҷойгир шудааст. Дар ин ҷо масоҳатҳои зиёд бо яхҳо пӯшида шудааст. Дар қитъаҳои аз яҳ озоди ин минтақа моя, обсабз ва гулсанг месабзанд. Ҳоки арктикий ин зона аз моддаҳои пӯсида камбағал аст. Аз сабаби хунук будани иқлими Арктика, олами наботот ва ҳайвоноти ин зона низ хеле камбағал мебошад. Танҳо хирси сафед, говлиш, турғи кутбиро дучор омадан мумкин аст. Баҳрои арктикий, ки дар онҳо тюлен, морж ва кити гренландӣ зиндагӣ мекунанд, нисбатан зиёданд. Дар ҷазираҳо селаи парандҳо лона мегузоранд.

**Амрикои Марказӣ – ватани ҷуворимакка, қаду, батат (картоишкай ширин), қаламфур, офтобпараст ва лӯбӣ мебошад.**

Шимоли минтақаи субарктиро *зонаи тундра* ишғол кардааст. Ҳусусияти асосии тундра дар тамоми паҳнони он якҷоя мавҷуд будани яхбандии доимӣ, ботлоқ ва набудани дараҳтон мебошад. Дар шимоли тундра факат мояҳо ва гулсангҳоро дучор омадан мумкин аст. Ҷанубтар рустаниҳои ҳӯшадор, гулҳои кутбӣ ва буттаҳо пайдо мешаванд. Ҳоки ин зона тундрагиу ботлоқӣ (гилий) мебошад.

Дар ҷануби минтақаи субарктикий ба мисли тасмаи на он қадар васеъ *зонаи бешатундра* паҳн гаштааст. Ин ҷо рустаниҳои мояӯ гулсанг бо дараҳтони арча ва санавбар, ки тоқа-тоқа мерӯянд, омехта шудаанд.

Шимоли минтақаи муътадил бо зонаҳои ҷангалий ишғол шудааст. *Зонаи ҷангалиҳои сӯзанбарг* ба таври васеъ аз соҳилҳои уқёнуси Атлантик то Ором паҳн шудаанд. Дар шарқ, дар



*Бешатундра*

шароити иқлими баҳрӣ ҷангалиҳои сӯзанбарги тираи иборат аз дараҳтони арча ва саври балзамӣ дар хокҳои хокистарранг мерӯянд. Баробари ба гарб ҳаракат кардан, ҷангалиҳои сӯзанбаргӣ равшан пайдо мешаванд, ки аз дараҳтони коҷи амрикоӣ ва санавбар иборатанд.

Дар сохилҳои уқёнуси Ором аз сабаби боронҳои зиёд дар хокҳои сурхи сиёҳтоб ҷангалҳои сӯзанбарги боронӣ пайдо шудаанд. Ин қадимтарин ҷангалҳои сӯзанбарги сайёраи Замин ба ҳисоб меравад, ки бо зичӣ ва гуногуни намудҳо фарқ мекунад. Дараҳтони арҷаи ситхинӣ, сарвинози чиндор, тусгаи канадагӣ ва пихтаи дуглас, ки то 100 м баланд мешаванд, инчунин секвояи ҳамешасабз мерӯянд.

Олами ҳайвоноти бешаҳои сӯзанбарг хеле бой аст. Дар ин ҷо бисёр ҳайвонҳои сумдор: шоҳгавазни амрикоӣ, бизони ҷангалиӣ, дар ҷангалҳои соҳили уқёнуси Ором – гавазни ситхин, бузи шимолӣ (барфӣ) ва гӯсфанди гафшоҳ зиндагӣ мекунанд. Аз даррандагон турғ, пума (палангӣ амрикоӣ), хирсҳо (рангаш бӯр – гризли ва сиёҳ – барибал) паҳн шудаанд.

Ҳудуди атрофи Кӯлҳои Калони Амрико ва шимоли Аппалачиро ҷангалҳои омехта ва паҳнбарг ишғол кардаанд. Аз ҳайвонот дар ҷангалҳои омехта ва паҳнбарг эндемикҳо зиёданд. Хирси барибал, гавазни вапитӣ, чайраи дараҳтӣ, санҷоби парон, скунс, мурғи марҷони ёбӣ – намудҳои эндемикӣ мебошанд.

Зонаҳои **бешадашт ва даштҳо** қисми марказии материкро дар минтақаҳои иқлими мӯътадил ва субтропикий ишғол кардаанд. Дар хокҳои хокистарранги бешадашт сиёҳбед ва тӯсзорҳо бо даштҳои гиёҳҳои хӯшадор, ки дар сиёҳҳои месабзанд, иваз мешаванд.

Дар гарби ҳамвориҳои Марказӣ прерияҳо (бо забони фаронсавӣ – марғзор) доман паҳн кардаанд.

**Прерия – ҳамвории бечандал дар зонаи бешадашти материки Амрикои Шимолӣ мебошад, ки аз рустаниҳои алафӣ бой аст.**

Прерияҳо гармӣ ва намии зиёд мегиранд, бинобар ин дар ин ҷо рустаниҳои алафии қадбаланд (то 1,5-2 м) мерӯянд, ки дар байнашон хӯшадорҳо зиёданд. Ҳар сол аз ҳисоби алафҳои фавтида қабати сиёҳҳои ҳосилхез ташаккул меёбад. Дар замони ҳозира ин заминҳо қариб пурра шудгор карда мешаванд.

Ҳамвориҳои Кабир бо даштҳо, ки хоки сиёҳ доранд, пӯшида шудаанд. Дар шароити иқлими континенталӣ таркиби намудии рустаниҳо кам мешавад. Дар минтақаи мӯътадил даштҳо аз рустаниҳои типчоқ, ковил ва алафи бизонӣ, дар минтақаи субтропикий аз хӯшадорҳо, гули ханҷарӣ (кактус) ва буттаҳо иборат аст.

**Биёбонҳо ва нимбиёбонҳо** дар се минтақаи географӣ, дар қисмҳои дохилии Кордилъерҳо паҳн шудаанд. Дар минтақаи

муътадил дар паҳнкӯҳи Ҳавзаи Калон онҳо аз боронҳо кам баҳравар мешаванд, бинобар ин набототи кам доранд. Ин ҷо буттазорҳо дар хокҳои хокистарранги сиёҳтоб бартарӣ доранд.

Биёбонҳои субтропикӣ дар хокҳои хокистарӣ қисми поёноби Колорадо ва шимоли кӯҳсари Мексикаро ишғол кардаанд. Рустании аз ҳама машҳури ин зона гули ҳанҷарӣ мебошад. Биёбонҳои тропикии нимҷазираи Калифорния аз олами зинда нисбатан камбағаланд.

Дар канори гарбии субтропикҳо, дар шароити иқлими баҳримиёназаминӣ *ҷангалҳо ва буттазори ҳушки дуруштбарг* дар хокҳои дорчинӣ (қаҳваранг) месабзанд. Аз сабаби кам тағиیر ёфтани иқлим дар ин ҷо дараҳтони қадимаи азим – секвоя нигоҳ дошта шудаанд, ки ниҳоят умри дароз мебинанд. Дар ин ҷангалҳо дараҳти ҷалғӯза, сарв ва санавбар зиёданд. Олами ҳайвоноти ин ҷангалҳо камбағал аст.

Қад-қади канорҳои шарқии материк *ҷангалҳои намнок* тӯл қашиданд.

Олами ҳайвоноти ҷангалҳои намнок хеле гуногун аст. Дар ин ҷо зиреҳпӯш, юзи ало, батимор (фламинго), колибрӣ, тӯтӣ, мурғи саққо, тимсоҳ, сангпушт ва гайра зиндагӣ мекунанд.

**2. Ҳифзи табиат.** Табиати Амрикои Шимолӣ дар масоҳати калон тағиир ёфтааст. Ин тағиирот ҳусусан дар соҳилҳои шарқӣ ва минтақаҳои марказии материк назаррас аст. Масъалаи ифлосшавии ҳаво ва боридани боронҳои кислотагӣ дар ноҳияни Кӯлҳои Калон одамонро ба ташвиш овардааст. Оби ҳаличи Мексика бо маҳсулоти нафтӣ ифлос шудааст. Истифодаи аз ҳад зиёди замини даштҳо коршоямии онҳоро кам кардааст. Дар Амрикои Марказӣ ҷангалҳо босуръат кам мешаванд.

Барои ҳифзи маҷмӯъҳои нодири табиӣ боғҳои миллии ва мамнуъгоҳҳо ташкил карда шудаанд, ки 14%-и масоҳати материкро ишғол мекунанд. Дар мавзеи машҳур – парки Йеллоустон (соли 1872 ташкил шудааст) гейзерҳо (чашмаҳои гарми фавворазананда), наботот ва ҳайвоноти тайга ҳифз карда мешавад. Дар парк (бог)-и «Секвойя» дар Кордилерҳо ҷангалҳои аз замони қадим боқимонда ва дар мавзеъҳои назди Аппалачи гори карстии Мамонтҳо зери ҳимоя гирифта шудааст.



*Секвойяи азим  
(дараҳти мамонт)*

## **Хулоса:**

- ♦ Дар материк зонаҳоу табиии зерин вүчуд доранд: биёбонҳоу арктикий, тундра ва бешатундра, ҹангалҳоу сўзанбарг, омехта ва паҳнбарг, бешадашт ва дашиш, биёбон ва нимбиёбон, бешаҳоу хушки дурушишбарг, бешаҳоу субтропикии намноки омехта, намноки тропикий ва ҹангалҳоу тағийрёбандай намноки субэкваториалий.
- ♦ Дар минтақаи мұытадил, дар соҳилҳоу уқёнуси Ором ҹангалҳоу сўзанбарги боронӣ мерӯянд.
- ♦ Ноҳияҳоу дохилии материк бо прерийҳо (даштҳоу алафаишон баланд) шигол шудаанд.
- ♦ Ҳусусияти биёбонҳоу субтропикиро гуногуни гули ҳанҷарӣ (кактус) мұайян кардааст.

## **Савол ва супориш:**

1. Зонаҳоу табиии асосии Амрикои Шимолиро номбар кунед.
2. Дар құчо ва барои чӣ дар материк зонавияти арзӣ вайрон мешавад?
3. Прерия чист ва қадом ҳусусиятҳоро доро аст?
4. Аз ҳарита ва дигар сарчашмаҳоу дастрас истифода бурда, зонаҳоу табиии материкро ба ҳарита тарҳӣ гузаронед.
5. Доир ба ҳифзи табиати Амрикои Шимолӣ ишиои ҳурд (эссе) пависед.

## **Худро бисанчед:**

### **1. Ҷумларо пурра кунед (калимаи мувофиқро гузоред):**

Дар минтақаи географии арктикий зонаи табиии биёбонҳои \_\_\_\_\_ чойгир шудааст.

### **2. Ҷавобҳои дурустї «ҳа» ё «не»-ро интихоб кунед.**

Дурустї ё нодурустии ақидаҳоро дар қадвали зер мұайян кунед:

ҳа	не	Дар Амрикои Шимолӣ гайр аз минтақаи экваторӣ дигар ҳамаи минтақаҳои иқлим чойгир шудааст.
ҳа	не	Амрикои Марказӣ – ватани чуоримакка, қаду, батат (картошкай ширин), қаламфур, офтобпараст ва лўбиё мебошад.
ҳа	не	Хирси сафед дар зонаи табиии биёбони Амрикои Шимолӣ зиндагӣ мекунад.
ҳа	не	Шимоли минтақаи субарктикиро зонаи тундра ишғол кардааст.
ҳа	не	Дар ҹануби минтақаи субарктикий зонаи бешатундра паҳн шуд.
ҳа	не	Зонаи ҹангалҳоу сўзанбарг ба таври васеъ аз соҳилҳоу уқёнуси Яхбастай Шимолӣ то ҹануби материк паҳн шуд.
ҳа	не	Прерия – ҳамвории бечангаль дар зонаи бешадашти материки Амрикои Шимолӣ мебошад, ки аз рустаниҳои алафӣ бой аст.
ҳа	не	Табиати материки Амрикои Шимолӣ ба муҳофизат ниёз надорад.

## § 32. ХУСУСИЯТХОИ АҲОЛӢ ВА ДАВЛАТХОИ МАТЕРИК

*Ба хотир меорем:*

- ♦ Кадом хусусиятҳои омӯзиии аҳолиро медонед?
- ♦ Шаҳрҳои Париж, Лондон, Берлин ва Москов дар кадом давлатҳо ҷойгиранд?
- ♦ Шумо кадом давлатҳои бузургро медонед?

**Ташаккулёбии аҳолии материки.** Дар материки Амрикои Шимолӣ аҳолӣ аз кучо пайдо шудааст? Одамон ба ин ҷо кай омадаанд? Ба андешаи олимон дар замонҳои пеш байни материки Авруосиё ва Амрикои Шимолӣ, дар ҷои ҳозираи гулугоҳи Беринг ҳушкӣ мавҷуд будааст. Бо ин қисми танги ҳушкӣ қабилаҳои қадимаи одамон аз қисмҳои шимолу шарқии материки Авруосиё ба Амрикои Шимолӣ гузаштаанд. Ин таҳминан 30 ҳазор сол пеш рӯй додааст. Муҳочирони аз материки Авруосиё ба материки Амрикои Шимолӣ омада ба находи муғул доҳил мешуданд. Исботи ин монандии ҳалқҳои таҳҷоии материки Амрикои Шимолӣ бо ҳалқҳои Осиё мебошад. Маҳз онҳо аҷдоди ҳалқҳои таҳҷоии Амрикои Шимолӣ – алеутҳо, эскимосҳо ва ҳиндӯҳо ба ҳисоб мераванд.

Дар материки ҳиндӯҳо нисбат ба дигар ҳалқҳо пештар пайдо шудаанд. Онҳо ба таври васеъ дар ҳамаи зонаҳои табиӣ паҳн шуданд. Ҳиндӯҳо асосан дар ҷангалиҳо зиндагӣ карда, ба широр машғул мешуданд. Шикори асосии онҳо бизонҳо (гови ёбӣ) буданд. Ҳатто ҷои истиқомати онҳо бо пӯсти бизон оро дода шуда буд. Баъзе қабилаҳо ба ҷануб ҳаракат карда, то Амрикои Ҷанубӣ расиданд.

Ҳиндӯҳои Амрико худро ҳиндӯ наменоманд. Номи «ҳиндӯ» ба ин ҳалқҳо баъди қашфи Христофор Колумб гузашта шуд. Зоро Колумб пас аз қашфи Амрико фикр мекард, ки уқёнусро шино карда, ба Ҳиндустон расидааст ва ин ҳалқҳоро ҳиндӯ номид. Вақте маълум шуд, ки Ҳиндустон дар дигар нимкураи Замин ҷойгир шудааст, ин ном аллакай ба аврупоиён одат шуд ва дигар тағиیر наёфт. Пас ҳиндӯҳо худро кӣ меномиданд? Онҳо қабилаҳои худро ҳар ҳел ном мебурданд, чунки онҳо забони гуногун, урфу одат ва тарзи зиндагии гуногун доштанд. Зиёда аз сад қабиларо фарқ мекунанд, ки дар байни онҳо калонтаринашон – навахо, сиу, апачи, дакота, гуронҳо, семинолҳо, делаварҳо ва ғайра мебошанд.

Ҳиндӯҳое, ки дар қисмҳои ҷанубии материки мезистанд

(атстекҳо, майя), тавонистанд давлатҳо ва тамаддунҳои бузургро офаранд.

Чандепас аз хиндуҳо ба материки Амрикои Шимолӣ эскимосҳо омаданд. То ин вакт ҳиндуҳо қариб дар тамоми материқ паҳн шуда буданд. Бинобар ин эскимосҳо мачбур шуданд, ки дар ҷойҳои шароити номусоид, яъне шимоли материқ ҷойгир шаванд. Онҳо асосан ба моҳидорӣ ва шикор машғул буданд. Шуғли дӯстдоштаи онҳо шикори тюленҳо, морҷҳо ва китҳо буд. Ин ҳалқҳоро ҳиндуҳо эскимос номидаанд, ки маънояш «гӯшти хомхӯр» мебошад. Эскимосҳо худро «инуитҳо» меноманд. Маъни инуит – «одамони ҳозира» аст.



*Сагҳо – ёварони асосии эскимосҳо*

Дар муддати ҳазорсолаҳо ҳиндуҳо соҳиби комилҳуқуқи материқ буданд. Аммо, соли 1492, баъди аз тарафи аврупоиён қашф шудани материқ, ҳама чиз тафйир ёфт. Аввалин шуда ба ин сарзамин испаниҳои омаданд. Онҳо соҳилҳои ҳаличи Мексикаро истило намуда, давлатҳои бузурги ҳиндуҳоро барҳам доданд, аммо ба қисмҳои дохири материқ рафта натавонистанд.

Дертар ба Амрикои Шимолӣ муҳочирон аз дигар кишварҳои Аврупо, хусусан аз Англия омаданд. Онҳо асосан дар соҳилҳои Атлантик ҷойгир шуданд ва шаҳрҳо бунёд карданд, ки ҳаёт дар онҳо аз шаҳрҳои аврупо қариб фарқ намекард. Сол аз сол шумораи муҳочирони аврупой афзуд. Онҳоро заминҳои бой ва ҳосилхези материқ ба ҳуд ҷалб мекард. Ҳамин тарик, корвони муҳочирон аз соҳилҳои уқёнуси Атлантик ба гарби материқ ҳаракат карданд. Чунин рафтори аврупоиён ба ҳиндуҳои маҳаллӣ маъкул набуд, зоро дар ин заминҳо онҳо зиндагӣ мекарданд ва намехостанд, ки бегонагон заминҳои онҳоро соҳиб шаванд. Ҳамин тарик, байни

хиндуҳои маҳаллӣ ва муҳоҷирони аврупой ҷангҳо сар заданд, ки дар таъриҳ бо номи ҷангҳо хиндуҳо машҳур аст.

Дар натиҷаи ин ҷангҳо баъзе қабилаҳо тамоман нест шуданд ва бокимонда маҷбуран ба ҷойҳои маҳсус – резерватсияҳо бурда шуданд, ки дар минтақаҳои нимбиёбон ҷойгир буда, барои зиндагӣ шароити хуб надошт. То солҳои наздик хиндуҳо ҳукуқ надоштанд, ки ин ҷойҳоро тарқ қунанд. Ҳоло дар аксари давлатҳои қитъаи Амрико хиндуҳо зери ғамҳории давлат қарор доранд, зоро шумораи онҳо кам шудааст.

**2. Аҳолии ҳозираи материк.** Ҳоло дар материки Амрикои Шимолӣ қарib 450 млн нафар одам зиндагӣ мекунад. Давлати аз ҳама сераҳолии материк Иёлоти Муттаҳидаи Амрико (ИМА) мебошад, ки 300 млн нафар аҳолӣ дорад.

Қисми зиёди аҳолии материкро аҳолии аслашон аврупои ташкил медиҳанд. Дар қисмҳои ҷанубии материк аҳолии авлоди испаниҳо зиндагӣ мекунанд. Аз ин сабаб, дар ин қисми материк номҳои географӣ бо забони испанӣ хеле зиёданд: Рио-Гранде, Рио-Колорадо, Сера-Мадре ва ғайра.

Забони испанӣ дар Амрикои Ҷанубӣ низ бартарӣ дорад. Ҳамин тариқ, байни аҳолии ду материк ҳусусиятҳои монандӣ вуҷуд дорад. Аз ин ҷо ду мағҳум пайдо шудааст – Амрикои Марказӣ ва Амрикои Лотинӣ. Ба *Амрикои Марказӣ* қисми ҷанубии материки Амрикои Шимолиро доҳил мекунанд. *Амрикои Лотинӣ* тамоми давлатҳои материки Амрикои Ҷанубӣ ва Марказиро дар бар мегирад, ки аҳолии он бо забонҳои испанӣ ё португалӣ гап мезананд.

Қисмҳои шимолии материкро муҳоҷирони англис ва фаронсавӣ ишғол кардаанд. Бинобар ин дар ИМА забони асосӣ, забони англисӣ мебошад. Барои қисми муайянӣ аҳолии Канада забони фаронсавӣ ва қисми дигараш – забони англисӣ забони модарӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин сабаб онҳоро *англоканадагиҳо* ва *франкоканадагиҳо* меноманд.

Ба ин материк аз дигар давлатҳои Аврупо: Ирландия, Полша, Италия, Олмон ва ғайра низ муҳоҷирон омадаанд. Аз ин номи бисёр шаҳрҳои Амрико шаҳодат медиҳад, ки ҳангоми соҳтани онҳо одамони шаҳрсоз номи шаҳрҳои ватани аслии худро гузоштаанд. Масалан, дар ҳаритаи Амрикои Шимолӣ номҳои Париж, Рим, Берлин, Варшава, Одесса, Афинаро пайдо кардан мумкин аст.

Дар материки Амрикои Шимолӣ *афроамрикоиҳо* – аҳолии сиёҳпӯст зиёданд. Ин ҳалқҳо аҷодди ғуломоне мебошанд, ки дар вақташ аврупоиҳо барои кор дар заминҳо аз Африқо ба ин ҷо оварда буданд. Ҳоло шумораи онҳо дар материки ба 40 млн нафар мерасад. Қисми зиёди онҳо дар ИМА ва давлатҳои ҳавзаи Кариб зиндагӣ мекунанд. Дар Амрикои Марказӣ бисёр ҳалқҳои омехта – мулатҳо ва митисҳо зиндагӣ мекунанд.

Аҳолӣ дар материки нобаробар ҷойгир шудааст. Ҷойи аз ҳама сераҳолии материки Амрикои Марказӣ, ҳусусан ҷазираҳои баҳри Кариб ва соҳилҳои шимолу шарқии үкёнуси Атлантик ба ҳисоб мераванд. Маҳз дар ҳамин ҷойҳо аввалин аврупоиён муқимиҳ шуда буданд.

Дар Амрикои Шимолӣ шаҳрҳои қалон зиёданд. Баъзеи онҳо ба қатори шаҳрҳои қалонтарини ҷаҳон дохил мешаванд. Ба қатори шаҳрҳои панҷгонаи қалонтарини ҷаҳон шаҳрҳои Нью-Йорк (дар ИМА) ва Мехико (пойтаҳти давлати Мексика) дохил мешаванд.

**3. Давлатҳо дар материки.** Агар ба ҳаритаи сиёсии материки назар кунед, ҷунин менамояд, ки дар он се давлати қалон ҷойгир шудаанд. Дар асл давлатҳои материки хеле зиёданд ва шумораи онҳо ба 23 адад мерасад. Бисёри давлатҳо дар қисми ҷанубии материки ҷойгир шудаанд ва масоҳати ҳурд доранд. Дар ҳақиқат 90%-и масоҳати материкро се давлат – Канада, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Мексика ишғол кардаанд.

Ҷанубтар аз Мексика ҳафт давлати Амрикои Марказӣ дар гарданаи танги Панама ҷойгир шудаанд. Аз Амрикои Марказӣ ба шарқ, дар баҳри Кариб гурӯҳи қалони давлатҳо мавҷуданд, ки онҳоро давлатҳои Кариб меноманд. Номи қадимаи ин давлатҳо Вест-Индия аст.

Давлатҳои материки бо забон, маданият ва ҷаҳоншиносӣ аз ҳам фарқ мекунанд. Аммо ҳамаи онҳо дар замонҳои пеш мустамликаи давлатҳои Аврупо буданд. Ҳоло қисми зиёди онҳо давлатҳои мустақиланд, гарчанд ҳоло ҳам дар баъзе ҷазираҳо давлатҳои Аврупо ҳокимияти ҳудро нигоҳ доштаанд. Масалан, ҷазираи қалонтарини ҷаҳон Гренландия расман ба ҳайати давлати Дания дохил мешавад. Аз ҷиҳати иқтисодӣ Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика ҳуб тараққӣ кардаанд.

## Хулоса:

- ♦ Аҳолии материки Амрикои Шимолиро асосан авлоди ҳалқҳои Аврупова афроамрикоиҳо ташкил медиҳанд.
- ♦ Ҳалқҳои таҳҷойии материк – ҳиндӯҳо, алеутҳо ва эскимосҳо қисми ками аҳолиро ташкил медиҳанд.
- ♦ Ҷойи аз ҳама сераҳолии материк – Амрикои Марказӣ ва соҳилҳои шимолу шарқии материк мебошад.
- ♦ Қисми зиёди аҳолии материк дар шаҳрҳо зиндагӣ мекунанд.
- ♦ Дар байни давлатҳои материк ИМА давлати сераҳолитарин ва тараққикардатарин ба ҳисоб меравад.

## Савол ва супориш:

1. Шумораи аҳолии Амрикои Шимолӣ чӣ қадар аст?
2. Давлатеро, ки дар материк аз ҳама зиёд аҳолӣ дорад, номбар қунед.
3. Оид ба ташаккулёбии аҳолии материк наҷл қунед.
4. Чаро аҳолии материки Амрикои Шимолиро ҳиндӯ меноманд?
5. Афроамрикоиҳо, англоказагиҳо ва франкоканаадагиҳо кистанд?
6. Харитаи тарҳии додашиударо дар дафтаратон тасвир қунед ва дар он сарҳад ва номи давлатҳои қалони Амрикои Шимолиро гузаронед.



## Худро бисанҷед:

### 1. Ҷумларо пурра қунед (калимаҳои мувофиқро гузоред):

Тахминан \_\_\_\_ ҳазор сол пеш байни материки Авруосиё ва Амрикои Шимолӣ, дар ҷойи ҳозираи гулугоҳи \_\_\_\_\_ хушкӣ мавҷуд будааст, ки бо он қабилаҳои қадимаи одамон аз материки Авруосиё ба Амрикои Шимолӣ гузаштаанд.

### 2. Ҷавобҳои дурустӣ «ҳа» ё «не»-ро интихоб қунед.

Дурустӣ ё нодурустии ақидаҳоро дар ҷадвали зер муайян қунед:

ҳа	не	Номи «ҳиндӯ» ба ҳалқҳои таҳҷойии материк баъди кашфи Христофор Колумб гузашта шуд.
ҳа	не	Ҳоло дар материк шумораи аҳолии таҳҷойӣ аз аҳолии муҳочир зиёдтар аст.
ҳа	не	Маънии калимаи эскимос «гӯшти хомхӯр» мебошад.
ҳа	не	Дар муддати ҳазорсолаҳо ҳиндӯҳо ҳӯҷаини комилхӯқуки материк буданд ва тамаддунҳои бузург оғариданд.
ҳа	не	Ҳоло дар материки Амрикои Шимолӣ қарib 750 млн нафар одам зиндагӣ мекунад.

ха	не	Амрикои Лотинӣ тамоми давлатҳои материки Амрикои Ҷанубӣ ва Марказиро дар бар мегирад
ха	не	90%-и масоҳати материкро се давлат – Канада, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Мексика ишғол кардаанд.

## § 33. ИЁЛОТИ МУТТАҲИДАИ АМРИКО

*Ба хотир меорем:*

- ♦ *Оид ба ИМА чӣ медонед?*
- ♦ *Ин давлат ба Тоҷикистон наздик аст? Фикрҳоятонро асоснок кунед.*
- ♦ *Ҳудуди ИМА аз қадом қаламравҳо иборат аст?*
- ♦ *Қадом укёнусҳо ИМА-ро иҳота кардаанд?*

Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба қатори давлатҳои қалони дунё дохил мешавад. ИМА аз рӯйи дараҷаи тараққиёти иқтисодӣ дар ҷаҳон ҷойи аввалро ишғол мекунад. Ҳудуди асосии ИМА дар қисми марказии материки Амрикои Шимолӣ ҷойгир шудааст. Иёлат (штат)-и Аляска дур аз давлат, дар қисми шимолу гарбии Амрикои Шимолӣ ва иёлати Ҳавай (Гавай) дар укёнуси Ором ҷойгир аст. Аз рӯйи масоҳат ИМА баъд аз Русия, Канада ва Чин дар ҷаҳон ҷойи ҷорӯмро соҳиб аст.

*Давлати ИМА нисбатан ҷавон аст. Он дар оҳири асри XVIII (4-уми июни соли 1776) вакъте ки мустамликаҳои Амрикои Шимолии Британияи Кабир (Англия) мустақилият эълон карданд, ташкил ёфтааст. ИМА давлати федеративӣ буда, ҳокимиятро президент роҳбарӣ мекунад. Пойтахтаи шаҳри Вашингтон аст.*

Дар шарқи кишвар асосан пастиҳо ҷойгир шудаанд, ки қад-қади соҳилҳои укёнуси Атлантик ва халичи Мексика тӯл қашидаанд. Инчунин дар ин қисм қӯҳҳои Аппалачи мавҷуданд. Дар ин соҳилҳо бисёр халиҷҳо вучуд доранд, ки барои истифода ниҳоят мувоғиқ мебошанд. Аввалин муҳоҷирони аврупойӣ ба ин ҷо омада буданд ва шаҳрҳои қалон бунёд карданد.

Ҳамвориҳои паст ва қӯҳҳои на он қадар баланд барои рушди ҳоҷагӣ шароити хуб фароҳам овардаанд. Иқлими гарму намонк ва ҳоҳҳои ҳосилхез барои парвариши рустаниҳои минтақаи мультадил ва субтропикӣ мусоид аст. Аз қисми марказии давлат дарёи Миссисипи бо шоҳобҳояш ҷорӣ мешавад. Тобистони гарми тӯлонӣ ва боришоти кофӣ (то 1500 мм) барои рушди кишоварзӣ шароити хубро муҳайё кардааст. Намиро анбӯҳҳои ҳавои тропикӣ

аз халичи Мексика меоранд. Дар наздикии Кордилерҳо миқдори боришот кам мешавад (300-500 мм). Ин минтақаи даштҳои хушк мебошад. Дар ин ҷо ҷароғоҳҳои васеъ доман паҳн кардаанд. Қарib тамоми қисми гарбии ИМА-ро кӯҳҳои Кордилер ӣшғол кардаанд. Дар байни қаторкӯҳҳои ин системаи кӯҳӣ паҳнкӯҳҳои дохилий ҷойгир шудаанд. Дар қисми гарбии кишвар бо истифодай обёрии сунъӣ аз заминҳо ҳосил мерӯёнанд.



*Буриши ҳудуди ИМА аз рӯйи 40° а. ш.*

Дар қисми ҷануби соҳилҳои уқёнуси Ороми ИМА иқлими баҳримиёназаминӣ ҳукмрон аст, ки тобистони гарм ва зимиstonи намнок дорад.

Табиати Аляска хеле ҳунук ва гуногун аст. Қисми муайянни ҳудуди он аз ҳатти Доираи кутби шимол боло, ба самти шимол ҷойгир шудааст. Рельефи мураккаб ва иқлими ҳунук барои дуруст азҳуд карданӣ ин сарзамин душворӣ пеш меорад.

Аҳолӣ ва фаъолияти ҳочагидории ў табиати мамлакатро саҳт тафийр додаанд ва ҳолати онро бад кардаанд. Ҳусусан дар шаҳрҳо ин чиз зиёд ба ҷашм мерасад. Аз тарафи ҳукумати ИМА барои тоза нигоҳ доштани ҳаво ва об ҷораҳои муайян андешидар мешавад. Вале то ҳол пеши роҳи ифлосшавии табиатро пурра гирифта натавонистанд. Дар мавзеъҳои зебои кишвар бофҳо (паркҳо) ташкил карда шудаанд.

Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бисёр вақт давлати муҳоҷирон меноманд. Дар оғози муҳоҷиршавии аврупоиён ба ин кишвар англисҳо ва ирландиҳо бештар омада буданд. Дар нимаи дуюми асри XX муҳоҷирати ҳалқҳои Амрикои Марказӣ, Ҷанубӣ, ҳусусан аз Мексикаи ҳамсоя ва Осиёи Шарқӣ ба ин давлат авҷ гирифт.

Шумораи аҳолии таҳҷоии ИМА – ҳиндӯҳо ніҳоят кам шудааст. Ҳоло шумораи онҳо ба 1,5 млн нафар рост меояд, ки ҳамагӣ 0,6%-и аҳолии кишварро ташкил медиҳад. Аз нисф зиёдтари ҳиндӯҳо дар резерватсияҳо ва бοқимонда дар шаҳрҳо зиндагӣ мекунанд. Ба аҳолии таҳҷоӣ, инчунин алеутҳо ва гавайиҳоро дохил мекунанд, ки дар ҷазираҳои уқёнуси Ором

зиндагӣ мекунанд. Афроамрикоиҷо низ қисми муайяни аҳолиро ташкил карда, асосан дар шаҳрҳо зиндагӣ мекунанд.

Аҳолӣ дар қаламрави ИМА нобаробар тақсим шудааст. Дар қисми шимолу шарқ ва шарқи кишвар аҳолӣ зиёд аст, ки сабабҳои таъриҳӣ дорад. Дар ҳамин ҷо шаҳри калонтарини мамлакат Нью-Йорк ҷойгир шудааст.

Ба мисли давлатҳои Аврупо, дар ИМА шаҳрҳо хеле зиёданд ва қисми зиёди аҳолӣ дар шаҳрҳо зиндагӣ мекунад. Қад-қади соҳилҳои шарқии кишвар шаҳрҳои зиёд соҳта шудаанд. Шаҳрҳои калонтарини соҳилҳои уқёнуси Ором – Сан-Франсиско ва Лос-Анҷелес мебошанд.

Тараққиети иқтисодиёти ИМА аз бисёр ҷиҳат ба захираи бойи сарватҳои табиӣ такия мекунад. Қаъри замини кишвар аз сарватҳои фоиданок бой буда, талаботи давлатро бо ашёи хоми саноатӣ таъмин мекунад. ИМА ҳусусан аз сарватҳои сӯзишворӣ (ангист, нафт, газ) ниҳоят бой мебошад. Инчунин захираҳои қалони маъданӣ метал ва дигар сарватҳои табиӣ ёфт шудаанд.

Аз рӯйи истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ИМА дар ҷаҳон ҷойи аввалиро ишғол мекунад. Ягон давлати ҷаҳон ба монанди ИМА барки зиёд истеҳсол намекунад. ИМА-ро давлати автомобилҳо меноманд. Қаламрави онро роҳҳои автомобилгарди дараҷаи аъло ба ҳар тараф бурида мегузаранд. Соҳаҳои саноати металгузорӣ, химия, истеҳсоли либосу пойафзол ва ҳӯрокворӣ низ хуб тараққӣ кардаанд. Дар ИМА соҳаи кайхоншиносӣ хуб инкишоф ёфтааст.



Парвози мушак ба кайҳон

Барои омӯзиши кайҳон мушакҳои пурӯзвват соҳта, ба кайҳон сар дода мешаванд. Кайҳоннавардони ин давлат аввалин шуда ба болои Моҳ баромаданд.

Кишоварзӣ бо истеҳсоли маҳсулоти гуногуни соҳа хеле пеш рафтааст. Дар ин давлат як корманди соҳаи кишоварзӣ қариб 80 истеъмолкунандаро бо маҳсулоти ҳӯрокворӣ таъмин мекунад.

Молу маҳсулоти асосии кишоварзии мамлакатро фермерҳо истеҳсол мекунанд. Онҳо гандум, чуторимакка, сой (як навъ лӯбиёи равғандиҳанда), пахта, лаблабуи қанд, лӯбиё, бокило, намудҳои гуногуни меваю сабзавот истеҳсол мекунанд. Аз ҳайвонҳои хонагӣ бештар гов, хук ва мурғ парвариш карда мешавад.

## **Хулося:**

- ♦ Аз рӯйи масоҳат ИМА баъд аз Русия, Канада ва Чин дар ҷаҳон ҷойи ҷорумро ишғол мекунад.
- ♦ ИМА давлати федеративӣ буда, ҳокимиётро президент роҳбарӣ мекунад. Пойтахташи шаҳри Вашингтон аст.
- ♦ Реліеф ва иҷтими Иёлоти Муттаҳидai Амрико барои фаъолияти ҳочагидорӣ мусоид аст.
- ♦ Ҳоло шумораи ҳиндӯҳо нуҳоят кам шудааст ва 0,6%-и аҳолии кишиварро ташкил медиҳад.
- ♦ ИМА аз рӯйи шумораи аҳолӣ дар ҷаҳон ҷойи сеюмро (баъди Чин ва Хиндустан) ишғол мекунад.

## **Савол ва супориши:**

1. Ҳусусияти мавқеи географии ИМА-ро шарҳ дигед.
2. Оид ба масоҳат, шумораи аҳолӣ ва пойтахти ИМА маълумот дигед.
3. Шароити табиии ИМА чӣ гуна аст?
4. Аҳолии ИМА аз қалом ҳалқҳо иборат аст?
5. Дар бораи ҳочагии ИМА нақл кунед.
6. Дар ҳаритаи тарҳӣ мағҳумҳои асосии мавзӯъро гузаронед.

## **Худро бисанҷед:**

### **1. Ҷавоби дурустро интиҳоб кунед.**

Кадоме аз шаҳрҳои номбаршуда пойтахти ИМА ба ҳисоб меравад?

А. Вашингтон    Б. Ню-Йорк    В. Сан-Франциско    Г. Лос-Анҷелес

### **2. Ҷумларо пурра кунед (адади мувофиқро гузоред):**

Дар ИМА як корманди соҳаи кишоварзӣ қариб \_\_\_\_ истеъмол-кунандаро бо маҳсулоти ҳӯрокворӣ таъмин мекунад.

### **3. Дар ҳоначаҳои холии тарафи чапи ҷадвали зер рақам гузоред.**

Пайдарҳамии дурусти баёни фикрро дар ҷадвали зер муайян кунед:

	Амрикоро қӯҳҳои Кордиллер
	Қариб тамоми қисми
	ғарбии Иёлоти Муттаҳидai
	ишғол кардаанд

## **§ 34. КАНАДА**

### **Ба хотир меорем:**

- ♦ Давлати Канада қадом қисми материкро ишғол кардааст?
- ♦ Шароити табиии материки Амрикои Шимолӣ дар қисмҳои шимолӣ чӣ гуна буд?
- ♦ Дар Канада қадом ҳалқҳо зиндагӣ мекунанд?

**1. Мавқеи географӣ.** Канада яке аз давлатҳои калон ва тараққикардаи дунё мебошад. Масоҳати он қариб 10 млн км<sup>2</sup> буда, аҳолиаш зиёда аз 20 млн нафар ва пойтахташ шаҳри Оттава аст. Файр аз қисми материкий ба ҳайати он галаҷазираҳои арктикий Канада доҳил мешаванд. Давлати Канада аз ҷиҳати масоҳат дуюмин давлати калонтарини ҷаҳон (баъд аз Руся) буда, аз материки Австралия калонтар аст.

**2. Табиат.** Шароити табиии Канада бо гуногуни худ фарқ мекунад. Аз рӯйи ҳусусиятҳои рельеф Канадаро ба ду қисм ҷудо мекунанд: шарқи ҳамвор ва гарби кӯҳсор. Дар қисми шарқӣ ҳамвориҳои баландиашон аз 300 то 1500 м бартарӣ доранд. Баландиҳои нисбатан зиёд дар нимҷазираи Лабрадор мушоҳида мешавад.

Қисми гарбии кишварро кӯҳҳои Кордилъер ишғол кардаанд. Онҳо то 6 км баландӣ доранд. Дар баландии кӯҳҳо пиряҳҳо ҷойгир шудаанд, ки дарёҳоро таъмин мекунанд. Нишебии кӯҳҳо бо ҷангалҳои тираи сӯзанбарг пӯшида шудаанд.



*Кордилъерҳои Канада*

Канада аз шимол ба ҷануб ба масофаи 5000 км тӯл кашидааст; аз гарб ба шарқ боз ҳам васеътар аст. Ин гуна васеии масоҳати кишвар ба гуногуни иқлими он таъсир расонидааст. Дар Канада иқлими континенталӣ бартарӣ дорад, аммо дар канорҳои гарбӣ ва шарқӣ иқлими баҳрӣ мушоҳида мешавад.

Анбӯҳи ҳавои хунуки арктикий дар сари роҳи худ ягон монеаро хис накарда, ба қисмҳои ҷанубии кишвар ҳаракат мекунад. Зимистони Канада на фақат хунук, инчунин сербарф ҳам мебошад. Дар ин ҷо бисёр вақт бозиҳои зимистонаи олимпӣ баргузор мешаванд.

Канада аз обҳои доҳилӣ бой аст. Дар ин ҷо дарёҳои пуроб ва кӯлҳо ниҳоят зиёданд. Дарёҳои калонтарини кишвар: Маккензи, Колумбия, Лаврентияи Муқаддас ва Ниагара мебошанд.

1/3 масоҳати Канадаро зонаи ҷангалҳо ишғол кардааст. Бешаҳои тайга, ки ҷӯби аълосифат доранд, ба ҳазорҳо километр тӯл кашидаанд. Аз рӯйи соҳт онҳо ба ҷангалҳои тайгаи материкии Авруосиё монанданд. Ҷангалҳои сӯзанбарги Канада аз ҳайвонҳои мӯйинадор боянд.

Дар ҷануби Канада даштҳо ҷойгир шудаанд, ки замини онҳо аз сиёҳҳои ва хокҳои дорчинӣ (қаҳваранг) иборатанд. Дар даштҳо рустаниҳои гуногун месабзанд.

Ба табиат ва саломатии одамон боридани боронҳои кислотагӣ таъсири манғӣ мерасонад. Ин боронҳо дар натиҷаи пайваст

шудани газҳои саноатӣ ва ҷангҳо бо намии таркиби атмосфера ба амал меоянд. Ин боронҳо ба камшавии ҷангалҳо ва ифлос шудани обҳои нӯшокӣ оварда расондааст.

Оҳиста-оҳиста шумораи намудҳои ҳайвоноти кишвар низ кам шуда истодааст. Мурғи марҷони ёбӣ, баъзе намуди қабӯтар ва шақшақамор (гримучая змея) тамоман нест шудаанд. Шумораи парандаҳои баҳрӣ дар соҳилҳои ӯкёнуси Атлантик кам шудаанд.

Ба хотири ҳифз намудани маҷмӯаҳои зебоманзари табиӣ дар минтақаҳои кӯҳсor ва ҳамвориҳо боғҳои миллӣ ташкил карда шудаанд. Дар боги миллии Вуд-Буфalo ҳатто қитъаҳои ҷангӣ ва даштҳо ҳифз карда мешаванд. Дар ин ҷо бизонҳои камшудаистода ва баъзе ҳайвонҳои дигарро ҳифз мекунанд. Инчунин ҷойи лонагузории парандаҳои камёб муҳофизат карда мешавад.

**3. Ҳусусиятҳои аҳолӣ.** Қисми асосии аҳолиро англоказнадагиҳо ва франкоказнадагиҳо ташкил медиҳанд. Дар Канада ду забони давлатӣ: англисӣ ва фаронсавӣ вучуд дорад. Аҳолии таҳҷоӣ – эскимосҳо ва ҳиндӯҳо фоизи ками аҳолиро ташкил медиҳанд.

Дар умум аҳолии Канада кам аст. Аҳолӣ асосан дар қисмҳои ҷанубии он, қад-қади сарҳади Канада ва ИМА ҷамъ омадааст. Дар ин ҷо асосан муҳочирони аврупой ҷой гирифтаанд. Зонаҳои ҷангалии кишвар аҳолии кам доранд. Қисмҳои шимолии он умуман беаҳолӣ мебошанд. Аксари аҳолии Канада дар шаҳрҳо зиндагӣ мекунанд. Шаҳрҳои калонтарини кишвар: Торонто, Монреал ва пойтахти он Оттава мебошанд.

**4. Сарватҳои табиӣ ва ҳочагӣ.** Зери замини Канада аз сарватҳои табиӣ бой аст. Захираҳои калони маъдани оҳан, никел, мис, кобалт, платина, уран, тилло ва нукра ёфт шудааст. Дар қисми ҷанубу шарқии Канада, дар кӯҳи Аппалач ангишт ёфт шудааст. Кордилайерҳои Канада аз металҳои ранга, ҳусусан тилло ва нукра бой аст. Канада аз рӯйи захираи чӯб (ҷангалҳо) танҳо аз Русия ва Бразилия қафо мемонад, аммо аз рӯйи захираи чӯб ба ҳар сари аҳолӣ дар ҷаҳон ҷойи аввалро мегирад.

Канада ба қатори давлатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ тараққикарда

ва бойи ҷаҳон дохил мешавад. Ҳочагии Канада бо ҳочагии ҳамсояш – Иёлоти Муттаҳидаи Амрико саҳт алоқаманд аст. Дар ин давлат саноати истиҳроҷ ва коркард рушд кардааст. Канада аз рӯйи истеҳсоли гази табиӣ, ангишт, мис, никел, уран, нукра,



Шаҳри Торонто

тилло ва намаки калий (барои истеҳсоли нуриҳои маъданӣ) дар чаҳон яке аз ҷойҳои аввалро ишғол мекунад.

Дар ин мамлакат заминҳои қушпод ва даштҳои хокашон сиёҳи ҳосилхез бо иқлими мусоид ба таври вазеъ пахн шудаанд, ки барои рушди кишоварзӣ шароити хуб фароҳам овардаанд. Дар Канада гандуми зиёд мерӯёнанд, бинобар ин бисёр кишварҳои дунё гандумро аз Канада меҳаранд. Дар ҷароғоҳои даштӣ асосан ғов ва гӯсфанд парвариш мекунанд.

*Дар соҳили укёнусҳои Атлантик ва Ором, ки аз моҳӣ боянд, корхонаҳои коркарди моҳӣ соҳта шудаанд. Солҳои охир дар кишвар соҳаи сайёҳӣ (туризм) ривоҷ ёфтааст. Барои тамошои шаршараи машҳури Ниагара ҳар сол ба ин ҷо зиёда аз 10 млн сайёҳ меояд.*

### Хулоса:

- Канада яке аз давлатҳои қалон ва тараққикардаи дунё буда, масоҳати он қарib 10 млн км<sup>2</sup>, аҳолии зиёда аз 20 млн нафар ва пойтакҳати шаҳри Оттава аст.
- Аз рӯйи ҳусусиятҳои рельеф Канадаро ба ду қисм ҷудо мекунанд: шарқи ҳамвор ва гарби қӯҳсor.
- Шароити табииӣ дар шимоли кишвар ҳунуки қаҳратун ва барои ҳочагидорӣ номунофиқ буда, қисмҳои ҷанубии он шароити хуб доранд.
- Дар натиҷаи ғаъволияти ҳочагидории инсон табиати Канада то андозае ифлос шуда, наботот ва ҳайвонот ба муҳофизат ниёз доранд.
- Қисми асосии аҳолиро англоказанадагиҷо ва франқоказанадагиҷо ташкил медиҳанд, бинобар ин дар Канада ду забони давлатӣ аст: англисӣ ва фаронсавӣ.
- Қисми зиёди аҳолӣ дар ҷануби давлат, қад-қади сарҳади Канада ва ИМА ҷамъ омадааст.
- Канада ба қатори давлатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ тараққикарда ва бойи ҷаҳон дохил мешавад. Соҳаҳои саноат ва кишоварзӣ хуб тараққӣ кардаанд.

### Савол ва супориши:

1. Кадом ҳусусиятҳои мавқеи географии Канадаро медонед?
2. Обҳои кадом укёнусҳо соҳилҳои Канадаро мешӯянд ва он бо кадом давлат сарҳади ҳушикӣ дорад?
3. Дарёҳои қалони Канадаро номбар қунед.
4. Канада аз кадом заҳираҳои табииӣ бой аст?
5. Кадом соҳаҳои саноат ва кишоварзии Канада хуб тараққӣ кардаанд?
6. Объектҳои географии дар мавзӯъ омӯхташударо ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед.

**Худро бисанчед:**

**1. Җавоби дурустстро интихоб кунед.**

Хочагии Канада бо хочагии кадоме аз давлатҳои номбаришуда алоқамандии зич дорад?

А. Англия    Б. Фаронса    В. ИМА    Г. Мексика

**2. Җумларо турра кунед (калимаи мувофиқро гузоред):**

Солҳои охири дар Канада соҳаи \_\_\_\_\_ ривоҷ ёфтааст, ки бо ин мақсад ҳар сол миллионҳо одамон ба ин кишвар меоянд.

**3. Дар хоначаҳои холии тарафи чапи ҷадвали зер рақам гузоред.**

Пайдарҳамии дурусти баёни фикрро дар ҷадвали зер муайян кунед:

	дар қисмҳои ҷанубии он,
	ва ИМА ҷамъ омадааст
	қад-қади сарҳади Канада
	Қисми зиёди аҳолии Канада

## § 35. МЕКСИКА


**Ба хотир меорем:**

- ♦ Мексика дар кадом қисми материки Амрикои Шимолӣ ҷойгир шудааст?
- ♦ Ҳалқҳои таҳҷоии материк чӣ ном доранд ва дар кадом қисмҳои материк паҳн шудаанд?
- ♦ Мексика аз кадом ҷиҳат дар ҷаҳон машҳур аст?

Давлати Мексика аз рӯйи масоҳат дар Амрикои Лотинӣ баъд аз Бразилия ва Аргентина ҷои сеюмро ишғол мекунад. Масоҳати он қариб ба 2 млн км<sup>2</sup> баробар аст. Аҳолиаш зиёда аз 70 млн нафар ва пойтахташ шаҳри Мехико мебошад.

Мексика давлати калонтарини испанизабони дунё ба ҳисоб меравад. Ин ҷо таъсири гузаштаи ҳаёти ҳиндӯҳо баръало эҳсос мешавад. Ҳусусан дар номҳои географии давлати Мексика ин чизро ҳис кардан мумкин аст. Дар ҳайати аҳолӣ метисҳо бартарӣ дошта, ҳиндӯҳо низ хеле зиёданд, аммо онҳо бо забони испаниӣ гап мезананд. Қариб аз се ду ҳиссаи аҳолии кишвар дар шаҳрҳо зиндагӣ мекунад. Шаҳри калонтарини ин мамлакат пойтахти он – Мехико (18 млн одам) мебошад, ки аз рӯйи шумораи аҳолӣ баъди Ню-Йорк ва Токио ҷои сеюмро ишғол мекунад. Шаҳрҳои Гвадалаҳара ва Монтеррей низ хеле сераҳолӣ мебошанд.

Шаҳри Мехико дар баландии 2240 м аз сатҳи баҳр ҷойгир шуда, бо кӯҳҳо иҳота шудааст. Шаҳр дар ҷои пойтахти давлати атстекҳо (ҳалқҳои таҳҷоии ин сарзамин, ки тамаддуни пешрафта



*Нимбиёбон дар шимоли Мексика*

доштанд) бунёд шудааст. То омадани ишғолгарони испанӣ пойтахти атстекҳо яке аз шаҳрҳои калони дунё буд (ҳамон вақт калонтар аз Лондон). Соли 1519 испаниҳо ба шаҳр даромада, онро пурра ҳароб карданд ва бо қувваи ҳазорон нафар гуломони хинду онро аз нав соҳтанд. Дар Мехико майдоне ҳаст, ки онро майдони Се маданият меноманд. Дар ин ҷо баробари биноҳои замони ҳиндуҳо, биноҳои замони истилои испаниҳо ва биноҳои осмонбӯси ҳозиразамон қомат афрохтаанд.

**Табииати** кишвар ниҳоят гуногун аст, ки аз бисёр ҷиҳат ба мураккабии рельеф ва зиддияти омилҳои иклими вобаста мебошад. Қисми зиёди давлатро кӯҳсари Мексика ишғол кардааст, ки аз ғарб, шарқ ва ҷануб бо қаторкӯҳҳо иҳота шудааст. Кӯҳсари Мексика қисми қадима ва нисбатан устувори давлати Мексика ба шумор меравад. Қисми ҷанубии Мексика ноҳияи вулқонӣ ба ҳисоб меравад. Он бо фаровонии конусҳои вулқонӣ (баландиҳои доирашакле, ки дар қуллаи онҳо даҳонаи вулқон ҷойгир шудааст) фарқ мекунад. Баландтарин конуси вулқонӣ Орисаба ном дорад, ки баландии он ба 5747 м баробар аст. Пастиҳои нисбатан кушод дар соҳилҳои ҳаличи Мексика ҷойгир шудаанд.

**Сарватҳои табииӣ.** Мексика дар байни давлатҳои Амрикои Лотинӣ бо истиҳроҷи маъдани металҳои ранга (нукра, мис, симоб ва гайра), инчунин нафт ва гази табиӣ фарқ мекунад. Захираҳои калони нафт дар соҳилҳои ҳаличи Мексика ҷойгир шудаанд. Захираи сулфури кишвар низ калон аст. Ба фаъолияти вулқонҳо ҷашмаҳои гарм ва ҷашмаҳои минералӣ вобастаанд, ки барои табобат ва истироҳати одамон истифода мешаванд. Дар назди онҳо истироҳатгоҳҳо ва табобатҳонаҳо соҳта шудаанд.

Дар ташаккули заминҳо, олами наботот ва ҳайвонот рельефи гуногун ва омилҳои иқлими таъсир кардааст. Дар ҳудуди Мексика намудҳои ҳайвонот ва набототи Амрикои Шимолӣ ва Ҷанубӣ омехта мешаванд. Рустаниҳо дар қисмҳои шимолӣ ва марказии кишвар нисбатан гуногунанд; биёбонҳо, нимбиёбонҳо, даштҳои сербутта ва ҷангалҳои тоқа мавҷуданд. Дар ин ҷо намудҳои гуногуни кактус (гули ҳанҷарӣ) мавҷуданд ва маҳз аз ин ҷо кактусҳо ба ҳамаи минтақаҳои субтропикии материкҳо паҳн шудаанд.

Мексика аз чиҳати шумораи аҳолӣ дар байни давлатҳои Амрикои Лотинӣ баъди Бразилия ҷойи дуюмро ишғол мекунад. Мексикоиҳои ҳозира асосан метисҳо мебошанд. Даррагҳои хунгарди бисёри мексикоиҳои ҳозира каме ҳам бошад хуни авлоди пешинai хиндуҳо ҷорӣ аст. Дар ноҳияҳое, ки ҳоло хиндуҳо зиндагӣ мекунанд ва тамаддуни пешинai онҳо мавҷуд буд, ҳоло ҳам авлоди атстекҳо ва май зиндагӣ мекунанд.

**Хочагӣ.** Мексика дар баробари Бразилия ва Аргентина давлати аз ҷиҳати хочагӣ таракқикардаи Амрикои Лотинӣ ба ҳисоб меравад. Барои тараққиёти Мексика, пеш аз ҳама, сарватҳои бойи табиии он мусоидат кардааст. Дар ин кишвар ҳусусан захираи нафт, гази табиий ва гидроэнергия зиёд аст. Дар Мексика корхонаҳои металлургӣ ва коркарди нафт, мошинсозӣ ва боғандагӣ кор мекунанд. Мексика бо пахтаи худ фаҳр мекунад. Аз пахта матои баландсифат истеҳсол мекунанд.

Шароити табиии Мексика барои инкишофи соҳаҳои қишоварзӣ он қадар мусоид нест. Бисёри заминҳо обёрии сунъиро талаҳ мекунанд. Дар киштзорҳо гандум, ҷуворимакка, шолӣ, лӯбиё ва ғайра мекоранд, вале ба мисли ИМА ва Канада ҳосили баланд намегиранд. Дар заминҳои обёришаванд асосан пахта кошта ҳосили баланд мегиранд. Дар плантатсияҳо (майдони корам барои қиши махсус) қаҳва, ситрусҳо, найшакар мерӯёнанд. Дар ҷароғоҳои хушки қисмҳои шимол ва марказии Мексика ҷорӯи қалони шоҳдор парвариш мекунанд.

Солҳои охир дар Мексика соҳаи сайёҳӣ тараққӣ карда истодааст ва он ба яке аз қишварҳои сайёҳии ҷаҳон табдил ёфтааст. Ёдгориҳои маданияти хиндуҳо, бехамто будани унсурҳои табиат ва истироҳатгоҳои хушбоду ҳаво диққати одамонро аз тамоми гӯшаву канори ҷаҳон ба ин ҷо ҷалб кардааст.

### **Хулоса:**

- Мексика аз рӯйи масоҳат дар Амрикои Лотинӣ баъд аз Бразилия ва Аргентина ҷойи сеюмро гирифта, масоҳати он қарib ба 2 млн км<sup>2</sup>, аҳолиаш зиёда аз 70 млн ва пойтиҳати шаҳри Мехико мебошад.
- Мексика давлати қалонтарини испанизабони дунё ба ҳисоб меравад.
- Табиати қишивар ниҳоят гуногун аст, ки аз бисёри ҷиҳат ба мураккабии рельеф ва зиддияти омилҳои иқлими вобаста мебошад.
- Мексика аз маъданни металҳои ранга (нуқра, мис, симоб ва ғайра), инчунин нафт ва гази табииӣ бой аст.
- Қисми шимоли ин давлат дар иқлими субтропикии континенталӣ ва бօқимонда дар минтақаи иқлими тропикий ҷойгир шудааст.
- Мексика ватани кактусҳо (гули ҳанҷарӣ) ва маркази гуногунии онҳо

ба ҳисоб меравад. Маҳз аз ин ҷо кактусҳо ба ҳамаи минтақаҳои субтропикии материкҳо нахӯн шудаанд.

- Мексика дар баробари Бразилия ва Аргентина давлати аз ҷиҳати ҳоҷагӣ тараққикардаи Амрикои Лотинӣ ба ҳисоб меравад.

### Савол ва супориш:

1. Қадом ҳусусиятҳои мавқеи географии Мексикаро мебонед?
2. Оид ба мавқеи географӣ, масоҳат, шумораи аҳолӣ ва пойтаҳти Мексика маълумот дигед.
3. Шаҳри Мехико дар ҷои қадом шаҳри қадима бунёд шудааст?
4. Ҳусусияти табииати Мексикаро шарҳ дигед.
5. Мексика аз қадом сарватҳои табииӣ бой мебошад?
6. Қадом кӯҳсор қисми зиёди Мексикаро ишғол кардааст?
7. Оид ба таркиби ҳоҷагии Мексика маълумот дигед.
8. Объектҳои географии мавзӯъро ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед.

### Худро бисанҷед:

#### 1. Ҷумларо нурра қунед (калимаи мувофиқро гузоред).

Шаҳри қалонтарини Мексика – \_\_\_\_\_ мебошад, ки аз рӯйи шумораи аҳолӣ баъди Ню-Йорк ва Токио ҷои сеюмро ишғол мекунад.

#### 2. Ҷавоби дурустро интиҳоб қунед.

Худуди Мексика дар қадом минтақаҳои иқлими ҷойгир шудааст?

- А. Мұтадил ва тропик;    Б. Субтропик ва тропик;  
В. Тропик ва экваторий;    Г. Экваторий ва мұтадил.

#### 3. Дар ҳоначаҳои холии тарафи чапи ҷадвали зер рақам гузоред.

Пайдарҳамии дурусти баёни фикрро дар ҷадвали зер муайян қунед:

	Шароити табиии Мексика
	он қадар мусоид нест
	барои инкишофи
	соҳаҳои кишоварзӣ

## БОБИ 5. МАТЕРИКИ АМРИКОИ ҶАНУБӢ

Амрикои Ҷанубӣ бо Амрикои Шимолӣ ба воситаи гарданаи борики Панама пайваст мебошад. Лекин бо дигар материикҳо танҳо сарҳади обӣ дорад.

Масоҳати қисми зиёди Амрикои Ҷанубӣ дар Нимкураи ҷанубӣ ҷойгир аст. Ҳудуди калони он ба минтақаи экваториалий ва субэкваториалии Нимкураи шимолӣ ва ҷанубӣ дохил мешавад. Ба арзҳои субтропикий ва мӯътадили Нимкураи ҷанубӣ қисми борики материик дохил мешавад.

Сарҳади географӣ бо Амрикои Шимолӣ аз ҳаличи Дарен дар баҳри Кариб то ҳаличи Буэнавентура дар уқёнуси Ором мегузарад. Сарҳади шартӣ байни ҳар ду материик гарданаи Панама ба ҳисоб меравад.

Дар атрофи Амрикои Ҷанубӣ ҷазираҳо кам мебошанд. Ҕазираҳои калони материикӣ дар наздикии соҳил (Тринидад, Чили, Замини Оташин, Фолкленд) ҷойгиранд. Аз ҷазираҳои уқёнусӣ ба Амрикои Ҷанубӣ ҷазираҳои Галапагос ва Хуан-Фернандес дохил мешаванд.

Масоҳати материик  $17,4$  млн  $\text{km}^2$ , бо ҷазираҳои атрофаш –  $18,3$  млн  $\text{km}^2$  мебошад. Нуқтаи баландтарини материик – кӯҳи Аконкагуа  $6960$  м. Ҕойи аз ҳама пасти материик – дар нимҷазираи Валдес ( $42$  м). Дарозии материик аз шимол ба ҷануб –  $7640$  км ва аз гарб ба шарқ –  $4990$  км мебошад.



Амрикои Ҷанубӣ  
дар глобус

### § 36. МАВҶЕИ ГЕОГРАФӢ ВА ТАЪРИХИ ТАДҚИҚОТИ МАТЕРИКИ АМРИКОИ ҶАНУБӢ

*Ба хотир меорем:*

- ♦ Кадом қитъаҳои оламро ҷудо мекунанд?
- ♦ Мавҷеи географии материикҳоро аз рӯйи кадом ҳусусиятҳо мудайян мекунанд?
- ♦ Барои ҷӣ дар бисёр давлатҳои Амрикои Ҷанубӣ забони давлатӣ португалӣ ё испаниӣ аст?

**1. Мавҷеи географӣ.** Амрикои Ҷанубӣ аз рӯйи бузургии масоҳат байни дигар материикҳо дар ҷои 4-ум меистад. Амрикои ҷанубӣ пурра дар Нимкураи гарбӣ ва бештари қаламраваш дар Нимкураи ҷанубӣ ҷойгир шудааст. Танҳо як пораи қисми шимолии он ба Нимкураи Шимолӣ ворид гардидааст. Бештари

қаламрави материк дар байни экватор ва тропики чанубӣ ҷойгир мебошад.

Нуктаҳои канории материк дар гарб – димогаи Париняс, дар шарқ – димогаи Кабу-Бранқу, дар шимол – димогаи Галинас ва дар чануб – димогаи Фроурд мебошанд.

Аз рӯйи дарозии арз ва тӯл Амрикои Чанубӣ қариб ба Амрикои Шимолӣ баробар аст. Вале нисбат ба материкҳои Африқо ва Австралия  $20^{\circ}$  чанубтар ҷойгир шудааст. Махз ба таври дарозрӯя аз шимол ба чануб ҷойгир шудани материк боиси дар шаш минтақаи географӣ ҷойгир шудани он гардидааст.

Соҳилҳои Амрикои Чанубиро ду уқёнус: аз гарб – уқёнуси Ором ва аз шимолу шарқ – уқёнуси Атлантик ихота кардааст. Чун дар дигар материкҳои Нимкураи чанубӣ, дар ҳатти соҳилии Амрикои Чанубӣ, гайр аз қисмати чанубии он қачу килебӣ кам ба назар мерасад. Дар соҳилҳои чанубу шарқ халиҷҳои Ла-Плата ва Баия-Гранде ба материк даромадаанд. Ҷазираҳои Фолкленд пайдоиши материкӣ доранд. Дар чануб гулугоҳи Магеллан ҷазираи Замини Оташинро аз материк чудо намудааст. Қад-қади соҳилҳои чанубу гарбӣ ба таври занҷир галаҷазираҳои Чили ҷойгир шудаанд.

Амрикои Чанубӣ ба воситаи уқёнусҳои Атлантик ва Ором аз дигар қисматҳои хушкии сайёра чудо шудааст. Танҳо дар шимол ба воситаи гарданаи танги Панама бо Амрикои Шимолӣ пайваст мешавад. Дар чануб Амрикои Чанубиро аз Антарктида васеътарин гулугоҳи ҷаҳон – Дрейк (пахноияш қариб 900 км) чудо мекунад. Дур аз дигар материкҳо ҷойгир шудан, боиси он шудааст, ки дар Амрикои Чанубӣ флора ва фаунаи хос ташаккул ёбад.

*То омадани Колумб дар Амрико тамаддуниҳои наска, моче ва инкҳо маълум буданд.*

*Наскаҳо баъд аз ҳуд дар биёбон тасвириҳои азими парандажо ва ҳайвонҳои вахширо боқӣ гузоштаанд.*

*Мочеҳо аҳромҳои гилӣ ва лӯлаҳои обии зеризамини соҳта буданд.*

*Давлати инкҳо дар кӯҳҳои Анд бо илми ситорашиносӣ, тиб (хусусан ҷарроҳӣ), география, системаи роҳҳои кӯҳӣ ва ҳатти аввалин машҳур буданд. Онҳо ба коркарди метал ва заминдорӣ машгул буданд. Маҷмӯи ибодатгоҳи инкҳо дар кӯҳи Мачу-Пикчу ба рӯйхати ёдгориҳои таърихии ЮНЕСКО доҳил карда шудааст.*

**2. Кашифиёт ва тадқиқоти материк.** Аз рӯйи соҳти геологӣ пайвасташавии материкҳои Амрикои Шимолӣ ва Амрикои Чанубӣ тавассути гарданаи Панама таърихи чандон тӯлонӣ надорад.

Аз ин хотир дар Амрикои Ҷанубӣ нисбат ба дигар материикҳо дертар, 10-15 ҳазор сол пеш аҳолӣ маскун гардидааст. То кашфи материик аз тарафи аврупоиҳо дар ин ҷо аҳолии маҳаллӣ зиндагӣ мекарданд, ки маданияти тарзи зиндагии хос доштанд.

Кашфи материик ба аврупои испанитабор *Христофор Колумб* тааллук дорад. Колумб дар ҷустуҷӯйи роҳи баҳрӣ ба мамлакати афсонавии Ҳиндустон бо киштии «Санта-Мария» ба соҳилҳои як ҷазираи галаҷазираҳои Багам расид ва онро Сан-Салвадор (аз испании «наҷотдиҳандай муқаддас») ном гузошт. Маҳз ҳамин рӯз – 12-уми октябрин сали 1492 санаи расмии кашфи қитъаи Амрико ба ҳисоб меравад. Дар давоми солҳои 1492 – 1504 Христофор Колумб 4 маротиба ба ин қитъа сафар намуда, ҳангоми сафари 3-юм дар соҳилҳои шимолии Амрикои Ҷанубӣ тадқиқот гузаронид.

Номи қитъа ба шарафи баҳрнаварди итолиёй *Америго Веспуччи* гузошта шудааст. Ҳангоми шино дар соҳилҳои шарқии Амрикои Ҷанубӣ ўхатти экватор ва тропики ҷанубиро бурида мегузарад. Веспуччи аввалин шуда дарк намуд, ки ин заминҳои кашфшуда Ҳиндустон набуда, балки як материики бузурги номаълум мебошад. Баъдтар ин қитъа дар байни мардум ба номи замини Америго машҳур шуд.

Баҳрнаварди португалӣ *Фернан Магеллан* ҳангоми сафари аввалини давриолами (солҳои 1519 – 1522) аввалин бор аз гулӯгоҳе, ки уқёнуси Атлантикро аз Ором чудо мекард, гузашт.

Сафарҳои забткоронаи португалиҳо ва испаниҳо (аз ҷумла Франсиско Писарро) дар ҷустуҷӯйи тилило ба тобеъ намудан ва қисман нобуд соҳтани аҳолии маҳаллӣ оварда расонд.

Минбаъд аврупоиҳо дар қаламрави Амрикои Ҷанубӣ давлатҳое ба вучуд оварданд, ки забони расмии онҳо испаниӣ ва португалии лотиниасос буд. Аз ин хотир Амрикои Ҷанубӣ ва қисмати ҷанубии Амрикои Шимолиро як минтақаи таъриҳӣ бо маданияти ягона – Амрикои Лотинӣ меноманд.

Охириҳои асри XVIII ва нимаи аввали асри XIX дар омӯзиши Амрикои Ҷанубӣ олими намоёни Олмон *Александр Гумболдт* нақши назаррас гузошт. Дар рафти сафар ба ин материик, ўнмунаи зиёди рустаниҳоро гирд овард ва намудҳои нави рустаниҳоро кашф кард. Дар мисоли қӯҳҳои Анд назарияи минтақаи кӯҳиро асос гузошта, методи изотермии (бо воситаи ҳатҳо нишон додани минтақаҳое, ки ҳарорати яҳхела доранд) тавсифи иқлимиро пешниҳод кард. А. Гумболдт соҳти қишири Замин, рельеф, иқлими ва олами набототи материикро ба таври муфассал тавсиф дод.

## **Хулоса:**

- Амрикои Җанубӣ аз рӯйи масоҳат чорумин материки сайёраи Замин мебошад.
- Материк дар нимкураҳои гарбӣ, шимолӣ ва ҷанубӣ ҷойгир шудааст.
- Дар ҳатти соҳилии Амрикои Җанубӣ, гайр аз қисмати ҷанубии он, каҷу килемӣ кам ба назар мерасад.
- Амрикои Җанубӣ аз дигар материикҳо ҷудо аст.
- Материк аз тарафи Христофор Колумб қашиф шудааст, вале ба номи Америго Веспуччи гузошта шудааст.
- Дар тадқиқоти материик Александр Гумболдт саҳми зиёд гузошта аст.
- Ба Амрикои Лотинӣ – Амрикои Җанубӣ ва ҷануби Амрикои Шимолӣ дохил мешаванд.

## **Савол ва супориш:**

1. Ҳусусиятҳои мавқеи географии материки Амрикои Җанубиро шарҳ дихед.
2. Масоҳат ва шакли материик ҷӣ ғуна аст?
3. Оид ба тарҳи соҳилҳои материик маълумот дихед.
4. Амрико аз тарафи кӣ қашиф шуд ва бо номи кӣ гузошта шуд?
5. Қадом сайёҳон материикро тадқиқ карданд?
6. Мағҳумҳои географии дар мавзӯъ номбаршуударо ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед.

## **Худро бисанҷед:**

### **1. Ҷумларо пурра қунед (калимаҳои мувоғикро гузоред):**

Соҳилҳои Амрикои Җанубиро ду уқёнус: аз гарб – уқёнуси \_\_\_\_\_ ва аз шимолу шарқ – уқёнуси \_\_\_\_\_ ихота кардааст.

### **2. Ҷавоби дурустро интиҳоб қунед.**

Амрикои Җанубӣ ба воситаи гарданаи Панама бо қадом материик пайваст аст?

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| А. Авруосиё;   | Б. Австралия;      |
| В. Антарктида; | Г. Амрикои Шимолӣ. |

### **2. Дар ҳоначаҳои холӣ рақам гузоред.**

Пайдарҳамии дурусти баёни фикрро муайян қунед:

	Амрикои Җанубӣ олимӣ намоёни немис
	нимай аввали асри XIX дар омӯзиши
	Охирҳои асри XVIII ва
	Александр Гумболдт нақши назаррас гузошт

## § 37. СОХТИ ГЕОЛОГӢ, РЕЛӢЕФ ВА САРВАТҲОИ ЗЕРИЗАМИНИИ МАТЕРИК

*Ба хотир меорем:*

- ♦ Кӯҳҳо ва ҳамвориҳо аз рӯйи баландӣ чӣ фарқ доранд?
- ♦ Қадом қувваҳо соҳти релӣефи Заминро муайян мекунанд?
- ♦ Занҷири дарозтарини кӯҳии Замин чӣ гуна пайдо шудааст?

**1. Пайдоиши материик ва соҳти қишири Замин.** Чун дигар материикҳои Нимкураи ҷанубӣ Амрикои Ҷанубӣ низ ҷузъи таркибии материики қадимаи Гондвана буд. Қисми зиёди қаламрави материик дар ҳудуди плитай литосферии Амрикои Ҷанубӣ ҷойгир шудааст ва бо плитахои литосферии начандон бузурги уқёнусӣ (плитахои Кариб ва Наска) пайвандаст. Монанди дигар платформаҳои қадимӣ (гондванагӣ) таҳқурсии кристалии он ба сатҳи Замин баромада, дар масоҳати калон сипарҳои Гвиана ва Бразилияро ба вучуд овардааст. Қисмати боқимондаи платформаро плитахоэ ташкил медиҳанд, ки бо мурури замон дар зери баҳр мондаанд. Қисмати ҷанубии материикро плитай ҷавони Патагония ишғол кардааст.

Дар гарбтари платформаи қадимаи Амрикои Ҷанубӣ минтақаи нисбатан ҷавони чиндори Анд ҷойгир шудааст. Он якҷоя бо чуқуробаҳои Чили ва Перу дар натиҷаи фурӯ рафтани плитай Наска ба зери плитай Амрикои Ҷанубӣ ба вучуд омадааст. Анд қисми таркибии минтақаи чиндори бузурги уқёнуси Ором буда, дар он зилзила ва оташфишонии вулқонҳо зуд-зуд ба амал меоянд.

**2. Релӣеф.** Релӣефи Амрикои Ҷанубӣ ба соҳти қишири Замин алоқаманд аст. Ба сипарҳои платформаҳои қадим паҳнкӯҳҳои судашудаи Гвиана ва Бразилия баробар мебошанд. Дар он ҷо баландиҳо ба воситаи фурӯҳамидаҳо аз ҳам ҷудо шудаанд. Баландии Рорайма қуллаи паҳнкӯҳҳои Гвиана ба ҳисоб меравад. Паҳнкӯҳҳои Бразилия ба тарафи ҷанубу шарқ аз 500 то 2000 м баландӣ дошта, ба тарафи уқёнус нишебиҳои ростфуромада доранд. Дар ҷануби паҳнкӯҳи Бразилия плитай зинагии Парана ҷойгир шудааст, ки 1,2 млн  $\text{km}^2$  масоҳат дорад.

Пастхамии Амазонка, ки дар ҷаҳон қалонтарин мебошад, 5 млн  $\text{km}^2$  масоҳат дорад. Ин пастхамӣ асосан аз ҷинсҳои такшонии дарёй



*Куллаи Аконкагуа*

иборат буда, аз сатхи ҳамвор 150 м паст аст ва ба воситаи водиҳои дарёй бурида шудааст. Фурӯҳамидаи байни қаторкӯҳҳои Анд ва пахнкӯҳҳои Гвианаро – пастхамии Ориноко ва байни Анду пахнкӯҳҳои Бразилияро фурӯҳамидаи Лаплато ишғол кардаанд. Дар плитай Патагония платои Патагония чойгир шудааст, ки ба тарафи соҳили уқёнус ба таври зина чойгир шудааст. Қисми ҷанубӣ он дар зери таъсири яхбандии давраи қадим мондааст.



Дар қисми гарбии материк аз шимол ба ҷануб дарозтарин системаи кӯҳии ҷаҳон – Анд тӯл қашидааст, ки 900 км дарозӣ дорад. Он аз якчанд қаторкӯҳи ба таври меридианий ҷойгирбуда иборат аст. Дар мавзеи фароҳи Анди Марказӣ нуқтаи баландтарини кӯҳҳои Анд – қуллаи Аконкагуа, ки 6960 м баландӣ дорад, ҷойгир шудааст. Дар шимол кӯҳҳои Анд бо канонҳои дарёй бурида шуда, дар ҷануб бо пиряҳҳо пӯшида шудаанд. Дар бораи ҳанӯз ҳам ташаккул ёфтани кӯҳҳои Анд вулқонҳои амалкунандай Котопахи, Сангай ва баландтарин вулқони дунё Люляйляко гувоҳӣ медиҳанд.

**3. Сарватҳои табии.** Амрикои Ҷанубӣ ҳам аз сарватҳои табии пайдоиши маъданӣ ва ҳам аз сарватҳои табии пайдоиши таҳшонидошта хеле бой аст. Дар сипарҳои қадимаи платформаҳо захираи бузурги маъданӣ оҳан, уран, титан ва волфрам мавҷуд буда, яке аз калонтарин конҳои маъданӣ оҳан дар ҷаҳон – Каражас дар ин ҷо ҷойгир аст. Конҳои нафту газ бошад, дар фурӯҳамидаи байни платформаҳо ва пастхамии байни қӯҳҳо (фурӯҳамидаи Маракайбо ва пастхамии Ориноко) дар шимоли Анд ҷойгиранд. Кони селитра дар биёбони Атакама, дар соҳили уқёнуси Ором аҳаммияти ҷаҳонӣ дорад. Дар қишири бодхӯрдашуда конҳои азими маъданҳои боксит ва манганд ҷойгиранд.

Ҳанӯз аз замонҳои қадим аҳолии маҳаллӣ дар ҳусуси маъданҳои қӯҳӣ маълумот доштанд ва нуқраю мис истеҳсол мекарданд (Анд дар забони ҳиндӯҳо «мис» мебошад). Дар Анди Марказӣ захираи бойи маъданӣ сурб, нуқра ва полиметалҳо мавҷуд аст. Дар доманаи қӯҳҳои Анд ба масофаи 1000 км тасмаи қалъагӣ тӯл кашидааст. Амрикои Ҷанубӣ бо сангҳои қиматбаҳо ва маснуоти сангӣ, аз қабили ақиқ, забарҷад ва зумуррад шуҳратёр аст.

#### Хулоса:

- Чун дигар материкҳои Нимқураи ҷанубӣ Амрикои Ҷанубӣ низ ҷузъи маркибии Гондвана мебошад.
- Пастхамии Амазонка, ки дар ҷаҳон калонтарин мебошад, 5 млн км<sup>2</sup> масоҳат дорад.
- Фурӯҳамидаи байни қаторкӯҳҳои Анд ва паҳнкӯҳҳои Гвианаро – пастхамии Ориноко ва байни Анду паҳнкӯҳҳои Бразилияро фурӯҳамидаи Лаплато ишғол намудаанд.
- Дар қисми гарбии материк аз шимол ба ҷануб дарозтарин системаи қӯҳҳои ҷаҳон – Анд тӯл кашидааст, ки 900 км дарозӣ дорад.
- Амрикои Ҷанубӣ ҳам аз сарватҳои табии пайдоииши маъданӣ ва ҳам аз сарватҳои табии пайдоииши таҳшонидошта бой аст.

#### Савол ва супориши:

1. Асоси соҳти тектоникии материкро чӣ ташкил медиҳад?
2. Дар бораи қӯҳҳои Анд маълумот дигед.
3. Қуллаи баландтарини материк чӣ ном дорад ва баландии он чӣ қадар аст?
4. Дар бораи ҳамвориҳои пастии Лаплато маълумот дигед.
5. Материк аз қадом сарватҳои табииӣ бой аст?
6. Объектҳои географии дар маҷзӯъ номбаршуударо ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед.

## Худро бисанчед:

### 1. Чумларо пурра кунед (калимаи мувофиқро гузоред).

Чун дигар материикҳо Нимкураи чанубӣ Амрикои Ҷанубӣ низ ҷузъи таркибии материики қадимаи \_\_\_\_\_ буд.

### 2. Ҷавобҳои дурустӣ "ҳа" ё "не"-ро интихоб кунед.

Дурустӣ ё нодурустии ақидаҳоро дар ҷадвали зер муайян кунед:

ҳа	не	Қисми зиёди қаламрави материик дар ҳудуди плитай литосферии Амрикои Ҷанубӣ ҷойгир шудааст.
ҳа	не	Қисмати чанубии материикро плитай ҷавони Патагония ишғол намудааст.
ҳа	не	Анд қисми таркибии минтақаи ҷиндори бузурги уқёнуси Ором буда, зилзила ва оташвишонии вулқонҳо дар онҳо ба амал намеоянд.
ҳа	не	Паҳнкӯҳҳои Бразилия аз 1500 то 8000 м баландӣ доранд.
ҳа	не	Пастхамии Амазонка, ки дар ҷаҳон қалонтарин мебошад, 5 млн км <sup>2</sup> масоҳат дорад.
ҳа	не	Амрикои Ҷанубӣ ҳам аз сарватҳои табиии маъданӣ ва ҳам аз сарватҳои табиии таҳшонӣ бой аст.
ҳа	не	90%-и масоҳати материикро се давлат – Канада, Иёлоти Муттаҳидай Амрико ва Мексика ишғол кардаанд.
ҳа	не	Табииати материики Амрикои Шимолӣ ба муҳофизат ниёз надорад.

## § 38. ИҶЛИМИ МАТЕРИИКИ АМРИКОИ ҶАНУБӢ

Ба хотир меорем:

- ♦ Кадом типҳои иҶлим ба шумо маълум аст?
- ♦ Типҳои анбӯҳи ҳаво аз ҳам чӣ фарқ доранд? Ҳусусияти онҳоро шарҳ душед.
- ♦ Биёбони хушктарини ҷаҳон дар кучо ҷойгир шудааст?

**1. ОМИЛҲОИ ИҶЛИМҲОСИЛҚУНАНДА.** Қаламрави Амрикои Ҷанубӣ асосан дар арзҳои чанубӣ воқеъ гардидааст, аз ин хотир қисми бештари он дар минтақаи гарм ҷойгир аст. Қад-қади меридиани  $70^{\circ}$  ба тарафи чануб тӯл кашидани материик сабаби он гардидааст, ки минтақаҳои иҶлими аз экваторӣ то муътадил иваз шаванд. Дар пастии Амазонка тамоми сол фишори ҳаво паст буда, дар зери таъсири анбӯҳи ҳавои гарм ва намноки экваториалий қарор дорад. Дар паҳнкӯҳҳои Гвиана, Бразилия ва пастии Ориноко, ки дар арзҳои субэкваториалий ҷойгиранд,

ивазшавии бодҳо ва анбӯҳи ҳаво ду маротиба ба вуқӯй мепайвандад. Дар зимистон бодҳои пассатӣ бартарӣ доранд. Тавассути бодҳои пассатӣ анбӯҳи ҳавои гарм ва хушки тропики ворид мешаванд. Дар тобистон ба ҷои онҳо муссонҳои намноки экваториалий дохил мешаванд, ки дар Нимкураи шимолӣ ба самти ҷанубу гарб ва дар Нимкураи ҷанубӣ ба самти шимолу гарб мевазанд. Дар ин ҷо боришот асосан ба ворид гардидаи онҳо алоқаманд аст. Дар арзҳои тропики дар соҳилҳои гарбии материк пассатҳо аз уқёнуси Ором ва дар соҳилҳои шарқӣ аз уқёнуси Атлантик мевазанд. Қисмати ҷанубии материк доимо дар зери таъсири бодҳои гарбӣ қарор дорад.

Қаторкӯҳҳои Анд нақши тақсимкунандай иқлимиро дар Амрикои Ҷанубӣ иҷро мекунанд. Кӯҳҳои Анд таъсири уқёнуси Оромро дар камари борики гарбии материк маҳдуд менамоянд. Баръакс, ҳамвориҳои қисмати шарқии материк барои ба дохили материк ворид гардидаи анбӯҳи ҳавои намнок аз уқёнуси Атлантик мусоидат мекунанд. Ҳамвориҳои дохилии материк дар шарқ барои бе монеа ворид гардидаи бодҳои сарди ҷанубӣ – памперо аз Атлантик мусоидат мекунанд.

Чараёнҳои гарми Гвиана ва Бразилия рутубатнокии пассатҳоро дар соҳилҳои шимолӣ ва шарқ зиёд менамояд. Чараёни сарди Фолкленд дар ҷанубу шарқ камбориширо дар Патагония тақвият мебахшад. Чараёни сарди Перу дар соҳилҳои гарбӣ барои ташаккули минтақаи биёбонӣ мусоидат менамояд. Дар ҷануби материк чараёни хунуки Бодҳои Фарбӣ ҳукмфармо аст.

Гардиши атмосфера ва ҷараёнҳо гоҳ-гоҳ аз ҷониби ҷараёни гарми Эл-Нино ҳалалдор мешавад. Бештари қаламрави материк дар арзҳои экваториалий ҷойгир шудааст. Дар ин ҷо асосан пассатҳои рутубатнок ҳукмфармо мебошанд. Аз ин ҷост, ки дар ин минтақаи нисбат ба дигар минтақаҳои кураи Замин ба ҳисоби миёна ду маротиба бештар (1600 мм дар давоми сол) борон меборад.

**2. Минтақаҳои иқлимий ва типҳои иқлими.** Амрикои Ҷанубӣ дар шаш минтақаи иқлимий: экваторӣ, ду субэкваторӣ, тропики, субтропикий ва мұттадил ҷойгир шудааст.

Минтақаи экваторӣ Амазонияи Фарбӣ ва доманаҳои атрофи Андро дар бар мегирад. Дар тамоми сол дар ин ҷо ҳавои гарму рутубатноки экваторӣ ҳукмфармост. Ба иқлими типи экваторӣ гардиши якхелai ҳарорати ҳаво ( $+26 +28^{\circ}$  С) ва боришоти зиёд (2000-4000 мм дар давоми сол) хос аст.


Минтақаи субэкваторӣ аз шимол ва ҷануб минтақаи

экваторирио иҳота карда, танҳо дар поёноби Амазонка пайваст мешавад (ба расм нигаред). Ба ин минтақа типи иқлими муссонии субэкваторӣ хос аст. Дар натиҷаи муссонҳои тобистона дар ҳамвориҳо 1000-2000 мм ва дар доманакӯҳҳо то 3000 мм боришот мешавад. Мавсими хушку бебориш аз 2 то 9 моҳ давом мекунад. Ҷойи аз ҳама камбориши минтақаи субэкваторӣ шимолу шарқи он мебошад. Ҳарорати ҳаво дар давоми сол аз +20 то +30°C тағиیر меёбад.

Минтақаи тропикӣ ма-соҳати начандон калони материкиро ишғол кардааст. Дар ҳудуди ин минтақаи иқлими 3 типи иқлим чудо карда шудааст: намнок, континенталӣ ва гаруа. Дар қисмати шарқии пахнӯҳи Бразилия, дар зери таъсири пассатҳои атлантикий ва ҷараёни гарми Бразилия минтақае ҷойгир аст, ки дорои иқлими тропикии намнок аст. Дар ҳамвории Гран-Чако типи иқлими континенталии тропикӣ паҳн шуда, зимистони дурударози камбориши дорад. Микдори боришот аз шарқ ба гарб аз 800 то 350 мм кам мешавад.

Дар соҳил аз арзҳои 5 то 28°-и ҷанубӣ зери таъсири пассатҳо аз уқёнуси Ором ва ҷараёни сарди Перу иқлими наздисоҳилии биёбонӣ (гаруа) ташаккул меёбад. Он бо тобистони салқин ( $+19+20^{\circ}\text{C}$ ) ва зимистони ( $+13+14^{\circ}\text{C}$ ) ҳавояш нисбатан намнок фарқ мекунад. Борон (30-50 мм дар давоми сол) ахён-ахён меборад. Минтақаи байни арзҳои 22 ва 27°-и ҷанубӣ тамоми сол бебориш аст. Дар минтақаи хушктарин биёбони ҷаҳон – Атакама ҷойгир аст.

Дар минтақаи субтропикӣ анбӯҳи ҳаво вобаста ба фаслҳои сол иваз мешавад. Қаламрави он ба типҳои иқлими намнок, континенталӣ ва баҳримиёназамини ҷудо мешавад. Дар қисми ҷанубии пахнӯҳи Бразилия иқлими субтропикии намнок бо тобистони гарм ( $+22+24^{\circ}\text{C}$ ) ва зимистони мулоим ( $+6+10^{\circ}\text{C}$ ) ба назар мерасад.



*Минтақаҳои иқлимии Амрикои Ҷанубӣ*

Дар вилоятҳои марказии субтропикҳо иқлими субтропикии континенталий паҳн гардидааст. Ин типи иқлими бо амплитудаи баланди ҳарорат (то +20 °C) ва маҳдуд будани микдори боришот (то 200 мм) фарқ мекунад. Ворид шудани памперо (бодҳои сард) якбора хунукшавии ҳаво (то -30°C) ва боридани барфро ба вуҷуд меорад. Дар соҳилҳои гарбӣ (байни 29-370-и а.ч.) иқлими баҳримиёназамий паҳн гардидааст.

Минтақаи мӯътадил дар канори ҷанубии материк ҷой гирифтааст. Дар ин минтақа ду типи иқлими: континенталий ва баҳрӣ ҷудо карда мешавад. Дар ҳамвории Патагония типи иқлими континенталии мӯътадил ташаккул мейбад. Ҷараёни сарди Фолкленд ва рельефи ҳамвор барои боридани боришоти зиёд (200 – 400 мм дар як сол) мусоидат намекунад. Ҳарорати моҳи аз ҳама ҳунук -5 +8 °C ва аз ҳама гарм +12 +22 °C мебошад. Дар Андҳои Патагония зери таъсири бодҳои гарбӣ дар арзҳои чилум ва панҷоҳум иқлими мӯътадили баҳрӣ ташаккул мейбад. Зимистони мулоими намнок (+2 +6 °C) бо тобистони салқини боронӣ (+10 +14 °C) иваз мешавад.

### Хулоса:

- Қаламрави Амрикои Ҷанубӣ асосан дар арзҳои ҷанубӣ воқеъ гардидааст, аз ин хотир қисми бештарӣ он дар минтақаи гарм ҷойгир шудааст.
- Амрикои Ҷанубӣ материки аз ҳама намнок ба ҳисоб меравад.
- Анд ҳамчун монеаи иқлиматаксимиқунандагӣ мекунад.
- Ҷараёни ҳунуки Перу дар қисми гарбии материк барои ташаккул ёфтани биёбони аз ҳама ҳушики ҷаҳон – Атакама мусоидат кардааст.
- Амрикои Ҷанубӣ дар шаши минтақаи иқлими: экваториалиӣ, субэкваторӣ (думо), тропикӣ, субтропикӣ ва мӯътадил ҷойгир шудааст.

### Савол ва супориш:

1. Мавқеи географӣ ба иқлими Амрикои Ҷанубӣ чӣ гуна таъсир мекунад?
2. Ҷараёнҳои уқёнусӣ ба иқлими материк чӣ гуна таъсир мерасонад? Мисолҳо оред.
3. Оид ба таъсирни кӯҳҳои Анд дар ташаккулёбии иқлими материк нақл қунед.
4. Кадом минтақаҳои иқлими дар материк масоҳати қалонро ишғол кардаанд?
5. Кадом намуди иқлими дар материк шабнам ва туманро ба вуҷуд меорад?
6. Мағҳумҳои географии асосии мавзӯъро ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед.

**Худро бисанчед:**

**1. Чумларо пурра кунед (калимаи мувофиқро гузоред):**

Ҳамвориҳои дохилии материк дар шарқ барои бемонеа ворид шудани бодҳои сарди ҷанубӣ – \_\_\_\_\_ аз Атлантик мусоидат мекунанд.

**2. Ҷавоби дурустро интихоб кунед.**

Кадоме аз минтақаҳои иқлими номбаршуда дар материк масоҳати аз ҳама қалонро ишғол мекунад?

А. Экваторӣ;    Б. Субэкваторӣ;    В. Тропики;    Г. Муътадил.

## **§ 39. ОБХОИ ДОХИЛИИ МАТЕРИКИ АМРИКОИ ҶАНУБӢ**

**Ба хотир меорем:**

- ♦ Системаи дарё аз чӣ иборат аст?
- ♦ Ҷиро ҳатти барғӣ меноманд?
- ♦ Барои чӣ дар Амрикои Ҷанубӣ дарёҳои қалон зиёд, аммо кӯлҳо каманд?

**1. Хусусияти шабакаи дарёҳо.** Азбаски дар қаламрави Амрикои Ҷанубӣ боришот зиёд аст, дар қаламрави он обҳои дохилӣ зиёданд. Дарёҳои материк ба уқёнусҳои Ором ва Атлантик 1/3 хиссаи тамоми оби дарёҳои ҷаҳониро мерезанд. Обтақсимкунахи асосии материки Амрикои Ҷанубӣ қаторкӯҳи Анд ба ҳисоб меравад. Шабакаи дарёӣ дар арзҳои экваторӣ хеле зич аст. Ҳавзаи обҳои дохилӣ масоҳати начандон қалонро ишғол кардааст.

**2. Дарёҳо.** Ба ҳавзаи уқёнуси Атлантик 90%-и қаламрави Амрикои Ҷанубӣ рост меояд. Дарёи қалонтарини материк ва умуман ҷаҳон Амазонка мебошад (аз забони ҳиндӯҳои маҳалӣ «амазуну»—ҷараёни пурталотум).

Амазонка дар баробари дарёи серобтарин буданаш, дарёи дарозтарини ҷаҳон низ мебошад. Аз сарҷашмааш Апуримак

(шоҳоби Укаяли) дарозии он 7194 км-ро ташкил медиҳад. Инчунин Амазонка дорои қалонтарин ҳавза ( $7,18$  млн км<sup>2</sup>) дар сайёра мебошад.

Шоҳобҳои Амазонка аз пастии Амазонка, доманаҳои атрофи Анд, паҳнкӯҳҳои Бразилия ва Гвиана сарҷашма мегиранд. Дарё дар болооб тезҷараён буда, дар қисмати мобайниӣ ва поёноб ором аст.



*Ҳавзаи Амазонка*

Амазонка аз 500 шохоб иборат аст, 17 шохоби он аз 1500 то 3500 км дарозӣ доранд. Бинобар ба хатти экватор наздик ҷойгир шудани дарёи Амазонка шохобҳои он ҳам дар Нимкураи ҷанубӣ ва ҳам дар Нимкураи шимолӣ бо навбат серобии дарёро таъмин менамоянд.

Дуюмин дарёи дарозтарини Амрикои Ҷанубӣ – Парана (аз забони хиндуён «дарёи калон») мебошад, ки 4700 км дарозӣ дорад. Дарё асосан аз ҳисоби борон сероб буда, тобистону тирамоҳ сатҳи оби он баланд мешавад. Яке аз шохобҳои он Игуасу аст, ки гудозаҳои вулқонии платои Паранаро бурида силсилаи шаршараҳоро ба вучуд овардааст.

Аз ҷиҳати серобӣ дуюмин дарё дар Амрикои Ҷанубӣ Ориноко (2730 км) ба ҳисоб меравад. Он аз доманакӯҳҳои Гвиана сарчашма гирифта, дар поёноб, дар ҳамворӣ ҷорӣ мешавад. Дар яке аз шохобҳои он – дарёи Чурун баландтарин шаршараи ҷаҳон Анхел ҷойгир шудааст, ки 1054 м баландӣ дорад. Ориноко тобистон аз пирҳои сероб мегардад ва пастхамиҳои атрофро зер мекунад.

Ҳавзаи уқёнуси Ором дар гарби материк масоҳати начандон калонро ташкил медиҳад. Дарёҳои ин ҳавза нисбатан кӯтоҳ ва тезҷараёни кӯҳӣ мебошанд.

Ба туфайли обшорҳои зиёд дарёҳои Амрикои Ҷанубӣ дорои захираи бузурги гидроэнергетикий мебошанд. Дар материк зиёда аз 2000 обанбор бунёд шудааст. Калонтарин обанбори Гури дар дарёи Карони, дар шимоли материк мебошад.

**3. Қӯлҳо.** Қӯлҳо дар материк камшуморанд. Бештари ин манбаъҳои обӣ дар қисмати Патагонияи Анд: Буэнос-Айрес ва Лаго-Архентино ҷойгир шудаанд. Ҳавзаи ин қӯлҳо дарозрӯя ва ҷуқур буда, пайдоиши пирҳоӣ доранд. Қӯлҳои нисбатан калон, ки пайдоиши тектоникий доранд, дар Анди Марказӣ – Титикака ва Поопо ҷойгир шудаанд. Қӯли Титикака аз сатҳи баҳр 3812 м баланд буда, баландтарин қӯли киштигарди ҷаҳон мебошад.

Дар соҳилҳои баҳри Кариб ва уқёнуси Атлантик лагунаҳои зиёде ба назар мерасад. Лагунаҳо ба воситаи пастобҳо ва рифҳои марҷонӣ аз акваторияи баҳру уқёнус чудо шуда, бо гарданаи танге бо онҳо пайваст мешаванд.



Шаршараи Анхел

**Лагуна** – күли тунукоб дар соҳил, ки қисман ё пурра алоқаи худро бо баҳр гум кардааст.

Лагунаи Маракайбо калонтарин майдони обии Амрикои Ҷанубӣ буда, 13 ҳазор  $\text{км}^2$  масоҳат дорад. Дар вилоятҳои хушки материк ҳавзҳои обие мавҷуд аст, ки аз давраҳои қадим бοқӣ мондаанд. Қисми зиёди онҳо хушк гардида, танҳо баъди гоҳ-гоҳ борон боридан пур мешаванд ва баъдан оби сатҳи онҳо бухор шуда, ба шӯразамин табдил меёбанд.

Шӯразаминҳо дар қаъри ҳавзҳои хушкида дар шароите пайдо мешаванд, ки обҳои шӯри зеризаминӣ ба сатҳи замин наздик ҷойгиранд. Дар доманақӯҳҳои Анди Марказӣ ин гуна шӯразаминҳо хеле зиёданд, ки дар байни онҳо калонтарин шӯразамини чаҳон – Салар-де-Үюни мебошад. Ғафсии қабати намак дар он аз 2 то 8 метрро ташкил медиҳад. Аҳолии маҳаллӣ аз он намаки ошӣ истехсол мекунанд.

**4. Яхбандиҳои ҳозиразамон.** Агарчи қаторкӯҳҳои Анд аз шимол то ҷануби материк тӯл кашидаанд, яхбандиҳо дар Амрикои Ҷанубӣ кам ба назар мерасанд. Майдони умумии яхбандиҳо ҳамагӣ 25 ҳазор  $\text{км}^2$ -ро ташкил медиҳад. Ҳатти барғӣ хеле баланд ҷойгир шудааст. 80%-и яхбандиҳо ба қисмати патагонии Анд рост меояд. Пиряҳҳои Патагония аз рӯйи захираи оби нӯшокӣ гайр аз ноҳияҳои кутбӣ дар чаҳон пешсаф мебошанд.

### Хулоса:

- *Бо сабаби дар қаламрави Амрикои Ҷанубӣ зиёд будани боришот он аз обҳои доҳилӣ бой мебошад.*
- *Дарёҳои материк ба уқёнусҳои Ором ва Атлантик 1/3 ҳиссаи тамоми оби дарёҳои чаҳонро мерезанд.*
- *Обтақсимкунаки асосии материки Амрикои Ҷанубӣ қаторкӯҳҳои Анд ба ҳисоб меравад.*
- *Ҳавзаи обҳои доҳилӣ масоҳати начандон калонро ишғол кардааст.*
- *Дарёи калонтарини материк ва умуман чаҳон Амазонка мебошад. Дарозии он 7194 км-ро ташкил медиҳад.*
- *Аз ҷиҳати серобӣ дуюмин дарё дар Амрикои Ҷанубӣ Ориноко (2730 км) ба ҳисоб меравад ва шаршираи баландтарини дунё – Анхел дар ин дарё ҷойгир аст.*
- *Кӯлҳо дар материк камбузоранд. Кӯлҳои нисбатан калон Титикака ва Поопо мебошанд.*
- *Ҳатти барғии баландтарини чаҳон дар баландии 6500 м, дар Андҳои Марказӣ, дар 19° а.ч. ҷойгир шудааст.*

### **Савол ва супориш:**

1. Дарёҳои материк ба ҳавзаи қадом уқёнусҳо тааллуқ доранд?
2. Бисёри дарёҳо оби худро ба қадом уқёнус мерезанд?
3. Дар бораи дарёи Амазонка маълумот диҳед.
4. Ҳусусияти дарёҳои материкро шарҳ диҳед.
5. Шаршараи баландтарини материк дар қадом дарё ҷой гирифтааст ва чӣ ном дорад?
6. Оид ба қӯлҳои материк маълумот диҳед.
7. Мағҳумҳои географии мавзӯъро ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед.

### **Худро бисанҷед:**

#### **1. Ҷавоби дурустро интихоб қунед.**

Дарёҳои материк ба уқёнусҳои Ором ва Атлантик ҷанд ҳиссаи тамоми оби дарёҳои ҷаҳонро мерезанд?

A. 1/3 ҳисса;      B. 1/4 ҳисса;      C. 1/5 ҳисса;      D. 1/6 ҳисса.

#### **2. Мувофиқа қунед.**

Мувофиқатии дарё ва қӯлҳои материкро муайян қунед:

- |           |             |
|-----------|-------------|
| 1. Дарёҳо | A. Титикака |
| 2. Қӯлҳо  | Б. Ориноко  |
|           | В. Парана   |
|           | Г. Пোপো     |

#### **3. Ҷумларо пурра қунед (калимаи мувофиқро гузоред).**

Лагуна – кӯли тунукоҳ дар соҳил, ки қисман ё пурра алоқаи худро бо баҳр \_\_\_\_\_ кардааст.

## **§ 40. ЗОНАҲОИ ТАБИИИ МАТЕРИК. МАСЪАЛАҲОИ ҲИФЗИ ТАБИАТ**

### **Ба хотир меорем:**

- ♦ Қадом рустаниҳо ва ҳайвонотро эндемик мегӯянд?
- ♦ Барои чӣ бешаҳои намноки экваториалий аз рӯйи наботот ва ҳайвонот дар ҷаҳон сернамудтарин ба шумор меравад?

**1. Зонаҳои табии.** Амрикои Ҷанубӣ дар шаш минтақаи географӣ ҷойгир шудааст. Қисми шимолии материк дар минтақаи гарм воқеъ гардидааст. Аз ин рӯ минтақаҳои экваторӣ ва субэкваторӣ масоҳати бузургро ишғол кардаанд. Зонаи табиии ҷангал 47 %-и масоҳати материкро дар бар мегирад, ки ин ба 1/4 ҳиссаи ҷангули ҷаҳон баробар аст.

Дар Амазонияи гарбӣ ва доманаҳои қӯҳҳои Анд зонаи ҷангалҳои намноки экваторӣ ҷойгир шудааст, ки дорои хокҳои сурху зардчатоби ферралитӣ (аз оҳану аллюминий бой) мебошад. Александр Гумболдт ин ҷангалзорро Гиляя номид. Аҳолии маҳаллӣ онро Селва меноманд.

Ҷангалзори Гиляя дар Амрикои Ҷанубӣ аз рӯйи таркиби намуд дар ҷаҳон бойтарин ба ҳисоб меравад. Тағийр наёфтани иқлими дар давоми даҳҳо миллион сол боиси инкишофи намудҳои гуногуни набототу ҳайвонот гардидааст. Дар ин ҹангалзор қариб 45 ҳазор намуди рустани, аз чумла 4000 намуди дараҳт мерӯяд.



#### *Баргҳои азими виктория регия*

Се шакли набототи Гиляя фарқ карда мешавад: зериобмонда, аз об берун ва кӯҳӣ. Дар обдоги зериобмондаи дарёҳо ҹангалзори камдаҳти секропия ҷой гирифтааст, ки дар зери ин дараҳтон дар сатхи об рустании виктория регия месабзад. Қутри баргҳои он то 2 метр мерасад. Дар доманаи обтаксимкунақ ҹангалзори зич ва сердаҳт мерӯяд. Дараҳтони қадбаланди ин мавзеъ – дараҳти пахта (сейба) ва ҷорамагзи бразилиягӣ – бертолесия то 40-50 м қад мекашанд. Инчунин дараҳтоне (палисандр, сандали сурх ва маҳагон) мерӯянд, ки ғӯлаҷӯби онҳо аҳаммияти саноатӣ дорад. Дараҳти гевея дар таркибаш шираи каучук дорад. Дар зери дараҳтони палма дараҳти шоколад ва сарахсҳои дараҳтшакл мерӯянд. Дар ин ҹангалзор лиана ба дигар дараҳтон зич печида, дар байни эпифитҳо орхидея хеле зиёд аст.

Ҳайвоноти ҹангалзори гиляя ба ҳаётгузаронӣ дар болои дараҳтон одат кардаанд. Қисми зиёди онҳо думи гиро ва час-панда доранд. Инҳо ленивets (танбалак), опоссум ва маймунҳо мебошанд. Дар ҳавзҳо пекар ва тапир ҳаёт мегузаронанд. Аз ҳайвоноти ваҳшӣ ягуар ва отселот вомехӯрад. Сангпуштҳо, морҳо, аз чумла анакондаи азимчусса (дарозиаш то 11 метр) хеле зиёданд.

Аз парандагон дар ҹангалзори Гиляя тукан, тӯтии ара, гоатсин ва колибри (парандаи хурд, вазнаш то 20 грамм) вомехӯранд. Дар дарёҳо кайман, аллигатор ва зиёда аз 2000 намуди моҳӣ зиндагӣ мекунанд. Дар байни ин моҳиҳо пираняи ваҳшӣ ва дар ҷаҳон қалонтарин арапайма (4-4,5 м дарозӣ ва 250 кг вазн дорад) маскунанд. Мормоҳии барқӣ ва делфинҳои гулобӣ низ вомехӯранд.

Ҷангалҳои намноки тағийрёбандаи субэкваторӣ Амазонияи Шарқӣ ва нишебиҳои паҳнкӯҳҳои Гвиана ва Бразилияро дар бар мегиранд. Дар байни дараҳтони ҳамешасабзи ин минтақа хинна,

тутанчир (фикус) ва балса бартарй доранд. Дар тропики намнок дар канори паҳнкӯҳҳои Бразилия бешазори намноки тропикӣ чой гирифтааст, ки аз рӯйи таркиб ба бешазори экваторӣ монанд аст. Дар субтропики ҷанубии паҳнкӯҳҳои Бразилия бешазори омехтаи намнок чой гирифтааст.

Саванна ва бешазори камдараҳт дар Амрикои Ҷанубӣ дар ду минтақаи географӣ – субэкваторӣ ва тропикӣ паҳн гардидаанд. Онҳо номҳои маҳсус: Лянос ва Кампосро доранд.

**Лянос** – бешазори саваннаи пастии Ориноко, ки дар мавсими боронгарӣ зери об мемонад.

**Кампос** – бешазори саваннаи паҳнкӯҳҳои Бразилия, ки ҳангоми боронгарӣ зери об намемонад.

Лянос саваннаи намноки сералаф буда, хокаш дорчинӣ аст. Дар мавсими боронгарӣ то 6 моҳ зери об монда, ба ботлоқ табдил меёбад. Дар ин бешазор палмаи маврикий, рустаниҳои ҳӯшадор ва ғеша месабзанд.

Кампос – саваннаи дорои дараҳту бутта дар маркази паҳнкӯҳҳои Бразилия ва алафзор дар ҷануби он ҷойгир аст. Дар баробари рустаниҳои ҳӯшадор дар хокҳои сурх ва сурхи дорчинӣ намудҳои гуногуни палма месабзад. Дар шимолу шарқи паҳнкӯҳи Бразилия асосан буттаҳои хордор ва гули ҳанҷарӣ (кактус) мерӯянд.

Барои олами ҳайвоноти саванна ранги сурхи сиёҳтоби муҳофизаткунанда хос аст. Дар ин ҷо гавазни борикшоҳи сурх, турғи ёлдор, шутурмурги нанду, ҳояндаҳо, аз ҷумла ҳояндаи аз ҳама калони кураи Замин – капибара зиндагӣ мекунанд.

Дар пастии Ла – Плата, ҷанубтар аз  $30^{\circ}$  а.ч. пампа ҷойгир шудааст.

**Пампа** – дашт дар минтақаи субтропикии Амрикои Ҷанубӣ.



Дашти пампа

Барои пампа рустаниҳои бойи ҳӯшадори гуногуналаф хос аст. Ҳоки сиёҳтоби ин ҷо ҳосили баланд медиҳад, бинобар ин барои қиштукор васеъ истифода мешавад. Пампа минтақаи асосии рӯёнидани гандум ва ҳошоки ҷорво ба ҳисоб меравад. Олами ҳайвоноти пампа бой

аст. Дар ин чо хояндаҳо, гавазни пампагӣ, гурбаи пампас, пума ва шутурмурғи нанду зиндагӣ мекунанд.

Биёбонҳо ва нимбиёбонҳои Амрикои Ҷанубӣ дар се минтақаи географӣ ҷойгир шудаанд. Дар тропикҳо, дар соҳилҳои уқёнуси Ором, дар заминҳои хокистарранги тираи биёбонҳои соҳилий ҳӯшадорҳои хушк ва гули ханҷарӣ мерӯянд. Дар хокҳои сангчадори биёбонҳои баландкӯҳ – алафҳои болиштакдор ва буттаҳои хордор мерӯянд. Дар биёбонҳои субтропикӣ, дар заминҳои тираҳои бешаҳои тоқаи иборат аз рустаниҳои ақоқиё, гули ханҷарӣ ва дар нимбиёбонҳои муътадили Патагония ҳӯшадорҳои хушк ва буттаҳои хордор мерӯянд. Олами ҳайвоноти биёбон камбағал буда, асосан аз хояндаҳо ва ҳазандашо иборат аст.

Дар канори ҷанубии Анд, дар иқлими муътадили баҳрӣ бешаҳои омехта месабзанд, ки аз бук (даражти шамшодмонанд) ва подокарпусҳо иборатанд. Дар кӯҳҳои баланд лама, хирси айнақдор ва шиншилла зиндагӣ мекунанд, ки мӯйинаи пурқимат доранд. Дар ин чо кондори Анд зиндагӣ мекунад, ки дарозии болҳои он то ба 4 метр мерасад. Дар ҳарсангҳои наздисоҳилӣ пингвини Гумболдт зиндагӣ мекунад.

*Биёбонҳои баландкӯҳҳои Анди Марказӣ ватани картошка ба ҳисоб меравад. Намудҳои ёбоии онро дар баландии то 4500 м мушоҳида кардан мумкин аст.*

**2. Минтақаи ҳарои ҷанубӣ**. Барои кӯҳҳои Анд минтақаи ҳарои ҷанубӣ баланд ҳос аст. То баландиҳои 1000 м минтақаи гарм – гиляя бо набототи банаи ва нахл паҳн шудаанд. Баландтар то 2000 м минтақаи муътадил бо дараҳтони ҳина, балс, сарахсҳои дараҳтмонанд ва бамбуқ ҷойгир аст. То 3200 м минтақаи хунук доман паҳн кардааст (Гиляи баландкӯҳ), ки аз дараҳтони поясшон қаҷ иборат аст. Болотар онро минтақаи қаҳратун бо даштҳои баландкӯҳи паромоси иборат аз ҳӯшадорҳо ва буттаҳои қадпаст иваз мекунад. Баландтар аз 4500 м минтақаи барфу яҳҳои доимӣ паҳн шудааст.

**3. Ҳифзи табииат.** Ҳавфи аз ҳама зиёдро барои табииати Амрикои Ҷанубӣ кам шудани ҷангалҳо ба вучуд овардааст. Ҳусусан ҷангалҳои Амазония ва қисми шарқии паҳнкӯҳи Бразилия дар натиҷаи фаъолияти ҳочагидории одамон зарари калон дидаанд. Масоҳати Гиляи ҳар сол аз 0,7 то 1% кам мешавад. Ҷангалҳо ба хотири ба даст овардани ҷӯби аълосифат бурида мешаванд. Ҷангалҳо инчунин ҳангоми соҳтани роҳ ва коркарди конҳои нафт, газ ва тилло вайрон карда мешаванд.

Барои ҳифзи муҳити табиии материк боғҳои миллӣ ташкил карда шудаанд. Дар боғи «Галапагос» фаунаи эндемикии ҷазираҳои вулқонӣ ҳифз карда мешаванд, ба мисли: игуанаи баҳрӣ, пингвини галапагосӣ, сангпушти калончуссаи галапагосӣ. Боғи миллии «Ману», ки дар доманаи Анд ҷойгир шудааст, аз рӯйи гуногунии намудҳо бехамто аст. Дар ин боғи миллӣ Гилеяи ҳамворӣ ва кӯҳӣ ҳифз карда мешавад. Дар боғи «Лос-Гласярес» дар Андҳои Патагония кӯлҳои пиряҳӣ, пиряҳҳо ва ҷангалҳои қадима ҳифз карда мешаванд.



*Сангпушти азимчуссаи галапагосӣ*

#### Хулоса:

- Материки Амрикои Ҷанубӣ дар шаши минтақаи географӣ ҷойгир шудааст.
- Зонаи табиии ҷангал 47 %-и масоҳати материикро дар бар мегирад, ки ин ба  $\frac{1}{4}$  ҳиссаи ҷангали ҷаҳон баробар аст.
- Дар Амазонияи гарбӣ ва доманакӯҳҳои Анд зонаи ҷангалҳои намноки экваторӣ ҷойгир шудааст. Александр Гумболдт ин ҷангалзорро Гилея номидашт. Аҳолии маҳаллӣ онро селва меноманд.
- Дар кӯҳҳои Анд минтақаи баландӣ нурра мушиҳуда карда мешавад. Ҳусусан дар арзҳои экваторӣ ин ҷиз зоҳир ёфтааст.
- Ҳатари аз ҳама калонро барои табииати материки Амрикои Ҷанубӣ кам шудани ҷангалҳо ба вучӯд овардааст.

#### Савол ва супориш:

1. Зонаҳои табиии материикро номбар кунед ва аз ҳарита нишон дигед.
2. Зонаи саваннаи Амрикои Ҷанубӣ бо қадом ҳусусиятҳои худ фарқ мекунад?
3. Пампа чист? Он дар қадом шароити иқлим ба вучӯд меояд?
4. Намудҳои эндемикии Амрикои Ҷанубиро номбар кунед. Онҳо чӣ гуна ба шароити муҳити зист мутобиқ шудаанд?
5. Қадом рустаниҳои пайдоиии Амрикои Ҷанубидоштаро шумо дар рӯзгор истифода мебаред?
6. Мағҳумҳои географии мавзӯъро ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед.

#### Худро бисанҷед:

##### 1. Ҷавоби дурустро интихоб кунед.

Шарҳи зер ба қадоме аз мағҳумҳои додашуда даҳл дорад: «ҷангалзори намноки экваторӣ»?

А. Пампа;    Б. Гилея;    В. Лянос;

Г. Кампос.

## **2. Дар хоначаҳои холии тарафи чапи ҷадвал рақам гузоред.**

Пайдарҳами дурусти баёни фикрро дар ҷадвали зер муайян қунед:

	мавсими боронгари
	лянос меноманд
	Ориноко, ки дар
	Бешазори саваннаи пастии
	зери об мемонад

## **3. Ҷумларо пурра қунед (калимаи мувофиқро гузоред):**

Биёбонҳои баландкӯхи Анди Марказӣ ватани \_\_\_\_\_ ба ҳисоб меравад.

## **§ 41. ХУСУСИЯТҲОИ АҲОЛӢ ВА ДАВЛАТҲОИ МАТЕРИК**

*Ба хотир меорем:*

- ♦ Дар материк қадом ҳалқҳо зиндагӣ мекунанд?
- ♦ Ба хусусиятҳои аҳолии материкҳо чӣ гуна баҳо медиҳанд?
- ♦ Дар қадом қисмҳои материк зичии аҳолӣ зиёд ва дар қадомаши кам аст?

Амрикои Ҷанубӣ на танҳо бо табиати зебо ва гуногуни худ, инчунин бо гуногунӣ ва бой будани таркиби аҳолӣ низ фарқ мекунад.

**Ҳалқҳои материк.** Таркиби аҳолии материк аз рӯйи нажодҳо омехта мебошад. Дар ин ҷо намояндагони се нажоди калон зиндагӣ мекунанд. Барои он ки ба ин гуногунии таркиби аҳолии материк сарфаҳм равем, бояд бо пайдоиши таърихи аҳолии он шинос шавем.

Мо медонем, ки одамон ба материк ба воситаи гулугоҳи Беринг (он вакт дар ҷои гулугоҳ ҳушкӣ мавҷуд буд) омадаанд. Тахминан 30-35 ҳазор сол пеш бо ин қисми танги ҳушкӣ қабилаҳои қадимаи одамон аз қисмҳои шимолу шарқии материки Авруосиё ба Амрикои Шимолӣ гузаштаанд. Ба Амрикои Ҷанубӣ хиндуҳои қадима тахминан 20 ҳазор сол пеш аз Амрикои Шимолӣ гузаштаанд. Онҳо қабилаҳои зиёдро ташкил дода, тамоми материкро ишғол кардаанд.

Ҳалқҳои хинду таърихи дурударозро аз сар гузаронидаанд. Дар материк якчанд маркази тамаддуни қадима (Чавин, Наска ва ғ.) ташаккул ёфтааст. Ҳалқҳои ин тамаддунҳо техникии рехтан ва ҷидани метал, истехсоли мис, нукра ва тиллоро азхуд карда буданд. Онҳо ба заминдорӣ машғул шуда, ҷуворимакка, лӯбӣ ва қаду парвариш мекарданд.

Аз асри XVI истилои аврупоиён ва кӯчида омадани онҳо ба Амрикои Ҷанубӣ оғоз ёфт. Аввалин шуда испаниҳо ва португалиҳо, баядтар дигар аврупоиён ба ин материк омаданд.

То омадани испанихो ба Андҳо дар ин ҷо аллакай давлати гуломдории инкҳо вучуд дошт, ки дар он инкҳо қариб сад қабилаи дигарро ба худ мутеъ карда буданд.

*Давлати инкҳо тарзи обёрии заминро медонистанд. Онҳо заминҳои водиҳоро ба воситаи кофтани канал аз дарёҳои кӯҳӣ обёрий мекарданд. Инкҳо на танҳо картошка ва ҷав мерӯёниданد, инчунин ҳайвонҳои лама ва алпакаро парварши мекарданд. Инкҳо қасрҳо ва ибодатхонаҳои боҳашамат, дар кӯҳҳо роҳҳо ва аз болои дараҳои ҷуқур пулҳо соҳта буданд. Дар давлати инкҳо ҳатти ба ҳудаишон ҳос вучуд дошт, ҳунари кулолгарӣ, боғандагӣ ва металгуздозӣ рушд ёфта буд. Дар нимаи дуюми асри XV давлати инкҳо қаламрави бисёр давлатҳои ҳозираи ҳиндӯҳоро дар бар мегирифт.*

Аз тарафи аврупоиён истило шудани Амрикои Ҷанубӣ аҳволи ҳалқҳои маҳаллиро хеле бад кард. Давлати инкҳо забт карда шуд. Дар соли 1532 шаҳри асосии онҳо – Каско аз тарафи Ф. Писарро вайрон карда шуд. Муддати дуру дароз инкҳо ба муқобили истилогарон мубориза бурданд.

Истилогарон қаламравҳои нав ба нави материкро забт намуда, ҳиндӯҳои соҳили уқёнуси Атлантикро ба гулом табдил дода, қисми дигари онҳоро нест карданд ва бокимондаро ба ҷойҳои номувоғиқ ронданд. Кам шудани шумораи ҳиндӯҳо мустамликадоронро маҷбур кард, ки қувваи нави корӣ бичӯянд. Бо ин мақсад аз Африқо гуломони сиёҳпӯстро ба ин материқ оварданд.

Дар натиҷаи оmezishёbии ҳалқҳои аврупоӣ, сиёҳпӯст ва маҳаллӣ таркиби аҳолии материқ хеле муракқаб шуд. Насли дар натиҷаи оmezishёbии аврупоиён ва ҳиндӯҳо пайдошударо *метис* меноманд. Ҳоло онҳо қисми зиёди аҳолии Андҳоро ташкил медиҳанд. Насли дар натиҷаи оmezishёbии аврупоиҳо ва сиёҳпӯстон бавучудомадаро *мулат* ва сиёҳпӯстону ҳиндуро *самбо* меноманд. Сиёҳпӯстон ва мулатҳо асосан дар қисмҳои шарқӣ ва шимолии материқ зиндагӣ мекунанд.

Дар байни аҳолии материқ оmezishёbии забон ва урғу одатҳо давом дорад. Бо ҳамин тарз дар Амрикои Ҷанубӣ ҳалқҳои нав пайдо мешаванд. Қисми зиёди аҳолӣ бо забони испанӣ сухан меронанд. Дар давлати Бразилия бо забони португалӣ гап мезананд. Баъзе забонҳои ҳиндӯӣ низ бокӣ мондаанд. Дар шимолии материқ қисми аҳолӣ бо забони фаронсавӣ ва англisisӣ гап мезанад.

Дар бисёр давлатҳои материқ аҳолии омезишёфта бартарӣ доранд. Ҳиндухо қариб дар ҳамаи давлатҳои материқ вучуд доранд. Файр аз давлатҳои Перу, Боливия ва Эквадор дар бисёр давлатҳо шумораи ҳиндухо фоизи ками аҳолиро ташкил медиҳад.


**Чойгиршавии аҳолӣ.** Дар Амрикои Ҷанубӣ зиёда аз 350 млн нафар одам зиндагӣ мекунад. Дар давоми ним асри охир шумораи аҳолии материқ қариб се маротиба афзудааст. Сабаби чунин босуръат афзуданӣ аҳолӣ паст шудани фавт ва таваллуди зиёд мебошад. Тақсимоти аҳолӣ дар қаламрави он нобаробар аст. Дар қисмҳои назди соҳилии материқ 90%-и аҳолӣ зиндагӣ мекунад. Ба ин ҷойҳо муҳоҷирони аврупой омада буданд. Зичии баланди аҳолӣ дар паҳнӯҳҳои Марказии Анд ба қайд гирифта шудааст. Масоҳатҳои калони доҳилии материқ камаҳолӣ ва баъзе ҷойҳои бешаҳои экваторӣ тамоман беаҳолӣ мебошанд.

Аз нисф зиёди аҳолӣ дар шаҳрҳо зиндагӣ мекунанд, ки ин мушкилоти зиёдро аз қабили: мушкилоти нақлиёт, манзил, экологӣ ва гайра ба вучуд меоранд. Дар материқ шаҳрҳои миллионер (шаҳрҳое, ки шумораи аҳолиашон аз миллион нафар зиёданӣ) бисёранд. Калонтарини онҳо Сан-Паулу (12,2 млн), Буэнос-Айрес (12,9 млн), Рио-де-Жанейро (6,7 млн) мебошанд.

**Давлатҳои материқ.** Дар охири асри XV ва аввали асри XVI ҳудуди Амрикои Ҷанубӣ байни якчанд давлати Аврупо тақсим шуда буд. Файр аз Бразилия, ки португалиҳо забт карда буданд, қариб ҳамаи қаламрави материқро испаниҳо соҳиб шуданд. Гвианаро англисҳо, голландиҳо ва фаронсавиҳо забт карда буданд. Дар натиҷа инкишофи мустақилонаи халқҳои Амрикои Ҷанубӣ қатъ гардид, тамаддунҳои қадимаи он барҳам ҳӯрд.

Давлатҳои ҳозираи Амрикои Ҷанубӣ ба қатори давлатҳои рӯ ба инкишоф доҳил мешаванд. Дар материқ ҳудуди муайян ба Фаронса тааллук дорад, ки онро Гвианаи Фаронса меноманд. Аҳолии ин давлати хурди шимоли материқро асосан мулатҳо, сиёҳпӯстон ва фаронсавиҳо ташкил медиҳанд. Дар ҳудуди ин давлат маркази кайҳонии Фаронса ҷойгир шудааст.

Қариб ҳамаи давлатҳои материқи Амрикои Ҷанубӣ ба баҳрроҳи баромад доранд. Давлатҳои калони материқ дар қисми шарқии он ҷойгир шудаанд. Аз рӯйи хусусиятҳои табииӣ давлатҳои материқро ба гурӯҳҳо чудо мекунанд: 1. Шарқи ҳамвор: Бразилия, Аргентина, Уругвай ва Парагвай. 2. Давлатҳои Анд: Венесуэла, Боливия, Эквадор, Колумбия, Перу ва Чили.



### Минтақаҳо ва давлатҳои Амрикои Ҷанубӣ

#### Хулоса:

- Таркиби аҳолии материк аз рӯйи најисодҳо омехта мебошад.
- Ба Амрикои Ҷанубӣ ҳиндүхсои қадима таҳминан 20 ҳазор сол пеш аз Амрикои Шимолӣ гузашта, қабилаҳои зиёдро ташкил намуданд ва тамоми материкро шигол карданд.
- Аз асри XVI истилои аврупоиён ва күчида омадани онҳо ба Амрикои Ҷанубӣ оғоз ёфт.
- Дар натиҷаи оmezии халқҳои аврупоӣ, сиёҳпӯст ва маҳаллӣ таркиби аҳолии материк хеле мураккаб шуд.
- Дар қисмҳои назди соҳилии материк 90%-и аҳолӣ зиндалгӣ мекунад.
- Аз рӯйи хусусиятҳои табииӣ давлатҳои материкро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: шарқи ҳамвөр ва давлатҳои Анд.

#### Савол ва супорииш:

1. Халқҳои ҳозираи материк чӣ гуна пайдо шудаанд?
2. Оид ба ҳолати аҳолии таҳҷоиши материк маълумот дижед.
3. Барои чӣ дар Анд зичии аҳолии материк зиёд аст?
4. Аз рӯйи шароити табииӣ давлатҳои материкро ба қадом гурӯҳҳо ҷудо мекунанд?

- Давлатҳои калони материкро номбар кунед.*
- Аз харитаҳои дастрас ва китоби дарсӣ истифода бурда давлатҳои материки Амрикои Ҷанубиро ба харитаи тарҳӣ гузаронед ва ранг кунед.*

**Худро бисанҷед:**

**1. Ҷавоби дурустро интихоб кунед.**

Ҳиндӯҳои қадима аз Амрикои Шимолӣ ба Амрикои Ҷанубӣ таҳминан чанд сол пеш гузаштаанд?

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| А. 10 ҳазор сол пеш; | <b>Б. 15 ҳазор сол пеш;</b> |
| В. 20 ҳазор сол пеш; | Г. 40 ҳазор сол пеш.        |

**2. Дар ҳоначаҳои холии тарафи чапи ҷадвал рақам гузоред.**

Пайдарҳамии дурусти баёни фикрро дар ҷадвали зер муайян кунед:

	ва ҳиндӯҳо пайдошударо
	метис меноманд
	омезишёбии аврупоиён
	Насли дар натиҷаи

**3. Ҷумларо пурра кунед (калимаи мувоғикро гузоред):**

Аз тарафи аврупоиён истило шудани Амрикои Ҷанубӣ аҳволи ҳалқҳои маҳаллиро хеле \_\_\_\_\_ кард.

## **§ 42. БРАЗИЛИЯ**

**Ба хотир меорем:**

- ♦ Кадом давлатҳои калони материки Амрикои Ҷанубиро медонед?
- ♦ Давлати алоҳидаро аз рӯйи кадом ҳусусиятҳо меомӯзанд?
- ♦ Бразилия бо кадом ҳусусиятҳояи фарқ мекунад?

Бразилия на танҳо дар Амрикои Ҷанубӣ, балки дар ҷаҳон яке аз давлатҳои калони тропикӣ ба ҳисоб меравад. Бразилия ҳам аз ҷиҳати масоҳат ( $8557$  ҳаз.  $\text{км}^2$ ) ва ҳам аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ ( $203,2$  млн нафар) дар ҷаҳон ҷойи панҷумро ишғол мекунад.

**Мавқеи географӣ.** Бразилия қисми шарқӣ ва марказии материки Амрикои Ҷанубиро ишғол намуда,  $47\%$ -и масоҳати материкро ташкил медиҳад. Бразилия тариқи хушкӣ бо  $10$  давлат ҳамсарҳад буда, тарафҳои мусбати мавқеи географияш инҳоянд:

- дар соҳили уқёнус ҷойигир шудааст;
- бо қисми зиёди давлатҳои Амрикои Ҷанубӣ ҳамсарҳад мебошад.

**Табиат.** Дар ҳудуди Бразилия сарватҳои зиёди маъдан ёфт шудааст, ки аз ҷиҳати истиҳроҷи баъзеи онҳо дар ҷаҳон мавқеи хосса дорад. Масалан, аз ҷиҳати истиҳроҷи маъданӣ оҳан (ҳар сол  $160$  млн тонна маъданӣ оҳан истиҳроҷ мекунад) дар ҷаҳон ҷойи

якумро, аз чихати истихрочи марганетс ва боксит чойи панчумро ишгол мекунад. Файр аз ин дар қаламрави Бразилия захираҳои уран, қалъагӣ, никел ва алмос низ ёфт шудаанд.

Худуди мамлакат дар минтақаҳои иқлимии экваториалий, субэкваториалий ва тропикӣ чойгир шудааст. Бинобар зиёд будани бориш дар мамлакат ҷангалзорҳо (сельва, кампос) худуди зиёдро ишгол намудаанд. Дар ҷангалзорҳои Амазония зиёда аз 25 000 намуди рустаниҳо вомехӯранд, ки аз он 4000 намудаш дараҳтон мебошад. Ҷангалзорҳо аз олами ҳайвонот низ бой аст. 2/3 ҳиссаи худуди Бразилияро ҷангалзорҳо ишгол намудаанд. Мамлакат аз чихати таъминот бо захираҳои обӣ дар чаҳон чойи намоёнро ишгол мекунад. Бразилия дорои имкониятҳои бузурги табии мебошад.

**Аҳолӣ.** Дар Бразилия афзоиши баланди табиии аҳолӣ (аз ҳисоби таваллуд зиёд шудани аҳолӣ) мушоҳида мешавад. Аҳолии аз 64-сола боло 6%-и аҳолии мамлакатро ташкил медиҳад. Ҳисоби миёнаи дарозумрӣ 65-73 сол буда, ба 1 зан 2,2 фарзанд рост меояд. Аҳолии Бразилия ҳар сол 1,7% меафзояд.

Зичи миёнаи аҳолӣ дар  $1 \text{ km}^2$  22 нафарро ташкил медиҳад. Зиёда аз 90%-и аҳолӣ дар қисми соҳилии ҷанубу шарқии мамлакат маскун шудааст. Дар ноҳияҳои гарбии қисми доҳилии мамлакат (Амазония) ҳамагӣ 5% аҳолӣ чойгир шудааст. Ба ҷунуни нобаробар чойгир шудани аҳолӣ омилҳои таъриҳӣ ва иқтисодӣ сабаб шудаанд.

*Омезиии ањанаҳои миллий ва ҳозиразамон дар иди Бразилия таҷассум ёфтаанд, ки барои тамошои онҳо сайёҳон аз тамоми гӯшаю канори дунё меоянд. Ин карнавали машҳури бразилиягӣ дар шаҳри Рио-де-Жанейро баргузор мешавад.*

Таркиби этникии аҳолӣ хеле мураккаб буда, дар мамлакат зиёда аз 80 миллат ва ҳалқият зиндагӣ мекунад. Аҳолии баромади аврупоидошта (португалиҳо, испаниҳо, итолиёҳо, олмониҳо)—55%, гурӯҳҳои омехта (метис, мулат ва самбо)—38% ва сиёҳпӯстон 6%-и аҳолиро ташкил медиҳанд. Аҳолии маҳаллӣ бештар дар Амазония, сиёҳпӯстон дар қисми шимолу шарқии мамлакат маскун шудаанд.

Дар Бразилия 80%-и аҳолӣ дар шаҳрҳо зиндагӣ мекунад. Бразилия дорои 11 шаҳри миллионер мебошад: Сан-Паулу (12,2 млн нафар), Рио-де-Жанейро (6,7 млн нафар), Салвадор, Белу-Оризонти, Ресифи, Порту-Алгери, Бразилиа, Куритиба,

Белен, Манаус, Форталеза. Қарип 90%-и ахолій ба дини насронй эътиқод дорад. Забони давлатиаш португалій мебошад.

**Иқтисодиёт.** Аз чихати ҳаҷми истехсоли маҳсулоти саноатӣ Бразилия ба қатори давлатҳои даҳгонаи пешсафи ҷаҳон доҳил мешавад. Бразилия дар байни давлатҳои рӯ ба тараққӣ яке аз давлатҳои пешқадам мебошад. Бразилия давлати саноативу аграрӣ буда, дар он соҳаҳои саноат ва кишоварзӣ хуб рушд ёфтаанд.

Дар нимаи дуюми аспи XX саноати мамлакат босуръат тараққӣ кард. Автомобилсозӣ, тайёрасозӣ, киштисозӣ, истехсоли компьютер, металлургияи сиёҳ ва ранга, саноати энергетика, саноати ҷангали, саноати ҳарбӣ, саноати химия, саноати сабук ва ҳӯрокворӣ соҳаҳои асосии саноат мебошанд. Дар мамлакат ҳар сол ба микдори 1 миллион автомобил истехсол карда мешавад. Ҳавопаймосозӣ низ рушд ёфта, аз чихати истехсоли он дар ҷаҳон ҷойи 3-юмро ишғол мекунад.

Дар Бразилия кишоварзӣ хуб рушд ёфтааст. Мамлакат аз чихати ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ дар ҷаҳон ҷойи 3-юмро ишғол мекунад. Бразилия дар ҷаҳон аз чихати истехсоли найшакар (250 млн тонна) ва қаҳва ҷойи якум, аз чихати истехсоли афлесун ва равғани соя ҷойи дуюм (баъди ИМА) ва аз чихати истехсоли нахи пахта ҷойи 6-умро ишғол мекунад. Дар мамлакат ҳар сол ба микдори 800 ҳазор тонна нахи пахта истехсол карда мешавад. Ҳар сол ба микдори 10 млн тонна ҳосили шолӣ ҷамъоварӣ карда мешавад.

**Чорводории Бразилия низ хуб рушд ёфтааст.** Дар мамлакат 125 млн сар ҷорвои калони шоҳдор, 32 млн сар ҳук, 28 млн сар бузу гӯсфанд мавҷуд аст. Зиёда аз 80% заминҳои кишоварзии мамлакат дар дасти латифундҳо (заминдорони калон) қарор дорад.

Қисми зиёди ахолӣ ва соҳаҳои ҳочагии ҳалқи Бразилия ба уқёнус наздик ҷойгиранд. Дар минтақаи наздисоҳилӣ, ки 300-

350 км паҳнӣ дорад, тамоми истехсолот ва зиёда аз 90% аҳолии мамлакат ҷойгиранд. Сан-Пауло, Рио-де-Жанейро ва Белу-Оризонти, ки секунҷаи саноатии Бразилия ба ҳисоб мераванд, дар минтақаи наздисоҳилӣ ҷойгиранд.

Шаҳри Сан-Паулу пойтаҳти иқтисодии Бразилия



Шаҳри Рио-де-Жанейро

буда, нохияи муҳимми саноатии Амрикои Лотинӣ ба ҳисоб меравад. Бо сабаби зиёд будани биноҳои серошёна шаҳри Сан-Пауло – Ню-Йорки Амрикои Лотинӣ меноманд.

Рио-де-Жанейро бандари муҳимми мамлакат ва шаҳри бонкиву сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. Дар шаҳр майдони футболбозии калонтарини ҷаҳон «Маракана» ҷойгир шудааст.

### Хулоса:

- Бразилия ҳам аз ҷиҳати масоҳат ва ҳам аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ дар ҷаҳон ҷойи панҷумро ишғол меқунад.
- Бразилия қисми шарқӣ ва марказии материки Амрикои Ҷанубиро ишғол карда, 47%-и масоҳати материкро ташкил медиҳад.
- Дар Бразилия афзоши баланди табиии аҳолӣ муҳоҳида мешавад.
- Таркиби этникии аҳолӣ хеле мураккаб буда, дар мамлакат зиёда аз 80 миллат ва ҳалқият зиндагӣ меқунанд.
- Аз ҷиҳати ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ Бразилия ба қатори давлатҳои даҳгонаи пешсафи ҷаҳон доҳил мешавад.
- Бразилия аз ҷиҳати ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ дар ҷаҳон ҷойи 3-юмро ишғол меқунад.

### Савол ва супориши:

1. Ҳусусиятҳои мавҷеи географии Бразилияро шарҳ дигҳед.
2. Кадом сарватҳои табииӣ дар қаламрави мамлакат ёфт шудаанд?
3. Бразилия дар кадом минтаҳаҳои иқлими ҷойгир шудааст?
4. Дар бораи аҳолии давлати Бразилия маълумот дигҳед.
5. Кадом соҳаҳои саноат ва кишоварзии Бразилия хуб тараққӣ кардаанд?
6. Мағҳумҳои географии мавзӯъро ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед.

### Худро бисанҷед:

#### 1. Ҷавоби дурустро интиҳоб қунед.

Масоҳати Бразилия чӣ қадар аст?

А. 8,5 млн км<sup>2</sup>;    Б. 9,5 млн км<sup>2</sup>;    В. 10,5 млн км<sup>2</sup>;    Г. 6,5 млн км<sup>2</sup>.

#### 2. Дар ҳоначаҳои ҳолии тарафи чапи ҷадвал рақам гузоред.

Пайдарҳамии дурусти баёни фикрро дар ҷадвали зер муайян қунед:

	материки Амрикои Ҷанубиро ишғол намуда,
	Бразилия қисми шарқӣ ва марказии
	материкро ташкил медиҳад
	47%-и масоҳати

#### 3. Ҷумларо пурра қунед (калимаи мувоғиқро гузоред):

Зиёда аз 90%-и аҳолии Бразилия дар қисми соҳилии ҷанубу \_\_\_\_\_ мамлакат ҷойгир шудаанд.

## § 43. АРГЕНТИНА

*Ба хотир меорем:*

- ♦ *Ба харита нигаред ва гүед, ки аз рўйи ҳачм қадоме аз ин давлатҳо қалонтар аст, Аргентина ё Бразилия?*
- ♦ *Қадоме аз ин давлатҳо ҷанубтар ҷойгир шудааст?*
- ♦ *Аргентина бо қадом давлатҳо ҳамсарҳад мебошад?*

**Мавқеи географӣ ва таърихи ташакқулёбии аҳолии Аргентина.** Аргентина дар қисми ҷанубу шарқии материки Амрикои Ҷанубӣ ҷойгир шуда, аз шарқ бо Чили, аз шимол бо Боливия ва Парагвай, аз шимолу шарқ бо Уругвай ва Бразилия ҳамсарҳад мебошад. Ҷиҳати мусбати мавқеи географии Аргентина дар он аст, ки ба уқёнуси Атлантик роҳи васеи баромад дорад. Аргентина аз рўйи масоҳат дуюмин давлати қалони материк (баъди Бразилия) ба ҳисоб рафта, масоҳаташ 2,8 млн км<sup>2</sup>, аҳолиаш зиёда аз 43 млн нафар ва пойтахташ шаҳри Буэнос-Айрес мебошад.

То аввалҳои асри XVI дар қаламрави давлат қабилаҳои гуногуни хинду паҳн шуда буданд. Баъзе қабилаҳо ба косибӣ, заминдорӣ, соҳтани роҳҳо ва пулҳо дигарашон ба ширкору моҳидорӣ ва сеюмӣ ба савдои пӯст ва матоъ машғул буданд. Баъди омадани мустамликадорони испанӣ ҳалқи маҳаллӣ ба қуштор ва азобу шиканча гирифтор шуд. Ҳангоми экспедитсияи маҳсуси ҳарбӣ дар асри XIX қариб ҳамаи хиндуҳои Патагония нест карда шуданд.

Аз сабаби он ки қисми зиёди хиндуҳо нобуд карда шуданд, шумораи митисҳо низ дар мамлакат каманд. Миллати аргентинӣ асосан аз ҳисоби муҳочирони аврупоие ташакқул ёфтааст, ки ҳунари ҳудро ба ин ҷо овардаанд: фаронсавиҳо ва итолиёҳо ба парвариши ангур, украинҳо, русҳо ва полякҳо ба зироаткорӣ, англисҳо ба гӯсфандпарварӣ машғуланд. Дар забони испании Аргентина бисёр қалимаҳо аз дигар забонҳои аврупой доҳил шудаанд. Аргентина дар ҳуд маданият ва анъанаҳои бисёр ҳалқҳоро муттаҳид кардааст. Аммо асоси миллати аргентиниро авлоди муҳочирони аввалини испанӣ ташкил медиҳанд.

**Табиат.** Аргентина табиати гуногун ва бой дорад. Қисми шимолии кишвар дорои иқлими гарми тропикӣ, қисми марказиаш иқлими субтропикӣ ва қисми ҷанубии Аргентина паҳнкӯҳи Патагония, дар қисми марказиаш Пампа ва дар қисми шимолиаш паҳнкӯҳи

Гран-Чако чойгир шудааст. Дар қисми шимолу шаркии мамлакат пастхамии Ла-Плата чойгир аст. Нуқтаи баландтарини қитъаи Амрико – Аконкагуа, ки 6960 м баландӣ дорад, дар худуди Аргентина чойгир шудааст.

Дар Аргентина захираҳои калони гидроэнергия, нафт, гази табий ва маъдани металҳои ранга мавҷуд аст.

Иқлими ҳамвориҳо доимо тағиیرёбанда мебошад. Дар пампаи субтропикӣ барф меборад. Сабабаш аз ҷануб доҳил шудани ҳавои хунук ва бо ҳам воҳӯрдани он бо ҳавои гарми тропикӣ мебошад, ки аз шимол меояд. Боридани барфу боронҳои зиёд, хунукшавии ҳаво, ба амал омадани бодҳои ҷангӯ тӯғонӣ ҳусусияти асосии обу ҳавои мамлакат мебошанд.

Дарёҳое, ки аз Анд ҷорӣ мешаванд, серобанд ва аз захираҳои гидроэнергетикӣ бой мебошанд. Парана дарёи калонтарини Аргентина ба ҳисоб меравад. Сарвати бебаҳои Аргентина ин пампаи дорои ҳокҳои сиёҳтоб ва дашти бо иқлими мусоид мебошад. Дар ин ҷо ба миқдори зиёд зироатҳои ғалладона ва гӯшт истеҳсол карда мешавад.

Олами рустаниҳои мамлакат низ гуногун аст. Дар Аргентина рустаниҳо аз ҷангалҳои тропикӣ дар шимол сар карда, то рустаниҳои нимбиёбонӣ дар ҷануб мерӯянд. Дар шимоли мамлакат, дар водии дарёҳо ҷангалҳои ҳамешасабз ва ҷакалакзорҳо, дар доманаи Анд ҷангалҳои ҳушк мерӯянд, ки дар он дараҳти кебраҷо (бо забони испаний «табарро шикан») пурқимат аст. Масоҳати калонро даштҳои ҳушқу намнок ва нимбиёбонҳо ишғол кардаанд, ки бо рустаниҳои алафӣ пӯшида шудаанд. Ин ҷо захираи калони ҳӯрок барои рушди ҷорво мавҷуд аст. Аз рӯйи саршумори ҷорвои калони шоҳдор (қариб 60 млн сар) ва гӯсфанд (зиёда аз 30 млн сар) Аргентина дар ҷаҳон яке аз ҷойҳои аввалинро ишғол мекунад.

**Аҳолӣ.** Қисми зиёди аҳолии Аргентина (90%) дар шаҳрҳо зиндагӣ мекунад, ки асосан дар соҳилҳо ва минтақаҳои назди соҳил ҷойгир шудаанд. Аҳолии деҳот кам аст ва бехуда Аргентинаро давлати қишоварзии бедеҳқон наменоманд. Қишоварзон манзилҳои ҳуд – ранчоро аз ҳиши барои ҷорво мавҷуд аст. Онҳо либоси маҳсуси пашмии анъанавии ҳиндӯҳо – понҷо мепӯшанд. Ҳӯроки дӯстдоштаи аргентиниҳо гӯшти дар оташи ангишт пухташуда мебошад. Инҷунин ҳӯрокҳои аз ярмаҳои гуногун омодашуда низ серистеъмоланд.

Аргентина давлати дорои маданияти бой мебошад, ки дар он тамаддуни анъанавии испанӣ бо халқҳои дигари аврупой омезиш ёфтааст. Гаучоҳо бисёр суруду рақсҳо оғаридаанд, ки аз ҳама машҳураш тангои аргентинӣ мебошад.

**Иқтисодиёт.** Аргентина ба бозори ҷаҳонӣ гӯшт, ғалла, паши, равғани рустаний ва пӯст мебарорад. Аз ғалладонагиҳо гандум, ҷуворимакка, зағер, офтобпараст ва ҷормаззи заминӣ истеҳсол мекунанд. Дар қисми шимолу гарбии мамлакат, дар иқлими субтропикии ҳушк ангур, зайдун ва найшакар парвариш мекунанд. Дар иқлими субтропикии намнок, дар шимолу шарки қишвар чой, ҳусусан чойи парагвайӣ парвариш мекунанд. Зиёд будани ҳӯроки ҷорво (алафҳои гуногун ва зироатҳои қишоварзӣ) боиси он шудааст, ки дар қишвар соҳаи ҷорводорӣ ва соҳаҳои саноати ба он вобаста (истеҳсоли гӯшт, дору, пойафзол) инкишоф ёбанд.

Пойтахти давлат – Буэнос-Айрес яке аз шаҳрҳои зеботарини Амрикои Ҷанубӣ ба шумор меравад. Дар ин шаҳр ва атрофи он қарib нисфи аҳолии Аргентина зиндагӣ мекунад. Буэнос-Айрес маркази саноатӣ ва бандари қалонтарини қишвар мебошад. Дар ин шаҳр аввалин шуда дар материк биноҳои баландошёна ва метро (роҳи зеризамини, ки бо он поездӣ мусоғиркаш ҳаракат мекунад) соҳта шудааст. Аҳолии маҳаллаҳои алоҳидай шаҳр урғу одат ва анъанаҳои ҳамон ҳалқҳоеро нигоҳ доштаанд, ки муҳочирон аз он ҷо омадаанд.

### Хулоса:

- Аргентина дар қисми ҷанубу шарқии материки Амрикои Ҷанубӣ ҷойгир шуда, аз шарқ бо Чили, аз шимол бо Боливия ва Парагвай, аз шимолу шарқ бо Уругвай ва Бразилия ҳамсаҳад мебошад.
- Аргентина аз рӯйи масоҳат дуюмин давлати қалони материк (баъди Бразилия) ба ҳисоб меравад.
- Аргентина дар се минтақаи иқлими ҷойгир шудааст: тропики, субтропики ва мӯътадил.
- Нуқтаи баландтарини қитъаи Амрико – Аконкагуа (6960 м) дар ҳудуди Аргентина ҷойгир шудааст.
- Дарёи Парана қалонтарин дарёи Аргентина мебошад.
- Қисми зиёди аҳолии Аргентина (90%) дар шаҳрҳо зиндагӣ мекунад.
- Аргентина ба бозори ҷаҳонӣ гӯшт, ғалла, паши, равғани рустаний ва пӯст содир мекунад.

**Савол ва супориш:**

1. *Хусусиятҳои мавқеи географии Аргентинаро шарҳ дуҳед.*
2. *Кадом сарватҳои табий дар қаламрави мамлакат ёфт шудаанд?*
3. *Аргентина дар кадом минтақаҳои иқлими ҷойгир шудааст?*
4. *Дар бораи аҳолии Аргентина маълумот дуҳед.*
5. *Кадом анъанаҳои машҳури мардуми Аргентинаро медонед?*
6. *Кадом соҳаҳои саноат ва кишоварзии Аргентина хуб тараққӣ кардаанд?*
7. *Мағҳумҳои географии мавзӯро ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед.*

**Худро бисанҷед:****1. Ҷавоби дурустро интихоб қунед.**

Кадоме аз шаҳрҳои номбаршуда пойтаҳти Аргентина мебошад?  
А. Бразилия;   Б. Буэнос-Айрес;   В. Лима;   Г. Вашингтон.

**2. Дар ҳоначаҳои ҳолии тарафи чапи ҷадвал рақам гузоред.**

Пайдарҳамии дурусти баёни фикрро дар ҷадвали зер муайян қунед:

	гӯсфанд Аргентина дар ҷаҳон яке аз ҷойҳои
	Аз рӯйи саршумори ҷорвои
	аввалиро ишғол меқунад
	калони шоҳдор ва

**3. Ҷумларо пурра қунед (калимаи мувофиқро гузоред).**

Масоҳати Аргентина \_\_\_\_\_ млн км<sup>2</sup>-ро ташкил медиҳад.

## БОБИ 6. МАТЕРИКИ АФРИКО

Африко аз чиҳати бузургиаш дуюмин материки кураи Замин, баъд аз материки Авруосиё буда, масоҳаташ 30 млн 248 ҳаз км<sup>2</sup> мебошад, ки аз он 600 ҳаз км<sup>2</sup> ба ҷазираҳо рост меояд.

Африко бо Аврупо ба воситаи баҳри Миёназамин, маҳсусан гулугоҳҳои Тунис ва Гибралтар (Ҷабал-ул-Торик) пайваст мешавад. Қитъаҳои Африко ва Осиё аз ҳам ба воситаи канали Суэтс, баҳри Сурх ва гулугоҳи Бобулмандаб чудо мешавад.

Маънои калимаи «Африко» то ҳоло маълум нест. Африқоро юнониҳо ва римиҳои қадим аз номи ҳалқияти либу, ки дар соҳилҳои ҷанубии баҳри Миёназамин зиндагӣ мекарданд, вобаста кардаанд.

Чойи паҳнтарини Африко байни арзҳои 10° ва 16° Нимкураи шимолӣ ҷойгир аст. Паҳнои материки Африко қариб ба 7500 км мерасад.

Ҷазираҳое, ки дар гирду атрофи Африко ҷойгир шудаанд, зиёд нестанд. Ҷазираи қалонтаринаш Мадагаскар мебошад. Файр аз ин дар укёнуси Ҳинд ҷазираҳои Сокотра, Занзибар, Пемба, Мафия, Коморҳо ва Маскаренҳо паҳн шудаанд.

Дар укёнуси Атлантик асосан ҷазираҳои пайдоиши материкий ва вулқонидошта ҷойгиранд. Инҳо ҷазираҳои Мадейра, Канор, димогаи Сабз, Фернандо-По, Принсипе, Сан-Томе, Аннобон ва гайра мебошанд. Ба гайр аз ин ба Африко як қатор ҷазираҳои хурди вулқониро доҳил мекунанд, ки дар укёнуси Атлантик парешон шудаанд. Инҳо Еленаи Муқаддас, Меъроҷ (Вознесение) ва Тристан-да-Куния мебошанд.



Африко дар глобус

### § 44. МАВҶЕИ ГЕОГРАФӢ ВА ТАҶРИХИ ТАДҚИҚОТИ МАТЕРИКИ АФРИКО

*Ба хотир меорем:*

- ♦ Африқоро қадом укёнусҳо иҳота кардаанд?
- ♦ Ҷараёнҳои гарм ва ҳунуки укёнусҳо ба шароити табиии материки чӣ таъсир мерасонанд?
- ♦ Ҷазираҳои атрофи материки Африко қадом намуди пайдоии доранд?

Материки Африко аз дигар материикҳо бо ҳусусиятҳои ғуногун фарқ мекунад. Ҳатти экватор материикро қариб баробар бурида мегузарад. Қисми зиёди Африко дар минтаҳаҳои экваторialiй,

субэкваториалӣ ва тропикии нимқураҳои шимолӣ ва ҷанубӣ ҷойгир шудаанд.

Нуқтаҳои канории он дар шимол – димогаи Эл-Абяд, дар ҷануб – димогаи Сӯзан мебошад. Ҳамин тариқ, аз шимол ба ҷануб Африқо зиёда аз 8 ҳаз. км тӯл қашдааст. Нуқтаи канории гарбӣ – димогаи Сабз, дар шарқ – димогаи Рас-Хафун мебошанд.

Обҳои уқёнусхое, ки соҳилҳои Африқоро мешӯянд, ба доҳили он дар ягон ҷо чуқур ворид намешавад. Аз ин сабаб соҳти соҳилҳои Африқо ниҳоят одӣ (качӯ килебиҳои зиёд надорад) мебошанд. Соҳилҳои материк дар ҳама ҷо зина-зина баланд мешаванд.

Уқёнуси Атлантик дар назди соҳилҳои Африқо фақат як халиҷ – Гвинеяро ҳосил кардааст.

Қисматҳои шимолу гарбӣ, ҷанубу гарбӣ ва соҳилҳои нимҷазираи Сомалиро оби ҷараёни ҳунук мешӯяд. Ин ҷараёни ҳунуки Канар мебошад, ки ба соҳилҳои Африқо обҳои ҳунукро оварда, ҳарорати обро то  $+15^{\circ}$   $+16^{\circ}$  паст мекунад. Аз қисми ҷанубу гарбии Африқо ҷараёни ҳунуки Бенгал ба соҳилҳои таъсир расонида, ҳарорати обро то  $+6^{\circ}$ ,  $+9^{\circ}$  паст мекунад. Ҷунки дар ин минтака обҳои ҳунук ба сатҳ мебароянд. Ҳар ду ин ҷараёнҳои ҳунук ба ҳосилшавии шароити иқлими қисми гарбии Африқо дар арзҳои тропикий нақши қалон мебозанд.

Соҳилҳои шарқӣ ва ҷанубии материки Африқоро обҳои уқёнуси Ҳинд мешӯянд. Аз қисми ҷанубии ҳатти экватор, назди соҳилҳои Африқо ҷараёнҳои гарм мегузарad. Дар ҷануб ва ҷанубу шарқ ҷараёни гарми Мозамбик ва дар ҷануб ҷараёни гарми димогаи Сӯзан ҳосил шудаанд. Онҳоро ҷараёнҳои пассатҳои ҷанубӣ (экваториалий) ҳосил мекунанд, ки ҳарорати сатҳи обро дар фасли зимистон, дар Нимкураи ҷанубии соҳилҳои ҷанубу шарқии Африқо то  $+200^{\circ}\text{C}$  ва зиёдтар гарм мекунад. Ба қисми шимолии экватор ҷараёни ҳунуки муссонии Сомали ворид мешавад, ки тобистон ба Нимкураи шимолӣ обҳои қисман ҳунукро аз Нимкураи ҷанубӣ оварда, зимистон баръакс аз Нимкураи шимолӣ ба Нимкураи ҷанубӣ обҳои гармро мебарад.

Халичи Адан ва баҳри Сурх бо гулугоҳи Бобулмандаб пайваст мебошад, ки дар натиҷаи фурӯравии қабати Замин дар аҳди кайнозой ба вучӯд омада Африқоро аз Осиё чудо кардааст ва соҳилҳои рост буридашуда доранд. Ҷойи чӯқуртари ни баҳри Сурх ба 3039 м мерасад. Ба сабаби бухоршавии зиёд ва аз дарёҳо кам об гирифтан (ба баҳри Сурх ягон дарё намерезад) шӯрӣ дар баҳри Сурх то 40% мерасад. Дар қисми шимолии баҳр ҳатто то 41,5% мебошад.

**Тадқиқоти материк.** Аз асри XV сард карда португалиҳо

қад-қади соҳилҳои гарбии Африқо барои ёфтани рохи баҳрии шарқии Ҳиндустон шино мекарданд. Солҳои 1487-1488 экспедитсияи Бартоломео Диаш рохи баҳриро ба воситаи даври ҷанубии Африқо қашф кард.

Асри XVI португалиҳо дар соҳилҳои гарбии материки Африқо бо мардуми маҳаллӣ муносибатҳои савдоро ба роҳ монданд. Аврупоиҳо ашёи ороишии ноҷиз – шадда, оина ва зангулаҳоро бо маҳсулоти тиллой иваз мекарданд. Баъзан экспедитсияҳои муфлисшуда мардуми маҳаллиро дошта, дар бозорҳои аврупой ҳамчун ғулом мефурӯҳтанд. Аз ҳамин давра ғуломфурӯҳӣ дар тамоми бозорҳои аврупой оғоз шуд.

Аврупоиҳо тадқики ноҳияҳои дохилии Африкоро асри XIX барои арzon истехсол кардан ва қимат фурӯҳтани маҳсулот шурӯъ намуданд. Миёнаҳои асри XIX тадқиқотчии машҳури британий – Дэвид Ливингстон муддати зиёда аз 30 сол дар материки (солҳои 1840-1873) саёҳат кард. Ӯ ҳавзаи дарёҳои Занбези, Конго, саргҳи Нил, кӯли Няса ва тамоми Африқои Ҷанубиро тай карда, маълумоти зиёд ҷамъ овард ва ба ҳаритаҳои топографӣ ворид кард. Ливингстон бо мардуми маҳаллӣ муносибати хуб дошт ва эҳтироми аҳолиро сазовор шуда буд.

Баъдтар тамоми ноҳияҳои дохилии Африқо аз тарафи олимони англisis, амрикоӣ, русҳо ва гайра тадқиқ карда шуданд.

Охири асри XIX тадқиқотчии рус Юнкер В. В. дар Африқои Шарқӣ ва Марказӣ саёҳат карда, оид ба табиати ноҳияҳои гуногун, аҳолӣ, наботот ва ҳайвонот маълумоти зиёд ҷамъ овард. Ӯ мушоҳидаҳои гидрологӣ ва метеорологӣ анҷом додааст. Дар асоси ин маълумот корҳои топографӣ гузаронидааст.

Солҳои 1926-1927 олими барҷастаи рус Николай Иванович Вавилов барои омӯхтани набототи дастпарвар (мазрӯъ) экспедитсия ташкил кард. Дар ин муддат зиёда аз 6000 намуди рустаниҳои дастпарвар ҷамъ шуд. Муайян карда шуд, ки Ҳабашистон ватани навъҳои пурқимати гандум мебошад.

Ҳоло ҳам барои омӯзиши обҳои дохилӣ, олами ҳок, наботот, ҳайвонот ва сарватҳои зеризамини материки Африқо бисёр давлатҳо якҷоя тадқиқот мебаранд.

### Хулоса:

- Африқо аз ҷиҳати масоҳат дуюмин материки қураи Замин буда, масоҳаташ 30 млн 248 ҳаз км<sup>2</sup> мебошад.
- Африқо бо Аврупо ба воситаи баҳри Миёназамин ва Осиё ба воситаи канали Суэтс, баҳри Сурх ва гулугоҳи Бобулмандаб ҷудо мешавад.
- Ҷазираи калонтаринаши Мадагаскар мебошад.
- Ҳатти экватор материки Африқоро қариб баробар бурида мегузарад.

- Соҳилҳои материкро оби ду уқёнус – Атлантик ва Ҳинд мешӯянд.
- Тадқиқоти материк асри XV аз тарафи португалиҳо оғоз ёфтааст.
- Тамомии ноҳияҳои доҳилии Африқо аз тарафи олимони англис, амрикоӣ, русҳо ва гайра тадқиқ карда шуданд.

**Савол ва супориш:**

1. Барои чӣ Африқоро материки гармтарин мегӯянд?
2. Масоҳати материк чӣ қадар аст ва аз рӯйи он дар ҷаҳон ҷойи ҷандумро ишғол мекунад?
3. Ҷазираи аз ҳама қалони атрофи Африқо чӣ ном дорад?
4. Обҳои қадом уқёнусҳо соҳилҳои материкро мешӯяно?
5. Олимони тадқиқотчи Африқоро номбар кунед.
6. Дар ҳаритаи тарҳӣ уқёнусҳо, баҳрҳо ҳалиҷҳо, нуқтаҳои канории материкро ёбед ва қайд кунед.

**Худро бисанҷед:**

**1. Ҷавоби дурустро интиҳоб кунед.**

Ҷазираи Мадагаскар дар қадом уқёнус ҷойигир шудааст?

А. Яхбастаи Шимолӣ      Б. Атлантик      В. Ором      Г. Ҳинд

**2. Мувофиқа кунед (ҷавоби дурустро аз сутуни рост ёбед)**

Олимони тадқиқотчи материкро бо хизматашон дар ҷадвали зер мувофиқ гузоред:

1. Николай Вавилов	А. Аввалин маротиба бо даври ҷанубии Африқо то Ҳиндустон шино кардааст.
2. Василий Юнкер	Б. Муддати 30 сол дар Африқои Марказӣ ва Ҷанубӣ саёҳат кардааст.
3. Бартоломео Диаш	В. Зиёда аз 6000 намуди рустаниҳои дастпарварро ҷамъ кардааст.
4. Дэвид Ливингстон	Г. Дар Африқои Шарқӣ ва Марказӣ мушоҳидаҳои гидрологӣ ва метеорологӣ анҷом додааст.

**3. Ҷумларо пурра кунед (калимаи мувофиқро гузоред).**

Ҳоло барои омӯзиши табииати материки Африқо бисёр давлатҳо тадқиқот мебаранд.

## **§ 45. СОХТИ ГЕОЛОГӢ, РЕЛӢЕФ ВА САРВАТҲОИ ЗЕРИЗАМИНИИ АФРИҚО**

**Ба хотир меорем:**

- ♦ Материкҳои қадимаро номбар кунед.
- ♦ Қадом унсурҳои релӣефҳосилкунандаро медонед?
- ♦ Дар Африқо қадом шаклҳои релӣеф бартарӣ доранд?

**Соҳти геологӣ ва релӣеф.** Материки Африқо релӣефи ягона дошта, дар он суфакӯҳҳо бартарӣ доранд. Дар материки Африқо

ба мисли материки Авруосиё күхҳои баланд вучуд надоранд. Баландии миёнаи материки аз сатхи баҳр ба 750 м мерасад. Дар рельефи материки баландиҳои аз 200 то 1000 м бартарӣ доранд. Дар материки 10%-и худуд ба қаторкӯҳҳо ва 20% ба ҳамвориҳо рост меоянд. Бокимонда ҳудуди материки аз биёбонҳо, баландиҳо ва фурӯҳамидаҳо иборат аст.

Дар материки Африқо биёбони калонтарини ҷаҳон – Саҳрои Кабир ҷойгир шудааст, ки қариб пурра қисми шимолии материкиро ишғол кардааст. Рельефи он ҳамвор набуда, дар ҷойҳои муайян баландиҳо ва кӯҳҳоро дучор омадан мумкин аст.

Қисми зиёди материки таҳқурсии платформаи ягонаи Африқоро ташкил кардааст, ки ба ҳайати материки қадимаи Гондвана доҳил мешуд.

Таҳқурсии платформа дар қисми зиёди материки бардошташудаҳои қадимаро ташкил мекунанд, ки ба сатҳ баромада, баландиҳоро ташкил кардаанд ва онҳо дар рельефи маҳал акс ёфтаанд. Баландиҳо бо фурӯҳамидаҳо ҷой иваз мекунанд, ки дар ҳудуди онҳо таҳқурсии қадима бо такшониҳои баҳрӣ ва континенталии синну солашон гуногун пӯшонида шудаанд.

Таҳқурсии булӯрӣ асосан дар канораҳои материки ва қисми ҷанубии Африқо ҷойгир шудаанд ва дар давоми аҳди мезозой ва аввали аҳди қайназой ин ҷо таҳти таъсири баландшавӣ қарор доштанд, ки фурӯрафтаҳо ва тегаҳо ҳосил шуданд.

Ҳамаи канораҳои шарқии Африқо аз ҷараёни поёни дарёи Занбези дар ҷануб то соҳилҳои баҳри Сурх дар шимол ба минтақаи бузурги фурӯрафтаи Африқо доҳил мешаванд, ки ба воситаи баҳри Сурх то баҳри Мурда ва водии Урдун (Иордания) рафта мерасад. Дарозии он қариб 6000 км аст.

Ҳосил шудани ин тарқишиҳо ба фаъолшавии қисми шарқии платформаи Африқо дар вақти ба охир расидани кӯҳпайдошавии Алпи вобаста аст. Лекин геологи англisis Ф. Дикси дар асоси як қатор маълумоти нав ба хулосае омад, ки дар ин минтақа тарқишиҳо ва бардошташудаҳои қадимаи давраҳои юра ва бурдида мешаванд, ки ба тарафи уқёнуси Ҳинд паст шуда рафтааст. Ҳамаи ин аз он шаҳодат медиҳад, ки тарқишиҳо нишонаҳои давраи то кембриро доро мебошанд. Агар ин нуктаро ҳамчун асос бишуморем, қисми шарқии платформаи Африқо ҳаракатҳои тектоникиро то ҳол гум накардааст.

Тасмаи бардошташудаҳои канорӣ аз дарёи Занбези ба тарафи ҷануб то кӯҳҳои Аҷдаҳо, ки баландиашон зиёда аз 3000 м мебошад, тӯл кашидаанд. Қуллаи баландтарини материки дар

Паҳнкӯҳи Шарқи Африқо – вулқони Килиманҷаро мебошад, ки баландии он ба 5895 м мерасад.

**Сарватҳои табиии Африқо** пурра омӯхта нашудаанд. Ҳамаи он сарватҳои зеризаминие, ки пайдо шудаанд, аз захираҳои гуногуни маъданӣ бой мебошанд. Дар Африқои Ҷанубӣ ва Марказӣ конҳои оҳан ёфт шудаанд. Маъданҳои хром ва мис дар канораҳои ҷанубу гарбии суфакӯҳҳои Африқои Шарқӣ ва кони мису уран дар ҳудуди Ҷумҳурии Конго мавҷуданд.

Конҳои тилло дар ноҳияҳои гуногуни материк ва маҳсусан ҷанубӣ ҷойгиранд.

Африқо бо конҳои алмос, ки асосан дар арзи 12°-и Нимкураи ҷанубӣ ҷойгир шудаанд, шуҳрат ёфтааст. То солҳои охир, то он вақте ки конҳои алмоси Сибир ёфт шуд, Африқо материки ягонаи дорои захираҳои бойи алмос ҳисоб мешуд. Алмоси дар конҳои материк мавҷудбуда факат аз конҳое, ки дар он зарраҳои алмосро дидан мумкин аст, иборат нест, балки дар қабати табиии он найчаҳои кимберлитро дучор омадан мумкин аст. Таркиби ин конҳо ҷинсҳои вулқонии синну соли аҳди мезозой доранд, ки ҷинсҳои қадимтарро бурида гузаштаанд.

Солҳои охир дар Африқо, маҳсусан дар ҳудуди гарбии Саҳрои Кабир, кони калони нафт ёфт шудааст. Шимоли Африқо бо конҳои калони фосфоритҳо, ки моҳияти ҷаҳонӣ доранд (кариб 1/4 захираҳои ҷаҳонӣ), шуҳрат ёфтааст.

Табииати материки Африқо бо гуногунии наботот ва ҳайвоноти ҳуд дар ҷаҳон машҳур аст. Саваннаҳо ва бешаҳои экватории материк бо гуногуннамудии ҳуд сарвати бебаҳои табииӣ ба ҳисоб мераванд.

### Хулоса:

- Қисми зиёди материк таҳқурсии платформаи ягонаи материки қадимаи Гондвана мебошад.
- Баландии миёни Африқо аз сатҳи баҳр 750 метрро ташкил медиҳад.
- Дар материки Африқо ба мисли Авруосиё кӯҳҳои баланд вуҷуд надоранд.
- Нуқтаи аз ҳама баландтарини Африқо вулқони Килиманҷаро мебошад (5895м).
- Материки Африқо аз сарватҳои табииӣ бой аст.
- Сарватҳои табиии Африқо то ҳол пурра омӯхта нашудаанд.



*Вулқони Килиманҷаро*

## **Савол ва супориш:**

1. Материки қадимаи Гондвана дар ташаккули Африқои имрӯза чӣ нақши бозидааст?
2. Қуллаи баландтарини материк қадом аст?
3. Оид ба сарватҳои табиии материки Африқо маълумот дихед.
4. Конҳои калонтарини алмос дар қадом қисми Африқо ёфт шудаанд?
5. Дар ҳаритаи тарҳӣ ҳамвориҳо, кӯҳҳо ва конҳои асосии сарватҳои табиии Африқоро гузаронед.

## **Худро бисанҷед:**

### **1. Ҷавобҳои «ҳа» ё «не»-ро интихоб қунед.**

Дуруст ё нодуруст будани ақидаҳоро дар ҷадвали зер тасдиқ қунед:

ҳа	не	Дар материки Африқо ба мисли материки Авруосиё кӯҳҳои баланд вуҷуд надоранд.
ҳа	не	Саҳрои Кабири Африқо биёбони калонтарини ҷаҳон аст.
ҳа	не	Биёбони Саҳрои Кабир дар ҷануби материк ҷойгир шудааст.
ҳа	не	Қуллаи баландтарини материк дар Паҳнкӯҳи Шарқи Африқо ҷойгир шудааст.
ҳа	не	Африқо бо конҳои алмос шуҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардааст.
ҳа	не	Дар Африқо намудҳои наботот ва ҳайвонот хеле каманд.

### **2. Ҷумларо пурра қунед (калимаи мувоғиқро гузоред).**

Солҳои охир дар Африқо маҳсусан дар ҳудуди гарбии Саҳрои Кабир кони қалони \_\_\_\_\_ ёфт шудааст.

## **§ 46. ИҶЛИМИ АФРИҚО**

### **Ба хотир меорем:**

- ♦ Барои омӯхтани иҶлими Африқо аз қадом ҳаритаҳо истифода бурдан зарур аст?
- ♦ Дар материки Африқо ҷаҳон минтақаҳои иҶлимӣ вуҷуд дорад?
- ♦ Ҳарорати баландтарин ва пасттарини солона ба ҷаҳон дараҷа мерасад?
- ♦ Сабаби асосии таомоми сол гарм будани материк дар ҷист?

**Омиљҳои иҶлимҳосилқунандай материк.** Африқо ягона материке мебошад, ки нисбат ба экватор мутаносиб ҷойгир аст ва ба ду қисмати баробар дар нимкураҳои шимолӣ ва ҷанубӣ тақсим шудааст. Ин тарзи ҷойгиршавӣ барои ҳосилшавии шароити иҶлими ҳар ду нимкура замина мегузорад.

Қисми зиёди Африқо дар ду тарафи тропикҳо зери таъсири антисиклонҳои тропикӣ ва гардишҳои пассатии ҳар ду нимкура қарор дорад. Пассатҳои Нимкураи шимолӣ аз тарафи хушкӣ

омада, ҳавои нисбатан хушки континенталӣ меоранд, ки боришот надоранд. Пассатҳои Нимкураи ҷанубӣ аз тарафи уқёнуси Ҳинд меоянд ва ба қанораҳои шарқии материк ҳавои намноки номуътадилро меоранд.

Ҳарорат дар қисми зиёди Африқо дар давоми сол баланд аст, ки ин ба баландии Офтоб нисбати уфуқ ва нурафкани зиёди моҳҳои тобистон ва зимистон вобаста аст. Дар қисми зиёди Африқо ҳарорати миёнаи солона аз  $+20^{\circ}$  зиёд мебошад. Қисми миёнаи Африқо бузург мебошад. Аз ин сабаб он саҳттар метафсад ва ҳарорати баланди миёнаи моҳона ба  $+35^{\circ} +40^{\circ}$  расида баъзан то  $+58^{\circ}$  баланд мешавад.

Боришот дар ҳудуди материк ниҳоят нобаробар тақсим шудааст. Боришоти пайдарпай ва зиёд дар минтақаи назди экватор таҳминан байни арзҳои  $5^{\circ}$  Нимкураи шимолӣ ва  $10^{\circ}$  Нимкураи ҷанубӣ мушоҳида шуда, боришоти аз ҳама зиёд дар нишебиҳои кӯҳистони Камерун дида мешавад. Миқдори боришот вобаста ба мавқеи географӣ ва рельефи маҳал тағиیر мебад. То арзҳои  $30^{\circ}$  ҳар ду нимкура минтақаи боришоти кам ҷойгир шудаанд. Дар қанораҳои шимолӣ ва ҷанубии минтақаи субтропикий миқдори боришот боз зиёд мешавад.

Дар зери таъсири ҳамаи қонуниятҳои номбаршуудаи материки Африқо иқлими гуногун ҳосил мешавад. Яке аз ҳусусиятҳои асосии шароити иқлими материк ин дар тарафи экватор баробар ҷойгир будани минтақаҳои иқлими мебошад.

**Минтақаҳои иқлими.** Минтақаҳои иқлими дар ҳудуди Африқо ду маротиба такрор мешаванд, ғайр аз минтақаи экваториалий, ки омӯзиши минтақаҳои иқлимиро аз он оғоз мекунем.

Ба иқлими **минтақаи экваториалий** қисми зиёди ҳавзаи дарёи Конго, таҳминан байни арзҳои 50 Нимкураи шимолӣ ва ҷанубӣ ва дар соҳилҳои ҳаличи Гвинея то арзҳои 70-80 Нимкураи шимолӣ дохил мешавад. Дар ҳавзаи дарёи Конго бинобар гарм шудани сатҳ бардошташавии анбӯҳҳои ҳаво ба амал омада, дар давоми сол боришоти зиёд дида мешавад. Дар соҳилҳои ҳаличи Гвинея боришотро бодҳои ҷанубу гарбӣ меоранд, ки миқдори он дар нишебиҳои кӯҳистони Камерун то 9000 мм мерасад. Ҳарорати баланди муътадил ( $+25^{\circ}, +27^{\circ}$ ), миқдори зиёди боришот намнокии барзиёдро ҳосил мекунад. Аз рӯйи ҳусусиятҳои иқлими қисми экваториалии Африқо барои на фақат аврупоиҳо, инчунин барои аҳолии маҳаллӣ мушкилӣ пеш меорад.

Боронҳои саҳт ҳар рӯз ба амал меоянд ва дар давоми сол ба ҳисоби миёна дар ин минтақа то 2000-3000мм бориш мешавад.

**Минтақаи субэкваториалій** дар қисми шимолии Африқо то арзхой  $17^{\circ}$ -ро дар бар мегирад. Дар Нимкураи өңінің минтақаи иқлимии субэкваториалій то үкёнуси Атлантик намерасад. Лекин ба тарафи өңінің  $20^{\circ}$  рафта мерасад. Қонунияты асосии иқлими минтақаи субэкваториалій даврзанни анбұххой атмосферии мавсими мебошанд. Дар фасли тобистон дар ҳар ду нимкура муссонхой экваториалій ҳукмфармо мебошанд, ки ҳавои намнок ва боришоти зиёдро меорад. Дар фасли зимистон вилоят дар зери пассатхо мемонад, ки ҳавои хушки тропикиро меорад.

Давомнокий мавсими намнок, миқдори боришоти солона ва намнокай дар ҳудуди вилоят аз экватор ба тарафи тропикхо ва аз гарб ба шарқ тағыйир меёбад. Аз экватор ба тарафи тропикхо мавсими намнокай аз 10 моҳ то 2-3 моҳ кам мешавад. Ҳарорат дар минтақаи субэкваториалій қисми зиёди сол баланд мебошад. Лекин ҳарорат нисбат ба минтақаи экваториалій фарқи калон дорад. Ҳарорати тафсони баландтарин дар аввали мавсими боронгарй мушохіда мешавад, ки ҳарорати миёна аз  $+30^{\circ}$  зиёдтар мешавад. Лекин ҳарорати мохи хунуктарин аз  $+20^{\circ}$  паст намешавад.

**Минтақаи тропикій** дар ҳудуди Африқо, маҳсусан дар Нимкураи шимолій масоҳати ниҳоят калонро дар бар мегирад.

Дар Нимкураи шимолій иқлими тафсони хушки тропикій ба қисми зиёди Сахрои Кабир хос мебошад. Фасли тобистон сатхі Африқои Шимолій ниҳоят саҳт метафсад ва ба он чо пассатхои шимолу шарқы ҳаракат мекунад, ки намнокий ҳаворо  $20-25\%$  мекунанд. Фасли зимистон дар болои Африқои Шимолій речәи иқлими антисиклоній ҳукмфармо мебошад. Аз ин чо бармеояд, ки дар Сахрои Кабир дар давоми сол бориш ба амал намеояд. Ҳушк будани ҳаво, абрнокий кам ва мавчұд набудани рустаниҳо барои тағыйирёбии шабонарұзии ҳарорат замина мегузорад, ки ҳарорат метавонад аз  $+50^{\circ}$  зиёдтар шавад. Бухоршавй дар ин чо  $20-25$  маротиба аз бухоршавии мұтадил зиёдтар аст.

Иқлими хушки тропикій дар Нимкураи өңінің бағыттарында Калахари хос мебошад. Лекин дар ин чо боришот нисбат ба Сахрои Кабир зиёдтар аст.

Дар биёбони Намиб, ки дар қисми өңінің бағыттарында Африқо қойғыраст, нисбат ба Сахрои Кабир камтар борон меборад. Лекин қирав ва тумани ғағс зуд-зуд ба вұчұд меояд, ки ин намнокиро рустаниҳо мегиранд. Ҳавои намноки дамғиркунандаи биёбонхой соҳилиро нисбат ба ҳавои хушки тафсони биёбони континенталій одам бо мүшкілій мегузаронад.

Иқлими соҳилхой баҳри Сурх ва халичи Адан ҳам ниҳоят хушк мебошанд. Пассатхое, ки фасли зимистон аз тарафи шимолу

шарқ мевазанд, аз болои баҳри Сурх гузашта, қариб намнокӣ намегиранд ва факат дар соҳилҳо боришоти кам ба амал меоранд. Муссонҳои экваториалии тобистонаро, ки намнокиро ба вилояти Судон меоранд, онро паҳнкӯҳҳои гарбӣ ва ҷанубу гарбӣ мегиранд ва дар ин ҷо миқдори зиёди намнокии худро медиҳанд. Аз ин сабаб соҳилҳои баҳри Сурх ва ҳаличи Аден яке аз нуқтаҳои тафсон ва ҳушктарини сатҳи Замин ба ҳисоб мераванд.

Ду *минтақаи иқлими субтропикӣ* минтақаҳои канории материкро дар шимол ва ҷануби он ишғол кардаанд. Дар давоми сол дар ин ҷо ду анбӯҳи ҳаво ҳамдигарро иваз мекунанд. Тобистон дар ин ҷо анбӯҳи ҳавои тропикӣ ҳукмронӣ мекунад, бинобар ин ҳаво гарми офтобӣ ва ҳушк аст (ба мисли тропикҳо). Зимистон ба ин ҷо аз минтақаҳои мӯътадил анбӯҳи ҳаво меояд, ки бо ҳуд боришот ва ҳавои салқинро меорад. Ин шакли иқлимиро – баҳримиёназамини меноманд. Дар фасли тобистон субтропикҳои Африқо ҷойи дӯстдоштаи истироҳаткунандагон мебошанд.

### Хулоса:

- Африқо ягона материке мебошиад, ки нисбат ба экватор мутаносиб ҷойгир аст ва ба ду қисмати баробар дар нимкураҳои шимолӣ ва ҷанубӣ тақсим шудааст.
- Африқо материки ҳушктарин ва гармтарини кураи Замин мебошиад.
- Дар Африқо ду фасли солро фарӯ мекунанд – тобистон ва зимиистон, гарчанде ба мисли минтақаҳои мӯътадил фарӯи ҳарорати онҳо назаррас нест.
- Яке аз ҳусусиятҳои асосии шароити иқлими материк дар ду тарафи экватор баробар ҷойгир будани минтақаҳои иқлими мебошиад. Онҳо дар шимол ва ҷануби материк тақрор мешаванд.
- Дар Африқо ҷунин минтақаҳои иқлимиро ҷудо мекунанд: экваториалиӣ, субэкваториалиӣ, тропикӣ ва субтропикӣ.

### Савол ва супориши:

1. Ҳарорати баландтарини материки Африқо ба ҷанд дараҷа мерасад?
2. Ҷаро дар Саҳрои Кабир дар давоми сол қариб боришот ба амал намеояд?
3. Миқдори боришоти солона дар материки Африқо чӣ қадар аст?
4. Барои чӣ минтақаҳои иқлими дар Африқо ду маротиба тақрор мешаванд?
5. Минтақаҳои иқлими материки Африқоро номбар қунед.
6. Аз ҳаритаҳои дастрас истифода бурда, минтақаҳои иқлими ва дигар унсурҳои иқлими Африқоро ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед.

*Худро бисанчед:*

**1. Дар хоначаҳои холии тарафи чапи ҷадвал рақам гузоред.**

Пайдарҳамии дурусти баёни фикрро дар ҷадвали зер муайян кунед:

	дар ин ҷо ноҳияи гармтарин ва ҳушктарини
	Замин – биёбони Саҳрои Кабир воқеъ мебошад
	на танҳо Африқо, балки тамоми рӯйи
	Иқлими Африқои Шимолӣ аз ҳама ҳушк буда,

**2. Ҷавоби дурустро интихоб кунед.**

Дар материки Африқо қадом ду фасли солро фарқ мекунанд?

- А. Тобистону зимистон;      Б. Тобистону баҳор;  
В. Тирамоҳу тобистон;      Г. Баҳору тирамоҳ.

**3. Ҷумларо пурра кунед (калимаи мувоғикро гузоред).**

Дар биёбони Намиб, ки дар қисми ҷанубу гарбии Африқо ҷойгир аст, нисбат ба Саҳрои Кабир \_\_\_\_\_ борон меборад.

## § 47. ОБҲОИ ДОХИЛИИ МАТЕРИКИ АФРИҚО

*Ба хотир меорем:*

- ♦ Шабакаи дарёйи чист?
- ♦ Обтақсимкунаки дарёҳо гуфта, чиро мегӯянд?
- ♦ Фарқи байни дарёҳои бемаҷро ва дорои маҷро дар чист?
- ♦ Қўлҳо аз рӯйи пайдоии ҷануби шарқӣ мешаванд?

**Дарёҳо.** Дарёҳои сатҳи материқ ниҳоят нобаробар тақсим мешаванд. Маҷрои тамоми дарёҳои Африқо аз боришоти атмосферӣ вобаста мебошанд. Обтақсимкунаки асосии материки Африқо аз канораи нисбатан баланди шарқӣ мегузарад.

Обҳои дохилии Африқо ба се ҳавза шомил мебошанд. Микдори зиёди дарёҳо ба ҳавзai уқёнуси Атлантик ва баҳри Миёназамин дохил мешаванд. Қисми ками он ба ҳавзai уқёнуси Ҳинд шомил мебошанд. Инчунин, қариб 9 млн км<sup>2</sup> ба ҳавзai дохилий мансуб ҳастанд.

Саҳрои Кабир дар Нимкурай шимолӣ ва қисми зиёди биёбони Калаҳари дар Нимкурай ҷанубӣ тамоман беоб буда, дарёҳои ҳушкшаванда фақат дар вақти боришоти тасодуфӣ сероб мешаванд.

Дарёи дарозтарини Африқо *дарёи Нил* мебошад. Дарозии он ба 6671 км баробар аст. Сарчашмаи Нил дарёи Когер ба ҳисоб меравад, ки аз баландии 2000 м ҷорӣ шуда, ба қӯли Виктория мерезад. Аз қӯли Виктория дарёи Нил ҷорӣ шуда, ба воситаи қӯли Кога ба қӯли Алберд мерезад, ки поёнтар номи Алберт-Нилро мегирад. Дар тамоми ин масофа дарёи Нил ҳосияти қӯҳиро дорост

ва якчанд шаршаро ташкил кардааст. Шаршараи калонтарин Мёрчисон ном дошта, 40 м баландй дорад.

Нили Кабуд нисбат ба Нили Сафед күтохтар мебошад. Нили Кабуд аз паҳнкӯҳҳои Абиссин сарчашма гирифта ба кӯли Тон мерезад. Аз ҳамин паҳнкӯҳҳо Нил шоҳоби сероби охирони худ дарёи Атбарро мегирад.

Паҳноии Нил аз шаҳри Асуан поёнтар 20-50 километрро ташкил медиҳад. Водии Нил дар назди резишгоҳ ба охир мерасад. Нил дар резишгоҳ делтаи калон ҳосил мекунад, ки масоҳати он  $24\,000\text{ km}^2$ -ро ташкил медиҳад.

Манбаи дарёи Нил ягона дарёи шимолии Африқо мебошад, ки обҳои худро то баҳри Миёназамин оварда мерасонад. Ягона ҷашмаи ҳаёт дар биёбони беоб мебошад. Дарёи Нил аз ҳисоби боришоте, ки дар сарғаҳ меборад, об мегирад. Нили Сафед аз боронҳои минтақаи экваторӣ, ки тамоми сол меборанд, гизо мегирад.

Дарёи дуюми Африқо *дарёи Конго* мебошад. Аз рӯи масоҳати ҳавза ва серобӣ дарёи Конго дар Африқо чойи аввалро гирифта, дар чаҳон баъд аз дарёи Амазонка чойи дуюмро ишғол мекунад. Дарозии дарёи Конго 4 320 км буда, масоҳати ҳавза ба 3 млн 700 ҳазор  $\text{km}^2$  мерасад. Харчи миёнаи солона  $46\,000\text{ m}^3/\text{s}$ -ро ташкил мекунад, ки нисбат ба дарёи Нил 15 маротиба зиёдтар аст. Дарёи Конго аз ҳар ду нимкура ҷорӣ шуда, ду маротиба ҳатти экваторро убур мекунад.

**Дарёи Конго кӯҳҳоро бурида, остана ва шаршараҳои зиёд ҳосил кардааст. Дарё дар назди экватор ҳафт шаршара дорад, ки бо номи тадқиқотчи он «шаршараҳои Стенли» номгузорӣ шудаанд.**

Дар уқёнуси Атлантик ҳаракати оби дарёи Конгоро то 150 км аз соҳил дуртгар фарқ кардан мумкин аст. Конго микдори зиёди обро ба уқёнус дода, таркиби оби соҳилҳои уқёнусро то андозае ширин мегардонад.

*Дарёи Нигер* аз рӯи дарозӣ ва масоҳати ҳавза хурдтар аст. Дарозии он 4 160 км, масоҳати ҳавза 2 млн  $\text{km}^2$  мебошад. Дарёи Нигер аз баландии 900 метраи кӯҳистони Гвинеяи Шимолӣ сарчашма мегирад.

Хусусияти серобшавии дарёи Нигер ба он вобаста аст, ки минтақа дар ноҳияҳои сербориш ҷойгир шудааст. Дар маҷрои



*Дарёи Нил*

боловай ва миёна ба амал омадани обхезӣ мумкин аст. Обхезии қисми болои дарё аз боронҳои тобистона вобаста аст, ки аз моҳи июн то моҳи сентябрро дар бар мегирад.



*Шаршараи Виктория дар  
дарёи Замбези*

аз 120 м буда, паҳнои он ба 1800 м мерасад. Дар наздикии ин шаршара обанбор ва НБО соҳта шудааст.

**Кӯлҳо.** Кӯлҳои материки Африқо асосан дар қисми шарқии он ҷойгир шудаанд. Яке аз кӯлҳои калони материки қӯли *Танганика* мебошад. Масоҳати қӯли Танганика  $33\,000\text{ km}^2$  буда, чуқуриаш ба 1435 м мерасад. Ин кӯл аз ҷиҳати чукурӣ баъди қӯли Байкал дар ҷаҳон ҷои дуюмро мегирад.

Каме ҷанубу шарқтар аз Танганика қӯли Нияса ҷои гирифташт, ки масоҳаташ  $31\,000\text{ km}^2$  буда, чуқуриаш ба 700 м мерасад.

Қӯли калонтарини материки Африқо Виктория мебошад, ки дар пастхамии ҳамвор ҷойгир аст. Масоҳати он  $68\,000\text{ km}^2$ , чуқурии миёна 40 м ва ҷои чуқуртаринаш ба 80 м мерасад.

Дар минтақаҳои хушки нимкураҳои шимолӣ ва ҷанубӣ кӯлҳои бемачро пайдо шудаанд. Калонтарини онҳо қӯли Чад мебошад. Чуқуриаш аз 4 м зиёд нест. Вобаста ба мавсими сол масоҳати он то  $22\,000\text{ km}^2$  расида, мавсими хушкӣ то 2 маротиба кам мешавад.

Дар ноҳияҳои биёбон ва нимбиёбони Африқо кӯлҳои шӯри хушкнашаванд мавҷуданд. Ҷунин қӯлҳо дар Саҳрои Кабир ва кӯҳҳои Атлас зиёданд. Онҳо факат ҳангоми боришот бо об пур мешаванд. Қисми зиёди сол онҳо хушканд.

#### **Хулоса:**

- *Материки Африқо аз ҷиҳати заҳираи обӣ танқисӣ мекашад.*
- *Обҳои доҳилии Африқо ба се ҳавза шомил мебошад: ҳавзаи уқёнуси Атлантик, ҳавзаи уқёнуси Ҳинд ва ҳавзаи доҳилий.*
- *Дарёи дарозтарини Африқо дарёи Нил мебошад, ки дарозии он 6671 км аст.*

- Конго, Нигер ва Замбези дарёҳои калонтарини материк мебошанд.
- Дар ноҳияҳои кӯҳӣ дарёҳо остона ва шаршиараҳоро ташкил мекунанд.
- Кӯлҳои материк захираи калони оби ширин доранд.

### **Савол ва супориш:**

1. Обтақсимкунаки асосӣ дар материки Африқо аз куҷо мегузарад?
2. Дарёҳои асосии материкро номбар қунед.
3. Обҳои доҳилии Африқо ба қадом ҳавзаҳо доҳиланд?
4. Кӯлҳои материки Африқоро номбар қунед ва хусусияти онҳоро шарҳ дигҳед.
5. Дарёҳо ва кӯлҳои калонтарини материкро ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед

### **Худро бисанҷед:**

#### **1. Мувофиқа қунед.**

Мувофиқатии дарёҳоро бо резишгоҳашон муайян қунед:

- |            |                     |
|------------|---------------------|
| 1. Нил     | A. Уқёнуси Ҳинд     |
| 2. Конго   | B. Баҳри Миёназамин |
| 3. Замбези | C. Уқёнуси Атлантик |

#### **2. Ҷумларо пурра қунед (калимаи мувофиқро гузоред).**

Дарёи Нил дар резишгоҳ делтаи калон ҳосил мекунад, ки масоҳати он \_\_\_\_\_ км<sup>2</sup>-ро ташкил медиҳад.

#### **3. Ҷавоби дурустро интиҳоҳ қунед.**

Кадоме аз кӯлҳои номбаршудаи Африқо мачрои доимӣ надорад?

- A. Танганика    B. Виктория    C. Чад    D. Нияса

## **§ 48. ЗОНАҲОИ ТАБИИИ МАТЕРИК. МАСЪАЛАҲОИ ҲИФЗИ ТАБИАТ**

### **Ба хотир меорем:**

- ♦ Кадом зонаҳои табиии материки Амрикои Ҷанубиро медонед?
- ♦ Ба фикри шумо, дар байн зонаҳои табиии материки Африқо ва Амрикои Ҷанубӣ чӣ шабоҳат вуҷуд дорад?
- ♦ Кадом зонаҳои табииӣ, ҳайвонот ва набототи Африқоро медонед, номбар қунед.

**1. Зонаҳои табииӣ.** Вобаста ба хусусияҳои мавқеи географӣ, зонаҳои табииӣ дар материки Африқо нисбат ба ҳатти экватор мувозӣ ҷойгир шудаанд. Дар минтақаи иқлими экваториалий як зонаи табииӣ – **бешаҳои намноки экваторӣ** ҷойгир шудаанд, ки ҳавзаи дарёи Конго ва соҳилҳои халиҷи Гвинеяро ишғол кардааст. Иқлими дар ин минтақа даҳҳо миллион сол тағиیر наёфтааст,

бинобар ин бешаҳои экваториалий ба қадимӣ будани худ ва гуногунии набототу ҳайвонот фарқ мекунанд.



**Бешаҳои намноки экваторӣ**

Дар бешаҳои экваторӣ аз сабаби муборизаи доимӣ барои равшанӣ якчанд қабат рустаниҳо месабзанд (то 5 қабат). Қабати аз ҳама болоро дараҳтоне ташкил медиҳанд, ки то 70м баландӣ доранд ва чӯби хушсифат медиҳанд: дараҳти сурх, палмаи равғаний, фикусҳо, дараҳти пахтагӣ (сейба). Дар қабатҳои поёнӣ – дараҳти қаҳва

ва банан мерӯянд. Дар ин бешаҳо рустанини аз ҳама дарозтарини сайёраи Замин (Эпифит) – палма-лиана месабзад, ки дарозии он то 300 м мешавад. Инчунин орхидеяҳо, монғҳо ва сарахсшаклҳоро бисёр воҳӯрдан мумкин аст.

Африқо ватани бисёр рустаниҳои маданий, ба мисли палмаи равғандор, дараҳти қаҳва, кунҷит, тарбуз, ирис, лилия ва ғайра мебошад.

**Эпифит** – рустание, ки дар танаи рустанини дигар месабзад ва онро ҳамчун такя истифода мебарад.

Дар соҳилҳо ҷангалзори анбаҳ (мангровые леса) мерӯянд, ки таркибашон аз наботовон аз қадар бой нест.

**Анбаҳ** – ҷангалзори ҳамешасабзи иборат аз дараҳтон ва буттаҳо мебошад, ки ҳангоми ба амал омадани ҳодисаи мадд (баланд шудани сатҳи об) зери об мемонанд.

Бешаҳои намноки экваторӣ дар хокҳои зарду сурхчатоби ферралитӣ месабзанд, ки таркибаш аз моддаҳои органикӣ бой нест. Дар байнӣ ҳайвоноти ин бешаҳо намудҳои эндемикий зиёданд.

**Эндемик** – намуди ҳайвон ё рустаниро мегӯянд, ки танҳо дар ҳудуди муайян вомехӯранд.

Дар қисми паттгазори ин бешаҳо баҳмут, гавазни хурди обӣ, зарофай пакана (окап), дар обанборҳо тимсоҳ зиндагӣ мекунанд. Аз даррандаҳо паланг ва шағол дучор мешаванд. Намудҳои гуногуни маймун: маймунни антар, павиан; аз маймунҳои

одамшакл шимпанзе ва горилларо воҳӯрдан мумкин аст. Аз парандаҳо тӯтиҳои гуногун: мурғи шоҳдор, товуси африқоӣ ва гайра умр ба сар мебаранд.

Дар байни бешаҳои намноки экваторӣ ва саваннаҳо – ҷангалҳои гузарандай намноки субэкваторӣ мавҷуданд. Дар зери таъсири пайдо шудани давраи кӯтоҳи бебориш, баробари намудҳои дараҳтони ҳамешасабз дар ин ҷо дараҳтоне мерӯянд, ки баргашон мерезад.

Дар Африқо **саваннаҳо** масоҳати калонро ишғол кардаанд. Ба ҳисса онҳо 40%-и худуди материк рост меояд.

**Саванна** – ҳамворӣ дар минтақаҳои иқлимии субэкваториали Ҷаҳонӣ буда, бо рустаниҳои алафӣ нӯшида шудааст ва баъзан дараҳтону буттаҳо низ дорад.

Саваннаҳо атрофи фурӯҳамидаи Конго, паҳнкӯҳи Африқои Шарқӣ ва минтақаҳои ҷанубии Саҳрои Кабирро дар бар мегирад. Саваннаҳо дар шароити типи иқлими муссонии субэкваторӣ ташаккул ёфтаанд. Дар ин ҷо аз наботот – акатсияи чатрӣ, палмаи дум, баобаб ва алафҳои гуногун мерӯянд, ки қадашон то 2 метр мешавад. Ҳоки саваннаҳо сурхчатоб ва сурхчатоби ҳокистарӣ аст.

Саваннаҳои Африқо аз захираҳои ҳӯрокӣ бой аст. Саваннаҳо аз рӯйи гуногуниӣ ва саршумори ҳайвонҳои сумдор (зиёда аз 40 намуд) дар ҷаҳон ҳамто надорад. Ҳусусан ғизолҳои гуногун – гну, канна, куду, бубал хеле зиёданд. Зарофа, фили африқоӣ, хуки ёбӣ, говмеш ва гӯрҳар ҳайвонҳои эндемикий мебошанд.

Ба намудҳое, ки нест шуда истодаанд ва шумораашон кам мондааст, каркаданҳои сафед ва сиёҳ доҳил мешаванд. Ҳайвонҳои алафҳӯрро даррандаҳо шикор мекунанд. Ба ҳайвонҳои даррандаи саваннаҳои Африқо – шер, юз, паланг, шагол ва кафторҳо доҳил мешаванд.

Аз саваннаҳо ба шимол ва ҷануб зонаи биёбон ва нимбиёбонҳои тропикӣ паҳн шудаанд, ки 30%-и масоҳати материкро дар бар мегиранд. Ин зонаро асосан биёбонҳои Саҳрои Кабир, Намиб ва қисми гарбии Калаҳари ташкил медиҳанд. Зона дар шароити иқлими биёбонӣ ташаккул ёфта, бо кам будани наботот фарқ мекунад. Дар минтақаи тропики шимолӣ ин зона бо гиёҳҳои ҳӯшадор ва буттаҳои хордор фарқ мекунад. Ҷойҳои санглоҳи ин зона қариб нишонаҳои ҳаёт надоранд. Рустаниҳоро дар оазисҳо мушоҳида кардан мумкин аст.


**Оазис** – қитъаи замини биёбон, ки аз рустаниӣ бой аст ва дар наздикии обанборҳо, дарёҳо ва ҷашмаҳо ҷойгир шудааст.



*Оазиси Фарафра дар биёбони Ливия*  
бадани худ обро захира мекунанд.

Олами ҳайвоноти биёбон ва нимбиёбон камбағал аст. Ҳайвонҳо ба шароити душвори гарм ва хушк мутобиқ шудаанд. Онҳо барои ба даст овардани об ва ҳӯрок масофаи зиёдро тай мекунанд.

Дар кӯҳҳои Аждаҳо ва соҳилҳои шарқии ҷазираи Мадагаскар **чангалҳои намноки тропики** месабзанд. Ин чангалҳоро одамон бисёр буридаанд. Дар ин бешаҳо дарахти баобаб ва намуди эндемикӣ – «дарахти сайёҳон» мерӯянд. Ҷазираи Мадагаскар ватани лемурҳо мебошад.



*Дарахти баобаб*  
эрозияи хок вайрон кардааст, ки дар натиҷаи он ҳосилнокии хок кам шудааст.

Чаронидани чорвои хонагӣ дар заминҳои хушки намиашон кам ба нестшавии қабати хоку наботот овардааст. Аз тарафи аҳолии

Оазисҳо ба мисли тасма қад-қади маҷроҳои дарёҳои хушкшуда тӯл мекашанд. Аҳолӣ дар ин ҷойҳо ангур, анор ва галладона мерӯёнанд. Рустанини асосии оазисҳо – нахли хурмо мебошад. Оазиси қалонтарини Саҳрои Кабир водии дарёи Нил мебошад.

Дар биёбонҳои намноки минтақаи тропики ҷанубӣ рустаниҳо мерӯянд, ки дар

Нишебиҳои шимолии кӯҳҳои Атлас ва гарбии кӯҳҳои Кап дар шароити иқлими баҳри миёназаминӣ ва хокҳои қаҳваранг бо **чангалҳои дурушиштарг** ва **буттаҳо** пӯшида шудаанд. Дар чангалҳои кӯҳҳои Атлас аз булати мулоим (барои маъқам кардани даҳони зарфи шишагӣ истифода мешавад), булати саҳт, санавбари алепӣ, дарахти ҷалғӯзай атласӣ.

**2. Ҳифзи табиат.** Ба ҳолати табиати Африқо иқлими хушки табиӣ, дарашаи пасти тараққиёти қишварҳо ва афзоиши баланди аҳолӣ таъсирӣ манфӣ мерасонад. Масофаҳои қалонро дар материк

маҳаллӣ буридан ва ба сифати сӯзишворӣ истифода бурдани дараҳтону буттаҳо вазъиятро боз ҳам бадтар кардааст. Ин боиси паҳн шудани биёбонҳо дар минтақаҳои саванна гаштааст. Ҳар сол то 10 км зонаи саваннаҳо ба биёбон табдил мешавад.

**Биёбоншавӣ** – васеъ шудани масоҳати биёбон дар натиҷаи таъсири тағиیرёбии иқлими ё фаъолияти хоҷагидории инсон.

Баъзе намуди ҳайвонот, ба мисли ғӯрҳари квагга, шери капӣ аз тарафи инсон пурра нест карда шуда, каркадани сиёҳ ва окап зери ҳавфи нешшавӣ қарор доранд.

Дар Африқо бо мақсади ҳифзи табиати зинда ҳудудҳои маҳсуси ҳимояшавандай табиӣ ташкил карда шудааст. Ин гуна ҳудудҳо 9%-и қаламрави материкро ташкил медиҳанд. Қисми зиёди чунин ҳудудҳо дар Шарқ ва Ҷануби Африқо ҷойгир шудаанд. «Салонга», «Серенгети» ва «Вирунга» – ҳудудҳои муҳофизатшавандай машҳури Африқо мебошанд, ки дар онҳо ҳайвонҳои алафхӯр, даррандаҳо ва маймунҳо ҳифз карда мешаванд.

### Хулоса:

- Вобаста ба ҳусусиятҳои мавқеи географӣ, зонаҳои табиӣ дар материки Африқо нисбат ба ҳатти экватор мувозӣ ҷойгир шудаанд.
- Дар минтақаи иқлими экваториалий як зонаи табиӣ – бешаҳои намноки экваторӣ ҷойгир шудааст.
- Дар бешаҳои экваторӣ рустании аз ҳама дарозтарини сайёраи Замин (этифит) – палма-лиана ротанг месабзад, ки дарозии он то 300 м мешавад.
- 40%-и масоҳати Африқоро саваннаҳо ишғол кардаанд, ки макони зисти ҳайвонҳои гуногун мебошанд.
- Аз саваннаҳо ба шимол ва ҷануб зонаи биёбон ва нимбиёбонҳои тропики паҳн шудаанд, ки 30%-и масоҳати материкро дар бар мегиранд.
- Дар кӯҳҳои Аждаҳо ва соҳилҳои шарқии ҷазираи Мадагаскар ҷангалҳои намноки тропики месабзанд.
- Бо мақсади ҳифзи табиати зинда дар материк ҳудудҳои маҳсуси ҳимояшавандай табиӣ ташкил карда шудааст. «Салонга», «Серенгети» ва «Вирунга» – ҳудудҳои муҳофизатшавандай машҳури Африқо мебошанд.

### Савол ва супориши:

1. Ҷойгиршавии зонаҳои табиии Африқо ба қадом омилҳо вобастагӣ доранд?
2. Қадом зонаҳои табиӣ дар қаламрави Африқо ҷойгир шудааст?

3. Оид ба олами зиндаи зонаи саваннаҳо нақл кунед.
4. Оазис чист ва он дар күчо пайдо мешавад?
5. Табииати материки Африқо дар қадом ҳолат қарор дорад?
6. Аз ҳаритаҳои дастрас истифода бурда, зонаҳои табиии Африқоро ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед.

**Худро бисанҷед:**

**1. Ҷавоби дурустро интихоб кунед.**

Шоҳи ҳайвонҳо – шер дар қадом зонаи табиии Африқо зиндагӣ мекунад?

А. Бешаҳои экваторӣ

Б. Саваннаҳо

В. Ҷангалҳои тропикӣ

Г. Биёбон ва нимбиёбонҳо

**2. Ҷумларо пурра кунед (калимаи мувоғиқро гузоред).**

Рустании асосии оазисҳо – нахли \_\_\_\_\_ мебошад.

**3. Дар ҳоначаҳои холии тарафи чапи ҷадвал рақам гузоред.**

Пайдарҳамии дурусти баёни фикрро дар ҷадвали зер муайян кунед:

	масоҳати биёбон дар натиҷаи таъсири
	Биёбоншавӣ ин васеъ шудани
	ҳочагидории инсон мебошад
	тағйирёбии иқлими ё фаъолияти

## **§ 49. ХУСУСИЯТҲОИ АҲОЛӢ ВА ДАВЛАТҲОИ МАТЕРИКИ АФРИҚО**

*Ба хотир меорем:*

- ♦ Дар ҳудуди Африқо қадом најсад бартарӣ дорад?
- ♦ Аҳолии Африқо қадом хусусиятҳо доранд?
- ♦ Барои ҷӣ дар ҷаҳон баъзе минтақаҳо сераҳолӣ ва баъзе ҷойҳо камаҳолӣ мешаванд?

Аз рӯйи маълумоти солҳои охир, дар ҳудуди материки Африқо қарib 900 млн нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунад, ки ба најодҳои аврупойӣ, зангӣ ва мугул доҳил мешаванд. Дар ҳудуди материки аҳолӣ нобаробар паҳн шудааст. Вилоятҳои калони Африқо тамоман бе одам ё қисман аҳолӣ доранд. Масалан, дар Саҳрои Кабир, биёбони Калаҳари ва биёбони Намиб зичии аҳолӣ камтар аз 1 нафар дар 1 км<sup>2</sup> мебошад. Ҷангалҳои тропикии ҳавзаи дарёи Конго, кӯҳҳои шарқии Африқо, саваннаҳои шимолӣ ва ҷанубии Африқо ҳам камаҳолӣ мебошанд.

Зичии аҳолӣ дар соҳилҳои шимолӣ, соҳили ҳаличи Гвинея, соҳилҳои ҷанубу гарбӣ ва ҷанубу шарқии материки зиёд аст. Водии дарёи Нил, маҳсусан сераҳолӣ мебошад. Ин минтақа яке

аз нохияҳои зичтарини на факат материки Африқо, инчунин тамоми сайёраи Замин ба шумор меравад. Зичии аҳолӣ дар ин чо аз 300 то 700 нафарро дар 1 км<sup>2</sup> ташкил медиҳад.

Африқо ба мисли Авруосиё ватани аввалай аҷдоди инсоният аст. Дар худуди Африқо вобаста ба шароити табий-географӣ якчанд нажоди одамон ба вучуд омадаанд.

Шимолии Африқо (Саҳрои Кабир) бо Аврупои Ҷанубӣ ва Осиёи Фарбӣ ба шоҳаи ҷанубии нажоди аврупой доҳил мешавад. Қисми зиёди аҳолии Африқо ба шоҳаи негроидӣ (африқоӣ ё зангӣ)-и нажоди экваторӣ доҳил мешаванд. Дар худуди ин шоҳа нажодҳои хурд, ба монанди негроидҳо (ё негрӣ), негрилий (пигмейҳо), қансан (ё бушменҳо) ҷудо мешаванд. Дар нохияҳои қадима аз омехташавии аврупоидҳо ва негроидҳо нажоди миёна ё гузаранда – эфиопӣ ба вучуд омадааст.

Аҳолии давлатҳои мамлакатҳои Африқои шимолӣ (бо Саҳрои Кабир) бо забони арабӣ гап мезананд. Аҳолии давлатҳои Ливия, Тунис, Алҷазоир, қисми зиёди Сомалӣ, Мавритания ва Судон низ ба забони арабӣ сухан мегӯянд.



*Халқиятҳои материки Африқо*

Гурӯҳи маҳсус ва ниҳоят хосро аҳолии Ҳабашистон ва Ҷумҳурии Сомалӣ ташкил медиҳанд. Аз рӯйи хусусиятҳои антропологӣ дар онҳо нишонаҳои гузарандаи негроидӣ ва аврупоидӣ мавҷуд аст, ки онҳоро ба гурӯҳи маҳсус, *нажоди эфиопӣ* доҳил мекунанд. Пӯсти сурхҷаи сиёҳтоб, мӯйи нисбатан ҷингила ва лабҳои гафс ба нажоди негроидӣ ва бинии борику дароз, устухони дарозрӯяи қосаҳонаи сар ва дарозҷоғӣ ба нажоди аврупой хос аст.

Ахолии Африқо, ки нишонаҳои табий-негроидӣ доранд, дар бисёр ҳолат зери мағхуми «негр» истифода мешаванд. Ин ном аз қалимаи юнонӣ гирифта шуда, маъни «сиёҳ»-ро дорад ва онро аврупоиҳо ба мардуми таҳҷоӣ дода буданд. Дар ҳудуди худи Африқо ин қалима истифода намешавад.

Гурӯҳи маҳсусро дар ҳайати ахолии материки Африқо пигмейҳо ташкил мекунанд, ки дар баъзе ноҳияҳои ҷангалҳои намноки тропикии ҳавзаи дарёи Конго зиндагӣ мекунанд.

Пигмейҳо то ҳол дар дараҷаи ниҳоят пасти маданияти маънавӣ қарор доранд. Бо камон ва найза шикор карда рустаниёт ва ҳайвоноти майдаро ҷамъоварӣ менамоянд. Шакли зиндагии нимкӯчманчиғиро доранд.

Гурӯҳи маҳсуси антропологиро ахолие ташкил мекунанд, ки замонҳои гузашта дар қисмати ҷанубии Африқо зиндагӣ мекарданд. Ҳоло онҳо қарib тамоман нест карда шудаанд. Инҳо бушменҳо ва *готтентотҳо* мебошанд. Онҳо баъзе нишонаҳои умумӣ ва негроидӣ (мӯйи чингила, бинии паҳн) доранд. Лекин ҳусусиятҳои дигари соҳти физиологии онҳоро ба нажоди монголоидӣ (пӯсти сафеди зардча, рӯйи паҳн, абрувони шакли монголоидӣ) наздик мекунанд. Ҳамаи ин нишонаҳо на дар натиҷаи омехташавӣ бо муғулоидҳо, балки дар натиҷаи таъсири шароити табиии Африқои Ҷанубӣ, ки ба шароити табиии Осиёи Марказӣ монанд мебошанд, ба вучуд омадаанд.

Бушменҳо то омадани аврупоиҳо дар қисми зиёди Африқои Ҷанубӣ паҳн шуда буданд. Боқимондаи ин қабила ҳоло факат дар биёбонҳои Калаҳари ва Намиб ва аммо боқимондаҳои қабилаи готтентотҳо факат дар ҷанубу гарбии материки боқӣ мондаанд.

Ахолии ҷазираи Мадагаскар – малагашҳо аз ахолии материки фарқ мекунанд. Онҳо бештар ба нажоди монголоидӣ монандӣ доранд. Лекин шакли негроиддоранд, ки аз ахолии қадимаи ҷазира ба онҳо гузаштааст.

Дар Африқо инчунин аврупоиҳо зиндагӣ мекунанд, ки баромади аврупоӣ дошта, солҳои наздик Африқоро ватани худ интихоб кардаанд. Қисми зиёди ахолии Ҷумҳурии Африқои Ҷанубиро наслҳои ояндаи мустамликадорони голландӣ ташкил мекунанд, ки бо ахолии маҳаллӣ омехта шуда, ба забонҳои африқоӣ гап мезананд. Инчунин фоизи хурди ахолиро англисҳо ташкил мекунанд.



### *Манзили халқоу Африқо*

**Давлатхо ва минтақаҳо.** Материки Африқоро аз рӯи худуд ва бা�ъзе хусусиятҳои умумии давлатҳо ба якчанд минтақаҳо чудо мекунанд: Шимолӣ, Фарбӣ, Марказӣ, Шарқӣ ва Ҷанубӣ.

**Африқоу Шимолӣ.** Африқои Шимолӣ қисми зиёди биёбони Саҳрои Кабирро ишғол мекунад. Шояд аз ҳамин сабаб аст, ки бисёри давлатҳои Африқои Шимолӣ масоҳати калон доранд. Ҳамагӣ қаламрави чанд давлат аз  $1\text{ млн км}^2$  камтар аст. Давлати аз ҳама калони ин минтақа Алҷазоир мебошад, ки масоҳаташ ба  $2\text{ млн км}^2$  баробар аст.

Дар Африқои Шимолӣ қариб ҳамаи давлатҳо низоми чумхурияйӣ доранд. Фақат давлати Марокаш шоҳигарӣ аст.

**Африқоу Фарбӣ.** Дар минтақаи Африқои Фарбӣ 14 давлат ҷойгир шудааст. Низоми ҳамаи онҳо чумхурияйӣ мебошад. Дар муқоиса бо давлатҳои Африқои Шимолӣ давлатҳои ин минтақа он қадар калон нестанд. Давлати аз ҳама калони ин минтақа Нигер мебошад.

**Африқоу Марказӣ.** Ин минтақаро бисёр вақт Африқои Экваторӣ меноманд. Дар минтақаи Африқои Марказӣ ҳамагӣ якчанд давлат ҷойгир шудааст. Дар байни онҳо давлати аз ҳама калон чумхурии Конго мебошад. Ин давлат аз рӯи масоҳат сеюмин давлати Африқо ва калонтарин дар ҷануби Саҳрои Кабир ба ҳисоб меравад.

**Африқои Шарқӣ ва Ҷанубӣ.** Африқои Шарқӣ давлатҳоеро дар бар мегирад, ки дар соҳилҳои кӯлҳои калони Африқо – Виктория, Танганика ва Няса ҷойгир шудаанд.

Дар Африқои Шарқӣ ва Ҷанубӣ қариб 20 давлати мустақил ҷойгир шудаанд. Ҳамаи онҳо соҳти чумхурияйӣ доранд, файр аз Лесото ва Свазиленд, ки дар онҳо давлатро шоҳ идора мекунад.

### Хулоса

- Дар материки Африқо қариб 900 млн одам зиндагӣ мекунад.
- Дар Африқо намояндагони қариб ҳамаи најисодҳоро дучор омадан мумкин аст.
- Зичии аҳолӣ дар соҳилҳои шимолӣ, соҳили ҳалиқи Гвинея, соҳилҳои ҷанубу гарбӣ ва ҷанубу шарқии материк зиёд аст. Водии дарёи Нил маҳсусан сераҳолӣ мебошад.
- Африқо ба мисли Авруосиё ватани аввалии аҷододи инсоният аст.
- Қариб ҳамаи ҳалқҳои таҳҷоии материки Африқо дар дараҷаи настӣ иҷтимоӣ қарор доранд.
- Материки Африқоро аз рӯйи ҳудуд ва баъзе ҳусусиятҳои умумии қишиварҳо ба якчанд минтақа ҷудо мекунанд: Шимолӣ, Гарбӣ, Марказӣ, Шарқӣ ва Ҷанубӣ.

### Савол ва супориши:

1. Шумораи аҳолии Африқо чӣ қадар аст?
2. Ҷойҳои сераҳолитарин ва камаҳолии материкро номбар қунед.
3. Дар материки Африқо намояндаи қадом најисодҳо зиндагӣ мекунанд?
4. Барои чӣ Африқоро ватани аҷододи қадимаи инсоният мегӯянд?
5. Сабаби дар сатҳи настӣ иҷтимоӣ қарор доштани аксари ҳалқҳои Африқоро шарҳ дӯхед.
6. Дар ҳаритаи тарҳӣ давлатҳои Африқоро ба минтақаҳо ҷудо карда, ранг қунед. Номи ҳалқҳои калони Африқоро нависед.

### Худро бисанҷед:

#### 1. Ҷавоби дурустро интихоб қунед.

Аҳолии қадоме аз минтақаҳои Африқо ба наҷоди аврупоӣ дохил мешаванд?

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| А. Африқои Шимолӣ | Б. Африқои Марказӣ |
| В. Африқои Шарқӣ  | Г. Африқои Ҷанубӣ  |

#### 2. Ҷумларо пурра қунед (калимаи мувофиқро гузоред).

Қабилаи бушменҳо то ҳол хӯроквории худро аз ҳисоби \_\_\_\_\_ таъмин мекунанд.

### **3. Мувофиқа кунед.**

Давлатхоро бо минтақаи чойгиршавиашон дар материки Африко мувофиқ гузоред:

- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| 1. Миср     | A. Африқои Марказӣ |
| 2. Либерия  | B. Африқои Ҷанубӣ  |
| 3. Конго    | C. Африқои Фарбӣ   |
| 4. Ботсвана | D. Африқои Шимолӣ  |

## **§ 50. ЧУМХУРИИ АФРИҚОИ ҶАНУБӢ**

### **Ба хотир меорем:**

- ♦ Ҳангоми омӯзииши давлатҳои алоҳида ба қадом масъалаҳо диққат додан лозим аст?
- ♦ Қадом давлатҳои пеш омӯхтаатонро медонед?

Чумхурии Африқои Ҷанубӣ (ЧА҆) яке аз давлатҳои калони материки Африқо мебошад, ки дар тамомшавии қисми ҷанубии материқ чойгир шудааст. Ин давлат ягона мамлакати африқоист, ки ба қатори давлатҳои тараққикардаи ҷаҳон доҳил мешавад. Аз шимол бо Мозамбик, Зимбабве, Ботсвана ва Намибия ҳамсарҳад мебошад. Аз ҷануб, гарб ва шарқ ЧА҆ бо уқёнусҳои Атлантик ва Ҳинд иҳота шудааст. Масоҳаташ 1,2 млн  $\text{km}^2$  буда, пойтакташ шаҳри Претория аст.

Аҳолӣ бо забони африқоанс ва англисӣ гап мезананд. Қисми зиёди аҳолӣ дини насрониро мепарастанд.

Чумхурии Африқои Ҷанубӣ давлате аст, ки шароити гуногуни табии таҳаррӯзӣ мебошад. Қисми зиёди давлатро паҳнӯҳӣ ҳамвор ишғол кардааст, ки ба самти ҷанубу шарқ оҳиста-оҳиста баланд шуда, кӯҳҳои Аждаҳо ва Капро ҳосил мекунанд. Фурӯҳамидаи Калаҳари чойи пасттарини давлат ба ҳисоб рафта, аз сатҳи баҳр 500 м баланд аст. Қисми зиёди қаламрави ЧА҆ дар баландиҳои аз 1000 м зиёд чойгир шудааст.

Зери замини Чумхурии Африқои Ҷанубӣ аз сарватҳои гуногуни табии бой аст. Дар ин ҷо конҳои калони тилло, уран ва хром чойгир шудаанд. Дар ҷинсҳои магматикӣ конҳои маъданӣ оҳан, марганетс, қалъагӣ ва платина ёфт шудаанд. Бойигарии асосии Чумхурии Африқои Ҷанубӣ – алмос мебошад. Захираҳои ангиштсанг низ хеле зиёданд.

Шароити иқлимиӣ дар бисёр қисмҳои ҳудуди давлат барои ҳаёт ва фаъолияти ҳочагидории инсон мусоид аст. Чумхурии Африқои Ҷанубӣ дар минтақаҳои иқлимиӣ субтропикӣ ва тропикӣ чойгир шудааст.

Дарёи калонтарини давлат – дарёи Норинчи ном дорад, ки обҳои худро аз кӯхҳои Аҷдаҳо гирифта, ба уқёнуси Атлантик мерезад. Дар ҷараёнҳои болой ин дарё сероб аст ва пастиву баландиҳоро тай мекунад. Дар минтақаҳои хушки поёноб сатҳи об паст ва ором мешавад.

Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ давлати саваннаҳо аст. Дар ҷойхое, ки боришот зиёд аст, дараҳтони баобаб, нахл мерӯянд. Дар шимолу гарб ба дараҳтони бғӣ иваз мешаванд. Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ аз олами ҳайвонот низ бой мебошад. Дар бисёр минтақаҳо шикори ҳайвонот ва моҳидорӣ шугли асосии аҳолӣ ба ҳисоб меравад.

Дар Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ ба ҳифзи табиат диққати ҷиддӣ дода мешавад. Қиштзорҳо (плантатсияҳо)-и қалони дараҳтон ташкил карда шудаанд. Дар боги миллии Калаҳари-Гемсбок ва боги миллии Крюгер қариб тамоми намуди ҳайвоноте, ки дар материк зиндагӣ мекунанд, ҷамъ оварда шудаанд.

Аҳолии Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ бо таркиби мураккаби ҳуд фарқ мекунад. Дар мамлакат қариб 40 млн одам зиндагӣ мекунад, ки ба се најоди асосӣ мансубанд. Қисми қалони аҳолиро ҳалқияти Банту ташкил медиҳад, ки бо якчанд забон сухан меронанд. Ҷойи дуюмро аз рӯйи шумора (5 млн нафар) Африқонерҳо – авлоди муҳочирони ҳоландӣ ва англоафриқоиҳо ишғол мекунанд. Ба ҳиссаи аҳолии сиёҳпӯст қариб 3 млн одам ва аҳолии аз Осиё омада қариб 1 млн одам рост меояд.

Дар байни дигар давлатҳои Африқо Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ бо мавҷуд будани аҳолии сафедпӯсти аврупӣ ва сокинони қишварҳои осиёӣ фарқ мекунад.

Миқдори зиёди аҳолӣ асосан дар қисмҳои ҷанубӣ ва шарқии давлат ҷамъ омадааст. Дар ин қисмҳои ҶАҶ шароит барои зиндагӣ мусоид аст. Дар минтақаҳои хушк асосан аҳолии сиёҳпӯсти африқоӣ зиндагӣ мекунанд. Биёбонҳои Намиб ва Калаҳари камаҳолӣ мебошанд. Қисми асосии аҳолии сафедпӯст (75%) дар шаҳрҳо зиндагӣ мекунанд.



Кӯҳҳои Аҷдаҳо

Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ ҳамагӣ 5%-и масоҳати Африқоро ишғол кардааст, аммо молу маҳсулоти саноатии ин қишвар ҳиссаи зиёdro нисбати дигар давлатҳои материк ташкил медиҳад. Давлат аз рӯйи

истеҳсоли алмос, тилло, платина, уран ва маъданни оҳан дар ҷаҳон яке аз ҷойҳои аввалро ишғол мекунад.

Соҳаи саноати истеҳсол ва коркарди метал, мошинсозӣ, киштисозӣ, химия, бофандагӣ, ҳӯрокворӣ, истеҳсоли энергияи электрик дар Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ хуб тараққӣ кардааст.

Кишоварзӣ низ босуръат рушд карда истодааст. Дар ин ҷо офтобпараст, гандум, лӯбиёгиҳо, найшакар, ситрусхо, пахта, ҷой ва дигар зироатҳоро парвариш мекунанд. Дар минтаҳаҳои баланд, ки ҷароғоҳои хуб дорад, фермаҳои ҷорводорӣ ташкил карда шудааст, ки ба парвариши ғов, буз, гӯсфанд ва хук машғуланд.

Дар Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ нақлиёти ҳавоӣ ва баҳрӣ хеле тараққӣ кардааст. Бандарҳои калони баҳрии Дурбан, Порт-Элизабет ва Кейптаун ҳар сол миллионҳо тонна борҳои гуногун ва мусоғиронро қабул мекунанд ва мефиристанд.

#### Хулоса:

- Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ давлати аз ҳама тараққикардаи материки Африқо мебошаад.
- Дар Африқои Ҷанубӣ намояндаи ҳамаи најсадҳо зиндагӣ мекунанд.
- Соҳилҳои Африқои Ҷанубиро оби үкёнусҳои Атлантик ва Ҳинд мешӯянд.
- Аҳолӣ бо забонҳои африқоанс ва англисӣ ғап мезананд. Қисми зиёди аҳолӣ дини насрониро мепарастанд.
- Бойигарии асосии Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ – алмос мебошаад.
- Шароити иқлими дар бисёр қисмҳои ҳудуди давлат барои ҳаётӣ ва фаъолияти ҳочагидории инсон мусоид аст.
- Соҳаи саноат ба истеҳсол ва коркарди метал, мошинсозӣ, киштисозӣ, химия, бофандагӣ, ҳӯрокворӣ, истеҳсоли энергияи барқӣ машгул аст.
- Соҳаи кишоварзӣ ва нақлиёти ҶАҶ дар материк пешсаф аст.

#### Савол ва супориши:

1. ҶАҶ-ро қадом үкёнусҳо иҳота кардаанд?
2. Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ бо қадом давлатҳо ҳамсарҳад мебошаад?
3. Дар бораи ҳалқҳои сокини ҶАҶ нақл қунед.
4. Қадом намуди сарватҳои табииӣ дар ҳудуди Африқои Ҷанубӣ ёфт шудаанд?
5. Оид ба иқтисодиёти ҶАҶ мисолҳо оред ва фикрҳоятонро шарҳ дигед.
6. Дар ҳаритаи тарҳӣ соҳаҳои тараққикардаи ҳочагии Африқои Ҷанубиро гузаронед. Номи бοғҳои миллии ин кишварро дар дафтар нависед.

**Худро бисанчед:**

**1. Җавоби дурустю интихоб кунед.**

Дарёи калонтарини Чумхурии Африқои Ҷанубӣ чӣ ном дорад?

А. Грон      Б. Дуринг      В. Норинҷӣ      Г. Рит

**2. Җавоби дурустю интихоб кунед.**

Кӯҳе, ки дар қисми ҷанубу шарқии Чумхурии Африқои Ҷанубӣ ҷойгир аст, чӣ ном дорад?

А. Кап      Б. Аҷдаҳо      В. Карруи Калон      Г. Каткин Пик

**3. Ҷумларо пурра кунед (калимаи мувофиқро ғузоред).**

Дар Чумхурии Африқои Ҷанубӣ миқдори зиёди аҳолӣ асосан дар қисмҳои ҷанубӣ ва \_\_\_\_\_ он ҷамъ омадааст.

## § 51. ЧУМҲУРИИ МИСРИ АРАБ

*Ба хотир меорем:*

- Оид ба давлати Мисри Араб чӣ медонед?
- Мисри Араб қадом намуди шароити табиӣ дорад?
- Даромади асосии Миср аз қадом ҳисоб аст?


Чумхурии Мисри Араб дар қисми шимолу шарқии Африқо ҷойгир аст. Дар гарб бо Ливия, дар ҷануб бо Судон ва дар шимолу шарқ бо Истроил ҳамсарҳад мебошад. Соҳилҳои Миср дар шимол бо баҳри Миёназамин ва дар шарқ бо баҳри Сурх пайваст ҳастанд. Масоҳати Мисри Араб 1,1 млн км<sup>2</sup> мебошад. Шумораи аҳолӣ зиёда аз 81 млн нафар ва пойтакташ шаҳри Қоҳира аст.

**Мавқеи географӣ ва табиат.** Миср давлати аз ҳама қалони арабӣ мебошад. Қисми зиёди ҳудуди Миср дар Шимолу Шарқи материки Африқо ва қисми ками сарзамини он дар китъаи Осиё (нимҷазираи Синай) ҷойгир шудааст. Гарданаи танги Суэтс, ки материкҳои Африқо ва Авруосиёро мепайвандад, аз қадим ҷойи асосии робитаи байни мардуми ду материк буд. Ҳоло дар ин гардана канал кофта шудааст, ки оби ду уқёнус, уқёнуси Атлантик ва Ҳиндро бо ҳам мепайвандад. Дарозии канали Суэтс 193 км буда, он дар нимаи дуюми асри XIX кофта шудааст. Ҳар рӯз бо ин канал таҳминан 50 киштии боркаш мегузараад, ки ба давлати Миср даромади зиёд меорад.

Дар байни ду баҳр (Миёназамин ва Сурх) ҷойгир будани Миср ба он мавқеи хосси географӣ медиҳад.

Қариб тамоми қаламрави Миср дар зонаи биёбон ҷойгир шудааст.

Мехвари асосии давлати Миср – дарёи Нил мебошад. Нил ба қатори дарозтарин дарёхи ҷаҳон дохил мешавад. Ин дарё аз қаламрави Судон сарчашма гирифта, худуди Мисрро аз шимол ба ҷануб бурида мегузарад. Водиҳои он дар ҷануби кишвар 1-2 км ва дар шимол 20-25 км паҳнӣ доранд, ки дар онҳо оазисҳои маҳсус ташаккул ёфтаанд. Дар ин минтақа қариб тамоми аҳолии Миср ҷамъ омадаанд. Дар давоми ҳазорсолаҳо дарёи Нил лойқаи серҳосилро оварда дар ин заминҳо хобондааст, ки бо гузаштани вақт ба заминҳо ҳосилхез табдил ёфтаанд.



Делтаи дарёи Нил

**Аҳолӣ.** Ҳанӯз дар асрҳои пеш аз мелод (тахминан сечор ҳазор сол пеш) дар водии Нил тамаддуни мисриён вучуд дошт. Асоси ташаккулебии ин тамаддуни қадимаро забони мисрий ташкил медод, ки ҳазорсолаҳо пеш пайдо шуда буд. Мисриён дар дунё яке аз қадимтарин ҳатро ба вучуд овардаанд.

Аҳолии ҳозираи Миср асосан аз мисриҳои арабшуда иборатанд (90%-и аҳолиро ташкил медиҳанд). Қисми зиёди аҳолӣ дини исломро мепарастанд.

Ин ҷой «тасмаи ҳаёт» ва делтаи дарёи Нил – яке аз ҷойҳои аз ҳама серҳосилтарини кураи Замин ба ҳисоб меравад.

Миср дар Африқо баъд аз Нигерия дуюмин давлати сераҳолӣ ба ҳисоб меравад. Аз сабаби зиёд будани афзоиши табиӣ шуморай аҳолӣ зуд меафзояд.

Ҷойгиршавии аҳолии Миср нобаробар аст. Зичи аҳолӣ ба ҳисоби миёна дар  $1 \text{ km}^2$  – 1000 нафарро ташкил медиҳад. Дар минтақаҳои биёбон қариб аҳолӣ зиндагӣ намекунад. Дар водии дарёи Нил шаҳрои асосии Миср ҷойгир шудаанд. Пойтаҳти давлат шаҳри Қоҳира низ дар ҳамин минтақа ҷойгир шудааст.

Кӯчаҳои Қоҳира асосан қад-қади соҳилҳои рости дарёи Нил ва ҷазираҳо тӯл кашидаанд. Номи Қоҳира аз калимаи арабии «мағлубнашаванда» баромадааст. Дар Қоҳира осорхонаи машҳури Миср вучуд дорад, ки миёнаҳои асри XIX сохта шудааст.

Дар ин осорхона коллексияи бойи ёдгориҳои қадимаи маданият ва санъати Миср нигоҳ дошта мешаванд. Аз чумла, ганчи мақбараи фараон Тутанхамон дар ин ҷо маҳфуз аст.

### Фаъолияти хочагидорӣ.

Дар таркиби хочагии Миср намудҳои хочагидории анъанавӣ ва ҳозиразамон омехта шудаанд. Аз як тараф, ин давлат маданияти қадимаи заминдорӣ ва ҷорводории кӯчманчигӣ дар биёбон мебошад, аз тарфи дигар – давлати дорои саноати пуриқтидори нафт ва соҳибкории сайёҳӣ аст.

Даромади асосии Мисрро фурӯши нафт ва пахта, қабули сайёҳон, инчунин даромади аз ҳисоби киштиҳое, ки бо канали Суэтс мегузаранд, ташкил медиҳанд.

Хочагии Миср ба мисли аҳолиаш нобаробар паҳн шудааст. Қисми асосии он дар соҳилҳои дарёи Нил ва баъзе оазисҳои минтақаи биёбон ҷойгир шудаанд. Дар ин ҷо корхонаҳои саноатӣ мавҷуданд ва пахтаи маҳиннаҳ парвариш карда мешаванд.

Баҳрҳои гарм, соҳилҳои мувоғиқ, инчунин ёдгориҳои зиёди қадима (ба мисли Ахромҳои Миср) дикқати сайёҳонро сол аз сол зиёдтар ҷалб мекунанд.

### Хулоса:

- Ҷумҳурии Мисри Араб дар қисми шимолу шарқии Африқо ҷойгир аст.
- Масоҳати Мисри Араб 1,1 млн км<sup>2</sup>, шумораи аҳолиаш 81 млн нафар ва поитахтаи шаҳри Каҳира мебошад.
- Қисми зиёди ҳудуди Миср дар материки Африқо ва қисми ками он дар қитъаи Осиё ҷойгир шудааст.
- Дар гарданаи танги Суэтс канал кофта шудааст, ки оби ду уқёнусро бо ҳам мепайвандад (Атлантик ва Хинд).
- Биёбонҳо 96%-и ҳудуди Мисрро ташкил медиҳанд.
- Меҳвари асосии давлати Миср дарёи Нил мебошад.
- Аҳолии ҳозираи Миср асосан аз мисриҳои арабшууда иборат буда, қисми зиёди аҳолӣ дини исломро мепарастанд.



*Ниқоби Тутанхамон*

- Дар таркиби хоҷагии Миср намудҳои хоҷагидории анъанавӣ ва ҳозиразамон омехта шудаанд.

**Савол ва супориши:**

1. Мавқеи географии Мисрро шарҳ дигед.
2. Канали Суэтс барои Миср чӣ манфиат дорад?
3. Ҳусусияти табииати Миср чӣ гуна аст?
4. Барои чӣ қисми зиёди аҳолии Миср дар водии дарёи Нил зиндагӣ мекунанд?
5. Хоҷагии Миср бо қадом ҳусусиятҳо фарқ мекунад?
6. Дар ҳаритаи тарҳӣ шаҳрҳои калонтарин ва марказҳои хоҷагидории Мисрро ниишон дигед.

**Худро бисанҷед:**

**1. Ҷавоби дурустро интихоб кунед.**

Қадоме аз ин шаҳрҳо пойтаҳти Мисри Араб мебошанд?

А. Касабланка      Б. Душанбе      В. Москва      Г. Қохира

**2. Ба ҷои холӣ қалимаи мувоғикро гузоред (ҷумларо пурра кунед).**

Ҷумхурии Мисри Араб дар Африқо баъд аз Нигерия \_\_\_\_\_ давлати сераҳолӣ ба ҳисоб меравад.

**3. Дар ҳоначаҳои холии тарафи чапи ҷадвал рақам гузоред.**

Пайдарҳамии дурусти баёни фикрро дар ҷадвали зер муайян кунед:

	инчунин даромади аз ҳисоби киштиҳое, ки
	фурӯши нафт, пахта, қабули сайёҳон,
	бо канали Суэтс мегузаранд, ташкил медиҳанд
	Даромади асосии Мисрро

## БОБИ 7. МАТЕРИКИ АВСТРАЛИЯ ВА УҚЁНУСИЯ (ОКЕАНИЯ)

Австралия – материки аз ҳама хурди кураи Замин буда, бо ҳамаи қазираҳои гирду атрофаш дар Нимкураи чанубӣ ҷойгир шудааст. Австралия аз қалимаи юононии «аустралис» гирифта шуда маънояш «chanubӣ» аст.

Тропики чанубӣ Австралияро ҷунон мегузараад, ки дар шимол қисми кам ва дар чануб қисми қалони материки ҷойгир мебошад. Дарозии материки Австралия аз шимол ба чануб 3200 км, аз гарб ба шарқ қариб 4100 км буда, масоҳати умумии он ба 7,6 млн км<sup>2</sup> баробар аст.

Соҳилҳои Австралияро обҳои уқёнусҳои Ором ва Ҳинд мешӯянд. Австралия бо дигар материикҳо сарҳади хушкӣ надорад.

Дар қисми шимолу гарбии Австралия галаҷазираҳои Малай ҷойгиранд. Ин қазираҳо дар замонҳои пеш Австралияро бо Осиё пайваст мекарданд. Ин қисми хушкӣ қисман зери оби тунукобаҳои баҳрӣ мондааст.



Австралия дар  
глобус

### § 52. МАВҶЕИ ГЕОГРАФӢ ВА ТАҶРИХИ ТАДҚИҚОТ. СОХТИ ГЕОЛОГӢ ВА РЕЛӢЕФИ АВСТРАЛИЯ ВА УҚЁНУСИЯ

*Ба хотир меорем:*

- *Ба мавҷеи географии ин ё он материик аз рӯйи қадом нақши баҳо медиҳанд?*
- *Аз рӯйи пайдоии қадом намуди қазираҳоро фарқ мекунанд?*
- *Барои чӣ Австралия нисбати дигар материикҳо дертар қаиш шуд?*

**1. Мавҷеи географӣ.** Материки Австралия пурра дар нимкураҳои чанубӣ ва шарқӣ ҷойгир шудааст. Аз сабаби он ки материик дар арзҳои тропики чанубӣ ҷойгир шудааст, қисми зиёди он ҳавои гарми тоқатфарсо дорад.

Нуктаҳои канорӣ дар шимол – димогаи Йорқ, дар чануб – димогаи Ҷанубу Шарқӣ, дар гарб – димогаи Стип-Пойнт ва дар шарқ – димогаи Байрон мебошанд.

Тарҳи соҳилҳои материик нисбатан рост аст. Танҳо дар қисми шимолии материик ҳаличи Карпентария ба доҳили хушкӣ даромадааст, ки нимҷазираҳои Кейп-Йорк ва Арнем-Лендро аз ҳам чудо мекунад.

Қад-қади соҳилҳои шимолу шарқии материк Рифи Калони Саддӣ тӯл кашидааст, ки дарозии он 2300 км мебошад. Ин дар ҷаҳон дарозтарин силсилақӯҳи марҷонии зериобӣ аст. Соҳилҳои ҷанубии материкро оби ҳаличи Калони Австралия мешӯяд. Ҷазираи калони Тасмания аз материк бо гулугоҳи Бас чудо шудааст.

Австралия аз дигар қисмҳои калони хушкӣ дар масофаи дур ҷойгир шудааст. Дар қисми шимолу шарқ Австралияро ҷазираҳо бо Авруосиё пайваст кардааст.

**2. Уқёнусия.** Ба Уқёнусия ғурӯҳи ҷазираҳо ва галаҷазираҳои арзҳои поёни Уқёнуси Ором доҳил мешаванд. Масоҳати хушкии Уқёнусия қарib ба 1,3 млн км<sup>2</sup> баробар аст. Қисми зиёди ҷазираҳои Уқёнусия дар Нимкураи ҷанубӣ ҷойгир шудаанд.

Таърихан Уқёнусияро ба ҷоре вилояти табиӣ – Меланезия, Микронезия, Полинезия ва Зеландияи Нав ҷудо мекунанд. Ҷазираи аз ҳама калони Уқёнусия – Гвинеяи Нав мебошад, ки масоҳати он 790 ҳазор км<sup>2</sup>-ро ташкил медиҳад.



### Таркиби Уқёнусия

**3. Таърихи тадқиқот.** Баҳрнаварди ҳоландӣ Виллем Янсзон аз байни аврупоиён аввалин шуда, соли 1606 ба соҳилҳои материки Австралия расид. Дертар, соли 1642 баҳрнаварди дигари ҳоландӣ Абел Тасман материкро давр зада, исбот кард, ки он хушкии калон ва яклухт аст. Тасман соҳилҳои шимолии материкро ба ҳарита даровард, ҷазираҳои Зеландияи Нав ва Тасманияро кашф кард. Ҳоландиҳо заминҳои кашфнамудаи ҳудро, ки Ҳоландияи Нав номида буданд, аз дигар ҳалқҳои Аврупо солҳои зиёд маҳфӣ нигоҳ медоштанд.

Соли 1770 баҳрнаварди машҳур – Чеймс Қук ҳангоми аввалин саёҳати давриолами худ Австралияро маротибаи дуюм кашф намуда, онро мустамликаи Англия эълон кард. Ў соҳилҳои

шарқии материк, Рифи Калони Марчонӣ ва як қатор ҷазираҳои Үкёнусияро ба ҳарита дохил кард.


Зеландия Нав аз ҷазираҳои Шимолӣ ва Ҷанубӣ иборат аст. Байни онҳо гулугоҳи Кук мавҷуд аст. Дар ҷазираи Шимолӣ вулқони конусии Руапеху, вулқони таркишии Таравера, гейзерҳо ва ҷашмаҳои гарм мавҷуданд. Ҕазираи Ҷанубӣ бо рельефи пиряҳӣ ва кӯлҳои худ машҳур аст.

Кашфи қисмҳои дохилии материки Австралияро муҳочирони аврупоие, ки сокини материк шуда буданд, анҷом доданд. Эдуард Эйр минтақаҳои ҷанубии материкро омӯхта, кӯли қалонтарини Австралияро қашф кард, ки бъядтар ба номи ў – кӯли Эйр номгузорӣ шуд.

Ба омӯзиши табиат ва ҳалқои Үкёнусия дар асри XIX сайёҳи рус Николай Миклухо-Маклай машғул шудааст.

**4. Соҳти геологӣ.** Материки Австралия яке аз пораҳои Гондвана мебошад, ки 150 млн сол пеш аз он қанда шудааст. Материк дар маркази плитай литосферии Ҳинду Австралия, каме дурттар аз ҷойи ба ҳам расидани плитаҳои дигар ҷойгир шудааст.

Қад-қади қанорҳои шарқии материк минтақаи ҷиндоршудаи қадимаи Шарқи Австралия тӯл қашидааст.



Соҳти қишири замин ва рельефи Австралия ( $30^{\circ}$  а.ч.)


**5. Рельефи материк.** Зиёд будани платформаҳо ва муддати дурӯдороз ба вуҷуд наомадани кӯҳпайдошавӣ, сабаби ҳамвор ва қадима будани рельефи материк гардидааст. Австралия материки аз ҳама паст ба ҳисоб меравад. Баландии миёнаи он аз сатҳи баҳр 350 м мебошад. Дар платформаи қадима пахнӯҳи Фарби Австралия мавҷуд аст. Қисми зиёди ин пахнӯҳро биёбон ишғол кардааст.

Дар плитай ҷавон Пастии Марказӣ хобидааст, ки то 100 м баландӣ дорад. Ин ҷо дар байни теппаҳои регӣ (дун) маҷрои дарёҳои хушкшаванда давр мезананд.

Дар қисми шарқии материк ба дарозии 4000 км қаторкүххой чиндоршуудаю харсангии Обтақсимкууни Калон түл кашидааст. Қисми аз ҳама баланди ин қаторкүх – Алпҳои австралияги мебошанд. Қуллаи баландтарини он Коссюшко (2228 м) ном дошта, баландтарин нуктаи материк ба хисоб меравад.

**6. Пайдоиши рельеф ва қазираҳои Уқёнусия.** Масоҳати умумии ҳамаи қазираҳои Уқёнусия қариб 1,3 млн км<sup>2</sup> мебошад. Қазираҳои Уқёнусия пайдоиши гуногун доранд. Қазираҳои материкий ҳаҷман калонанд. Онҳо ба ҳайати Ҳалқаи Оташи Уқёнусиоромӣ доҳил шуда, дар натиҷаи кӯҳпайдошавии охирон, ҳангоми ба ҳам таъсиркуни плитаҳои литосферии Ҳиндӯ Австралиягӣ ва Уқёнусиоромӣ ба вучуд омадаанд.

Қазираҳои вулқонӣ дар натиҷаи аз об боло баромадани қуллаи вулқонҳои зериобӣ ба амал меоянд. Қазираҳои Гавай (дар тарҷума «замини биҳиштӣ») – занчири вулқонии баландтарини ҷаҳон ба ҳисоб меравад (8 км дар зери об ва 4 км аз об боло). Дар ин ҷо вулқони аз ҳама фаъоли кураи Замин – Килауэа ва вулқони аз ҳама калони сипарӣ – Мауна-Лоа ҷойгир шудааст. Қазираҳои марҷонӣ танҳо дар арзҳои поёни Уқёнуси Ором дучор мешаванд. Дар ин ҷо барои инкишофи марҷонҳо шароити хуби табиӣ муҳайё аст.



*Қазираҳои Уқёнусия аз рӯи пайдоии*

**7. Сарватҳои табиӣ.** Чун ҳамаи материкиҳои дигари Нимқураи ҷанубӣ, Австралия аз маъданни металҳои сиёҳ ва ранга бой аст. Дар сипари платформа конҳои калони маъданҳо (оҳан, марганетс, қӯроғиму рух, мису никел), нукра, тилло, сангҳои қиматбаҳо ва ороиший (алмос, опал) ҷой гирифтаанд. Материки Австралия 1/3 хиссаи захираи маъданни урани ҷаҳониро доро мебошад.

Дар ҷинсҳои таҳшинии платформаи Австралия конҳои фосфорит, намаки ошӣ ва гач хобидаанд. Австралия аз рӯи

захираи боксит дар ҷаҳон машҳур аст. Дар минтақаҳои тунукобаи соҳили уқёнусҳо захираҳои калони нафту газ мавҷуд аст. Инчунин дар материк захираҳои қалъагӣ, волфрам, мис, молибден ва титан ёфт шудаанд.

### Хулоса:

- Австралия – материки аз ҳама ҳурди қураи Замин буда, бо ҳамаи ҷазираҳои гирду атрофаши дар Нимкураи ҷанубӣ ҷойгир шудааст.
- Соҳилҳои Австралияро обҳои уқёнусҳои Ором ва Ҳинд мешӯянд, он бо дигар материкҳо сарҳади хушкӣ надорад.
- Қад-қади соҳилҳои шимолу шарқии материк Рифи Калони Саддӣ тӯл кашидааст, ки дарозии он 2300 км мебошад.
- Ба Уқёнусия гурӯҳи ҷазираҳо ва ғалаҷазираҳои арзҳои поёни уқёнуси Ором доҳил мешаванд.
- Таъриҳан Уқёнусияро ба чор вилояти табиӣ – Меланезия, Микронезия, Полинезия ва Зеландияи Нав ҷудо мекунанд.
- Дар тадқиқоти материки Австралия олимон Виллем Янсзон, Абел Тасман, Чеймс Кук, Эдуард Эйр ва Николай Миклухо-Маклай саҳм гузоштаанд.
- Ҷазираҳои Уқёнусия пайдоии материкӣ, вулқонӣ ва марҷонӣ доранд.
- Австралия аз сарватҳои табиии маъданӣ бой аст.

### Савол ва супориши:

1. *Масоҳати материки Австралия чӣ қадар аст ва он дар қадом нимкура ҷойгир шудааст?*
2. *Материки Австралияро қадом уқёнусҳо иҳота кардаанд?*
3. *Австралия аз тарафи қадом олимон ва тадқиқотчиён омӯхта шудааст?*
4. *Ҷазираҳои Уқёнусияро аз рӯйи пайдоии ба қадом гурӯҳҳо ҷудо мекунанд?*
5. *Дар бораи соҳти геологии материки Австралия маълумот дuxед.*
6. *Унсуруҳои рельефи материкро ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед.*

### Худро бисанҷед:

#### 1. *Мувофиқа қунед (ҷавоби дурустро аз сутуни рост ёбед).*

Тадқиқотчиёнро бо фаъолияташон дар материки Австралия мувофиқ гузоред:

1. Абел Тасман	A. Соли 1770 соҳилҳои шарқии Австралияро қашф кардааст.
2. Виллем Янсзон	B. Соли 1642 соҳилҳои шимолӣ ва шимолу ғарбии материкро омӯхтааст.
3. Чеймс Кук	Г. Соли 1606 аввалин шуда ба соҳилҳои материки Австралия расид.

**2. Чумларо пурра кунед (калимаи мувофиқро гузоред).**

Австралия аз калимаи лотинии «аустралис» гирифта шуда, маънояш мебошад.

**3. Ҷавоби дурустро интихоб кунед.**

Австралия бештар аз кадом сарватҳои табиии номбаршуда бой мебошад?

- A. Ҷангалҳои экваторӣ;      B. Ангишти сиёҳтоб;  
B. Металҳои сиёҳ ва ранга;    G. Бешаҳои сӯзанбарг.

## **§ 53. ИҚЛИМ ВА ОБҲОИ ДОХИЛИИ АВСТРАЛИЯ ВА УҚЁНУСИЯ**

*Ба хотир меорем:*

- ♦ Барои чӣ фаслҳои сол дар Австралия бо фаслҳои соли мо мувофиқат намекунанд?
- ♦ Нишондиҳандаҳои асосии иқлимро номбар кунед.
- ♦ Вобаста ба мавҷудияташон обҳои зеризаминиро ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мекунанд?

**1. Хусусиятҳои умумии иқлим.** Материки Австралия дар байни арзҳои 10 ва 38 дар Нимкураи ҷанубӣ ҷой гирифтааст. Бинобар ин Австралия дар давоми сол гармии зиёди офтобро мегирад. Пас маълум мешавад, ки дар тамоми ҳудуди материки ҳавои гарм ҳукмфармо аст.

Азбаски дар материик анбӯҳи ҳавои континенталии тропикий бартарӣ дорад, Австралия материки аз ҳама хушк ба ҳисоб меравад.

**2. Минтақаҳои иқлими ватипҳои иқлим.** Материки Австралия дар чор минтақаи иқлими ҷойгир шудааст: субэкваторӣ, тропикий, субтропикий ва мұтадил. Уқёнусия дар панҷ минтақаи иқлими ҷойгир шудааст. Аз сабаби он ки Уқёнусия аз шимол ба ҷануб дар масофаи зиёд тӯл қашидааст, қисмҳои шимолии он дар минтақаи иқлими экваторӣ ҷойгир шудааст.

Минтақаи экваториалий ҷазираҳои Меланезия ва шимоли ҷазираи Гвинеяи Навро дар бар мегирад. Типи экватории иқлим бо хусусияти гармии ҳуд ( $26\text{--}28^{\circ}\text{ C}$ ) ва боришоти зиёд (2000-4000 мм) дар давоми сол фарқ мекунад.

*Минтақаи субэкваторӣ* қисми ҷанубии ҷазираи Гвинеяи Нав ва соҳилҳои шимолии материкиро дар бар мегирад. Ба ин минтақа гардиши доиравии муссонҳою пассатҳо хос аст.

*Минтақаи тропикий* масоҳати аз ҳама зиёдро дар материик ишғол кардааст. Дар ин минтақа се вилояти иқлимиро ҷудо мекунанд: дар шарқ типи иқлими намноки тропикий, дар марказ

иқлими биёбонии тропикӣ ва иқлими биёбонҳои соҳилӣ дар гарб. Дар қисми марказии Обтаксимкуни Калон зери таъсири пассатҳои намнок ва ҷараёнҳои гарм – типи иқлими намноки тропикӣ пайдо мешавад, ки дар давоми сол боришоти мӯътадил (1000-1500 мм) дорад. Ҳарорати моҳи хунуктарин (июл)  $+14 +18^{\circ}$  С ва моҳи гармтарин (январ)  $+22 +26^{\circ}$  С-ро ташкил медиҳад.

*Минтақаи субтропикӣ* канорҳои ҷанубии Австралия, шимоли ҷазираҳои Тасмания ва Зеландия Навро дар бар мегирад. Дар минтақаи субтропикӣ се типи иқлими чудо мекунанд: намнок, континенталӣ ва баҳримиёназаминӣ. Ба ҷанубу шарқи материк типи иқлими субтропикии намнок ҳос аст, ки ин ҷо дар давоми сол 600-1000 мм боришот ба амал меояд. Фасли зимистон ҳарорати ҳаво аз  $+6 +10^{\circ}$  С паст намефарояд ва фасли тобистон то  $+18 +24^{\circ}$  С боло меравад. Типи иқлими субтропикии континенталӣ дар мобайни иқлими субтропикӣ паҳн шудааст. Он бо пасту баландшавии назарраси ҳарорати ҳаво ва боришоти кам (150-300 мм) фарқ мекунад. Типи иқлими субтропикии баҳримиёназаминӣ дар канораҳои ҷанубу гарбии материк ва ҷанубу гарбии ҳавзаи дарёи Муррей мушоҳид мешавад. Дар ин ҷо тобистон ҳавои гарм  $+23 +26^{\circ}$  С ва ҳушк ҳукмрон буда, зимистон ҳавои мӯътадил ( $+12 +14^{\circ}$  С) ва намнок (500-1000 мм) мушоҳид мешавад.

*Минтақаи мӯътадил.* Ин минтақа қисмҳои ҷанубии ҷазираҳои Зеландия Нав ва Тасманияро фаро гирифтааст. Микдори боришот дар давоми сол 600-800 мм аст. Боришотро бодҳои гарбӣ меоранд, ки дар арзҳои 40-уми ҷанубӣ пайдо шудаанд. Ин минтақаи иқлими бо ҳарорати мунтазами ҳуд дар давоми сол фарқ мекунад.



*Дарёи Дарлинг*

Задарёи Дарлинг дар Ҳиндустонӣ ҷаёнӣ буда, дар Ҷумҳурии Австралия ҷаёнӣ буда. Аз сабаби қалону васеъ будани ҳушкӣ 60%-и масоҳат, обҳои ҳудро ба уқёнусҳо рехта наметавонанд. Шабакаи дарёҳои материк дар сатҳи он ниҳоят нобаробар тақсим шудаанд.

Ба ҳавзаи уқёнуси Ҳинд дарёҳои хурд ва ҳушкшавандай канорҳои қисми шимолӣ, гарбӣ ва ҷанубии материк доҳил

**3. Дарё ва қӯлҳо.** Материки Австралия аз обҳои сатҳӣ камбағал аст. Ба ҳиссаи он танҳо 1%-и оби дарёҳои кураи Замин рост меояд. Дарёҳои материк ба ҳавзаи ду уқёнус тааллуқ доранд – Ором ва Ҳинд. Тақсимшавии обҳо асосан аз қаторкӯҳи Обтаксимкуни Калон мегузарад. Аз сабаби қалону висеъ будани ҳушкӣ 60%-и масоҳат, обҳои ҳудро ба уқёнусҳо рехта наметавонанд. Шабакаи дарёҳои материк дар сатҳи он ниҳоят нобаробар тақсим шудаанд.

мешаванд. Дарёи аз ҳама калони ин ҳавза ва тамоми материк Муррей (2570 км) мебошад. Ин дарё аз кӯхҳои Алпҳои Австралия сарчашма мегиряд. Физогирии он боронӣ ва барфӣ мебошад. Муррей дар аввали фасли тобистон сероб мешавад. Он ба воситаи Пастии Марказии хушк ҷорӣ шуда, қисми зиёди оби ҳудро бухор мекунад ва камоб мешавад. Инчунин қисми муайяни оби Муррей барои обёрии заминҳо истифода мешавад. Шоҳоби асосии Муррей – Дарлинг дарёи дарозтарини материк ба ҳисоб меравад, ки дарозии он ба 2739 км баробар аст. Ин дарё нисбатан камоб аст ва дар фасли гарму хушки тобистон ба қисмҳо ҷудо шуда пора-пора мешавад ва то дарёи асосӣ – Муррей намерасад.

Ба ҳавзаи уқёнуси *Ором* дарёҳои кӯҳии нишебиҳои қаторкӯҳи Обтақсимкуни Калон дохил мешаванд. Онҳо кӯтоҳ ва тезчараён буда, аз ҳисоби борон тамоми сол серобанд.

Ба минтақаҳои беоб ва минтақаҳои маҷрои дохилӣ ноҳияҳои марказии паҳнкӯҳи Фарби Австралия ва пастии Марказӣ дохил мешаванд. Дар ин ҷо дарёҳо, ки маҷрои доимӣ дошта бошанд, вуҷуд надоранд. Маҷрои хушки дарёҳо танҳо ҳангоми боронҳои мувакқатӣ аз об пур мешаванд.

**Крик** – дарёҳое, ки дар мавсими хушк дар материки Австралия хушк мешаванд.

Крикҳо боқимондаи шабакаи кӯлу дарёҳое мебошанд, ки дар замонҳои пеш, дар давраи намнок будани минтақа ба таври зич ҷойгир буданд. Дар мавсими хушк онҳо дар дохили қум гум мешаванд ё ба ҳавзаи кӯлҳои хушкшуда мерезанд. Крики аз ҳама калони материк Купер-Крик ном дорад ва оби он танҳо дар вақти боронҳои шадид то резишгоҳ рафта мерасад.

Қисми зиёди кӯлҳои Австралия хурд ва шӯранд. Онҳо байди боронҳои кӯтоҳмуддат аз об пур мешаванд ва дар вақти хушки сол бо қабати тунуки намак пӯшида мешаванд. Ин кӯлҳо пайдоиши қадима доранд. Калонтарини онҳо кӯли Эйр аст, ки дар Пастии Марказӣ ҷой гирифтааст. Дар замони ҳозира ин кӯл дар ду обанбори тунукоб ҷой гирифтааст: дар шимол Эйр-Норт (чуқурӣ 3,3 м ва масоҳат 8,4 ҳазор км<sup>2</sup>) ва дар ҷануб кӯли хурдтар Эйр-Саут. Ин кӯл ниҳоят шӯр аст ва бо надоштани соҳилҳои доимӣ фарқ мекунад.

Дар ҷануби материк, дар тарқишиҳои тектоникий кӯлҳои Торренс ва Гэрднер ҷойгир шудаанд. Дар Алпҳои Австралия кӯлҳои хурди пиряҳӣ мавҷуданд.

**4. Обҳои зеризамиинӣ.** Материки Австралия захираи калони обҳои зеризамиинӣ дорад (зиёда аз 1 млн км<sup>3</sup>). Онҳо дар ҳавзаҳои артезианиӣ, дар ҷойҳои ҳамидаи таҳқурсии платформа ҷамъ шудаанд. Ҳавзаҳои артезианиӣ 60%-и масоҳати материкиро ишғол кардаанд. Дар байни онҳо Ҳавзаи Калони Артезианиӣ аз ҳама калон мебошад, ки масоҳати он 1,7 млн км<sup>2</sup>-ро ташкил медиҳад. Оби ин ҳавза дар чуқуриҳои гуногун то 2100 м ҷойгир шудааст. Обҳои Ҳавзаи Калони Артезианиӣ шӯр мебошанд, бинобар ин бештар дар соҳаи ҷорӯди ҷаҳон мешаванд.

### Хулоса:

- *Иқлими Австралияро дар арзҳои поёнӣ ҷойгир шудани он муайян меқунад.*
- *Австралия дар ҷорӯи минтақаи иқлими – субэкваторӣ, тропикиӣ, субтропикиӣ ва муътадил мавҷуд аст.*
- *Минтақаи иқлими тропикиӣ дар материки аз ҳама масоҳати зиёдро ишғол кардааст.*
- *Австралия аз ҳисоби обҳои сатҳӣ танқисӣ мекашад.*
- *Дарёи калонтарини материки – Муррей ва дарёи дарозтарини он Дарлинг аст.*
- *Кӯли аз ҳама калонтарини Австралия Эйр мебошад.*
- *Материки аз обҳои зеризамиинӣ бой аст, захираи аз ҳама калони об дар Ҳавзаи Калони Артезианиӣ ҷойгир шудааст.*

### Савол ва супориш:

1. Ҷӣ гуна мавқеи географии материки ба иқлими он таъсир мерасонад?
2. Қадом минтақаҳои иқлими дар материки паҳн шудаанд?
3. Қадом қисми материки нисбатан ҳушк аст ва барои ҷӣ?
4. Ҳусусияти обҳои дохилии Австралияро ҷӣ гуна шарҳ дода метавонед?
5. Қриқ ҷист ва он дар кучои материки ҷоқеъ шудааст?
6. Барои ҷӣ ба ҳиссаи материки Австралия ҳамагӣ 1%-и оби дарёҳои ҷаҳон рост меояд?
7. Минтақаҳои иқлими, дарё ва кӯлҳои Австралияро ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед.
8. Аз матни китоб, ҳаритаҳо ва дигар маводди дастрас истифода бурда ҷадвали «Иқлими Австралия»-ро пур кунед:

Минтақаи иқлими	Типҳои анбӯҳи ҳаво		Ҳарорат		Боришот	
	Тобистон	Зимистон	Тобистон	Зимистон	Тобистон	Зимистон

**Худро бисанчед:**

**1. Мувофиқа кунед (чавоби дурустро аз сутуни рост ёбөд).**

Дарёхो ва кўлҳои материки Австралияро мувофиқ гузоред:

- |           |             |
|-----------|-------------|
| 1. Дарёхо | А. Эйр      |
| 2. Кўлҳо  | Б. Дарлинг  |
|           | В. Муррей   |
|           | Г. Эйр-Саут |

**2. Чумларо пурра кунед (калимаи мувофиқро гузоред).**

Обҳои зеризаминии материки Австралия дар ҳавзаҳои артезианий чамъ омадаанд, ки \_\_\_\_%-и масоҳати материкиро ишғол кардаанд.

**3. Чавоби дурустро интихоб кунед.**

Кадоме аз минтақаҳои иқлими Австралия аз ҳама зиёд масоҳати онро ишғол кардаанд?

- A. Субэкваторӣ;    B. Тропикӣ;    C. Субтропикӣ;    D. Муътадил.

## **§ 54. ЗОНАҲОИ ТАБИИИ МАТЕРИК. МАСЪАЛАҲОИ ҲИФЗИ ТАБИАТ**

**Ба хотир меорем:**

- ♦ Материки Австралия дар кадом минтақаҳои иқлими ҷойгир шудааст?
- ♦ Аз рӯйи кадом аломатҳо зонаҳои табииро ҷудо мекунанд?
- ♦ Мағҳуми «эндемик»-ро чӣ гуна шарҳ дода метавонед?

**1. Хусусиятҳои наботот ва ҳайвонот.** Гуногуни фавқулода наботот ва ҳайвоноти Австралияро олимон дар муддати дароз дур будани он аз дигар материикҳо мебинанд. Қисми зиёди наботот (75%) ва ҳайвоноти (90%)-и материки Австралия эндемик мебошанд. Бисёри онҳо реликт ҳастанд.

**Реликт – намуди ҳайвон ё рустание, ки аз наботот ва ҳайвоноти қадима ба мо мерос мондаанд.**

Дар байни ҳайвоноти Австралия ширхӯрон каманд, аммо дар ин ҷо ҳайвонҳо зиндагӣ мекунанд, ки дар дигар материикҳо кайҳо нест шудаанд (қариб 160 намуд), аз чумла ҳайвонҳои халтадор. Рустаниҳои хосси Австралияро эвкалиптҳо (600 намуд), акоқиё (490 намуд) ва казуаринҳо (булути биёбонӣ) ташкил медиҳанд.

Аз сабаби дур ва ҷудо будан аз дигар қисмҳои калони хушкӣ, флора ва фаунаи Укёнусия камбағал аст ва хусусияти эндемизм дорад. Дар қазираҳо ширхӯрон каманд, парандагон, ҳашарот ва

хазандагон бештар паҳн шудаанд. Гуногуний олами наботот ва ҳайвонот аз синну сол, ҳачм ва дурии қазираҳо вобаста аст. Дар қазираҳои марҷонӣ миқдори намудҳо аз ҳама кам аст, ки ба ин норасоии хок ва оби ширин таъсир кардааст.

**2. Зонаҳои табиӣ.** Материки Австралия дар чор ва Үкёнусия дар панҷ зонаи табиӣ ҷойгир шудаанд (аз экваторӣ то мұйтадил). Ҳамвор будани рельефи материки Австралия барои ба таври арзӣ ҷойгир шудани зонаҳои табиӣ мусоидат кардааст. Танҳо дар қисми шарқии материк, ки кӯҳҳо ҷойгиранд, ин қонуният вайрон мешавад.

*Дар Австралия қариб 60 намуди кенгуру зиндагӣ мекунад.*

*Бачаи кенгуру тамоман нотавон таваллуд мешавад ва ба доҳили ҳалтаи модараши медарояд. Дар он ҷо аз 6 то 8 моҳ ширин модараширо меҳӯрад. Кенгуруҳо аз рӯйи ҷаҳидан ба дарозӣ дар байнин ҳайвонҳо ҷойи аввалро мегиранд. Онҳо дар як ҷаҳии, ки бо ду поӣ қафо анҷом медиҳанд, 10-12 м масофаро тай мекунанд. Расман кенгуру ва шутурмурғи эму дар нишони давлати Австралия тасвир ёфтаанд.*

Дар минтаҳои иқлими субэкваторӣ ва тропикӣ масоҳати қалонро зонаҳои **саванна ва ҷангалҳои тоқа** ишғол кардаанд. Дар ин ҷо ҳокҳои сурҳ, қаҳваи сурхчатоб ва сурҳи хокистарӣ бартарӣ доранд. Саваннаи Австралия аз майдонҳои кушоди бо алафҳои ҳархела пӯшидашуда иборат буда, дар баъзе ҷойҳо дараҳтони тоқа ё гурӯҳи дараҳтони эвкалипт, ақоқиё, казуарин ва баобаби ғрекориро мушоҳида кардан мумкин аст. Дар минтаҳои хушк ақоқиё, эвкалипт ва казуаринҳои ба хушкӣ тобовар мерӯянд.

Қисми чудонашавандай саваннаҳои австралиягӣ ҳайвонҳои ҳалтадор: кенгуру ва вомбат мебошанд. Инчунин, парандҳои қалони парвознакунанда: шутурмурғи эму, казуар ва дуғдоғи австралиягӣ паҳн шудаанд. Дар ҷангалҳои тоқаи эвкалиптӣ тӯтиҳои гуногун зиндагӣ мекунанд. Дар ҳама ҷо ҳонаи термитҳоро дучор омадан мумкин аст.



*Биёбони спинефексӣ*

Аз сабаби он ки қисми зиёди материки дар арзҳои тропикӣ меҳобад, қариб 60%-и масоҳати онро биёбон (биёбони Кумзори Калон) ва нимбиёбонҳо ишғол кардаанд. Барои ҳамин Австралияро «континенти биёбонӣ» мегӯянд. Дар паҳнӯҳи Фарби Австралия, дар шароити иқлими

тропикии *биёбонӣ*, *биёбон ва нимбиёбонҳои тропикиӣ* пайдо шудаанд. Дар хоки тираи нимбиёбонҳо, қад-қади маҷрои дарёҳо бешаҳои камдаҳарҳо дучор омадан мумкин аст. Биёбонҳо ва нимбиёбонҳои субтропикиӣ дар иқлими субтропикии континенталий бо хокҳои сиёҳтоби хокистарранг дар ҷануби материк ташаккул ёфтаанд.

Ҳайвонҳои биёбон ба камобӣ ва ҳарорати баланд мутобиқ шудаанд. Баъзеи онҳо, ба мисли кӯрмуши ҳалтадор ва қалламуши кенгурумонанд ба зери хок медароянд. Диғарашон, ба мисли саги динго дар ҷустуҷӯй ҳӯрок метавонанд масофаи зиёдро тай кунанд. Дар тарқиши ҳарсангҳо аз таъсири гармӣ қалтакалосҳо ва мори заҳрдори тайпан пинҳон мешаванд.

Дар канорҳои шарқии материки Австралия, Гвинеяи Нав ва Зеландияи Нав зонаҳои *табиии ҷангалиӣ* паҳн шудаанд. Дар шимоли ҷазираи Гвинеяи Нав, дар хокҳои сурҳи зарҷатоби ферралитӣ бешаҳои намноки экваторӣ месабзанд, ки тарқибашон аз набототи гуногун бой аст. Дар ин бешаҳо намуди рустаниҳое мерӯянд, ки ба набототи ҷанубу шарқии Авруосиё монанданд: нахл, панданус, фикус, сарахсшаклҳои дараҳтмонанд, саҳлабҳо (орхидеяҳо).

Ҷануби ҷазираи Гвинеяи Нав ва канорҳои шимолу шарқии Австралия, зери таъсири иқлими муссонӣ бо ҷангалҳои тағийирёбандай намноки субэкваториалий пӯшида шудааст. Дар онҳо баробари дараҳтони дигар, дараҳтони эндемикии ҷалғӯза ва араукария мерӯянд.

Дар ҷанубу шарқи Австралия ва шимоли ҷазираи Зеландияи Нав онҳоро дар хокҳои зардҳоҳо ва сурҳҳоҳо ҷангалҳои омехтаи намноки субтропикиӣ иваз меқунанд (эвкалипт, буки ҷанубӣ ва сӯзанбаргҳои реликтӣ). Дар канори оҳири ҷанубу гарбии материк дар шароити иқлими баҳримиёназамийӣ ва хокҳои зард ва сурҳ ҷангалҳо ва буттаҳои хушки дуруштбарг мерӯянд (эвкалипт, қсанторреи «дараҳти алафӣ»).

Эвкалипт – рамзи материки Австралия мебошад. Онҳо босуръат месабзанд ва то 100 м баланд мешаванд. Баргҳои он нисбати шуои офтоб тавре ҷой мегиранд, ки шоҳаҳои дараҳтро соя намекунанд. Решаҳои турқуввати он обро аз ҷуқурии 30 м гирифта метавонанд. Ҷӯби эвкалипт дар соҳтмон ва равғанаши дар тиб истифода мешавад.

Олами ҳайвоноти ҷангалҳои Австралия бо гуногуннамудии ҳуд фарқ меқунад. Ин дунёи ҳалтадорон аст: кенгуруи дараҳтӣ, хирси ҳалтадор (коала) ва ғайра. Дар ҷангалҳо ширхӯрони тухмзо

– ехидна ва мургобинұл зиндагй мекунанд. Олами парандагони chan galho низ бой аст. Парандаи бихишті, тұтии какаду, лирадум, мурғи хокі низ сокини chan galho мебошанд. Дар дарёхо туъмаи худро тимсоҳҳо интизор мешаванд. Дар қазираи Зеландияи Нав парандаи кивй, ки қобилияти парвозии худро гум кардааст ва пингвинни қашмзард зиндагй мекунанд.



*Кенгуру*

Сарватхой табиӣ, дар шимол ва гарби материк низ мушоҳида кардан мумкин аст. Чаронидани аз ҳад зиёди чорво дар заминҳои ҳушк боиси биёбоншавии ин заминҳо шудааст. Масъалай норасои захираҳои обӣ яке аз муҳимтаринҳост.

Худудҳои муҳофизатшаванда 11%-и масоҳати материкро ташкил медиҳанд. Дар материк комплекси биёбонҳо зери ҳимоя қарор гирифтаанд. Олами афсонавии марҷонҳо дар парки қалонтарини обии ҷаҳон – Рифи Калони Марҷонӣ ҳимоя карда мешаванд.

### **Хулоса:**

- *Хусусияти флора ва фаунаи Австралия бартарӣ доштани эндемикҳо ва реликтҳо, Үкёнусия бошад, эндемизм ва камнамудӣ аст.*
- *Қисми зиёди масоҳати материкро саваннаҳо ишғол кардаанд.*
- *Канорҳои шарқии материк, қазираи Гвинеяи Нав ва Зеландияи Навро зонаи табиии chan galho ишғол кардаанд.*
- *Дар бөгҳои милли намудҳои гүногуни комплексҳои табиии Австралия ва Үкёнусия ҳиғз карда мешаванд (биёбонҳо, chan galhoи эвкалиттӣ, риғҳои марҷонӣ).*
- *Материки Австралия ватани ҳайвонҳои ҳалтадор мебошад. Ҳайвони аз ҳама калони ҳалтадор кенгуру аст.*

### **Савол ва супориши:**

1. *Хусусияти олами наботот ва ҳайвоноти Австралия дар чӣ зоҳир мешавад?*

- Кадом омилҳо ба паҳниавии наботот ва ҳайвоноти Австралия ва Уқёнусия таъсир кардааст?
- Доир ба ҳайвонҳои эндемикии Австралия ва Уқёнусия мисолҳо оред.
- Дар Австралия ва Уқёнусия кадом зонаҳои табииро чудо мекунанд?
- Аз атлас, ҳарита ва дигар сарчашмаҳо истифода бурда, зонаҳои табиии Австралия ва Уқёнусияро ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед.

**Худро бисанҷед:**

**1. Ҷавоби дурустро интихоб қунед.**

Кадоме аз рустаниҳои номбаршуда дар Австралия бештар мерӯяд?

А. Найшакар      Б. Эвкалипт      В. Тус      Г. Каучукдиханда

**2. Ҷумларо пурра қунед (калимаи мувоғикро гузоред).**

Аз сабаби дур ва чудо будан аз дигар қисмҳои калони хушкӣ, флора ва фаунаи Уқёнусия камбағал аст ва хусусияти \_\_\_\_\_ дорад.

**3. Дар ҳонаҷаҳои холӣ ракам гузоред.**

Пайдарҳами дурусти баёни фикрро дар ҷадвали зер муайян қунед:

	экваторӣ месабзанд
	Дар шимоли ҷазираи Гвинеи
	ферралитӣ бешаҳои намноки
	Нав, дар хокҳои сурҳи зардчатоби

## § 55. АҲОЛӢ ВА ДАВЛАТҲО. ИТТИФОҚИ АВСТРАЛИЯ ВА ЗЕЛАНДИЯИ НАВ

**Ба хотир меорем:**

- ♦ Барои чӣ Австралия материки камаҳолӣ мебошад?
- ♦ Кадом хусусиятҳои таърихи тақдиси материкиро дар хотир доред?
- ♦ Оё мумкин аст, ки ҳалқҳои таҳҷои Австралия ва Африқо пайдоииши ягона дошта бошанд?

Австралия материки камаҳолитарини сайёраи Замин ба шумор меравад. Дар ҳудуди он зиёда аз 21 млн ва дар ҷазираҳои Океания қарib 7 млн нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунанд.

Аҳолии Австралия ва Уқёнусия ба ду гурӯҳи нобаробар тақсим мешаванд, ки инҳо аҳолии маҳаллӣ (таҳҷоӣ) ва аҳолии муҳоҷир (кӯчида омада) мебошанд. Аҳолии маҳаллӣ дар материки миқдори камро ташкил дода, дар ҷазираҳои Уқёнусия ба гайр аз ҷазираҳои Зеландияи Нав, Гавай ва Фиҷи аксариятро ташкил медиҳанд.



### *Манзили аҳолии таҳҷои Австралия ва Уқёнусия*

Аҳолии таҳҷои Австралияро аборигенҳо меноманд. Онҳо ба шароити иқлими гарм ва хушки материк хуб мутобиқ шудаанд. Барои ҷустуҷӯйи об ва гизо қабилаҳои аборигенҳо дар биёбон тарзи ҳаёти кӯчманҷигӣ мебурданд. Шикори асосии онҳо аз кенгуру ва парандаҳои гуногун иборат буд.

Аҳолии таҳҷои Австралия, Тасмания, Гвинея Нав ва баъзе ҷазираҳои дигар, ки дар наздикии материк ҷойгиранд, ба шоҳаи уқёнусияи (австралоиди) нажоди калони экваториалий дохил мешаванд.

**Иттифоқи Австралия.** Иттифоқи Австралия дар дунё ягона давлате мебошад, ки як материкро ишғол кардааст. Ин давлатро бисёр вақт «давлат-материк» ё «давлат-континент» меноманд. Масоҳати Иттифоқи Австралия  $7,6$  млн  $\text{km}^2$  буда, аҳолиаш зиёда аз  $20$  млн нафарро ташкил медиҳад. Тарзи давлатдории Австралия – давлат дар дохири Иттиҳод мебошад.

Ба ҳайати Иттифоқи Австралия инчунин, ҷазираи Тасмания ва ҷазираҳои дур дар Уқёнусия дохил мешаванд.

Аҳолии таҳҷои Австралияро аборигенҳои австралиягӣ меноманд. Онҳо таҳминан  $40$  ҳазор сол пеш дар ин ҷо сокин шудаанд. Қабилаҳои онҳо дар қисмҳои ҷанубу шарқии Австралия зиндагӣ мекарданд. Онҳо тарзи ҳаёти кӯчманҷигӣ доштанд ва ба шикор, моҳидорӣ ва ҷамъоварии тухму меваи рустаниҳо машғул буданд. Шикори асосии онҳо аз кенгуру ва қалтакалосҳо иборат

буд, ки бо ёрии найза ва бумеранг (силоҳи австралиягиҳо ва баъзе қабилаҳои дигар ба шакли гурзи каҷ, ки баъд аз ҳаво додан боз ба сўйи каси ҳаводода бармегардад) анҷом медоданд.

Аввалин муҳоҷирони аврупой охирҳои асри XVIII ба Австралия омадаанд. Ҳоло қисми зиёди аҳолии Австралияро насли англисҳо ва ирландиҳо ташкил медиҳанд.

Шумораи аҳолии Австралия дар муқоиса бо қаламраваш ниҳоят кам аст. Қисми зиёди австралиягиҳо дар ҷанубу шарқии қишвар зиндагӣ мекунанд. Дар ин ҷо шаҳрҳои қалонтарини Австралия – Сидней, Мелбурн ва пойтаҳти давлат шаҳри Канберра ҷойгиранд.

Қисми зиёди аҳолии Австралия осудаҳол ва серу пуранд. Аз ҷиҳати дарозумрӣ аҳолии Австралия дар ҷаҳон яке аз ҷойҳои аввалро ишғол мекунад. Аҳолии Австралия аз динҳои мавҷуда, шоҳаҳои гуногуни дини насрониро мепарастанд, ки аз тарафи аврупоиён ба ин ҷо оварда шудааст.

**Фаъолияти ҳочагидорӣ.** Аз рӯзҳои аввали мустамликадории аврупоиён, муддати дуру дароз самти асосии фаъолияти ҳочагидорӣ гӯсфандпарварӣ буд. Ин фаъолият то замони мо нақши ҳудро гум накардааст. Ҳоло Австралия аз рӯйи саршумори гӯсфанд ва пашм дар ҷаҳон ҷойи аввалро ишғол мекунад. Самти дигари ҳочагидорӣ ин рӯёниданӣ ҳосили баланди гандум аст. Молу маҳсулоти гуногуни қишоварзии Австралия дар бозори ҷаҳонӣ ҳаридори зиёд дорад.

Ҳоло Иттифоқи Австралия яке аз давлатҳои тараққикардаи ҷаҳон мебошад, ки аз рӯйи истеҳсоли бисёр сарватҳои табиии қиматнок пешсаф аст. Дар ин ҷо заҳираҳои маъдани оҳан, мис, боксит (ашёи хом барои истеҳсоли алюминий), ангишт ва алмос ниҳоят зиёданд.

**Зеландияи Нав.** Ин давлат дар қисми ҷанубу гарбии үқёнуси Ором, дар Полинезия (ҷазираҳои ҳайати Үқёнусия) ҷойгир шудааст. Зеландияи Нав аз ду ҷазираи қалон – Шимолӣ ва Ҷанубӣ, инчунин қариб 700 ҷазираҳои хурди гирду атроф иборат аст. Масоҳати умумии Зеландияи Нав 268 680 км<sup>2</sup>-ро ташкил медиҳад. Аҳолиаш 4,7 млн нафар, пойтаҳташ шаҳри Веллингтон мебошад.

**Табиат.** Рельефи Зеландияи Нав асосан аз теппаҳои баланд (дар Ҷазираи Шимолӣ) ва кӯҳҳо (дар Ҷазираи Ҷанубӣ) иборат аст. Зиёда аз 75%-и масоҳати давлат дар баландии зиёда аз 200 м аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. Бисёри кӯҳҳои Ҷазираи Шимолӣ

аз 1700 м баланд нестанд. Дар Җазираи Ҷанубӣ 19 қулла аз 3000 м зиёдтар баландӣ доранд. Соҳилҳои ҷазираи Шимолӣ водиҳои кушод дорад.

**Иқлими** Зеландияи Нав аз субтропикии гарм дар шимоли Җазираи Шимолӣ, то минтақаи мӯътадили салқин дар қисмҳои марказӣ ва ҷанубии Җазираи Ҷанубӣ тағиیر меёбад. Дар бисёри қаламрави Зеландияи Нав миқдори боришот аз 600 то 1600 мм дар як солро ташкил медиҳад. Ҳарорати миёнаи солона дар шимол аз +10 то +16° С-ро ташкил медиҳад. Моҳи аз ҳама хунуки давлат июл ва моҳҳои аз ҳама гарм – январ ва феврал мебошанд.

Ҳарорати аз ҳама пасттарини Үкёнусия маҳз дар Зеландияи Нав ба қайд гирифта шудааст, зоро он нисбати ҳамаи дигар давлатҳои Үкёнусия аз экватор дурттар ҷойгир шудааст.

**Сарватҳои табиии** Зеландияи Нав хеле назаррас аст, аммо ба таври саноатӣ танҳо конҳои нафт, газ, тилло, нукра, реги оҳандор ва ангиштсанг кор карда мешаванд. Инчунин дар Зеландияи Нав захираҳои калони оҳак ва гили соҳтмонӣ ёфт шудаанд.

**Обҳои доҳилӣ.** Вобаста ба шароити маҳсуси геологӣ ва географӣ, дар Зеландияи Нав дарё ва кӯлҳои зиёд вучуд доранд. Бисёри дарёҳо кӯтоҳанд (то 50 км), онҳо аз кӯҳҳои баланд сарчашма гирифта, босуръат ҷорӣ мешаванд ва ба ҳамворӣ расида, суръати худро суст мекунанд. Калонтарин дарёи кишвар – Уайкато мебошад, ки дарозии он 425 км аст.

Дар Зеландияи Нав 3280 кӯли хурду бузург вучуд дорад, ки андозаи баъзеашон ниҳоят хурданд (якчанд метр). Кӯли аз ҳама калони Зеландияи Нав – Таупо ( $623 \text{ km}^2$ ) ва кӯли аз ҳама чуқур – Хауроко (462 м) мебошанд. Пайдоиши аксари кӯлҳои кишвар вулқонӣ аст.

**Олами наборот ва ҳайвоноти** кишвар низ ғуногун аст. Вобаста ба муддати дароз дур будан аз материкҳои дигар, дар Зеландияи Нав низ намудҳои эндемикӣ зиёданд. Баробари ба ин сарзамин омадани аврупоӣ бисёри намуди ҳайвоноти нав пайдо шуд – калламуш, хук, гов, буз, саг,



**Киви – рамзи Зеландияи Нав**  
зиёданд. Баробари ба ин сарзамин омадани аврупоӣ бисёри намуди ҳайвоноти нав пайдо шуд – калламуш, хук, гов, буз, саг,

гурба ва гайра. Дертар аврупоиён барои шикор ба ин сарзамин заргӯш ва барои идоракуни саршумори онҳо ҳайвони дарранда – ҳазро оварданд. Бисёр ҳайвонҳои ба ин ҷо овардаи аврупоиён ба табииати ин кишвар зарар мерасонанд. Аз намояндагони ҳайвонҳои Зеландияи Нав парандаи киви рамзи ин кишвар мебошад. Фақат дар Зеландияи Нав парандае, ки дар дигар минтақаҳои кураи Замин 500 сол пеш нест шуда буданд, боқӣ мондаанд. Ин парандаи бузурги моа мебошад, ки қадаш ба 3,5 м баробар аст ва қобилияти парвозиашро гум кардааст.

Набототи Зеландияи Нав хеле гуногун аст. Дар ин мамлакат зиёда аз 2000 намуди рустаниҳо мерӯянд, ки қисми зиёдашон эндемикий мебошанд.

**Иқтисодиёт.** Зеландияи Нав давлати тараққикарда буда, дорои иқтисодиёти бозаргонӣ мебошад. Соҳаҳои пешрафтаи иқтисодиёт кишоварзӣ, саноати коркард, ҳӯрокворӣ ва сайёҳӣ аст. Кишвар ба бисёр давлатҳои ҷаҳон молу маҳсулоти ҳудро мефурӯшад. Шаҳрҳои калонтарини Зеландияи Нав – Окленд ва поитахти он шаҳри Веллингтон мебошанд. Зеландияи Нав аз рӯи бисёр нишондиҳандаҳои иқтисодии байналмилалӣ дар ҷаҳон ҷойи намоёнро ишғол мекунад.



*Шаҳри Веллингтон*

#### **Хулоса:**

- Австралия материки камаҳолитарини сатҳи Замин ба шумор меравад.
- Дар ҳудуди он зиёда аз 21 млн ва дар ҷазираҳои Укёнусия қарib 7 млн нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунад.
- Иттифоқи Австралия дар дунё ягона давлате мебошад, ки як материикро ишғол кардааст.
- Аҳолии таҳҷоии Австралияро аборигенҳои австралиягӣ меноманд.
- Аввалин муҳочирони аврупоӣ охирҳои асри XVIII ба Австралия омадаанд ва ҳоло қисми зиёди аҳолии материикро насли англисҳо ва ирландиҳо ташкил медиҳанд.
- Шаҳрҳои калонтарини Австралия – Сидней, Мелбурн ва поитахти давлат шаҳри Канберра мебошанд.
- Иттифоқи Австралия яке аз давлатҳои тараққикардаи ҷаҳон мебошад, ки аз рӯи истеҳсоли бисёр сарватҳои табиии қиматнок неписаф аст.

- *Масоҳати умумии Зеландияи Нав 268 680 км<sup>2</sup>, аҳолиаш 4,7 млн нафар ва пойтахташ шаҳри Веллингтон мебошад.*
- *Зеландияи Нав дорот табиати зебо, захираҳои бой, сарватҳои фоиданок ва набототу ҳайвоноти нодир мебошад.*

### **Савол ва супориш:**

1. *Аҳолии таҳҷоии материки Австралияро чӣ меноманд?*
2. *Оид ба масоҳат, миқдори аҳолӣ ва пойтахти Иттифоқи Австралия маълумот дӯҳед.*
3. *Барои чӣ миқдори аҳолии Австралия дар муқоиса бо масоҳатами кам аст?*
4. *Самтҳои асосии хоҷагии Австралияро номбар кунед.*
5. *Зеландияи Нав аз қадом ду ҷазираи қалон иборат аст?*
6. *Тараққиёти иқтисодииёти Зеландияи Нав чӣ гуна аст?*
7. *Дар ҳаритаи тарҳӣ давлатҳои Иттифоқи Австралия ва Зеландияи Навро гузаронед, онҳоро ранг кунед ва үнсурҳои географии онҳоро тасвир кунед (ба қадри имкон).*

### **Худро бисанҷед:**

#### **1. Ҷавоби дурустро интиҳоб кунед.**

Қадоме аз ин шаҳрҳо пойтахти давлати Иттифоқи Австралия мебошанд?

А. Канберра    Б. Сидней    В. Веллингтон    Г. Окленд

#### **2. Ҷумларо пурра кунед (калимаи мувоғиқро гузоред).**

Ҳоло қисми зиёди аҳолии Австралияро насли англисҳо ва \_\_\_\_\_ ташкил медиҳанд.

#### **3. Ҷавобҳои дурусти «ҳа» ё «не»-ро интиҳоб кунед.**

ҳа	не	Аҳолии таҳҷоии Австралияро аборигенҳои австралиягӣ меноманд.
ҳа	не	Масоҳати Иттифоқи Австралия 7,6 млн км <sup>2</sup> буда, аҳолиаш зиёда аз 40 млн нафарро ташкил медиҳад.
ҳа	не	Аввалин муҳочирони аврупоӣ охирҳои асри XVIII ба Австралия омадаанд.
ҳа	не	Молу маҳсулоти гуногуни кишоварзии Австралия дар бозори ҷаҳонӣ ҳаридорони зиёд дорад.
ҳа	не	Шаҳри аз ҳама қалони Зеландияи Нав пойтахти он шаҳри Веллингтон мебошад.
ҳа	не	Масоҳати умумии Зеландияи Нав 268 680 км <sup>2</sup> , аҳолиаш 4,7 млн нафар, пойтахташ шаҳри Веллингтон мебошад.

## БОБИ 8. МАТЕРИКИ АНТАРКТИДА

Антарктида материки Кутби Җанубии сайёраи Замин ба ҳисоб меравад. Дар адабиёти географӣ қалимаҳои Антарктида ва Антарктикаро дучор омадан мумкин аст. Бояд қайд кард, ки зери Антарктида факат материки ҷанубӣ ва зери мағҳуми Антарктика материки бо ҳавзаҳои обии атроф фаҳмида мешавад. Антарктика аз қалимаи «анти-муқобил» ва «артикос-шимолӣ» гирифта шудааст. Материки Антарктидаро «шоҳзодаи хунукий», «замини беодам», «канори Замин» меноманд. Ин бесабаб нест, зоро сатҳи материки аз биёбони калони яхӣ иборат аст. Новобаста аз он ки Антарктида дар рӯзҳои кутбӣ нисбати материки Африқо гармиро зиёдтар мегирад, ҳарорати аз ҳама хунуктарини қураи Замин дар ҳамин ҷо мушоҳида мешавад. Қабати ғафтарини яхи сайёраи Замин дар Антарктида ҷойгир шудааст. Дар материки аҳолии доимӣ зиндагӣ намекунад, аммо коркунони илм ва сайёҳон хеле зиёданд. Ҳоло ин «қитъаи беодам» диққати одамонро бештар ба ҳуд ҷалб карда истодааст.



Антарктида дар  
глобус

### § 56. МАВҶЕИ ГЕОГРАФӢ ВА ТАЪРИХИ ТАДҚИҚОТИ АНТАРКТИДА

*Ба хотир меорем:*

- ♦ Барои чӣ Антарктидаро материки сард мегӯянд?
- ♦ Сабаби қаҳратун будани иқлими Антарктида дар ҷист?
- ♦ Тадқиқотҳои илмӣ аз қадом сол дар атрофи Антарктида сар шуд?

**1. Мавҷеи географӣ.** Антарктида аз рӯйи масоҳат панҷумин материки қураи Замин мебошад. Масоҳати он бо ҷазираҳои атрофаши зиёда аз 14 млн км<sup>2</sup>-ро ташкил медиҳад. Аз рӯйи масоҳат Антарктида факат аз Австралия пеш аст.

Антарктида материке аст, ки дар маркази Кутби Җанубии Замин ҷойгир аст. Қарib тамоми ҳудуди материки ҷанубтар аз ҳатти доираи Кутби Җануб ҷойгир шудааст. 90%-и қаламрави материки бо яҳ пӯшида шудааст. Ғафсии қабати яҳ дар баъзе ҷойҳои материки то яқчанд км мерасад. Танҳо канори оҳири нимҷазираи Антарктида аз яҳ озод мебошанд, ки дар он ҷо димогаи Сифре мавҷуд аст.

Соҳилҳои Антарктида ба оби уқёнусҳои Ором, Атлантик ва Ҳинд пайванд ҳастанд. Ҳатти соҳилии материки, ки дарозии он ба



*Яхҳои Антарктида*

«Заминҳои номаълуми ҷанубӣ» Ҷейм Кук бори дуюм ба саёҳати давриоламии худ баромад. Аммо бо сабаби хунукии қаҳратун ва ҳалал расонидани яхҳои атрофи материк, ҳатто ба соҳилҳои атрофи он наздик шуда натавонист. Аз сабаби он ки материки Антарктида дастнорас буд, онро аз ҳама дер қашф карданд. Танҳо 28-уми январи соли 1820 баҳрнавардони рус Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен ва Михаил Петрович Лазарев бо ду киштӣ – «Восток» ва «Мирний» ба соҳилҳои материк наздик шуданд. Баҳрнавардон ба соҳил фуромада натавонистанд, аммо экспедитсия исбот кард, ки материки Антарктида вучуд дорад. Онҳо ҳатти соҳилии материк ва ҳусусиятҳои иқлими онро тасвир карданд.

Фатҳкунандаҳои Кутби Ҷануб тадқиқотчиёни норвегӣ – Руал Амундсен ва англisis Роберт Скотт ба ҳисоб мераванд. Руал Амундсен бо роҳи нисбатан кӯтоҳ ҳаракат карда, кутбро 14-уми декабря соли 1911 фатҳ кард. Ба Скотт ин кор 18-уми январи соли 1912 муссар шуд. Дар роҳи бозгашт экспедитсияи ў ба ҳалокат дучор шуд. Дар аввали асри XX зиёда аз сад экспедитсия аз кишварҳои гуногун ба Антарктида сафар карданд. Аммо факат аз соли 1955 тадқиқоти мунтазами байналмилалии материк оғоз ёфт.

Солҳои 40-50-уми асри гузашта дар материки Антарктида аз тарафи давлатҳои гуногун экспедитсияҳои зиёд гузаронида шуда, як қатор марказҳои илмӣ-тадқиқотӣ соҳта шуданд.

Давраи нави тадқиқотҳо дар материки Антарктика ба соли 1957 вобаста ба тайёрӣ ва гузаронидани соли 3-юми байналмилалии геофизикӣ рост омад. Тадқиқотҳое, ки 12 давлати ҷаҳон аз рӯйи як барнома гузарониданд, ҳоло ҳам давом дорад. Дар материки Антарктида як қатор марказҳои илмӣ-тадқиқотӣ фаъолият доранд ва барои омӯзиши ҳаматарафаи шароити табиии вилояти Кутби Ҷанубӣ усулҳои навтаринро истифода мебаранд.

Ҳоло материки шашуми Замин, материки сулҳ ва ҳамкорӣ аст. Дар ин ҷо олимон маълумоти илмиро озодона мубодила мекунанд, сарҳад вучуд надорад ва олимони давлатҳои гуногун

30 ҳаз. км баробар аст, қаҷу килебиҳои кам дорад. Атрофи материкро баҳрои қалон ишғол кардаанд, ки ба номи тадқиқотчиёни онҳо – Росса, Үзделла, Белинсгаузен, Амундсен гузашта шудаанд.

## 2. Қашф ва тадқиқоти Антарктида.

Барои ҷустуҷӯйи

бе раводид ва гумрук муносибат мекунанд. Гарчанде дар материки ахолии доимӣ сокин нест, аммо 39 истгоҳҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва базаҳо, ки ба 18 давлати дунё тааллук доранд, амал мекунад. Барои омӯзиши материки аз киштиҳои маҳсус ҷиҳозонидашуда, авиасияни маҳсус, ҷанаҳои ҳайвонию нақлиётӣ ва ҳамсафарҳои обуҳавосанҷӣ, ки аз кайҳон мушоҳида мешаванд, истифода мебаранд.

Дар тадқиқоти материки Антарктида олими тоҷик, профессор Абдулҳамид Қаюмов низ саҳм гузаштааст. Айни ҳол профессор Қаюмов директори муассисаи давлатии “Маркази омӯзиши пиряҳҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” мебошад. Ӯ солҳои 1983-1984 ва 2008-2009 ба материки Антарктида сафар карда, 6-уми январи соли 2009 Парчами Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар материки барафроҳтааст.

### Хулоса:

- Антарктида материки Қутби Ҷанубии сайдираи Замин ба ҳисоб меравад.
- Антарктида ба ҳайати материкиҳои ҷанубӣ доҳил шуда, пурра бо қабати ях нӯшионида шудааст ва ҷои хунуктарини қураи Замин ба ҳисоб меравад.
- Антарктида аз рӯи масоҳат панҷумин материки қураи Замин мебошад. Масоҳати он бо ҷазираҳои атрофаи зиёда аз 14 млн км<sup>2</sup>-ро ташкил медиҳад.
- Соҳилҳои Антарктида бо оби укёнусҳои Ором, Атлантик ва Ҳинд васл ҳастанд.
- 28-уми январи соли 1820 баҳрнавардони рус Фадедей Фадеевич Беллинсгаузен ва Михаил Петрович Лазарев ба соҳилҳои материки наздик шуда, мавҷудияти материкиро исбот карданд.
- Фатҳкунандажои Қутби Ҷануб тадқиқотчиёни норвегӣ – Руал Амундсен ва англис – Роберт Скотт мебошанд.
- Аз солҳои 50-уми асри гузашта тадқиқоти мунтазами байнал-милалии материки оғоз ёфт.
- Ҳоло материки шашуми Замин – Антарктида, материки сулҳ ва ҳамкории байни олимони ҷаҳон аст.



Абдулҳамид Қаюмов дар  
Антарктида

### **Савол ва супориш:**

1. Материки Антарктида дар күчо чойгир шудааст?
2. Он чӣ гуна материк аст ва бо қадом хусусияташи аз дигар материкҳо фарқ мекунад?
3. Оид ба мавқеи географии материк маълумот дижед.
4. Қадом олимон ва тадқиқотчиён дар қаиш ва омӯзиши материк саҳм гузоштаанд?
5. Тадқиқоти пурраи байнамилалии материки Антарктида аз қадом солҳо оғоз ёфт?
6. Дар ҳаритаи тарҳӣ унсурҳои мавзӯъро гузаронед.

### **Худро бисанҷед:**

#### **1. Ҷавоби дурустро интихоб қунед.**

Қадоме аз олимони номбаршуда дар омӯзиши Антарктида саҳм дорад?

**A. Р. Амундсен    Б. Ф. Беллинсгаузен    В. П. Лазерев    Г. Марко Поло**

#### **2. Ҷумларо пурра қунед (калимаи мувоғикро гузоред).**

Зиёда аз \_\_\_\_ фоизи сатҳи материки Антарктида бо яҳ пӯшида шудааст.

#### **3. Дар ҳоначаҳои холии тарафи чапи ҷадвал рақам гузоред.**

Пайдарҳамии дурусти баёни фикрро дар ҷадвали зер муайян қунед:

тааллуқ доранд, амал мекунанд.
Гарчанде дар материк аҳолии доимӣ сокин нест, аммо,
базаҳо, ки ба 18 давлати дунё
39 истгоҳҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва

## **§ 57. ТАБИАТИ МАТЕРИКИ АНТАРКТИДА**

### **Ба хотир меорем:**

- ♦ Оазис чист?
- ♦ Хусусияти иқлими континенталӣ дар чӣ зоҳир мешавад?
- ♦ Ба фикри шумо табиати Антарктида аз табиати дигар материкҳо чӣ фарқ дорад?

**Рӯйпӯши яхӣ дар материк.** Антарктида материки яхӣ мегӯянд. Дар асл ҷунин нест. Антарктида ҳам ба мисли дигар материкҳо қисми қалони хушкӣ аст ва танҳо бо қабати фафси яҳ пӯшида шудааст. Масоҳати қабати яхии Антарктида ба масоҳати материки Австралия баробар мебошад.Faфсии қабати яҳ дар материк ба ҳисоби миёна 2 км ва дар баъзе ҷойҳо ба 4 км баробар

аст. Ин қадар яхи зиёд дар Антарктида аз кучо пайдо шудааст? Ба ин савол танҳо як ҷавоб додан мумкин аст – аз ҳисоби боридани барф. Барфе, ки фасли зимистон дар материик меборад, тобистон об намешавад, зеро дар фасли тобистон ҳам ҳарорати ҳаво хунук аст. Бинобар ин дар болои он зимистони дигар боз барф меборад, ки тобистон об намешавад. Ин ҳодиса ҳазорҳо сол боз идома дорад. Қабатҳои поёни пешинаи барф зери фишори барфи болой фишурда шуда, бо гузаштани вақт ба пиряҳ табдил меёбанд. Ба андешаи олимон, қабати яхи ҳозираи Антарктида дар муддати 20 млн сол ба вучуд омадааст. Қисми зиёди захираи оби ширини сайёраи Замин дар яхҳои Антарктида чамъ омадаанд. Тамоми дарё, кӯлҳо ва обанборҳои дигар материикҳо дар муқоиса бо захираи оби ширини Антарктида фоизи ночизро ташкил медиҳанд.



Қабати яхи Антарктида  
(намуд аз кайҳон)

**Дар Антарктида конҳои ангиишт, маъданни оҳан, тилло, алмос, уран ва дигар сарватҳои табии ёфт шудаанд.**


Ҳамагӣ 3%-и масоҳати Антарктида аз ях озод мебошад. Ҷойҳои аз ях озоди материики Антарктидаро низ оазис меноманд. Албатта дар онҳо ба мисли оазисҳои биёбони Сахрои Кабир об ва рустаниҳои зиёд вучуд надоранд. Оазисҳои Антарктида – ҳарсангҳое мебошанд, ки шамол (бод) онҳоро аз барф тоза кардааст.

**Соҳти геологӣ ва релайефи зери яҳ.** Антарктида дар натиҷаи пора шудани Гондванаи қадима пайдо шудааст. Материик таҳминан 90 млн сол пеш аз Австралия ҷудо шуда, ба Қутби Ҷанубии Замин наздик шуд. Вай дар маркази плитай литосферии Антарктикӣ ҷойгир шудааст.

Аз рӯйи соҳти тектоникӣ ва ҳусусиятҳои релайеф Антарктида-ро ба ду қисм ҷудо мекунанд – Шарқӣ ва Фарӯӣ. Дар таҳкурсии Антарктидаи Шарқӣ платформаи қадимаи Антарктида хоб рафтааст. Дар Антарктидаи Фарӯӣ плитай ҷавон ва минтақаи ҷавони чиндоршудаи Фарғони Антарктида ҷойгир шудааст. Он ба таркиби минтақаи глобалии чиндоршудаи Уқёнусиоромӣ доҳил мешавад. Дар ин ҷо вулқони Эребус – ягона вулқони амалқунандай зерияҳӣ мавҷуд аст.

Дар Антарктида сатҳи пиряҳӣ ва релайефи зерияҳиро ҷудо

мекунанд. Дар платформаи Антарктида ҳамвориҳое, ки аз 500 то 1000 м баландӣ доранд, ҷойгир шудаанд.



*Соҳти қиши замин ва рельефи Антарктида аз рӯи 88° т.г. ва 92° т.ш.*

Дар байни онҳо ҳамвории Шмидт аз ҳама калон мебошад. Қад-қади соҳилҳо минтақаи кӯҳҳои харсангӣ ҷойгир шудааст, ки дар онҳо кӯҳҳои Замини Шоҳзодаи Мӯдро чудо мекунанд. Кӯҳҳои Трансантарктий (аз рӯи материик гузаранда) материикро ба ду ҳисса – Антарктидаи Шарқӣ ва Фарбӣ чудо мекунанд. Қуллаи онҳо ба рӯи пиряҳҳои сатҳи материик мебароянд. Дар Антарктидаи Фарбӣ, дар кӯҳистони Элсуэрт нуқтаи баландтарини Антарктида – кӯҳистони Винсон ҷойгир шудааст, ки баландии он ба 5140 м баробар аст. Дар нимҷазираи Антарктида кӯҳҳои ҷавон – Андҳои Антарктида ҷойгир шудаанд, ки онҳо давоми Андҳои Амрикои Ҷанубӣ ба ҳисоб мераванд. Қаторкӯҳҳои Антарктидаи Фарбӣ бо ҳамвориҳо чудо шудаанд. Ҳамвории аз ҳама калон – ҳамвории Берд ба ҳисоб меравад. Дар ин ҷо ҳушкӣ зери таъсири вазни пиряҳ ба 2,5 км нисбати сатҳи баҳр фурӯ рафта, фурӯҳамидаи Бентлиро ба вуҷуд овардааст.

**Иқлими материик.** Антарктида материики аз ҳама хунуки сайёраи замин мебошад. Дар истгоҳи тадқиқотии «Восток» (аз давлати Русия) ҳарорати хунуктарини Замин  $-89,2^{\circ}\text{C}$  ба қайд гирифта шудааст. Сабаби ҷунин хунук будан дар он аст, ки истгоҳ аз ҳамаи уқёнусҳо дур ва дар баландии 3488 м ҷой гирифтааст.

Ба мо сокинони арзҳои муътадил, хунукии Антарктидаро тасаввур кардан душвор аст. Дар ин ҷо маводди сӯзишворӣ (керосин, солярка) гафс шуда, ба модаи часпак табдил меёбад ва он бо корд бурида мешавад. Пӯлод ба мисли шиша зудшикан мешавад. Агар дар ҷунин ҳавои хунук одам бе никоб якчанд дақиқа нафас кашад, шушҳои ӯро шамол мезанад.

Сабаби асосии чунин хунукии саҳт яхбандӣ аст. Барфу ях хусусияти инъикос намудани нурҳои офтобро доранд в намегузоранд, ки сатҳи материк гармиро ба худ гирад. Инчунин дарозии шабҳои доимӣ (қариб шаш моҳ) ба хунукшавии материк сабаб мешавад.

Дар соҳилҳои материк ҳарорати ҳаво нисбат ба қисмҳои марказии он гарм аст. Ҳарорати моҳи январ ба ҳисоби миёна  $0^{\circ}\text{C}$  мебошад. Ин ба пайдоиши сиклонҳо вобаста аст. Баъзан сиклонҳо ба дохили материк медароянд. Дохилшавии сиклонҳо бо худ боришоти зиёди барф ва шамолу тӯфонҳоро меоранд.

**Олами зинда.** Антарктида дар минтақаи биёбонҳои антарктикӣ ҷойгир шудааст. Аз ин сабаб олами наботот ва ҳайвоноти он камбағал мебошад. Ҳаёт дар ин материк ба мисли ҳамаи дигар биёбонҳо асосан дар оазисҳо чамъ омадааст. Аммо оазисҳои Антарктида ба оазисҳои Африқо ё Австралия ягон монандӣ надоранд. Бинобар ин танҳо дар оазисҳо гулсангу лишайникҳо ва дар кӯлҳои хурди он обсабзҳои сабзи кабудҷатобро дидан мумкин аст. Дар нимҷазираи Антарктида баъзе рустаниҳои гулдор мерӯянд.

Ҳаёти бисёр ҳайвоноти материк ба соҳилҳои Антарктида ва уқёнус алоқаманд аст. Ҳайвони аз ҳама паҳншудаи Антарктида пингвин мебошад. Пингвин паранде аст, ки парвоз карда наметавонад, vale дар об хуб шино мекунад. Дар материк пингвинҳои хурд ва шоҳпингвинҳо зиндагӣ мекунанд. Вазни шоҳпингвинҳо то 50 кг, қадашон ба зиёда аз 1 м баробар аст.

Парандаи албатрос (уқоби кӯҳӣ) дар соҳилҳои материк зиндагӣ мекунад. Инчунин ҷанд намуди моҳихӯракҳо зиндагӣ мекунанд, ки дар шахҳои кӯҳӣ лона гузашта, бача мебароранд.



Шоҳпингвин бо бачаши

Дар обҳои соҳили материк тюленҳо, фили баҳрӣ ва гурбаи баҳрӣ зиндагӣ мекунанд. Дар баҳрҳои атрофи материк китҳо зиндагӣ мекунанд, ки дар байни онҳо аз ҳама ҳайвони калони сайёраи Замин – кити кабуд, дарозиаш 33 м, вазнаш то 150 тоннаро дидан мумкин аст. Ин ҳайвон аз соли 1967 инҷониб зери химоя қарор дорад.

#### Хулоса:

- Антарктида ҳам ба мисли дигар материкҳо қисми калони хушкӣ аст ва танҳо бо қабати гафси ях пӯшида шудааст.

- Гафсии қабати ях дар материк ба ҳисоби миёна 2 км ва дар баязе чойхо ба 4 км баробар аст.
- Қисми зиёди захираи оби ширини сайёраи Замин дар яхҳои Антарктида ҷамъ омадаанд.
- Материк таҳминан 90 млн сол пеш аз Австралия ҷудо шуда, ба Кумбӣ Ҷанубии Замин наздик шуд.
- Антарктида материки аз ҳама хунуки сайёраи Замин мебошад.
- Антарктида дар минтақаи биёбонҳои антарктикӣ ҷойгир шудааст. Аз ин сабаб олами наботот ва ҳайвоноти он камбагал мебошад.

### Савол ва супориш:

1. Барои чӣ Антарктидаро материки яхӣ мегӯянд?
2. Барои чӣ дар материк ин қадар барфу яхи зиёд ҷамъ шудааст?
3. Доир ба соҳти геологии материки Антарктида маълумот дигҳед.
4. Қадом ҳусусиятҳои релайефи материкро медонед?
5. Доир ба нуқтаи хунуктарини материк маълумот дигҳед.
6. Барои чӣ олами зиндаи Антарктида камбагал аст?
7. Аз ҳаритаҳои дастрас истифода бурда, унсурҳои релайеф ва иқлими материкро ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед.

### Худро бисанҷед:

#### 1. Ҷавоби дурустро интиҳоб кунед.

Кадоме аз ҳайвонҳои номбаршуда дар Антарктида зиёд паҳн шудааст?

А. Шер      Б. Мор      В. Тӯтӣ      Г. Пингвин

#### 2. Ҷумларо пурра кунед (калимаҳои мувоғиқро гузоред).

Вазни шоҳпингвинҳои Антарктида то \_\_\_ кг, қадашон ба зиёда аз \_\_\_ м баробар аст.

#### 3. Ҷавобҳои дурусти «ҳа» ё «не»-ро интиҳоб кунед.

Дурустӣ ё нодурустии маълумоти ҷадвали зерро муайян кунед:

ҳа	не	Гафсии қабати ях дар материк ба ҳисоби миёна 4 км ва дар баязе чойхо ба 2 км баробар аст.
ҳа	не	Масоҳати қабати яхи Антарктида ба масоҳати материки Австралия баробар мебошад.
ҳа	не	Дар Антарктида қабатҳои поёнии пешинаи барф зери фишори барфи болой фишурда шуда, бо гузашти вақт ба пиряҳ табдил меебад.
ҳа	не	Аз ҳамвориҳои материк – ҳамвории Шмидт аз ҳама хурд аст.
ҳа	не	Дар Антарктида конҳои ангишт, маъданӣ оҳан, тилло, алмос, уран ва дигар сарватҳои табиӣ ёфт шудаанд.
ҳа	не	Дар Антарктида сатҳи пиряҳӣ ва релайефи зерияхиро ҷудо мекунанд.

## ФАСЛИ ІІІ. ЗАМИН – ХОНАИ УМУМИИ МО

### БОБИ 9. ТАБАҚАЙ ГЕОГРАФӢ

Табақаи географӣ – маҷмӯи умумисайёравие мебошад, ки дар он ҳамаи табақаҳои Замин: атмосфера, гидросфера, литосфера ва биосфера бо ҳам алоқаманданд. Ҳамагуна алоқаи байни ин қабатҳо асосан бо иштироки нури Офтоб ва энергия (неру)-и дохили Замин мегузарад.



### § 58. ХУСУСИЯТҲОИ ТАБАҚАИ ГЕОГРАФӢ

*Ба хотир меорем:*

- ♦ Кадом табақаҳои Заминро номбар карда метавонед?
- ♦ Алоқаи табақаҳои Заминро чӯи гуна шарҳ додан мумкин аст?
- ♦ Интихобан оид ба яке аз табақаҳо (геосфераҳо)-и Замин нақл кунед.

Пайдоиши материкҳо ва уқёнусҳо ба рельефи Замин алоқаманд аст, ки пайдоиши он дар навбати худ ба неруи дохили Замин вобаста мебошад. Ҳар як материк ё уқёнус аз рӯйи шароити табиии худ такрорнашаванда аст. Ин пеш аз ҳама ба мавқei ҷойгиршавӣ, ҳаҷм, тарҳ ва рельефи онҳо вобастагӣ дорад.

Табақаи географӣ ин муҳите мебошад, ки дар он ҷамъияти инсонӣ зиндагӣ мекунад ва инкишоф мейбад. Инсон ҳама ҷизи

барои худ заруриро аз табиат мегирад ва бисёр вақт қонунҳои онро вайрон карда, ҳам ба табиат ва ҳам ба худ зарар мерасонад. Мо медонем, ки барои нигоҳ доштани табиати атроф оқилона рафтор кардан лозим аст. Ин дар он ҳолат имконпазир мегардад, ки агар мо хусусият ва қонуниятҳои табақаи географиро хуб донем.

Ҳар як унсури табақаи географӣ хусусият ва қонуниятҳои худро дорад. Масалан, ҳамвориҳои калони Замин ба қисмҳои мустаҳками қишири Замин тааллук доранд, ки онҳоро платформа меноманд. Кӯҳҳо ба минтақаҳои чиндоршудаи зилзиладори канорҳои плитаҳои литосферӣ мансубанд.

Аммодарсоянкишифти табақаи географӣ низ қонуниятҳои муайян мавҷуд аст, ки онҳоро қонуниятҳои умумӣ меноманд. Ин қонуниятҳо ҳам ба табақаи географӣ ва ҳам ба ҷузъҳои алоҳидай он даҳл доранд. Донистани қонуниятҳои умумигеографӣ ба инсоният имкон медиҳад, ки сарватҳои табииро пурра ва ба таври сарфакорона истифода баранд. Ба қонуниятҳои асосии умумии табақаи географӣ – **яклухтӣ, мунаzzамӣ** ва **минтақаӣ** дохил мешаванд.

*Яклухтӣ ё томияти* табақаи географӣ аз ҳам вобаста будан ва бо ҳам алоқаманд будани қисматҳои онро нишон медиҳад. Он ба гардиши мунтазам ва мубодилаи моддаҳою энергия вобастагӣ дорад. Ба хотир оред, ки чӣ гуна гардиши об гидросфера, тропосфера, қабатҳои болоии литосфера ва тамоми организмҳои зинда, аз ҷумла одамро бо ҳам алоқаманд мекунад. Оё организмҳои зинда бе ин гардиш вучуд дошта метавонанд? Исботи яклухтии табақаи географӣ он аст, ки дар ҳолати тағиیر ёфтани як қисмат таъсири он ҳатман ба дигар қисматҳо мерасад. Масалан, агар дар ин ё он маҷмӯи табиӣ об ифлос шавад, ин ба ифлосшавии тамоми комплекси табиӣ оварда мерасонад.

*Ходисаи мунаzzамӣ дар табақаи географӣ.* Даврӣ будан ва такроршавандагии ҳамон як ҳодисаро дар вақти муайян мунаzzамӣ (ритмика) меноманд. Мунаzzамӣ хусусияти асосии табақаи географӣ мебошад. Он ҳам ба табиати зинда ва ҳам гайризинда даҳлдорад. Ҳаракати Заминро дар атрофи меҳвари худ мунаzzамии шабонарӯзӣ меноманд. Барои ҳар як маҷмӯи калони табиӣ хусусияти хосси ҳарорати шабонарӯзӣ, намнокӣ, фаъолияти набототу ҳайвонот ва гайра хос аст. Ҳамаи организмҳои зинда дар давоми шабонарӯз барои худ вақти оромӣ ва фаъол буданро доранд. Ҳаёти одам низ дар давоми шабонарӯз аз рӯйи тартиб (ритм)-и муайян ҷараён мегирад: шабона истироҳат, рӯзона кору фаъолият.

Харакати Замин дар атрофи Офтоб мунаzzамии ҷараёнҳои табииро дар фаслҳои сол ба вучуд овардааст. Мунаzzамии солона дар тағйирёбии ҳарорат, ивазшавии бодҳо (муссонҳо), боришот, речай дарёҳо, пайдошавии хок, дар ҳаёти рустаниҳо ва ҳайвонот зоҳир мегардад.

*Минтақавияти географӣ.* Бо қонунияти минтақавияти географӣ, яъне ҳангоми аз экватор ба қутбҳо ҳаракат кардан, тағйирёбии ҳамаи қисматҳои табиат шумо ҳангоми омӯзиши ҳар як материк ва уқёнус шинос шудед. Иқлим ва ҳамаи ҷараёнҳои берунӣ (бодхӯрдашавӣ, хокпайдошавӣ ва г.) ба қонунияти минтақавият тобеъ мебошанд, ки ба таври гуногун дар ҳушкӣ, уқёнус, ҳамворию қӯҳҳо, қисмҳои дохилӣ ва наздисоҳилии материкҳо зоҳир мешаванд. Ҳамаи ин фарқҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки ба шароити табиии қисматҳои табиат на фақат омилҳои минтақавият, балки омилҳои ғайриминтақавият: рельеф, тарҳи матерiku уқёнусҳо ва ғайра таъсири мекунанд.

*Инкишиофи бемайлони табақаи географӣ* ҳусусияти асосӣ ва ҷудонашаванди он мебошад. Сабаби инкишиофи табақаи географӣ ин мухолифати қувваҳои мутақобил аст. Мухолифати асосӣ дар байни омилҳои минтақавияту ғайриминтақавият ва байни қувваҳои дохилӣ ва беруни Замин мебошад. Ҳангоми ташаккулёбии рельеф муборизаи ду қувва сурат мегирад: қувваҳои созанда ва қувваҳои вайронкунанда. Бо таъсири қувваҳои дохилӣ (созанда)-и Замин қӯҳҳои баланд ва фурӯҳамидаҳои калон ҳосил мешаванд. Аз таъсири қувваҳои берунӣ (вайронкунанда) сатҳи Замин ҳамвор мегардад. Тағйирёбиро на танҳо дар шаклҳои рельеф, инчунин дар андозаю тарҳи материкҳо ва уқёнусҳо мушоҳида кардан мумкин аст. Ҳамаи ин ба тағйирёбии иқлим овардааст ва оварда истодааст. Ҳамаи қувваҳои берунӣ асосан ба воситаи иқлим таъсири мерасонанд.

Солҳои охир ба инкишиофи ҳар як маҷмӯи табиӣ ва дар умум ба табақаи географӣ таъсири омилҳои антропогенӣ (инсонӣ) зиёд шудааст.

### Хулоса:

- *Табақаи географӣ ин маҷмӯи умумисайёравие мебошад, ки дар он ҳамаи табақаҳои Замин: атмосфера, гидросфера, литосфера ва биосфера бо ҳам алоқаманданд.*
- *Дар соҳт ва инкишиофи табақаи географӣ қонуниятиҳои муайян вучуд дорад, ки онҳоро қонуниятиҳои умумӣ меноманд.*
- *Ба қонуниятиҳои асосии умумии табақаи географӣ – яклухтӣ, мунаzzамӣ ва минтақавият дохил мешаванд.*

- Сабаби инкишифи табақаи географӣ – муҳолифати байни қувваҳои дохилӣ ва беруни Замин мебошад.

### **Савол ва супориш:**

1. Табақаи географӣ чист?
2. Табақаи географӣ қадом қабатҳои Заминро бо ҳам алоқаманд мекунад?
3. Қонуниятҳои асосии табақаи географиро номбар кунед.
4. Ҳусусиятҳои ҳар қадоми онро бо мисолҳо шарҳ дигед.
5. Барои чӣ таъсири инсон ба табақаи географӣ сол аз сол зиёд шуда истодааст?
6. Мағҳумҳои асосии табақаи географиро дар дафтари география нависед ва онҳоро дар хотир нигоҳ доред.

### **Худро бисанҷед:**

#### **1. Мувофиқ кунед (ҷавоби дурустро аз сутуни рост ёбед).**

Қонуниятҳои умумии табақаи географиро бо шарҳашон дар ҷадвали зер мувофиқ гузоред:

1. Яклухтӣ	A. Ҳангоми аз экватор ба қутбҳо ҳаракат кардан ҳамаи қисматҳои табиат тафиир мёбанд.
2. Муназзамӣ	B. Аз ҳам вобаста будан ва бо ҳам алоқаманд будани қисматҳои онро нишон медиҳад.
3. Минтақавият	C. Дар табақаи географӣ ҳодисаҳо ба таври даврӣ ва такрорӣ дар вақти муайян ба амал меоянд.

#### **2. Ҷавоби дурустро интиҳоб кунед.**

Ҳамагуна алоқаи байни қабатҳои Замин дар табақаи географӣ асосан бо иштироқи қадом омилҳо мегузаранд? А. Нури Офтоб ва энергияи дохили Замин; Б. Таъсири наботот ва ҳайвонот; В. Нури Офтоб ва бод; Г. Иқлим ва олами ҳайвонот.

#### **3. Ҷумларо пурра кунед (калимаи мувофиқро гузоред).**

Солҳои охир ба инкишифи табақаи географӣ таъсири омилҳои зиёд шудааст.

## **§ 59. ТАЪСИРИ МУТАҚОБИЛИ ТАБИАТ ВА ҶАМӢЯТ**

### **Ба хотир меорем:**

- ♦ Барои чӣ замонҳои пеш таъсири инсон ба табиат камтар буд?
- ♦ Ба талаботи аввалияни инсоният чӣ дохил мешавад?
- ♦ Қадом намуди сарватҳои табиатро одамон зиёдтар истифода мебаранд?

**Аҳаммияти сарватҳои табиӣ.** Инсоният наметавонад аз табиат ва бойигарии он чудо зиндагӣ кунад ва инкишиф ёбад. Асосан панҷ намуди сарватҳои табиатро чудо мекунанд: минералӣ,

иқлимӣ, обӣ, заминӣ ва биологӣ. Табиат ҳамаи талаботи инсонро бо энергия, сӯзишворӣ ва ашёи хоми саноатӣ таъмин мекунад. Ҳисоб шудааст, ки ҳоло барои талаботи ҳар як одами сайёраи Замин дар як шабонарӯз 3 кг ангишт, маъдан, масолехи соҳтмонӣ ва файра истехсол мешавад. Ин талабот рӯз аз рӯз афзуда истодааст.



### Сарватҳои табиии Замин

Дар байни сарватҳои табиий одам аз ҳама зиёд обро истифода мебарад. Зиёда аз 70%-и оби истифодашаванд барои обёрии заминҳо истифода мешавад. Вақтҳои охир истифодаи об дар дигар соҳаҳои хочагӣ зиёд шуда истодааст. Сокинони шаҳр ба ҳисоби миёна дар як шабонарӯз 150 л ва сокинони дехот 50 л об сарф мекунанд. Аз ин хотир истифодаи сарфакорони об барои ҳар як сокини сайёраи Замин зарур мебошад.

Барои ҳаёт ва фаъолияти инсон масоҳатҳои калони замин лозим аст, ки дар он шаҳрҳо, дехаҳо, заводу фабрика, роҳҳо бунёд карда мешаванд. Қарib 1/3 ҳиссай хушкиро инсон барои кишту кор, бунёди боғҳо ва ҷароғоҳо истифода мебарад.

Яке аз бойигариҳои асосии табиат ҳок мебошад. Ҳок талаботи инсонро бо озукаворӣ таъмин мекунад. Аз рӯйи ҳосилнокӣ ҳоки зонаҳои табиӣ гуногун мебошанд, аз ин ҷиҳат бо онҳо муносибати эҳтиётиккорона лозим аст.

Нақши ҷангалҳо барои ҳаёти инсон бузург аст. Айни замон 30%-и сатҳи Замин бо ҷангалҳо пӯшида шудааст. Ҷангал сол то сол кам шуда истодааст, аз ин хотир зарур аст, ки захираҳои он оқилона истифода бурда шавад.

Шикори беназорат ва бераҳмонаи баъзе намуди ҳайвонҳои вахшӣ ва парандаҳо ба камшавии саршумори онҳо оварда расонидааст. Ин ҳодиса, хусусан дар давлатҳои Африқо, Осиёи Ҷанубӣ ва Ҷанубу Шарқӣ мушоҳид мешавад.

**Таъсири табиат ба шароити ҳаёти одамон.** Нақши табиат ҳамчун муҳити зист барои мо – инсонҳо хеле бузург аст. Табиат барои нигоҳдорӣ ва мустаҳкамкунии саломатии инсон мусоидат мекунад. Бинобар ин тозагии ҳаво ва об аҳаммияти маҳсус дорад. Дар ин ҷо нақши ҷангалҳоро ҳамчун «шуш»-и сайёра қайд кардан зарур аст. Ҷангалҳо атмосфераи заминро бо гази оксиген таъмин менамоянд ва гази карбонатро фурӯ мебаранд. Дараҳтон ҳавои ифлоси шаҳрҳоро аз дуд ва гарду ҷангӣ заарарнок тоза мекунанд. Барои бисёр одамон ҷангал ҳамчун ҷойи дамгирӣ ва истироҳат мебошад.

Шароити ҳаёти одамонро аз бисёр ҷиҳати хусусиятҳои рельеф ва иқлими муайян мекунад. Вобаста ба рельеф ва шароити иқлими одамон корҳои ҳочагидории ҳудро ба нақша мегиранд ва ба роҳ мемонанд.

Ба ҳаёт ва фаъолияти инсон оғатҳои табиӣ низ таъсири мерасонанд. Баъзе оғатҳои табиӣ хусусияти фоҷиавӣ доранд. Бинобар ин дар замони ҳозира пешӯйии географии ин ҳодисаҳо муҳим аст. Саривақт пешӯйӣ кардани онҳо оқибатҳои ноҳуши ин ҳодисаҳоро кам мекунад.

**Тағйирёбии табиат дар натиҷаи таъсири фаъолияти ҳочагидории аҳолӣ.** Дар нимаи дуюми асри XX, дар натиҷаи тараққиёти босуръати илму техника ва азҳудкунии нав ба нави сарватҳои табиӣ таъсири инсон ба табиат тамоми сайёраи Заминро аз Арктика то Антарктида фаро гирифт. Ҳачми ҳозираи истеъмоли сарватҳои табиӣ ва усулҳои истифодаи он ба табиат имкон намедиҳад, ки ҳудро барқарор кунад. Олимонро масъалаи

кам шудани сарватҳои табиӣ, зиёд шудани аҳолӣ ва таъмин кардан аҳолӣ бо маҳсулоти озукаворӣ ба ташвиш овардааст. Олимон гуфта наметавонанд, ки Замин чӣ қадар одамро ҳуронда ва пӯшонда метавонад.

Ҳолати атмосфераи Замин торафт бад шуда истодааст. Дар таркиби атмосфера миқдори гази оксиген кам шуда, баръакс миқдори гази карбонат ва гарду ҷанг зиёд шудааст. Атмосфера нури офтобро хуб мегузаронад, аммо сабаби зиёд шудани гази карбонат наметавонад гармиро ба фазои қайҳон сар дихад, ки дар натиҷа иқлими сайёра гарм шудааст. Гармшавии иқлими метавонад боиси обшавии яхҳои Арктика ва Антарктида шуда, сатҳи оби укёнусҳоро баланд кунад. Ин ба оқибати фочиавӣ оварданаш мумкин, зоро ҳамвориҳои сераҳолӣ зери об мемонанд.

Зиёд шудани истифодай сарватҳои табиӣ боиси кам шудани захираи онҳо шудааст. Мутахассисон ҷунин меҳисобанд, ки то миёнаҳои аспи ХХI инсоният ҳамаи захираи металҳоро ба охир мерасонад ва коркарди баъзеи онҳо (тилло, нуқра, қалъагӣ ва ғ.) солҳои наздик қатъ мегардад.

Ифлосшавии оби Укёнуси ҷаҳонӣ ва кам шудани сарватҳои биологии он, ҳусусан дар минтақаи шелф (тунукобаҳои назди соҳили материкҳо) ташвиши зиёдро ба вучуд овардааст.

**Ҳамкориҳои байналмилалий дар самти истифодай табиат.** Бад шудани ҳолати табиат дар миқёси сайёраи Замин зарурати ҳамкориҳои байналмилалиро дар ин самт ба миён овард.

Ҳифзи табиат бо мақсади ҳал намудани проблемаҳои экологӣ дар сатҳи маҳаллӣ, миллӣ (дар ҳудуди як давлат) ва ҷаҳонӣ ба роҳ монда шудааст. Амали якҷояи давлатҳо имкон медиҳад, ки ба тағиیرёбии ҳолати табиат дуруст баҳо дода, қоидаҳои асосии истифодай сарватҳои он таҳия шаванд. Тавре бояд амал кард, ки рушди истеҳсолотро бознадошта, дар баробари ин ба ҳато роҳ надода, табиатро аз ҳаробшавӣ нигоҳ доштан имконпазир шавад.

Ҳоло бисёр давлатҳо барои ҳалли проблемаҳои экологӣ қувваи ҳудро якҷоя равона кардаанд. Масалан, Иттифоқи Байналмилалии Ҳифзи Табиат ва сарватҳои табиӣ, ки бисёри давлатҳои ҷаҳон аъзои он мебошанд, барои ҳифзи наботот ва ҳайвоноти камшудаистода Китоби сурҳро таҳия кардаанд.

#### Хулоса:

- *Инсоният наметавонад аз табиат ва бойигаридӯҳои он ҷудо зиндагӣ кунад ва инкишиоф ёбад.*
- *Панҷ намуди сарватҳои табииро ҷудо мекунанд: минералий, иқлимий, обӣ, заминӣ ва биологӣ.*

- Талаботи инсон ба сарватхоу табиӣ рӯз аз рӯз зиёд шуда истодааст.
- Ҳамаи унсурҳоу табиат (релиеф, иқлим, об, ҳаво, наботот, ҳайвонот ва г.) барои инсон ҳамчун шароити зист хизмат мекунанд ва одам бе онҳо дар алоҳидагӣ зиндагӣ карда наметавонаад.
- Бад шудани ҳолати табиат дар миқёси сайёраи Замин зарурати ҳамкориҳоу байнамилалиро дар ин самт ба миён овард.

### Савол ва супориш:

1. Барои чӣ талаботи инсон ба сарватхоу табиӣ рӯз аз рӯз афзуда истодааст?
2. Барои чӣ ҷангалҳоро ба «шуши сайёраи Замин» ташбех медиҳанд?
3. Дар натиҷаи фаъолияти инсон дар табиат қадом тагијирот ба амал омадааст?
4. Оид ба ҳамкориҳоу байнамилали дар ҳалли проблемаҳои экологӣ мисолҳо оред.
5. Аз расми китоб ва дигар сарчаишмаҳои дастрас истифода бурда сарватхоу асосии Заминро ба ҳаритаи тарҳӣ гузаронед.

### Худро бисанҷед:

#### 1. Ҷавоби дурустӣ интиҳоб қунед.

Ҳоло барои талаботи ҳар як одами сайёраи Замин дар як шабонарӯз чанд кг ангишт, маъдан, масолеҳи соҳтмонӣ ва ғайра истеҳсол мешавад?

А. 1 кг      Б. 2 кг      В. 3 кг      Г. 10 кг

#### 2. Ҷумларо пурра қунед (калимаи мувофиқро гузоред).

Захираи ҷангал сол то сол кам шуда истодааст, аз ин хотир зарур аст, ки захираҳои он \_\_\_\_\_ истифода бурда шаванд.

#### 3. Дар ҳонаҷаҳои ҳолии тарафи чапи ҷадвал рақам гузоред.

Пайдарҳамии дурусти баёни фикрро дар ҷадвали зер муайян қунед:

	оксиген таъмин намуда, гази
	аз дуд ва гарду ҷангиги заарнок тоза мекунанд
	Ҷангалҳо атмосфераи заминро бо гази
	карбонатро фурӯ мебаранд, ҳавои ифлоси шаҳрҳоро

## § 60. ГУЗАШТА ВА ОЯНДАИ ЗАМИН

### Ба хотир меорем:

- ♦ То пайдо шудани инсоният Замин чӣ тавр инкишиоф ёфтааст?
- ♦ Сайёраи мо чӣ тавр пайдо шудааст?
- ♦ Дар оянда бо Замин чӣ ҳодиса рӯй медиҳад?


**Сайёраи мо чӣ тавр пайдо шудааст?** Оид ба пайдоиши Манзумаи Офтоб (Системаи офтобӣ) ва Замин ҳамчун яке аз сайёраҳои ин манзума фарзияҳо (акидаҳо)-и зиёд вучуд доранд.

Соли 1940 олими рус О. Ю. Шмидт фарзияе пешниҳод кард, ки мувофиқи он Манзумаи Офтоб (Системаи офтобӣ) аз абри газу ҷанги сард ҳосил шудааст. Ҳоло ин фарзия аз тарафи олимони зиёд ҳамчун асос ҳисобида мешавад.

*Мувофиқи фарзияи Шмидт, Офтоб дар фазои Галактика ҳаракат карда, ба ҳуд абри газу ҷанро ҷазб кардааст. Аз зарраҳои бо ҳам ҷаснидаи ин абри қайхонӣ ҷирмӯзи Манзумаи Офтоб пайдо шудаанд.*

Замин дар аввали пайдоиш шакли ҳозираро надошт. Дар он ба мисли ҳозира сатҳи саҳти мустаҳкам, гидросфера, атмосфера ва организмҳои зинда мавҷуд набуд. Ҳамаи ин дар давоми 4,6 млрд соли таърихи сайёраи мо пайдо шудааст, ки онро инкишофи эволюционии Замин меноманд.

Замин дар давраи аввали пайдоishi ҳуд зери таъсири пурзӯри афтиши ҷирмӯзи қайхонӣ қарор гирифта буд, зеро атмосфера надошт. Афтиданӣ ин ҷирмӯз ҳарорати моддаҳои сайёरаро баланд мекард. Дар дохили Замин ҳарорат аз ҳисоби таҷзияи элементҳои химиявии радиоактивӣ баланд мешуд. Ҷинсҳои нисбатан вазнин ба монанди оҳан ва никел ба маркази сайёра фурӯ рафта, ҷинсҳои сабук ба боло ҳаракат мекарданд. Ҳамин тарик, қабатҳои дохилии Замин – қишири Замин, мантия ва ядро ҳосил шуданд.



*Пайдошии Манзумаи Офтоб аз абрҳои газу ҷангӣ*

Қабати обӣ ва ҳавои сайёраи моро моддаҳои тамоман сабук – маҳлули обӣ ва газҳо ҳосил карданд. Онҳо ба таркиби ҷинсҳои кӯҳӣ доҳил шуда буданд ва дар ҳолати ба Замин барҳӯрдани ҷинсҳои қайхонӣ ва оташвишонии вулқонҳо озод шуданд.

Атмосфераи қадимтарин ба ҳозира монанд набуд. Ҳавои он даварро мо нафас қашида наметавонистем. Ҷунки дар таркибаш миқдори оксиген ниҳоят кам буд. Дар натиҷаи ба ҳолати моеъ табдил ёфтани буғи об дар қисми поёни қабати атмосфераи қадима уқёнуси қадима ҳосил шуд, ки тамоми сатҳи заминро ҳамчун пардаи тунук пӯшонид.

Дар обҳои уқёнуси қадима аввалин молекулаҳо (ҷисмҳои хурдтарин)-и органикӣ пайдо шуданд. Баъдтар аввалин организмҳои зинда ба вучуд омаданд. Организмҳои зиндаи қадима, ки аз обсабзҳои сабзи кабудҷатоб иборат буданд, ба таркиби атмосфера таъсири саҳт расониданд. Сабаби асосии дар таркиби атмосфера ба миқдори зиёд пайдо шудани оксиген маҳз онҳо мебошанд.

Қитъаҳо ва уқёнусҳо соҳти қишири Заминро ҳосил карданд, ки қабат ва соҳти ғуногун доштанд. Ҷӣ тавре ки шумо аллакай медонед, дар замони қадим материки бузурги ягонаи Пангей вучуд дошт, ки онро уқёнуси Панталласа ихота карда буд. Минбаъд дар натиҷаи бардошташавии моддаҳои мантия Пангей пора шуд ва материку уқёнусҳои ҳозира пайдо шуданд.

**Чӣ гуна ҳодисаи кӯҳпайдошавӣ ба шакли сатҳи Замин таъсири кард?** Қитъаҳои қишири замини материкиӣ ва уқёнусӣ дар плитаҳои ҳаракаткунандаи литосферӣ ҷойгир шудаанд. Дар вақти таъсири мутақобилаи ду плита бо ҷинсҳои кӯҳии ковоки қишири Замин, онҳо шикаста майда шуда, ҷинҳоро ташкил мекунанд. Давраҳои кӯҳпайдошавӣ миллионҳо сол давом ёфтааст, ки ба қалон шудани масоҳатҳои хушкӣ оварда расонид. Ин ҳодиса ба давраҳои яхбандиҳо рост омадааст.

Замин дар таърихи инкишифӣ ҳуд якчанд давраи яхбандиро аз сар гузаронидааст. *Давраи яхбандӣ* – муддати дароз сардшавии иқлими мебошад. Ҷойи тааҷҷуб нест, ки ҳоло мо дар давраи нисбатан гарми байни яхбандиҳо зиндагӣ карда истодаем. Ҷунки дар қитъаҳои алоҳидай хушкӣ пиряҳҳои кӯҳӣ ва водигӣ ҳоло ҳам вучуд доранд. Қайд кардан зарур аст, ки дар таърихи Замин давраҳоे буданд, ки пиряҳҳо умуман вучуд надоштанд. Масалан, дар тамоми аҳди мезозойи пиряҳҳо дар сатҳи Замин мавҷуд набуданд.

**Сайёраи моро дар ояндаи дур чӣ интизор аст?** Сарчашмаи асосии тамоми ҷараёнҳои дар сайёра гузаранда Офтоб ва

қаъри Замин мебошад. Замоне меояд, ки ин сарчашмаҳо ба охир мерасанд. Баъд аз миллиардҳо сол қаъри Замин охиста-охиста сард мешавад ва ҳаракати материикҳо қатъ мегарданд. Оташвишонии вулқонҳо тамом шуда, заминчунбиҳо ба амал намеоянд. Ҳодисаҳои кӯҳпайдошавӣ дигар ба амал намеояд. Аз таъсири қувваҳои берунӣ сатҳи Замин ба ҳамворӣ мубаддал мегардад, ки бо қабати тунуки оби Үкёнуси ҷаҳонӣ пӯшонида мешавад. Ситораи мо – Офтоб муддати тӯлонӣ равшанию гармӣ диҳад ҳам вақти таназзул дорад. Баъд аз миллиардҳо сол равшанини Офтоб чунон зиёд мешавад, ки дар сатҳи Замин тамоми қабати об бухор шуда меравад. Сипас Офтоб ба ситораи хурд – паканаи сафед мубаддал мегардад ва дар сайёраи Замин сардӣ ва торикий фаро мерасад.

Дар ин ҳолат бо организмҳои зинда ва одамон чӣ ҳодиса рӯй медиҳад? Аввал ин ки ақидаҳои дар боло қайдшуда фақат пешгӯйӣ мебошанд ва қувваҳои зиёди ҳоло ба мо номаълумро ба инобат намегиранд. Дуюм, ин ҳодиса баъд аз миллиардҳо сол шояд ба вуқӯй пайвандад. Давраи мавҷудияти инсони оқил қариб 1 млн сол аст. Аз ин сабаб маълум нест, ки мавҷудоти зинда дар ояндаи дур ба қадом шакл бοқӣ мемонанд.

Мувофиқи ҳисоби олимон, умри Замин ва дигар сайёраҳои Манзумаи Офтоб қариб ба нисф расидааст, ки инро мо аз омӯзиши таркиби ҷинсҳои кӯҳӣ муайян карда метавонем. Таърихи инсоният дар муқоиса бо ин ноҷиз бошад ҳам, лекин инсон аллакай шакли сайёраи моро хеле дигар кардааст.

### **Хулоса:**

- *Доир ба пайдоииши Манзумаи Офтоб (Системаи офтобӣ) ва Замин фарзияҳои зиёд вуҷуд доранд, ки дар байни онҳо фарзияни олими рус О. Ю. Шмидт тарафдорони зиёд пайдо кардааст.*
- *Мувофиқи фарзияни Шмидт, Манзумаи Офтоб аз газу ҷанги сард ҳосил шудааст.*
- *Тамоми давраи инкишиofi Заминро – инкишиofi эволюционии Замин меноманд, ки зиёда аз 4,6 млрд сол давом кардааст ва ҳоло ҳам давом дорад.*
- *Аввалин организмҳои зиндаи сайёраи Замин обсабзҳои сабзи қабудчатоб буданд, ки сабаби дар таркиби атмосфера зиёд шудани оксиген шудаанд.*
- *Замин дар таърихи инкишиofi ҳуд якчанд давраи яхбандиро аз сар гузаронидааст.*
- *Мувофиқи ҳисоби олимон, умри Замин ва дигар сайёраҳои Манзумаи Офтоб қариб ба нисф расидааст.*

## Савол ва супориш:

1. *Фарзияи Шмидтро оид ба пайдошии Манзумаи Офтоб шарҳ дихед.*
2. *Инкишофи эволюционии Замин чиро мегӯянд?*
3. *Барои чӣ атмосфераи аввали Замин ба имрӯза монанд набуд?*
4. *Давраи яхбандӣ чист?*
5. *Ояндаи Заминро чӣ интизор аст?*
6. *Мағҳумҷои асосии мавзӯро дар дафтар нависед ва онҳоро дар хотир нигоҳ доред.*

## Худро бисанҷед:

### 1. Ҷавоби дурустро интиҳоб қунед.

Мувофиқи ақидаи Шмидт, Манзумаи Офтоб чӣ гуна пайдо шудааст? A. Аз ҳисоби пора шудани сайёраҳо;  
B. Аз абри газу ҷангҳои кайҳонӣ;  
C. Аз обсабзҳои сабзи кабудтоб;   
D. Аз афтидани ҷирмҳои осмонӣ.

### 2. Ҷумларо пурра қунед (калимаи мувофиқро гузоред).

Замин дар давраи аввали пайдоши худ зери таъсири пурзӯри афтиши ҷирмҳои кайҳонӣ қарор гирифта буд, зеро \_\_\_\_\_ надошт.

### 3. Ҷавобҳои дурусти «ҳа» ё «не»-ро интиҳоб қунед.

Дурустӣ ё нодурустии ақидаҳои ҷадвали зерро тасдиқ қунед:

ҳа	не	Давраҳои кӯҳпайдошавӣ миллионҳо сол давом ёфтааст, ки дар Замин ба қалон шудани масоҳатҳои хушкӣ оварда расонидааст.
ҳа	не	Давраи яхбандӣ – муддати дароз сардшавии иқлим мебошад.
ҳа	не	Замин дар таърихи инкишофи худ як давраи яхбандиро аз саргузаронидааст.
ҳа	не	Умри сайёраи Замин ҳеч гоҳ ба охир намерасад ва ҳаёт дар он аз байн намеравад.
ҳа	не	Сарчашмаи асосии тамоми ҷараёнҳои дар Замин гузарандӣ Офтоб ва қаъри Замин мебошад ва замоне меояд, ки ин сарчашмаҳо ба охир мерасанд.
ҳа	не	Мувофиқи ҳисоби олимон, умри Замин ва дигар сайёраҳои Манзумаи Офтоб қариб ба нисф расидааст.

## ЗАМИМАХО

### МУҲИМТАРИН РӮЙДОДҲОИ ТАЪРИХИ ГЕОГРАФИЯ

#### Замони қадим

№	Сана/вакт	Рӯйдод
1.	Қариб 1500 сол пеш аз мелод	Экспедитсияи мисриён ба давлати Пунт, ки тахминан дар шарқи Африқо мавҷуд буд, сафар кард.
2.	Тахминан 600 сол пеш аз мелод	Бахрнавардони финикий атрофи материки Африқоро шино карда гузаштанд.
3.	Солҳои 212–194-и пеш аз мелод	Олимӣ юнонӣ – Эратосфен андозаи Заминро муайян кард.
4.	Тахминан 195 сол пеш аз мелод	Олимӣ Юнон – Кратес Маллоский аввалин глобусро соҳт.
5.	Солҳои 23–24-и замони мо (мелод)	Аз тарафи олимӣ Юнон Страбон «География дар 17 ҷилд» нашр шуд.

#### Асрҳои миёна

№	Сана/вакт	Рӯйдод
1.	Соли 860	Норманҳо ҷазираи Исландияро кашф карданд.
2.	Соли 962	Норманҳо ҷазираи Гренландияро кашф карданд.
3.	Солҳои 1000-ум	Норманҳо бо роҳбарии Лейв Эриксон соҳилҳои шарқии материки Амрикои Шимолиро кашф карданд.
4.	Солҳои 1271–1295	Саёҳати савдогарони итолиёй бо роҳбарии Марко Поло ба Хитой (Чин).
5.	Солҳои 1466–1472	Саёҳати савдогари тверӣ Афанасий Никитин ба Ҳиндустон.
6.	Соли 1492	Олимӣ олмонӣ аввалин глобуси калонро соҳт.
7.	Солҳои 1492–1493	Аз тарафи экспедитсияи испанӣ бо роҳбарии Христофор Колумб кашф шудани Олами Нав (Қитъаи Амрико).
8.	Солҳои 1497–1499	Аз тарафи экспедитсияи португалӣ бо роҳбарии Васко-да-Гама аз ҷануби Африқо кушода шудани роҳи баҳрӣ.

9.	Солҳои 1519–1522	Авввалин саёхати давриоламии Фернан Магеллан.
10.	Солҳои 1607–1617	Экспедитсияи баҳрнаварди англис бо роҳбарии Г. Гудзон дар ҷустуҷӯйи гузаргоҳи обии шимолу ғарбӣ аз уқёнуси Атлантик ба уқёнуси Ором.
11.	Солҳои 1642–1643	Экспедитсияи баҳрнавардии Абел Тасман ба соҳилҳои Австралия.
12.	Соли 1648	Аз уқёнуси Яхбастай Шимолӣ ба уқёнуси Ором шино карда гузаштани Семён Дежнёв.

### Давраи нав

№	Сана/вақт	Рӯйдод
1.	Солҳои 1697–1699	Саёхати В. Атласов ва Л. Морозко ба Камчатка.
2.	Солҳои 1733–1743	Кори Экспедитсияи Калони Шимолӣ (В. Беринг, Х. Лаптев, С. Челюскин, С. Крашеников ва дигарон). Соҳилҳои шимолии Осиё ба ҳарита дароварда шуд, табиати Камчатка омӯхта шуд, соҳилҳои Амрикои Шимолӣ кашф шуд.
3.	Солҳои 1768–1779	Саёхати давриоламии экспедитсияи англисӣ бо роҳбарии Чеймс Кук.
4.	Солҳои 1819–1821	Аввалин экспедитсияи антарктикий русӣ бо роҳбарии Ф. Ф. Беллинсгаузен ва М. П. Лазерев. Кашф шудани Антарктида.
5.	Солҳои 1821–1845	Ташкилёбии ҷамъиятҳои миллии географӣ дар давлатҳои Аврупо.
6.	Соли 1845	Дар шаҳри Петербург қушода шудани Ҷамъияти географии рус.
7.	Солҳои 1830–1856	Муайян кардани баландии як қатор қулаҳои Ҳимолой, аз ҷумла Эверест (Чомолунгма).
8.	Солҳои 1870–1885	Тадқиқоти табиати Осиёи Марказӣ аз тарафи Н. М. Пржевальский.
9.	Солҳои 1871–1883	Саёхати Н. Н. Миклухо-Маклай ба Гвинейи Нав ва ҷазираҳои Уқёнусия.

10.	Солҳои 1872–1876	Кори экспедитсияи уқёнусшиносии английӣ бо киштии «Челенчер».
11.	Солҳои 1903–1906	Аввалин баҳрнавардии Р. Амундсен ба воситаи гузаргоҳи шимолу гарбӣ аз уқёнуси Атлантик ба Ором. Кашфи кутуби магнитии шимолӣ.
12.	Соли 1909	Ба Қутби Шимол расидани Р. Пирӣ (ИМА).
13.	Солҳои 1911–1912	Ба Қутби Ҷануб расидани Р. Амундсен (ИМА).

### Давраи навтарин

№	Сана/вақт	Рӯйдод
1.	Соли 1922	Ташкил шудани Иттиҳоди географии байналхалқӣ.
2.	Соли 1932	Аввалин саёҳати дутарафа бо роҳи баҳрии Шимолӣ бо киштии яхшикани «Сибиряков» дар як мавсим.
3.	Солҳои 1947–1971	Кашф шудани қаторқӯҳҳои зериобии Ломоносов, Менделеев ва гайра дар уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ.
4.	Солҳои 1955–1956	Аввалин экспедитсияи комплексии Шӯравӣ бо роҳбарии М. Сомов.
5.	Солҳои 1957–1959	Соли байналхалқии геофизикӣ: тадқиқоти ҷараёнҳои умумисайёравӣ, омӯзиши ҳаматарафаи Антарктида.
6.	Соли 1957	Ба фазои кайҳон сар додани аввалин радиифи маснӯи Замин аз тарафи Иттиҳоди Шӯравӣ. Муайян карданӣ ҷойи чукуртарини Уқёнуси ҷаҳонӣ дар фурӯҳамидаи Мариана аз тарафи экспедитсияи Шӯравӣ бо киштии «Витяз».
7.	Соли 1960	Ба қаъри фурӯҳамидаи Мариана фурӯмадани Ж. Пикар ва Д. Уолш.
8.	Соли 1961	Аввалин парвози инсон ба кайҳон аз тарафи Ю. Гагарин бо киштии кайҳонии «Восток». Оғози омӯзиши бевоситаи кайҳон.

9.	Соли 1965	Оғози кор аз рӯйи барномаи 10-солаи гидрологии байналхалқӣ: кашфи фурӯҳамидаҳои уқёнусӣ, каторкӯҳҳои байниуқёнусӣ, кафишҳо, ҷараёнҳои муқобил ва дигар кашфиётҳо дар Уқёнуси ҷаҳонӣ.
10.	Соли 1972	Аввалин конференсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба муҳити атроф дар Стокголм (Швейцария).
11.	Соли 1992	Конференсияи СММ оид ба муҳити атроф ва тараққиёт дар Рио-де-Жанейро (Бразилия)
12.	Соли 2009	Аз тарафи тадқиқотчии тоҷик профессор Қаюмов Абдулҳамид Парҷами Ҷумҳории Тоҷикистон дар материки Антарктида барафроҳта шуд.

## НАҚШАИ ТАВСИФИ ОБЪЕКТҲОИ ГЕОГРАФӢ

### Нақшай тавсифии мавқеи географии материк:

1. Муайян кардани материк нисбати ҳатҳои муҳимми тӯри географӣ: ҳатти истиво (экватор) ва меридиани сифрӣ, тропикҳо ва ҳатти доираи қутбҳо.

2. Муайян кардани нуқтаҳои канории материк аз шимол, ҷануб, шарқ ва гарб. Дарозии он аз шимол ба ҷануб ва аз гарб ба шарқ. Дар қадом арзҳо ҷойгир будани ҷойи аз ҳама пахн ва борики материк.

3. Номбар кардани минтақаҳои иқлиmie, ки материк дар онҳо ҷойгир шудааст.

4. Номбар кардани баҳру уқёнусҳое, ки ба соҳилҳои материк васл ҳастанд ва ҷараёнҳои наздисоҳилӣ.

5. Тавсиф додани мавқеи материк нисбати дигар материкҳо.

6. Додани маълумот оид ба ҳатти соҳилии материк. Номбар кардани баҳрои қалон, ҳалиҷҳо, гулугуҳҳо, нимҷазираҳо ва ҷазираҳои наздисоҳилӣ.

### Нақшай тавсифии мавқеи географии уқёнус:

1. Муайян кардани уқёнус нисбати ҳатҳои муҳимми тӯри географӣ: ҳатти истиво (экватор) ва меридиани сифрӣ, тропикҳо ва ҳатти доираи қутбҳо.

2. Муайян кардани дарозии таҳминии уқёнус аз шимол ба ҷануб ва аз гарб ба шарқ. Нишон додани арзи ҷойи паҳнтарини уқёнус.

3. Номбар кардани мінтақаҳои иқлимие, ки уқёнус дар онҳо ҷойгир шудааст.

4. Номбар кардани материикхое, ки уқёнус бо соҳилҳои онҳо пайваст аст. Бо қадом уқёнусҳои дигар алоқаманд будани уқёнус ва бо воситай қадом объектҳои географӣ ин алоқамандӣ барқарор шудааст?

5. Номбар кардани баҳрҳо, ҳалиҷҳо ва гулугоҳҳои қалонтарини уқёнус.

#### **Нақшай тавсифӣ-географии давлати алоҳида:**

1. Номбар кардани материике, ки ин давлат дар он ҷойгир шудааст. Дар қадом қисми материик ҷойгир шудани он.

2. Номбар кардани номи давлат ва номи пойтакти он.

3. Номбар кардани давлатҳои ҳамсоя ва аз қадом объектҳои географӣ гузаштани сарҳади байни онҳо.

4. Муайян кардани он ки оё ин давлат ба баҳр ё уқёнус роҳи баромад дорад ё не. Агар ҳа, пас қадом баҳр ё уқёнус? Агар давлат роҳи баромад ба баҳр надошта бошад, масофаи таҳминии онро то уқёнуси наздиктарин муайян кардан лозим.

5. Муайян кардани ҷойгиршавии давлат нисбати шаклҳои қалони рельеф ва мінтақаҳои серзилзила.

6. Номбар кардани мінтақаҳои иқлим ва зонаҳои табиии давлат, хусусиятҳои онҳо.

7. Муайян кардани ҳавзаи дарёҳои қалонтарин ва қӯлҳои давлат.

8. Тавсифи аҳолии давлат:

- шумораи аҳолӣ;
- ҳайати наҷодии аҳолӣ;
- ҳалқҳои нисбатан қалон;
- ҷойгиршавии аҳолӣ;
- шаҳрҳои қалон.

9. Тавсифи фаъолияти ҳочагидории аҳолии давлат.

#### **Нақшай тавсифии шакли рельеф:**

1. Муайян кардани қисми материик, ки дар он шакли рельеф ҷойгир шудааст.

2. Муайян кардани намуди шакли рельеф аз рӯйи баландии мутлақ. Барои қӯҳҳо муайян кардани нуқтаи баландтарин, ном ва баландии он.

3. Аз ҳаритаи соҳти қишири Замин истифода бурда, муайян кардани асос (таҳкурсӣ)-и шакли рельеф.

4. Муайян кардани самти қашолёбии шакли рельеф ва хисоб кардани дарозии таҳминии он.

### **Нақшай тавсифии иқлим:**

1. Аз рўйи харитаи мінтақаҳо ва вилоятҳои иқлимий муайян кардани мінтақаи иқлим ва вилояти иқлимие, ки қаламрав дар он чойгир шудааст.

2. Аз рўйи харитаи иқлимий муайян кардани:

– ҳарорати миёнаи моҳҳои июл ва январ, тағиیر ёфтани он дар қаламрав, хусусияти тағиیرёбӣ;

– бодҳо ва анбӯҳҳои ҳавои ҳукмрон;

– миқдори солонаи боришот ва тағиирёбии он дар қаламрав.

3. Муайян кардани омилҳое, ки ба тақсимоти ҳарорат ва боришот дар қаламрав таъсир мекунанд.

4. Баҳо додан ба хусусиятҳои иқлими қаламрав аз нуқтаи назари фаъолияти хоҷагидории инсон.

### **Нақшай тавсифии дарё:**

1. Муайян кардани материк ва қисми он, ки дар он дарё чорӣ аст. Ҳавзai уқёнусе, ки дарё ба он тааллук дорад.

2. Муайян кардани саргах ва резишгоҳи дарё, самти ҷоришавии он.

3. Муайян кардани вобастагии хусусияти ҷоришавии дарё ба рельеф.

4. Муайян кардани сарчашмаҳои пуробшавӣ ва речай дарё дар вобастагӣ бо иқлим.

5. Баҳо додан ба хусусияти истифодашавии оби дарё дар хоҷагии инсон.

### **Нақшай тавсифии зонаи табиӣ:**

1. Муайян кардани мавқеи географии зонаҳо ва дар қадом мінтақаҳои иқлимий чойгир шудани онҳо.

2. Муайян кардани шароити табиии зонаи табиӣ (рельеф, иқлим).

3. Муайян кардани олами органикӣ зонаи табиӣ (наботот ва ҳайвонот).

4. Фаъолияти хоҷагидории инсон дар зонаи табиӣ.

## **САЙТҲОИ ГЕОГРАФӢ**

[www.pogoda.ru](http://www.pogoda.ru)

[www.nationalgeographic.ru](http://www.nationalgeographic.ru)

[www.geography.about.com](http://www.geography.about.com)

[www.nature.com](http://www.nature.com)

[www.krugosvet.ru](http://www.krugosvet.ru)

[www.ocean.com](http://www.ocean.com)

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.geo.ru](http://www.geo.ru)

## «КАЛИД»-и ТЕСТХО

<b>№ §</b>	<b>№ тест</b>	<b>Чавоби дуруст</b>		<b>№ §</b>	<b>№ тест</b>	<b>Чавоби дуруст</b>
<b>§1</b>	1	укёнусхо		<b>§2</b>	1	Б
	2	В			2	Ха-1,3,4,5,7,8; Не-2,6
<b>§3</b>	1	чаҳони имрӯза		<b>§4</b>	1	Г
	2	1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б			2	1-В; 2-Г; 3-Б; 4-А
<b>§5</b>	1	В		<b>§6</b>	1	геологии
	2	1-2; 2-1; 3-4; 4-3			2	Б
<b>§7</b>	1	Г			3	Ха-1,2,4,6; Не-3,5
	2	тағийир		<b>§8</b>	1	хосиятҳои
	3	1-5; 2-3; 3-4; 4-1; 5-2			2	В
<b>§9</b>	1	1-2; 2-4; 3-3; 4-1		<b>§10</b>	3	Ха-1,3,4,5; Не-2,6
	2	А			1	Ха-1,3,6; Не-2,4,5
					2	Б
<b>§11</b>	1	А		<b>§12</b>	3	экватор, қаъри
	2	хушкӣ			1	Г
					2	Ха-1,2,5; Не-3,4
<b>§13</b>	1	В		<b>§14</b>	3	аломатҳои
	2	Ха-1,3,4,6; Не-2,5			1	А
	3	Гвинеяи Нав, Зеландияи Нав			2	Ха-1,2,5,6; Не-3,4
<b>§15</b>	1	семуро		<b>§16</b>	1	В
	2	Б			2	кам
	3	Ха-1,2,3,6; Не-4,5			3	1-4; 2-3; 3-1; 4-2

§17	1	В		§18	1	Г
	2	осорхонаи			2	1953
	3	1-Г; 2-В; 3-Б; 4-А			3	1-3; 2-1; 3-4; 4-2
§19	1	А		§20	1	А
	2	муътадили			2	1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В
	3	В			3	20
§21	1	Б		§22	1	паст
	2	1-4; 2-2; 3-1; 4-3			2	Г
	3	Аралқұм			3	1-В; 2-А; 3-Б;
§23	1	А		§24	1	Б
	2	5			2	1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б
	3	1-3; 2-1; 3-2; 4-4			3	ду
§25	1	В		§26	1	В
	2	1-Б,Г; 2-А,В,Ғ			2	Афғонистон
	3	Ҳа-1,3,4,6; Не- 2,5			3	Ҳа-1,2,5,6,7; Не- 3,4,8
§27	1	Г		§28	1	А
	2	Беринг			2	Ором
	3	Ҳа-1,2,5,6; Не- 3,4			3	1-4; 2-2; 3-3; 4-1
§29	1	Б		§30	1	Миссисипи
	2	чанубай			2	1-Б; 2-В; 3-А
	3	1-3; 2-2; 3-1; 4-4			3	В
§31	1	арктиқ		§32	1	30, Беринг
	2	Ҳа-1,2,4,5,7; Не- 3,6,8			2	Ҳа-1,3,4,6,7; Не- 2,5
§33	1	А		§34	1	В
	2	80			2	сайёхӣ
	3	1-3; 2-1; 3-2; 4-4			3	1-2; 2-4; 3-3; 4-1

§35	1	Мехико		§36	1	Ором, Атлантик
	2	Б			2	Г
	3	1-1; 2-4; 3-2; 4-3			3	1-3; 2-2; 3-1; 4-4
§37	1	Гондвана		§38	1	Памперо
	2	Ха-1,2,5,6; Не-3,4			2	Б
§39	1	А		§40	1	Б
	2	1-Б,В; 2-А,Г			2	1-3; 2-5; 3-2; 4-1; 5-4
	3	гум			3	картошка
§41	1	В		§42	1	А
	2	1-3; 2-4; 3-2; 4-1			2	1-2; 2-1; 3-4; 4-3
	3	бад			3	шаркии
§43	1	Б		§44	1	Г
	2	1-3; 2-1; 3-4; 4-2			2	1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б
	3	2,8			3	якчоя
§45	1	Ха-1,2,4,5; Не-3,6		§46	1	1-2; 2-4; 3-3; 4-1
	2	нафт			2	А
					3	камтар
§47	1	1-Б; 2-В; 3-А		§48	1	Б
	2	24 000			2	хурмо
	3	В			3	1-2; 2-1; 3-4; 4-3
§49	1	А		§50	1	В
	2	шикор			2	Б
	3	1-Г; 2-В; 3-А; 4-Б			3	шаркии
§51	1	Г		§52	1	1-В; 2-Г; 3-А
	2	дуюмин			2	чанубай
	3	1-3; 2-2; 3-4; 4-1			3	В

§53	1	1-Б,В; 2-А,Г	§54	1	Б
	2	60		2	эндемизм
	3	Б		3	1-4; 2-1; 3-3; 4-2
§55	1	А	§56	1	Г
	2	ирландиҳо		2	90
	3	Ҳа-1,3,4,6; Не-2,5		3	1-4; 2-1; 3-3; 4-2
§57	1	Г	§58	1	1-В; 2-Г; 3-А
	2	50, 1		2	А
	3	Ҳа-2,3,5,6; Не-1,4		3	антропогенӣ
§59	1	В	§60	1	Б
	2	окилона		2	атмосфера
	3	1-2; 2-4; 3-1; 4-3		3	Ҳа-1,2,5,6; Не-3,4
<b>Ҷамъ: 166 тест</b>					

**ДИЛОВАРОВ РАҲМАТШО, ҚОДИРОВ НАБӢ,  
САМИЕВ АМРИДДИН, ИМОМОВ АБДУЛЛО**

## **ГЕОГРАФИЯ**

### **(Материкҳо ва уқёнусҳо)**

Китоби дарсӣ барои синфи 7-уми  
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Муҳаррирон	А. Комилзода
Мусаххех	Д. Мирфаёзова
Муҳаррири техникий	М. Саидова
Тарроҳон	Н. Салоҳиддинзода
	М. Ҷунайдзода
	З. Саъдуллоев

Ба чоп 13.02.2020 иҷозат дода шуд. Коғази оғсет.  
Чопи оғсет. Андоза 60x90 1/16. Ҷузъи чопӣ 17,0.

Адади нашр 160 000 нусха.

Супориши № 96/2019

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и  
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.

Тел: 222-14-66,  
E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар матбааи ҶСП «Ганҷ-нашириёт» чоп шудааст.  
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. Южно-обходная, 3.  
тел.: 44-600-35-38. e-mail: info@ganj.tj.